

ТАЪРИХИ ХУЛАФОИ РОШИДИН: УСМОН (Р) ВА АЛӢ (Р)

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة]

(зиндагонӣ, футуҳот, шаҳодат)

КИТОБИ ДУВВУМ

Муаллиф: Сайид Абдурраҳими Ҳатиб

Баргардонанда: Муҳаммадикболи Садриддин

2011 - 1432

IslamHouse_{com}

﴿ صهرين [عثمان و علي - رضي الله عنهمَا -] ﴾
« باللغة الطاجيكية »

سيد عبد الرحيم خطيب

ترجمة: محمد إقبال صدر الدين

2011 - 1432

IslamHouse.com

Душанбе – 2006
Матбааи «Суннатулло»

ББК 86.3+86.38+88.5+87.717

С - 21

Ин китоб, ки бо унвони «Сехрайн» маъруф аст, ҷилди дуюми китоби «Шайхайн» (Таърихи хулафои рошидин: Абубакр (р) ва Умар (р)) буда, роҷеъ ба зиндагӣ, футуҳот ва шаҳодати ду халифаи рошиид, домодҳои наёмбари ислом, ҳазрати Муҳаммад (с): Усмон (р) ва Алӣ (р) маълумот медиҳад ва барои доираи васеъи хонандагон пешкаши карда мешавад.

Номи китоб: Таърихи хулафои рошидин:

Усмон (р) ва Алӣ (р)

Муаллиф: Сайид Абдурраҳими Ҳатиб

Баргардонанда: Муҳаммадиқболи Садриддин

Муҳаррири матни тоҷикӣ: Шараф Атоӣ

Муҳаррири масъул: Қиёмиддин Сатторӣ

Муҳаққиқи маъҳазҳои таърихӣ: Озодбаҳт Кабиров

Ҳуруфчин: Мехрбонуи Назрӣ

Тарроҳ: Диловари Бобоҳон

МУҚАДДИМАИ БАРГАРДОНАНДА

*Шукри беҳад мар Ҳудои покро,
Он ки ҷон баҳшид мушти хокро.*

Тавре ки хонандагони гиромӣ огоҳӣ доранд, баъди нашри китоби «**Таърихи хулафои рошидин: Абубакр (р), Умар (р)**» ба ҳуд лозим донистам, ки идомаи онро низ ба ҳуруфи кириллӣ баргардонда, дастраси хонандагони азиз гардонам. Ба ин хотир китоби «**Сехрайн**»-и Сайид Абдурраҳими Ҳатибро, ки идомаи китоби фавқуззикр аст, омодаи нашр намудам. Ин китоб дар бораи ду ҳалифаи рошид, ду домоди бошарафи Расули акрам (с) маълумоти комил дода, ҳодисаҳои таърихиро мунсифона, бидуни таассуби мазҳабӣ, бо такя ба манобеъи боэътиномоди таърихӣ, бозгӯ мекунад.

Шубҳае нест, ки Усмон (р) ва Алӣ (р) тибқи фармудаҳои Куръони карим ва суннати Расули акрам (с) умури мусалмонанро сарпаратӣ карда, то охири лаҳзаҳои ҳаёти пурбаракаташон аз роҳи ҳақ мунҳариф нагардидаанд. Аз ин хотир, мо ҳуқуқи маънавии муҳокима кардани эшонро надорем.

Ҳудованд дар Куръони карим доир ба ин фармудааст:

Сухани Худо:

«Тилка умматун қад ҳалат лаҳо мө касабат ва лакум мө касабтум ва ло тус-алуна аммо кону яъмалун».

«Мардуми қарнҳои гузашта муҳаққаған даргузаштаанд ва он чи дар ин ҷаҳон кардаанд, барои худашон мебошад. Барои шумо низ ҳамон чизе аст, ки худатон анҷом медиҳед, (ки агар некӯ бошад, савоб ва агар бад бошад, азоб ҳоҳед дошт)».

(Сураи Фусилат, оия 66)

Инчунин ҳазрати Расули акрам (с) умматашро аз фурӯ рафтанд дар аъмоли мардуми гузашта манъ карда, фармудааст:

«Ло тасуббул амвота файннанҳум афзав ило мө амилу».

«Яъне, забон ба бадгӯии мурдагон боз накунед, зоро онҳо ба сўйи аъмолашон шитофтаанд (ва ҳисоби онҳо бо Ҳудои онҳост, на бо шумо)».

Аз ин фармудаҳои муборак маълумамон мешавад, ки мусалмонони гузашта, маҳсусан саҳобаҳои киром, ки шогирдон ва дастпарварони Расули акрам (с) буданд, мақоми олий ва мартабаи волое доранд ва мө ба ин мӯътириф буда, ба ҳамаи онҳо эҳтироми хосса қоилим.

Аз Имом Ибни Таймия (р.х.) дар мавриди он чи миёни саҳобаи киром: Алӣ (к.в.) ва Муъовия, Талҳа, Оиша (р) пеш омадааст суол шуд, ки оё метавон дар пайи онҳо буд? Эшон ҷавоб доданд:

«Тавассути нусуси саҳеҳа ба исбот расидааст, ки Усмон (р), Алӣ (к.в.), Талҳа, Зубайр ва Оиша (р) аз аҳли ҷаннат мебошанд. Абумӯсои Ашъарӣ ва Амр ибни Ос ва Муъовия ибни Абусуфён ҳама аз ҷумлаи саҳоба буда, фазоили бешуморе доранд. Ва он чи дар бораи муноқишиаи байни онҳо мегӯянд, пас бояд гӯфт, ки онон дар ин умур мӯҷтаҳид буданд. Мӯҷтаҳид дар сурати сиҳати иҷтиҳодаи ду аҷр ва дар сурати иштибоҳ дар иҷтиҳод фақат як аҷр хоҳад бурд ва ҳатои ў бахшида хоҳад шуд». Дар ин ҳусус Аҳмад ибни Ҳанбал (р.х.) чунин фармудааст:

«Ман дар ҷанги миёни онон даҳолат намекунам».

Яъне он чи ҳазрати Алӣ (р) ва бародаронаш бо яқдигар мунозиъа доштанд ба иллати иҷтиҳод ва таъвилест, ки худи онон аз ман дида ба он огоҳтаранд, ман дар миёни онҳо доварӣ намекунам. Ин мавзӯъ аз масоили илмие, ки ба ман иртибот дошта бошад, нест, то ин ки ҳақиқати ҳоли фард - фарди онҳоро бидонам. Ва ман маъмур шудаам, ки қалбам аз кина нисбат ба онон солим бошад ва маъмур гаштаам, ки онҳоро дӯст

бидорам ва ёрӣ кунам ва ҳамаи онҳо собиқа ва фазилате доранд, ки ҳаргиз ба ҳадар наҳоҳад рафт.

Мурод аз нашри ин китоб танҳо огоҳ соҳтани хонандагони нуктасанҷ аз таърихи дин ва фарҳанги хеш асту бас.

*Ҳар ки хонад, дӯъо үмед дорем,
З-он ки мо бандай гунаҳгорем.*

Муҳаммадиқболи Садриддин

Бисмиллохир раҳмонир раҳим

МУҚАДДИМАИ КИТОБ

Дар назар буд мухтасаре дар таърихи хулафои рошидин дар ду қисмат бинависам. Қисмати аввалин ба номи «Шайхайн» таърихи Абубакр (р) ва Умар (р), ки ҳар ду нафар падарони занони Расулуллоҳ (с) буданд, қаблан таълиф ва дар соли 1356 ҳичрии шамсӣ чоп ва мунташир шуд. Инак қисмати дуввуми он ба номи «Сөхрайн» яъне «ду домод» таърихи Усмон (р) ва Алӣ (р), ки ҳар ду нафар домоди расулуллоҳ (с) буданд ба тавфиқи Ҳудои ҷалла ҷалолуҳу таълиф шуда, ба чоп мерасад. Чунонки мулоҳиза мефармоед, байни Расулуллоҳ (с) ва хулафои рошидин ҳам қаробати насабӣ ва ҳам хешовадии сабабӣ вучуд дорад. Чунки ҳалифаи аввал ва дуввум (Абубакр ва Умар) падарзани Расулуллоҳ (с) Усмон (р) ва Алӣ (р) (ҳалифаи саввум ва чаҳорум) домодони Расулуллоҳ (с) буданд.

Ба гувоҳии таърихи ҳудӣ ва бегона ва чунон, ки дар китоби «Шайхайн» нигоштем, ҳукумати адолатгустари Ислом дар давраи хилофати Абубакр (р) тамоми нимҷазираи арабро фаро гирифт ва ҳама душманони дин ва муҳолифони давлати Ислом, ки дар оғози

хилофати Абубакр (р) сар ба түгён заданд ва мусаллаҳона қиём карданд ё саркӯб шуданд ё сари таслим пеш кашиданд ва ба ин сон сар то сари нимчазира таҳти низоми ҳукумати Ислом даромад.

Ин ҳукумат дар охирҳои давраи Абубакр (р) қадам аз хоки нимчазира фаротар ниҳод ва бар қисмате аз Ирон дар Ироқ ва бар қисмати муҳиме аз мустамликаи Рум дар Шом тасаллут ёфт.

Ҳукумати Ислом дар даврони тиллоии хилофати Умар ибни Хаттоб (р) дар асари тадбири саҳех ва сиёсати фитрӣ ва худододии ин халифаи рошид ва ин Амир-ул-мўъминини муқтадир, то он ҷо ба авҷи қудрат ва азамат расид, ки тамоми хоки Ироқро, ки аз таърихи 538 қабл аз мелоди Масех, то соли 640 баъд аз мелод, яъне 1178 соли тўлонӣ дар ишғоли давлати Ирон буд, аз дасти ин давлат кашид ва сипас дар они воҳид аз як сў бар хоки аслии Ирон тоҳт ва ба иноят ва мадади Парвардигори оламин бар пойтаҳти шоҳаншоҳии Ирон даст ёфт ва тоҷу таҳти ин шоҳаншоҳиро барҳам зад ва барбод дод ва худ ба ҷояш нишастан. Аз сўйи дигар дасти давлати бузурги Румро аз тамоми сарзаминҳои Сурия, Фаластин, Урдун ва Миср, ки аз соли 330 қабл аз мелод, то соли 640 баъд аз мелод, яъне 970 сол дар тасарруф дошт, ба куллӣ қатъ кард ва аҳли ин ду диёрро, ки дар ин муддати дароз

зери бори ситами сангини ин истеъморгарон ва меҳмонони нохонда камар хам карда буданд, сиёсатан зери парчами пурэҳтизози Ислом кашид ва онҳоро диёнатан таҳти ливои мубораки «**Ло Илоҳа иллаллоҳ
Муҳаммадун Расулуллоҳ**» қарор дод.

Чунонки дар ин китоби «**Сехрайн**» мебинем, ҳукумати Ислом дар шаш соли аввали хилофати ҳазрати Усмон (р) дар асари лаёқат ва ҳусни тадбири ин халифаи рашид, чи дар Ирон ва чи дар ҷойҳои дигар, чун пешина қавӣ ва муқтадир буд ва хеле хуб пеш мерафт. Илова бар ин ки ирониён ва румиёни мутамарриидро, ки меҳостанд аз итоъати ин ҳукумат сар боз зананд, саркӯб ва онҳоро боз маҷбур ба итоъат намуд ва сари ҷояшон нишонд, инчунин муваффақияти муҳим, ба футухоте изофа бар он чи ки ҳар ду халифаи қабил муваффақ шуда буданд, даст ёфт ва боқимондаи хоки Ирон, яъне қисматҳои ҷанубу шарқӣ ва навоҳии шимолии Ирон ва низ мустаъмароти шарқии давлати Румро гирифт ва дар қаламрави худ қарор дод. Ирода ва нақшай Усмон (р) ин буд, ки ба хоки аслии Рум ҳамла ва онро тасарруф кунад, вале фурсати ин кор аз дасташ рафт. Зоро дар соли ҳафтуми хилофаташ дар худи нимҷазира ва дар марказҳои муҳими он фитна аз камингоҳ сар баровард ва ба тадриҷ ба роҳ афтод. Душманони дин ва давлати

Ислом, ки тазохур ба Ислом мекарданд, вале дар ботин душмани сарсаҳти Ислом буданд ва дар оташи ҳасаду кина месӯхтанд, ово ва додхоҳӣ алайҳи ва дастдарозӣ муҳолифат Усмон (р) сар доданд. Баъдан ба худи Усмон (р) умоли (коргузорон, намояндагон) карданд ва тадриҷан афкори умумиро алайҳи Усмон (р) барангҳектанд. Ин мочаро заминай мусоиде барои ин душманон фароҳам соҳт ва ба онҳо майдон ва маҷол дод, то он чиро, ки дили нопоки онҳо ниҳон медоштанд, тибқи як нақшай ҳисобшуда аён намоянд ва ба амал дароваранд. Саранҷом низ ба Мадина - маркази Хилофат ва ҳукумати Ислом юриш бурданд ва халифаи мусалмонон Усмон ибни Аффон (р)-ро ба қатл расониданд. Бо шаҳодати ҳазрати Усмон (р) ваҳдати мусалмонон, ки Расулуллоҳ (с) онро ба вучуд овард ва Абубакру Умар (р) онро тақвият карданд ва дар ҳифзи он қӯшиданд аз байн рафт. Оре, шаҳодати ҳазрати Усмон (р) ҳамон тавре ки худи ў дар гармогарми фитна ба фитнаангезон дар Мадина фармуда буд, боиси сар задани душманиҳои шадид ва хунрезиҳои зиёде дар байни мусалмонон гардид. Аз ин рӯ дигар хабар ва асар аз мубориза бо душман дар хориҷ ва фатҳи ҷадид ва тавсиъаи доираи ҳукумати Ислом набуд, то он гоҳ ки Муъовия пас аз шаҳодати ҳазрати Алий ибни Абутолиб

берақиб ва яккатоз гарди. Құдратқои мутафариқаро як чо, дар Димишқ ба даст гирифт ва ҳамон душманони дүстнамои ошўбгарро шиносой кард ва моҳирона аз байн бурд.

Пас аз фароғат аз ин кор шурӯй ба мубориза намуд ва ба навоҳии ҳамсоя марзҳои ғарбии ҳукумати Ислом, ки ҳампаймон бо Рум буданд, ҳаракат ва онҳоро фатҳ кард.

Ҳазрати Алӣ (каррамаллоҳ ваҷҳаҳу) ҳангоме ба хилофат расид, ки авзоъи ҷамоъи мусалмонаң дар асари шаҳодати ҳазрати Усмон (р) ба ҳадде ошуфта буд, ки умеди ҳар умедине ба яъс ва ноумедӣ мубаддал мешуд. Зеро ҳамон душманони фитнаангези ошўбгаре, ки Усмон(р) халифаи мусалмонаңро ба қатл расонида буданд ва байтулмоли мусалмонаңро ғорат карда буданд, ба орзуи худ расида ва бар шаҳри Мадина - маркази ҳукумати Ислом комилан тасаллут ёфта буданд. Құдрат дар дасти онҳо буд. Мусалмонаң дар вилоёт ва аёлот ба ду гурӯҳ чудо шуда буданд, гурӯхе тарафдори Усмон (р) ва хоҳони хуни Усмон (р) буданд ва бархе дигар, ки аз зумраи ҳамин душманон буданд, бадҳохи Усмон (р) ва бар зидди тарафдорони Усмон (р) буданд. Ин ду фирмә бар зидди яқдигар дар муқобили ҳам қарор гирифтанд.

Бинобар ин, давраи хилофати ин шахси азими ҷаҳони Ислом, давраи пурошӯби таърихи Ислом буд ва тақрибан яксара дар қашмакашҳои сиёсӣ ва ҷангҳои дохилӣ гузашт. Нақшаҳои саҳех ва ҳудописандонаи ин ҳалифаи рошид, ки барои ислоҳи умури мусалмонон дар назар дошт, сурат нағирифт. На ҷангҳои дохилӣ ба ў маҷол дод, то он чи меҳост ва он тавре ки дар назар дошт амал қунад ва на ҳамроҳон ва тарафдоронаш ўро ҷунонки ирода дошт, озод мегузоштанд, то ба дилҳоҳи ҳеш тасмим бигирад ва иқдом қунад.

Ҳонандаи азиз! Он чи дар ин муқаддима дар бораи Усмон (р) ва Алӣ (р) муҳтасар ва фишурда баён шудааст, бо мутолиъаи ин китоб, бештар дар бораи онон ҳоҳед ҳонд. Он чи дар ин китоб меҳонед, аз сарчашмаҳои таърихии мавриди эътиимод нақл шудаанд. Дар бораи порае аз матолиби китоб назари шахсии ҳудамро зикр кардаам, ки умед аст, иншоаллоҳ, ба ҳато нарафта бошам. Ҷаҳордаҳуми рабеъулаввали соли 1400 ҳичрии қамарӣ (аввали баҳманмоҳи ҳазору сесаду панҷоҳу нӯҳи ҳичрии шамсӣ, мутобиқ ба феврали соли 1978 мелодӣ).

Сайид Абдурраҳими Ҳатиб

Ба номи Ҳудованди бахшандай меҳрубон

УСМОН ИБНИ АФФОН (Р)

Ба иттифоқи тамоми таърихномаҳои исломӣ ва гайриисломӣ, ҳазрати Усмон ибни Аффон (р) халифаи саввуми Расулуллоҳ (с) буд ва чунонки баъдан шарҳ ҳоҳем дод, ибтидо бо байъати Абдурраҳмон ибни Авғ, ки аз тарафи Шӯро ихтиёර дошт ва сипас бо байъати умумии мусалмонон дар масҷиди набавӣ ба хилофат баргузида шуд.

Ҳазрати Усмон (р) аз қабилаи Қурайш ва аз хонаводаи Бани Умайя буд. Силсилаи насабаш ба воситаи Абдуманоғ-бобои саввуми Расулуллоҳ, ки бобои саввуми Усмон (р) низ буд, ба Расулуллоҳ (с) мерасад.

Номи падараш Аффон ва исми модараш Арво духтари Қурайзи Қурайший аст. Бобои чаҳоруми Арво низ Абдуманоғ буд. Бинобар ин, Усмон (р) ҳам аз ҷиҳати падар ва ҳам аз тарафи модар аз акрабо ва хешовандони наздики расулуллоҳ (с) аст.

Усмон (р) дар соли панчуми мелоди мубораки Расулуллоҳ (с) дар Макка мутаваллид шуд. Бинобар ин Усмон (р) панҷ сол хурдтар аз Расулуллоҳ (с) буд.

Чун падараш Аффон аз сарватмандон ва бузургони Қурайш буд, тавонист ўро тибқи авзъ ва фарҳанги роиҷи он рӯзгор хуб парвариш дихад ва бар асоси одоб ва хислатҳои писандидай аъроби асиљ ўро тарбият биқунад ва барои Усмон (р) хондан ва навиштан ва фанни хитобаро, ки дар он замон дар Ҳичзор чуз барои фарзандони ашроф ва бузургон муюссар набуд, таълим дод.

ИСЛОМИ УСМОН (Р)

Усмон (р) аз собиқадорони аввалин аст, чунки дар авоили зухури Ислом мусулмон шуд. Инак, чӣ гуна мусулмон шудани вайро аз забони худаш мешунавем, ки мегӯяд:

«Дар оғози биъсати Расулуллоҳ (с) аз холаам Савда дар бораи биъсати Расулуллоҳ (с) ҷизе шунидам, ки маро саҳт таҳти таъсир қарор дод. Чун қаблан ҳар гоҳ бо амри муҳиме рӯ ба рӯ мешудам, назди Абубакр мешитофтам ва бо ў дар миён мегузоштам. Ин бор низ барои музокира дар ин амри

муҳим назди Абубакр рафтам ва он чиро ки аз холаам шунида будам, барои ўбозгӯ кардам».

Абубакр гуфт:

- *Ту марди доное ҳастӣ. Ташихиси ҳақ аз ботил барои тӯ амри мушкиле нест. Бутҳое, ки қавми мо мепарастанд, чист? Магар аз санг сохта нашудаанд? На чизеро мебинанд ва на чизеро мешунаванд?*

Гуфтам:

- *Бале, ба Худо, ин бутҳо чунинанд, ки мегӯй.*

Он ғоҳ Абубакр гуфт:

- *Ба Худо, он чиро ки холаат дар бораи рисолати Муҳаммад (с) ба тӯ гуфт, рост гӯфтааст. Муҳаммад ибни Абдуллоҳ - расули Худост. Худо ўро ба рисолат ба сӯйи бандагонаши фиристода, то онҳоро ба роҳи мустақими илоҳӣ роҳбарӣ кунад. Оё меҳоҳӣ назди ўбиравӣ, то ин матлабро аз худаш бишунавӣ?*

Гуфтам:

- *Бале!*

Усмон (р) идома медиҳад:

- *Чизе аз гуфтугӯи мо нагузашта буд, ки дидам Расулӯллоҳ (с) аз баробари мо мегӯзараద ва Алӣ ибни Абуталиб ҳамроҳи ўст. Абубакр (р) аз ҷояи барҳост ва ба сӯйи Расулӯллоҳ шитофт ва оҳиста чизе ба расулӯллоҳ (с) арз*

кард. Сипас бо ҳам назди ман омаданд ва ҳама бо ҳам нишастем. Расулуллоҳ (с) фармуд:

- Эй Усмон (р)! Фармони Худо, ки туро ба биҳишт мерасонад, иҷобат кун. Ман расули Худо ба сўйи ту ва ҳамаи бандагонаш ҳастам.

Усмон (р) мегӯяд:

- Ба Худо ҳамин, ки фармони Расулуллоҳро (с) шунидам ба ҳадде дар қалбам нишаст, ки натавонистам худро аз қабулаш боз дорам. Арз кардам:

- Ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Мұхамаддан Руслуллоҳ.

- Чун Ҳакам ибни Ос-амаки Усмон (р), ки пас аз вафоти Аффон сарпари Усмон (р) буд, аз Ислом овардани Усмон (р) хабардор мешавад, ўро дар хонаи худ зиндонӣ карда, мегӯяд:

- Ту аз дини падаронат рўй гардондай ва онро тарк кардай ва ба дини ҷадиди мухолиф бо дини онҳо рўй овардай ва онро пазирифтай. Ба Худо туро озод наҳоҳам кард магар ин ки аз ин дин баргардӣ.

Усмон (р) ҷавоб медиҳад:

- Ба Худо, ҳаргиз аз дини ҳақ ба дини ботил боз наҳоҳам гашт.

Чун Ҳакам ибни Ос мебинад, ки Усмон (р) ба дини ҷадидаш ба ҳадде дил бастааст, ки имкон надорад онро

тарк намояд, аз ў маъюс мешавад ва озодаш меқунад. Усмон (р) бадин сон дар асари таблиғ ва роҳнамоии Абубакр мусулмон шуд. Аз ин пас, то он ҷо мавриди эътимод ва муҳаббати Расулуллоҳ (с) қарор гирифт, ки дуҳтараш Руқайяро ба ақди никоҳи ў даровард. Чун Руқайя дар соли дуввуми ҳичрат дар Мадина даргузашт, дуҳтари дигарашро ба номи Умми Кулсум ба ў дод. Чун Умми Кулсум низ пас аз чанде аз дунё рафт, Расулуллоҳ фармуд:

- *Агар дуҳтари дигаре медоштам, боз ба ў медодам.*

ШУҒЛИ УСМОН (Р)

Усмон дар шаҳри Макка ба тиҷорати матоъ ва либос (баззозӣ), ки аз Шом ва Яман меҳарида дар Макка мефурӯҳт, шуғл дошт. Ўз ин роҳ сарвати нисбатан зиёде ба даст оварда буд.

Чун дар муҳити кори тиҷораташ бо камоли садоқат ва амонат бо мардум рафтор мекард ва низ дар муъоширати оддӣ бо мардум муҳаббат ва ҳусни ахлоқ дошт, дар байнин қуллияни табақоти мардуми Макка ва ҷойҳои дигар ба ҳадде маҳбубият пайдо карда буд, ки

модарон дар хини навозиши фарзандони навзодашон ин сурудро меҳонданд ва мегуфтанд:

- Эй фарзандам! Худо туро ба он андоза дўст бидорад, ки Қурайш Усмон (р)-ро дўст медорад.

Барои он ки бидонем Усмон (р) чи қадар назди Қурайш маҳбубият дошт, ба таърихи Ислом таваҷҷӯх мекунем:

Дар соли шашуми ҳичрат, ки дар таърихи Ислом ба соли «Ҳудайбия» машхур аст, Расулulloҳ (с) бо асҳобаш ба қасди тавофи Байтуллоҳ аз Мадина ҳаракат фармуд. Қурайш дар чое ба номи Ҳудайбия, ки ҷузъи ҳарами шаҳри Макка аст, аз вуруди онҳо ба шаҳри Макка ҷилавгирӣ карданд.

Аз ин рӯ, Расулulloҳ (с) дар он ҷо тавқиф фармуд ва салоҳ дид як нафар аз мусалмононро ба намояндагӣ аз тарафи худ ба Макка назди Қурайш бифиристад, то бо онҳо музокира намояд ва иҷозат бигирад, ки Расулulloҳ (с) ва мусалмонон барои тавофи Байтуллоҳ ба Макка доҳил шаванд.

Танҳо касе, ки аз хатар эмин ба назар расид ва барои ин кор интихоб шуд, Усмон (р) буд. Зеро чунон ки гуфтем ў назди Қурайш беш аз ҳар кас маҳбуб ва мавриди эҳтироми онҳо буд. Ҷуз ў касе аз ўҳдаи ин кор

барнамеомад. Аз ин рў, Паёмбар (с) ўро барои анҷоми ин кори хатарнок таъйин намуд ва ба Макка фиристод.

Гарчи ин маъмурият бо вуҷуди душманиҳои шадид ва деринае, ки Қурайш бо Расулуллоҳ (с) ва мусалмонон доштанд, зоҳирان барои Усмон (р) бехатар набуд ва ҳатто эҳтимол дошт ба қимати ҷонаш тамом шавад, вале Усмон (р) ин хатарро дар муқобили ирова ва ами Раисуллоҳ (с) ноҳиз гирифт ва фавран ба Макка рафт ва бо сарони Қурайш вориди музокира шуд. Гарчи Қурайш бо тақозои расулуллоҳ (с) мувофиқат накарданд, вале ин сафорат ва музокирае, ки Усмон (р) бо онҳо анҷом дод, роҳро барои музокираи сулҳ байни тарафайн боз кард ва кори тарафайн ба сулҳе хотима ёфт, ки ба муддати ду сол даст аз ҷанг бо яқдигар бозистоданд. Раисуллоҳ (с) ва мусалмонон ба муҷиби ин сулҳномаи навишташуда, ки дар таърихи Ислом ба сулҳи «Худайбия» шӯҳрат дорад, дар соли баъдӣ вориди Макка шуданд ва озодона ба тавофи Каъба пардохтанд. Се шабонарӯз дар Макка иқомат карданд ва дар Каъба ба ибодати Худо пардохтанд.

Боре, қурайшиён дар асари муҳаббати шадиде, ки ба Усмон (р) доштанд, на танҳо озоре ба ў нарасонданд, балки ба ў пешниҳод карданд, ки агар майл дошта бошад Каъбаро тавоғ кунад, вале Усмон (р) гуфт:

- Ҳаргиз имкон надорад ман тавоф кунам? Магар ин ки ҳамроҳи Расулуллоҳ (с) бошам ва бо ў тавоф кунам.

Чун бозгашти Усмон (р) ба назди мусалмонон, ки саҳт дар интизораши буданд, беш аз ҳадди маъмул тӯл кашид дар байни мусалмонон низ овоза шуд, ки Усмон (р) ба дасти мушрикин дар Макка ба қатл расидааст, мусалмонон ба ҳаяҷон омаданд ва барошуфтанд ва шамшерҳоро барои хунҳоҳии Усмон (р) аз ниём берун кашиданд. Ҳар қадом аз онҳо қабзаи шамшер ба даст гирифта, ба тарафи Расулуллоҳ (с), ки зери сояи дарахти сумар истироҳат фармуда буд шитофтанд ва якояк онҳо ба оромӣ дасти байъат дар дасти шарифи Расулуллоҳ (с) гузоштанд ва аҳд ва паймони муаккад бастанд, ки барои ҳамла ба шаҳри Макка ва фатҳи он то охирин нафас бо мушрикин бичанганд.

Ояи мубораки 18-уми сурай Фатҳ дар ин қазия нозил шуда, ки мефармояд:

Сухани Худо:

«Ба ростӣ, Худо хушиӯд шуд аз мӯъминин, дар он ҳангом, ки зери он дарахт бо ту байъат мекарданд. Худо он чиро, ки дар дилҳояшон буд, медонист ва Худо бар онҳо оромиии рӯҳӣ нозил фармуд ва дар ивази ин

иқдоми содиқона, фатҳи қарибұлвүкүй бә онҳо подош дод».

Ин подош иборат аст аз қарордоди сулҳ ва қатъи чанг, ки дар Ҳудайбия байни тарафайн баста шуд ва сипас фатҳи Макка, ки ду сол баъд аз ин сулҳ воқеъ шуд.

ЯКЕ АЗ ИФТИХОРОТИ АЗИМИ УСМОН (Р)

Дар пиromуни ин мочарои таърихӣ лозим медонам ба ин амри азиме, ки барои Усмон (р) ифтихори муҳиме оғарида, таваққуф кунам ва барои хонандагони гиромӣ онро зикр намоям ва он ин аст, ки чун Усмон (р) барои анҷоми маъмурияте, ки Расулуллоҳ (с) барои ўсупурда буд ба Макка рафт ва дар ҳангоми байъати ризвон дар байни мусалмонон набуд, то монанди онҳо барои чанг бо мушрикин дасти байъат ба Расулуллоҳ (с) бидиҳад, ҳазрати Расул дасти рости мубораки худро дар дасти шарифи дигараш гирифт ва фармуд:

-Ин аст байъати Усмон.

Чи ифтихоре бартар ва чӣ фазилате беҳтар ва чӣ мазияте муҳимтар аз ин, ки расули раббулоламин дасти рости муборакашро ба унвони дасти Усмон (р) дар дасти

мубораки худ бигирад ва аз ҷониби Усмон (р) бо худ байъат фармояд?

Бухорӣ дар ин бора ривоят карда мегӯяд:

- Марде аз аҳли Миср дар ҳузури Абдуллоҳ ибни Умар (р) гуфт:

- Усмон (р) ба ифтихори Байъати Ризвон нарасид.

Абдуллоҳ ҷавоб дод:

- Агар касе назди Қурайш азизтар ва маҳбуттар аз Усмон (р) мебуд, Паёмбар (с) Усмон (р)-ро ба Макка намефиристод, вале ҳеч касе ҷуз ў чунин набуд. Аз ин хотир, Расулуллоҳ (с) ўро фиристод. Байъати ризвон низ пас аз рафтани Усмон дар ғайби ў воқеъ шуд. Расулуллоҳ (с) дасти рости худро ба мардум нишон дод ва фармуд:

- Ин дасти Усмон (р) аст ва сипас ин дастро дар дасти дигараш ғузошт ва фармуд:

- Ин аст байъати Усмон (р).

Шарафуддини Бусайрӣ дар қасидаи ҳамзадораш, ки дар мадҳи Расулуллоҳ (с) сурудааст, ба ин мочаро низ ишора карда мегӯяд:

- Он гоҳ ки Қурайш иҷоза доданд, то Усмон (р) танҳо тавоғ қунад, ўрад кард ва раво надид тавоғ қунад. Зоро Паёмбар он ҷо набуд, то тавоғ қунад. Подоши ин адаб ҷунин аст, ки Паёмбар дасти нуронияшро ба ҷои дасти

Усмон (р) ба мардум нишон дод ва ба унвони Байъатурризвон бо худ байъат фармуд.

- Ин адаби азиме буд, ки Усмон (р) нисбат ба паёмбар (с) аз худ нишон дод ва савобаш зиёд шуд, баҳ- баҳ, чӣ неканд адабдорон!

Чунон ки мебинем, Усмон (р) дар ин қазия аз ду ҷиҳат соҳиби ифтихор гардид: яке ин ки маъмурияти ҳатарнокеро аз ҷониби Расуллulloҳ (с) пазируфт ва онро анҷом дод: дуввум ин, ки Паёмбар (с) бо дasti шарифи худ ба ҷойи дasti Усмон (р) дар Байъатурризвон бо худ байъат кард.

ҲИЧРАТИ УСМОН (Р)

Чун дини Ислом дар Макка ба тадриҷ хуб пеш мерафт, Қурайш ба ваҳшат афтод. Барои ҳифзи дини меросӣ, суботи сиёdat ва бақои сиёsatи худ, бар мусалмонон саҳт мегирифтанд ва онҳоро, ки то он ҷо мумкин буд азият мекарданд. Бинобар ин, ҳазрати Расул (с) ба мусалмонон иҷозат дод, ки ба мамлакати Ҳабаша ҳичрат кунанд, то дар он ҷо, дар амон бошанд. Дар ин бора Паёмбар (с) фармуданд:

«Ҳичрат кунед ва биравед ба сарзамини Ҳабаша, зеро дар он ҷо подшоҳе вуҷуд дорад, ки ҳеҷ аҳаде назди ў мавриди ситам қарор намегирад. Он ҷо сарзамини ростӣ ва садоқат аст. Он ҷо бимонед, то он гоҳ, ки Ҳудо барои шумо дар ин мушкиле, ки дар он ҳастед, кушиши падид орад».

Аз ин рӯ гурӯҳе аз мусалмонон, ки Усмон (р) ибни Аффон ва ҳамсарааш Руқайя - духтари Расулуллоҳ (с) низ ҳамроҳи онҳо буданд, ба Ҳабаша ҳичрат карданд. Пас аз муддате дар фурсати муносибе боз ба Макка баргаштанд ва сипас дуввумин бор ба Мадина, ҳичратгоҳи Расулуллоҳ (с) ҳичрат карданд.

Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум мешавад, ки Усмон (р) бо ҳамсарааш Руқайя ба дастури Расулуллоҳ (с) ба унвони сарпарастони ин гурӯҳи муҳочир ба Ҳабаша рафтаанд, на барои фирор аз дasti Қурайш. Зеро чунонки гуфтем, Усмон (р) ба ҳадде мавриди муҳаббат ва эҳтироми Қурайш буд, ки ҷуз ў салоҳ набуд ва касе ғайр аз ў ҷуръат надошт дар воқеъаи Ҳудайбия, ки ҷараёни онро баён кардем, барои музокира бо Қурайш вориди Макка шавад ва ба миёни онҳо биравад. Ў буд, ки рафт ва на танҳо озор надид, балки то он ҷо ба ў муҳаббат карданд, ки пешниҳод карданд, даври Каъбаи шариф тавоф кунад, вале ў адабро риоя кард ва ба худ иҷоза надод, бидуни ҳузури Расулуллоҳ (с) тавоф кунад.

Бинобар ин возех аст, ки Усмон (р) аз ҳар гуна озор ва азияте аз тарафи Қурайш дар амон буд. Ҳичрати ў ва ҳамсарааш фақат барои сарпарастӣ ва дилгармии мардон ва занони ин гурӯҳи муҳочир будааст.

ФАЗИЛАТҲОИ УСМОН (Р)

Усмон (р) барои нусрати дини Ислом ва пеш рафтани мақсад ва мароми Расулуллоҳ (с) мол ва ҷони ҳудро ҳаргиз дареф намедошт. Ҷун Усмон (р) сарват дошт, барои ризои Ҳудо ва расули Ҳудо дар таҷхиз ва муҳайё кардани лашкари Ислом бо таъби хотир сарф мекард ва маҳориҷе мепардоҳт, ки аз дасти ҳар кас барнамеомад. Дар таҷхизи лашкари машҳур ба ҷайшул-усра, ки Расулуллоҳ (с) дар гармогарми тобистон барои муқобила бо лашкари муҷаҳази Рум дар Таббуқ, воқеъ дар марзи Шом фароҳам мефармуд, Усмон (р) як ҳазор шутур, панҷоҳ асп ва як ҳазор динор тилло ба Расулуллоҳ (с) тақдим кард.

Абдуллоҳ ибни Самура-саҳобаи бузурги Расулуллоҳ мегӯяд:

- Усмон (р) дар он рўз ҳазор динор тилло овард ва дар домани ҳазрати Расул (с) реҳт. Расулуллоҳ (с) фармуд:

- «Ҳар коре, ки Усмон (р) пас аз имрӯз биқунад, зиёне ба ў наҳоҳад кард. Яъне аҷр ва савоби ин тул, ки Усмон (р) дар роҳи Ҳудо хайр карда, ба ҳадде зиёд ва муассир аст, ки асари ҳар гуноҳеро, ки фаразан аз Усмон (р) сар занад, маҳв мекунад ва зарар ва зиёне аз ин бобат ба ў наҳоҳад расонид». Ҳазрати Расул (с) барои таъкиди ин амр ин ҷумларо дубора ба забон овард. Бухорӣ дар ин бора ривоят карда мегӯяд:

- Расулуллоҳ (с) фармуд:

«Ҳар қас (бо базли молаши) лашкари усраро таҷҳиз ва дар омода соҳтани он кўмак намояд, савобаши барои ў биҳишт ҳоҳад буд. Усмон (р) низ онро таҷҳиз ва омода соҳт».

(Саҳехи Бухорӣ, ҷ.5, с.17)

Ҷайшулусра дар таърихи Ислом ба лашкаре гуфта шудааст, ки Расулуллоҳ (р) онро дар гармои тобистони соли нуҳуми ҳичрат таҳти фармондехи худаш ба сарзамини Табук марзи Шом ҳаракат дод ва бо натиҷаи бисёр муҳим ба Мадина баргашт.

Дар ҳеч як аз нахлистонҳои Мадина обе ширинтар ва гуворотар аз оби ҷоҳи машҳур ба номи Румия набуд. Молики ин ҷоҳ, ки мегӯянд як нафар яҳудӣ буд, ба ивази тул ба аҳли Мадина об медод. Усмон (р) ин ҷоҳро дар

ҳаёти Расулуллоҳ (с) ба маблағи сивупанҷ ҳазор дирҳам, ки дар он замон пули зиёде буд, аз сохибаш харид ва ройгон дар ихтиёри умуми мардум гузошт, ки худаш низ монанди бақияи мардум ҳақ дошта бошад аз он об бигирад.

ХИЛОФАТИ УСМОН (Р)

Дар мабҳаси шаҳодати Умар ибни Хаттоб (р) дар китоби «Шайхайн» муфассал шарҳ додаам, ки он ҳазрат дар асари дасисаи душманони Ислом ба шаҳодат расид.

Асҳоби Расулуллоҳ (с), ки ба ин матлаб пай бурда буданд, тарсиданд, ки агар ўз дунё биравад ва касеро ба ҷои худ номзади хилофат накунад, байни тоифаҳои мусалмонон бар сари сарварии хилофат ихтилоф ва мунозиъа пеш ояд. Ин амр барои ҳамон душманони ғаддоре, ки Умарро бо макр аз сари роҳи худ бардоштанд, маҷоли хеле хубе ҳоҳад дод, то ба фаъолияташон идома диҳанд. Ба оташи ихтилоф ва низоъи мусалмонон доман бизананд ва онҳоро ба сӯи як ҷангӣ дохиилии хонумонсӯз равона созанд.

Аз ин рӯ, назди Умар (р), ки дар бистари марг буд, шитофтанд ва тақозо карданд касеро ба ҷои худ муайян намояд, вале чун дар ин замон доманаи императории

Ислом, то он чо вусъат ёфта буд, ки қисмати азими Ирон ва тамоми хоки Ироқ, Шом, Урдун, Фаластин ва Мисрро фаро гирифта буд ва ақвом ва тавоифи мухолифро бо адён ва ақоиди гуногун дарбар гирифта буд ва идораи умури ин мардум ва ҳифзи низом ва амнияти ин императории васеъ ниёз ба шахсе монанди худи Умар (р) дошт, ки дорои тадбири саҳех ва сиёсати амиқе бошад, то битавонад ба хубӣ аз ўҳдаи кор барояд. Чунин касе ба назари Умар (р) намеомад, то қабули маъсулияти динӣ қунад ва ўро номзади хилофат намояд. Бинобар ин, бо тақозои онҳо мувофиқат накард ва фармуд:

- Барои хонадони Умар ҳамин бас, ки як нафари онҳо (ки худи Умар аст) ўҳдадори умури уммати Муҳаммад (с) буда, дар қиёмат аз ин бобат муҳосиба шавад. Ман намехоҳам, ки ҳам дар ҳаётам ва ҳам пас аз вафотам маъсулияти умури уммати Муҳаммадро ба ўҳда бигирам.

Дар ин ҳангом яке аз ҳозирон арз мекунад. Ман касеро ба ту муъаррифӣ мекунам, ки шоистаи ин кор ва мавриди итминони уммат аст ва он писарат Абдулло аст, ки лаёқат дорад ва аз ўҳдаи кор мебарояд.

Умар мефармояд:

- Ба Худо, ин суханро барои Худо нагуфтӣ. Ман дигар пас аз ин ба умури шумо коре надорам. Ман ин

вазифаро барои худам написандидам, то рағбат дошта бошам ва онро ба касе аз хонадонам бидиҳам.

Вале асҳоби Расулуллоҳ (с) аз таҳдиҳи хатари маҳуфе, ки эҳсос мекарданд бар дини Ислом ва бар мусалмонон сояи ҳавлангезе афкандааст саҳт дар ваҳшат буданд. Аз ин хотир, бори дигар назди Умар (р) омаданд ва ҷиддан тақозои худро бозгӯй карданд.

Ин бор Умар (р), ки ўҳам монанди онҳо мутаваҷҷеҳи ин амри хатарнок шуда буд, шаш нафар аз бузургони асҳоби Расулуллоҳ (с)-ро, ки дар пешрафти дини Ислом ва пешбуорди ҳукумати Ислом собиқаи муҳим ва асароти ҷашнгар доштанд барои хилофат номзад фармуд. Ин шаш иборат буданд аз:

1. Ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб-домод ва писарамаки Расулуллоҳ (с).
2. Ҳазрати Усмон(р) ибни Аффон-домоди Расулуллоҳ (с).
3. Саъд ибни Абуваққос-фармондех ва фотехи ҷангӣ Қодисия ва фотехи Мадоин - пойтаҳти Сосониён.
4. Зубайр ибни Авоми ҳаворӣ ва писар аммаи Расулуллоҳ (с).
5. Абдурраҳмон ибни Авф.

6. Талҳа ибни Абдуллоҳ (ва меҳоҳад) то ин шаш нафар иҷтимоъ намоянӣ ва аз байни худашон як нафарро ба ҳилофат баргузинанд.

Сипас ҳазрати Умар ҳамаи онҳоро ҷуз Талҳа, ки дар сафар буд, назди ҳудоҳист ва фармуд:

- Ман дар бораи шумо фикр кардам ва дидам, ки шумо сарварони қавм ва роҳбарони мардум ҳастед. Расулуллоҳ (с) дар ҳоле, ки аз шумо розӣ ва хушнуд буд, аз дунё рафт. Ҳилофат набояд ҷуз дар яке аз шумо бошад. Агар шумо (*барои интихоби халифа аз байни ҳудатон ҳусни ният дошта бошед*) ва роҳи мустақимро дар пеш ва салоҳи исломро дар назар бигиред, дар ин сурат ман аз ноҳияи мардум нисбат ба коратон наметарсам (*зоро мардум бо кори шумо розӣ ва маслими назари шумо ҳоҳанд шуд*) он чи маро метарсонад ин аст, ки шумо дар ин бора бо ҳам ихтилоф кунед ва кори мусалмонон ба ин сабаб ба мунозиҳа ва ҳарҷу марҷ бикашад. Писарам Абдуллоҳ дар иҷтимоъи шумо бошад ва иштироки мусовӣ кунад, вале ҳаққи интихоб шудан надорад. Ҳамин ки ман аз дунё рафтам, то се рӯз бо ҳам иҷтимоъ намоед ва ба ройзаний ва машварат бипардозед. Рӯзи чаҳорум бояд як нафар аз шумо хилифа интихоб шавад ва амалан бар сари кор ояд.

Ҳазрати Умар пас аз ин ба Сүхайб ибни Синон амр фармуд, то дар ин се рўз барои мардум дар масцид намози ҷамоъатро баргузор кунад ва пешнамози онҳо бошад ва ҳазрати Али (р), Усмон (р), Саъд (р), Зубайр (р), Абдурраҳмон (р) ва Талҳа (р)-ро (*агар аз сафар бозгашт*) дар хонае барои мушовира дар амри хилофат ҷамъ кунад. Писараши Абдуллоҳ ибни Умар низ дар ҷамъи онҳо ҳозир бошад, вале набояд ба хилофат интихоб шавад.

То ин ҷо по ба по ҳамроҳи таърихнависони ҳақиқатнигори араб пеш рафтем. Ҳушбахтона, ба матлаби мушкил ва носавобе барнаҳӯрдем, то бар онҳо хурда гирем.

Вале акнун дар ин ҷо мебинем, ки баъзе аз онҳо мутаассифона, дар пиromуни васияти Умар дар ин қазия навиштаанд, ки ҳазрати Умар ба Сүхайб фармон дод, то ин шаш нафар аҳли Шўрои хилофатро пас аз вафоташ то се рўз дар хонае барои мушовира ҷамъ намояд ва худаш бар корашон ташриф бидорад ва бар сарашон биистад. Агар бубинад панҷ нафар аз шаш нафар якero интихоб намуданд ва яке аз онҳо мухолифат намуд, сарашро бо шамшер бишкофад. Ҳар гоҳ ҷаҳор нафари онҳо якero интихоб намуданд ва ду нафари онҳо ба мухолифат бархостанд, ҳардуро бизананд. Ҳар гоҳ се

нафари онҳо якero интихоб намуданд ва се нафари бақия мухолифат карданд ва яке дигарро таъйин намуданд, дар ин сурат Абдуллоҳ ибни Умарро ҳакам қарор диханд, то ҳар қадом аз афроди мунтахаби ду гурӯҳро, ки ў салоҳ бидонад, халифаи мусалмонон бошад. Агар ба ҳакамияти Абдуллоҳ розӣ нашаванд, пас мусалмонон бояд тарафдори он се нафар бошанд, ки Абдурраҳмон ибни Авғ дар онҳо бошад ва агар он се нафари дигар боз мухолифат карданд ва таслим нашуданд, ҳарсеро ба қатл бирасонад.

Баъзе аз муаррихони давраҳои охир аз қабили Ибни Касир, ки мутаваҷҷеҳи нодурустии ин ривоят шудаанд, аз зикри ин матлаб ҳуддорӣ кардаанд ва ба сукут гузаронидаанд.

Хонандаи азиз! Агар андаке ба ин ривоят таваҷҷӯҳ ва тафаккур кунед барои шумо ҳам монанди ман ба таври васеъ мусаллам мешавад, ки сохта ва ҳақиқатан хандаовар аст, зоро метӯяд ҳар гоҳ панҷ нафар аз шаш нафари аҳли Шӯро (*номзадҳои хилофат*) як нафарро аз байни худашон ба хилофат интихоб карданд ва як нафари онҳо бо ин интихоб мухолифат намуд, Суҳайб бояд сарашро бо шамшер бишикофад. Ростӣ, хеле ачиб аст! Магар на ин, ки ҳар гоҳ фарз шавад, панҷ нафари онҳо як нафарро аз байни худашон интихоб намоянд,

дигар як нафаре, ки бо онҳо мухолифат намояд, вучуд наҳоҳад дошт, зеро панҷ нафарашон интихоб кардаанд ва як нафари дигар интихоб шуда ва ҷамъян мешаванд шаш нафар. Аъзои Шӯро низ беш аз шаш нафар набуданд. Бинобар ин, касе аз онҳо намемонад, то бо онҳо мухолифат намояд.

Баъдан мегӯяд:

- Агар ҷаҳор нафарашон як нафарро интихоб карданд ва ду нафарашон бо интихоби ин ҷаҳор нафар мухолифат карданд, Суҳайб ин ду нафарро бикушад. Дар ин фарзия боз ҳам ҳамон нуқсон пеш меояд. Чунки ҷаҳор нафари онҳо як нафарро интихоб намоянд, дигар ду нафар боқӣ намемонад, зеро ҷаҳор нафар интихоб кунанд бо як нафаре, ки интихобаш кардаанд, ҷамъян мешаванд панҷ нафар. Боқимондаи онҳо фақат як нафар аст, на ду нафар.

Ин чунин он ҷо, ки мегӯяд агар се нафарашон як нафарро ва се нафари дигарашон яке дигарро интихоб намуданд, чунин ва ҷунон кунанд, ин матлаб низ маҳол ва номумкин аст. Зеро агар се нафарашон як нафарро интихоб намоянд, дигар се нафар боқӣ намемонад, балки ду нафар хоҳанд буд.

Бинобар ин, имкон надорад чунин дастуре, ки аслан суратпазир нест, аз ҳазрати Ӯмар ибни Ҳаттоб (р) содир

шавад, он ҳам аз амире, ки тавонист бо он фикр ва таъқили дуруст ва бо он шавкат ва қудрати фитрии худ ҳукумати императории исломиро ба ҳадди камол бирасонад ва он ҳукумати васеъро бо он сиёsat ва тадбири худододи худ мунаzzам ва идора кунад. Чунин дастури номумкине, ки дар муҳосиба инкор мегардад, аз шахсияте мисли Умар (р) маҳол аст.

Ачибтар ин аст, ки дар ин фармон ба Сүхайб дастур дода шуд сари ҳар қадом аз аъзои Шўоро, ки муҳолифат намуданд, бизананд. Магар ин мардум мұчассамавор ором менишинанд, ки Сүхайб ба осонӣ сар аз танашон ҷудо кунад? Оё магар Сүхайб метавонад бо чанд нафар муқобила ва онҳоро аз пой дароварад ва бикушад? Ростӣ, чаро чунин кунад? Оё бо қатли онҳо амри хилофат сару сомон мегирад ё баръакс қатли онҳо фитнае бар намеангезад, ки оқибаташро ҷуз Худо каси дигар намедонад? Пас бояд гуфт ин фармони номумкин дурӯғе аст, ки нисбат ба он ҳазрат дода шуда ва бояд фаҳмид ҷаро ва аз қучо барҳоста аст? Ҷавоби мо ин аст, ки оқилон донанд.

Ҳоло ки фаҳмидем аз ин дурӯғҳо бар домани поки Умар ибни Ҳаттоб (р) нанишинад гард, мепардозем ба зикри бақияи ҳалқаҳои ҳақиқии таъйини таърихии Усмон (р).

Пас аз ин ки Умар (р) ба хок супурда шуд, номзадҳои хилофат ҷуз Талҳа, ки дар сафар, буд дар хонаи Мисвар ибни Махрама таҳти назорати Суҳайб иҷтимоъ карданд ва дар бораи таъйини халифа ба мушовира пардохтанд.

Чун садои онҳо, ки маълум мешуд ҳама толиби хилофат ва ҳар як ба нафъи худ ҳарф мезанад, аз даруни хона баланд шуд, Абуталҳаи Ансорӣ, ки ба васияти Умар бо иддае аз асҳоби Расулуллоҳ (с) ўҳдадори муҳофизати хонаи Шӯро буд, таъаҷҷуб кард ва гуфт:

- Ман гумон мекардам ҳар як аз ҳавфи масъулияти муҳими хилофат аз қабули он ҳуддорӣ мекунед ва ҳар як ба дигаре voguzор менамоед.

Акнун мебинам ба он комилан рағбат доред ва барои ишғоли он бо яқдигар рақобат ва мунозиъа менамоед. Ба Ҳудо қасам, ман ин хонаро беш аз се рӯз, ки Умар (р) васият карда муҳофизат наҳоҳам кард. Баъдан хонаро тарқ мекунам ва дар хонаи худ менишинам, то бубинам чӣ мекунед.

Абдурраҳмон ибни Авғ барои ин ки низоъ ва рақобатро аз байнин номзадҳо, ки ҳар як аз онҳо дар хориҷ тарафдороне доштанд, бартараф намояд, ба онҳо пешниҳоде мекунад ва мегӯяд, қадом яки аз шумо ҳаққи ҳудро аз интихоб шудан соқит менамояд ва муттаҳҳид

мешавад, ки як нафар аз шуморо, ки барои хилофат беҳтар бидонад, интихоб кунад?

Ҳеч кас аз номзадҳо ҷавобе на мусбат ва на манғӣ намедиҳад. Аз ин рӯ, ҳуди Абдурраҳмон аз ҳаққаш даст мекашад, то чунон ки гуфта буд ў аз байни бақияи онҳо як нафарро ба хилофат баргузинад.

Усмон (р) мегӯяд:

- Ман аввалин касе ҳастам, ки ба ин амр розиам ва мувофиқат менамоям ва бақияи онҳо ҷуз Алий ибни Абутолиб розӣ мешаванд ва мувофиқаташонро эълон менамоянд. Сипас Абдурраҳмон ибни Авғ ба Алий мегӯяд:

- Ту чӣ мегӯй ё Абулҳасан?

Алий мегӯяд:

- Ба ман аҳду паймон бидех, ки дар ин амр ҷониби ҳақро риоят кунӣ ва тобеъи ҳавои нафсонӣ нашавӣ, таҳти таъсири қавмият қарор нагирӣ ва дар хайрҳоҳӣ ва салоҳи уммати Муҳаммад (с) кӯтоҳӣ нақунӣ.

Абдурраҳмон мегӯяд:

- Шумо ҳама ба ман аҳд ва паймон бидиҳед, ки ҳар касе, ки ман ўро аз байни шумо ба хилофат баргузинам ва бо ў байъат кунам, шумо низ розӣ шавед ва бо ў байъат кунед. Ман низ аҳд мекунам аз ҳешонам ба хотири ин ки ҳеши ман ҳастанд, ҷонибдорӣ нақунам ва

дар хайрхоҳӣ нисбат ба мусалмонон кӯтоҳӣ накунам. Алий (к.в.) низ розӣ мешавад, то Абдурраҳмон бо риояти ин аҳднома иқдом намояд. Ба ин сон Абдурраҳмон ҳам аз онҳо аҳд гирифт ва ҳам ба онҳо аҳд дод. Аъзои Шўро пас аз ин тавоғуқ аз хона хориҷ ва аз яқдигар ҷудо шуданд, то Абдурраҳмон тибқи ихтиёре, ки ба ў дода шуд, иқдом ва ба вазифаи худ амал кунад.

Гўё Абдурраҳмон аз байнин номзадҳо фақат Алий (р) ва Усмон (р)-ро шоиста ва лоиқи хилофат медонист. Биноан, хост ба афкори умумӣ муроҷиат намояд, то бидонад назари мардум нисбат ба ин ду нафар чи гуна аст ва қадом яке аз онҳоро бар дигаре тарҷеҳ медиҳанд ва ўро барои хилофат беҳтар медонанд.

Аз ин ҷиҳат буд, ки Абдурраҳмон бо асҳоби бузурги Расулуллоҳ (с), маҳсусан аз худи номзадҳо ва аз сардорони лашкар ва раисони қабоил, ки барои иттилоъ аз ҷараёни амири хилофат ба Мадина омада буданд ва ҳатто аз баъзе аз занони доное, ки барои назардихӣ соҳибназар буданд, ба муддати се рӯз, ки Умар (с) васият карда буд, ба машварат пардоҳт, то фикри онҳоро дар бораи Алий (р) ва Усмон (р) барои хилофат ба даст оварад.

«Доиратулмаориф»-и Фариди Ваҷдӣ мегӯяд:

«Абдурраҳмон аз ҳар касе, ки назар мөхоммәт, чи асҳоби Расулуллоҳ (с), чи умарои лашкар, чӣ сарони қабоил ва чи дигарон ҳамаи онҳо Усмон (р)-ро мақдам бар Али (р) медонистанд». «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**»-и ибни Касир мегӯяд:

«Ҳама мардум Усмон (р)-ро беҳтар аз Али (р) медонистанд, ҷуз Аммор ибни Ёсир ва Миқдод ибни Асвад, ки ин ду нафар Али (р)-ро барои хилофат беҳтар аз Усмон (р) медонистанд».

Ман ҳеч қадом аз ин ду ривояти мутақорибро саҳех намедонам. Зоро қуллияни таърихномаҳо бидуни истисно ҳатто «Доиратулмаориф»-и Фариди Ваҷдӣ ва «**Албидоя ван-ниҳоя**» иттифоқ доранд, ки Абдурраҳмон субҳи рӯзи чаҳорум дар назди омма дар масҷиди набавӣ ибтидо Алиро назди худ хост ва дасти байъат ба сўйи Али пеш кашид. Агар ҳама мардум чунонки «Доиратулмаориф» мегӯяд ё аксарият қариб ба иттифоқи мардум чунон, ки «**Ал-бидия ван-ниҳоя**» мегӯяд, мутамоил ба Усмон (р) буданд ва ўро беҳтар аз Али (р) медонистанд, дар ин сурат Абдурраҳмон ўҳдадор буд бе ҳеч гуна муқаддимае бо Усмон (р) байъат кунад, ки мавриди назари муттағиқи мардум буд, на бо Али (р), ки ба қавли ин ду китоб мавриди назари мардум набуд.

Пас возех аст, ки баъзе ба Алӣ (р) ва баъзе ба Усмон (р) раъии шифоҳӣ додаанд. Мусалмонани тарафдорони Алӣ (к.в.) беш аз ҷонибдорони Усмон (р) буданд. Ба ҳамин ҷиҳат буд, ки Абдурраҳмон дар ибтидо дасти байъат ба Алӣ дод.

Гӯё Ибни Касир ривоятеро, ки дар «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**» дар ин ҳусус омада ва «**Доиратулмаориф**» ҳам зоҳирان ривояташро аз он гирифта аст, қабул надошта, ки аз зикри он сарфи назар карда, сукутро ихтиёр кардааст.

Боре Абдурраҳмон субҳи рӯзи чаҳорум Мисвар ибни Махрамаро ба хонаи Алӣ ва Усмон (р) фиристод ва онҳоро назди худ хост. Ҳама бо ҳам барои адои намози субҳ ба масциди набавӣ рафтанд. Қабл аз вуруди онҳо бузургони асхоби Расулуллоҳ (с) аз муҳочирин, ансор, сарони қабилаҳо, амирони лашкар ва дигар табақаҳои мардум ба ҳадде дар масцид иҷтимоъ карда буданд ва мунтазири натиҷаи амри хилофат буданд, ки масцид лабрез буд. Ин се тан ба заҳмат тавонистанд ҷое барои худ пайдо қунанд.

Абдурраҳмон пас аз ҳатми намоз дар ҳоле ки ҳамон амомаеро, ки Расулуллоҳ (с) ба ў ҳадя дода буд, бар сар дошт ва шамшерашро ба дӯш овехта буд, рӯйи минбари Расулуллоҳ (с) истод ва хитоб ба мардум кард ва гуфт:

- Ман пинҳон ва ошкор дар интихоби халифа аз шумо пурсиdam, то фикри шуморо ба даст оварам. Дидам шумо ҳеч касеро барои ин кор беҳтар аз Алий (р) ва Усмон (р) намедонед.

Бедаранг Алиро назди худ хост. Дастаншро дар дasti худ гирифт ва гуфт:

- Оё аҳд мекунӣ, ки мутобики Қуръон ва суннати расулуллоҳ (с) ва сирати Абубакр ва Умар амал қунӣ?

Алий ҷавоб дод:

- То он ҷо, ки бидонам ва то ҳадде, ки битавонам амал қунам.

Чун Алий (р) мутобики пешниҳоди Абдурраҳмон ҷавоби мусбати қатъӣ ва сарҳ надод, Абдурраҳмон аз байъат бо ў даст кашид ва Усмон (р)-ро барои ин амр даъват кард ва дастаншро дар даст гирифт ва айни ҳамон пешниҳодеро, ки ба Алий карда буд ба ў пешниҳод кард. Усмон (р) бедиранг бидуни он ки дар ин бора ҳарфе бизанад, айни пешниҳодро қабул кард ва байъат бо ў анҷом гирифт.

Абдурраҳмон дар ҳоле ки рӯйи минбари Расулуллоҳ (с) истода буд ва дasti байъат ба Усмон (р) дода дастаншро дар дasti худ гирифта, рӯ ба осмон кард ва гуфт:

«Худоё, бишунав ва гувоҳ бош. Худоё, бишунав ва гувоҳ бош. Худоё ман он чиро бар зимма доштам, акнун ба ўҳдаи Усмон (р) voguzor кардам».

Сипас Абдурраҳмон, Усмон (р)-ро дар пеши худ рўйи зинаи дуввуми минбари масҷиди набавӣ нишонд. Мардум рўй ба Усмон (р) оварданд ва бо табъи хотир ва бо ҳолати хушнудӣ бо ў байъат карданд. Таърих мегўяд ҳазрати Алӣ (к.в.) аввалин касе буд, ки пас аз байъати Абдурраҳмон бо Усмон (р) байъат кард.

Ҳазрати Усмон (р) ба ин тарз, ки мавриди иттифоқи таърихномаҳо аст ба хилофат расид. Умуми мардум низ ҳатто онон, ки қабл аз ин мочаро Алиро барои хилофат беҳтар аз Усмон (р) медонистанд, розӣ шуданд ва амалан бо ў байъат карданд.

НАЗАРЕ БА ХИЛОФАТИ УСМОН (Р)

Чунонки гуфтем, Умар ибни Ҳаттоб (р) намехост маъсулияти ухравии хилофати баъд аз ҳаёташро ба ўҳда гирад. Аз ин хотир бо он ки асҳоби гиромии Расулуллоҳ (с) аз ў тақозо карданд, қабул накард касеро ба ҷои худ мансуб ё шахси муаяйнеро ба унвони номзади хилофат пешниҳод намояд.

Вале чун асҳоб бори дигар боз ба ў мурочиат ва ҷиддан барои ин кор исрор карданд, Умар (р) шаш нафар аз бузургони саҳобаро бидуни он ки назари хосе ба яке аз онҳо дошта бошад, номзад кард, то ин шаш нафар баъд аз маргаш як нафарро аз байни худашон ба хилофат баргузинанд.

Вале дар ҳамон ҷаласаи аввал бар хилофи тасаввури мардум осори тавоғуқ аз номзадҳо дида нашуд ва то он ҷо дар байни онҳо ихтилофи назар пеш омад, ки садои онҳо баланд ва дар хориҷи хона шунида шуд. Мусаллама (яқинан) агар ин ихтилоф давом пайдо мекард ва доман мекашид, ба хориҷи хона сироят мекард ва дар байни ақвом ва тарафдорони ҳар як аз онҳо бо тарафдорони дигаре низоъ ва ҷидоле пеш меомад, ки мунҷар ба як ҷангӣ дохилии хонумонсӯз мегашт.

Абдурраҳмон ибни Авғ, ки шахси кордон ва варзидае буд, мутаваҷҷеҳи ин ҳатар гардид. Барои пешгирий аз вуқӯъи ин ҳатар ба номзадҳо пешниҳоде кард, ки ба фоидай ҳуди онҳо ва ба ҳайри уммати Муҳаммад (с) буд. Гӯё номзадҳо низ аз ҳатари мунозиъаи ҳуд метарсиданд. Аз ин рӯ, пешниҳоди Абдурраҳмонро, ки мавриди эътимоди онҳо буд ва дар ҳайрҳоҳии ў шакке надоштанд, пазируфтанд, то ў ҳар тавр салоҳ

бидонад, амал намояд ва яке аз онҳоро ба хилофат баргузинад.

Абдурраҳмон, то он ҷое, ки мумкин буд, дар ин роҳ қўшид, бо мардум мулоқот кард ва аз онҳо назар хост ва ба ин натиҷа расид, ки назари мардум барои хилофат мунҳасиран дар Алий (р) ва Усмон (р) муттамарказ аст. Ба назари ман, чунонки гуфтем, фикри мардум нисбат ба Алий (р) беш аз Усмон (р) буд. Зеро Абдурраҳмон субҳи рӯзи чаҳорум ибтидо дасти байъат ба ў дод. Ин амр далели мусалламе аст бар ин ки Алий беш аз Усмон (р) мавриди назари мардум будааст.

Ба ҳар ҷиҳат Абдурраҳмон субҳи рӯзи чаҳорум, ки Умар (р) барои хотима додан ба амри хилофат тавсия карда буд, дар масциди набавӣ рӯйи минбари муқаддаси Расулуллоҳ (с) истод ва дар миёни мусалмонон ва дар назари умумии мардум Алиро назди худ хост ва дасти байъат ба ў дод, то ба кори хилофат хотима диҳад. Ҷизе намонда буд, ки хатм шавад ва Алий ба хилофат бирасад, vale Алий шarterо, ки Абдурраҳмон пешниҳод кард, бо он ки равшан ва ҳеч гуна ибҳоме надошт, бидуни он ки ба ин шарт эътирозе ворид намояд, напазирифт.

Аз ин рӯ Абдурраҳмон, ки маъсулияти ин корро ба ўҳда дошт, аз байъат бо ў даст кашид ва ба ҷои ў Усмон (р)-ро барои байъат даъват кард ва айни ҳамон шarterо,

ки ба Алӣ пешниҳод карда буд, ба ў бозгӯ кард ва ў пазирифт. Аз барои Абдурраҳмон роҳе набуд ҷуз ин ки бо ў байъат кунад ва кард. Тамоми мусалмонон, ки дар масҷид ҷамъ омада буданд, ҳатто онҳое, ки мутамоил ба ҳазрати Алӣ (р) буданд, низ бо ин байъат мувофиқат карданд ва дасти байъат дар дасти ҳазрати Усмон (р) гузоштанд ва бо ў байъат карданд. Ҳазрати Алӣ низ бо ў байъат кард. Ҳатто ў аввалин байъаткунанда баъд аз байъати Абдурраҳмон буд.

Бо таваҷҷӯҳ ба ҷараёни ин амр, барои мо ва барои ҳар одами боинсоф возех ва мусаллам аст, ки Абдурраҳмон ҳаққан ба хубӣ анҷоми вазифаи шаръӣ кард ва дар риояти ҳақ ва адолат ва дар хайрҳоҳӣ ва салоҳи уммати Муҳаммад (с) кӯтоҳӣ накарда аст. Хилофати Усмон (р) бо байъати Абдурраҳмон ва мувофиқат бо байъати умумии мусалмонон, хилофати ҳақ ва қонунӣ аст.

Акнун ки ба баҳси худ дар бораи хилофати Усмон (р) хотима медиҳем, чи хуб аст ба ривояти марбут ба ин амр, ки дар аксари таъриҳҳо омадааст, таваҷҷӯҳ кунем ва он ин аст, ки баъзе монанди Ибни Касир мегӯяд:

- «*Абдурраҳмон ибни Авғ дар ҳамон ҷаласаи аввалини Шӯро аз номзадҳо хост, то се нафарашион ҳаққи худро ба се нафари дигар вогузоранд. Аз ин рӯ, Зубайр ҳаққашонро ба Алӣ*

(*p*), Талҳа ҳаққашро ба Усмон (*p*) ва Саъд ҳаққашро ба Абдурраҳмон вогузор карданд. Баъзе дигар аз қабили ибни Асир мегўянд:

«Абдурраҳмон субҳи рӯзи чаҳорум, ки рӯзи таъйини халифа буд ва вақти он расида буд, ки халифа таъйин шавад, аз Зубайр ва Саъд меҳоҳад, то ҳаққашонро ба Алӣ ва Усмон (*p*) вогузор намоянд. Зубайр ҳаққашро ба Алӣ (*p*) ва Саъд ҳаққашро ба Усмон (*p*) медиҳад ва ба ин тартиб ҳаққи хилофат дар Алӣ (к.в.) ва Усмон (*p*) муњҳасир гардида аз Талҳа номе бурда намешавад».

Чунонки мулоҳиза мешавад, баъзе мегўянд ин пешниҳод дар рӯзи аввали ҷаласа ва баъзе дигар мегўянд дар рӯзи чаҳорум будааст. Ибни Касир мегўяд: «Талҳа ҳаққашро ба Усмон (*p*) дод» ва ҳол он ки куллияи асноди таърихӣ мегўянд, ки Талҳа ғоиб ва дар мусофират буд ва дар он рӯзҳо дар Мадина набуд, то ҳаққашро ба Усмон (*p*) бидиҳад. Ў пас аз ин ки кори хилофат яксара ва Усмон (*p*) ба хилофат расида буд, аз сафари худ ба Мадина боз гашт ва бо ў байъат кард.

Ин мавзӯъ бо ин ихтилофе, ки дар ривоят дорад, сиҳат надорад. Ривояти саҳех ҳамон ривоят аст, ки гуфтем. Абдурраҳмон ба номзадҳо ҷуз Талҳа, ки ғоиб буд, пешниҳод кард, то як нафарашон аз ҳаққаш бигзарад ва бақия ба ў ихтиёр диханд, ки ў як нафарро аз

байни онҳо, ки худаш салоҳ бидонад, ба хилофат интихоб кунад, чун касе аз онҳо ҷавоби мусбӣ надод ва ҳама сукут карданд, худи Абдурраҳмон аз ҳаққаш даргузашт. Боқимондагон мувофиқат карданд, ки ў бо дар назар гирифтани ҳақ ва ҳайри уммати Муҳаммад (с) иқдом ва яке аз онҳоро интихоб намояд ва саранчом хилофат ба Усмон (р) расид.

АБДУРРАҲМОН ИБНИ АВФРО БИШИНОСЕМ

Чун кори хилофат ба василаи Абдурраҳмон ибни Авф анҷом гирифт, чи хуб аст, ки ўро бишиносем ва муҳтасаре аз шарҳи ҳолашро бинависем.

Абдурраҳмон аз собиқини аввалин ва яке аз «*ашараи мӯбашишара*»¹ ва ҳаштумин нафаре аст, ки ба даъвати Абубакр (р) дар Макка ба ҳузури Расулulloҳ (с) мушарраф ва мусалмон шуд. Як бор ҳамроҳи гурӯҳи мусалмонон ба Ҳабаша ва бори дигар ба Мадина ҳичрат кард.

¹ «*Ашараи мӯбашишара*»- яке аз даҳ нафаре, ки расули акрам (с) онҳоро башорат ба биҳишт додааст.

Абдурраҳмон тичоратпеша ва дар умури тоцирий мохир ва кордон буд. Ўз ин роҳ сарвати зиёде ба даст овард.

Аз сарваташ дар ҳаёти Расулуллоҳ (с) як бор барои таҷхизи лашкари Ислом нисфи пули худро, ки чаҳор ҳазор динор тилло буд ва бори дигар чиҳил ҳазор дирҳам нуқра ва саввумин бор чиҳил ҳазор динор тилло ва як бор пас аз ин панҷсад асп ва понздаҳ шутур ҳамаро дар ҳаёти Расулуллоҳ (с) дар ин роҳ хайр ва дар роҳи Ҳудо тақдим кард. Ўз тамоми ин амволро аз тариқи тичорат ба даст оварда буд.

Абдурраҳмон дар дами маргаш васият кард, то аз молаш барои ҳар як аз боқимондагони аҳли Бадр, ки сад нафар боқӣ буданд ҷаҳорсад динори тилло дода шавад, ки ҷамъян чиҳил ҳазор динор ба онҳо дода шуд. Алӣ (к.в.) ва Усмон (р) низ аз аҳли Бадр буданд. Ба ҳар як аз онҳо ҷаҳор сад динори доданд. Алӣ (к.в.) дар борааш фармуд: «*Бирав Ибни Авғ, ки хайраширо холис гирифтӣ*». Низ ба ҳар яке аз модарони мӯъминон (ҳамсарони *Расулуллоҳ (с)*) моли зиёде васият кард ва ба онҳо дода шуд. Дар ҳаёташ ғуломони зиёдеро ҳарид ва озод кард ва бо тамоми ин баҳшишҳо боз ҳам сарвати зиёде пас аз вафоташ боқӣ монд.

Абдурраҳмон дар синни ҳафтодупанҷ солагӣ дар соли 32 ҳичрӣ дар Мадина вафот ёфт. Усмон (р) бар ў намоз хонд ва дар Бақиъ (қабристони машҳури Мадина) ба хок супурда шуд. Яке аз онҳое, ки ҷанозаашро ба дӯш гирифта буд, Саъд ибни Абуваққос, сардори номии Ислом буд.

АВВАЛИН ХУТБАИ УСМОН (Р)

Дар муддати серӯзаи Шўро Суҳайб ибни Синон тибқи васияти Умар (р) барои мардум намоз меҳонад. Чун Усмон (р) баъд аз намоз субҳи рӯзи ҷаҳорум ба хилофат расид ва мардум, то баъд аз зӯҳри он рӯз пайваста бо ў байъат мекарданд, намози зӯҳри он рӯзро низ Суҳайб барои мардум хонд. Аввалин намозе, ки Усмон (р) ба унвони халифаи мусалмонон барои мардум хонд, намози аср буд. Он рӯз буд, ки Усмон (р) пас аз ҳатми намози аср барои суханронӣ рӯйи минбари мубораки Расулуллоҳ (с) истод ва аввалин хутбаро пас аз ҳамди Ҳудованди ҷалла ҷалолуҳу ба ин мазмун баён кард:

«Эй мардум! Шумо дар дунёе ҳастед, ки ногузир онро тарқ хоҳед кард ва дар боқимондаи коре ҳастед, ки

бе шак ба охир хоҳад расид. Пас дар ин чандрӯза дунё ва дар ин муддати кам ва кӯтоҳи умратон бишитобед, то беҳтарин корҳоеро, ки аз дастатон бар меояд анҷом дихед. Бидонед, ки дунё сар то сараши фиребанда аст. Мабодо ин зиндагонии муваққатии дуняви шуморо бифиребад. Мабодо фиребандае шуморо (ба итминони он ки Худо гафур ва раҳим аст) фиреб дихад ва аз ҷодаи ҳақ бадар барад.

Аз гузаштагон панд ва ибрат гиред. Күчоянд дилбоҳтагон ва шефтагони дунё, ки дил ба дунё бастанд ва таваҷҷӯҳ ва иноят ба ҳаёти ҷовидони охират накарданд? Онҳо дунёни худро хуб обод карданд, vale андаке аз он баҳра гирифтанд ва каме аз он бархурдор ва хуши гузарониданд, оё намедонед, ки ин дунё буд, ки онҳоро аз худ дур афканд? Пас чи беҳтар, ки қабл аз ин ки дунё шуморо дур афканад, шумо нешдастӣ кунед ва онро аз худ дур афканед ва ҷиддан толиби охират бошед». Худо дар бораи ҳаёти дунё дар Қуръон беҳтарин мисолро оварда аст. Мефармояд:

Сухани Худо:

«Эй Муҳаммад! Барои мардум нисбат ба оғоз ва поёни зиндагонии онҳо дар ин дунё мисоли табиъиро биёвар ва бигӯ: Худо обро аз осмон бар

**замин фурӯ мерезад ва тухмиҳои рӯиданиҳои замин
бо об меомезанд ва (тухми зироъат) зинда шуда, сар
аз замин берун меоваранд ва сабз мешаванд. Он гоҳ
роҳи такомул мепаймоянд ва тадриҷан ба ҳадди
камол мерасанд. Сипас хушк шуда мемиранд ва
мепӯсанд. Пас аз он дар асари вазиши бодҳо аз ҳам
мепошанд ва пароканда мешаванд ва аз байн
мераванд. Худо бар ҳар чизе, ки ирода фармояд
муқтадир ва тавоност».**

(Сураи Каҳф, ояи 46)

Яъне оғоз ва поёни зиндагонии муваққатии инсон дар ин
дунё ва бар рӯйи ин замин монанди рӯиданиҳои заминӣ аст.
Ба ин шарҳ, ки нутфаи мард вориди тухмаи зан мешавад ва
бо он меомезад, сипас ин тухмро ҳаёт ва такомулро дар
пеш мегирад ва зинда мешавад ва ба сурати тифл ба дунё
меояд. Пас аз муддате иқомат дар дунё ба ҳадди камоли
ҷисмонӣ мерасад. Баъд аз он рӯ ба заъифӣ меравад ва заъиф ва
логар мешавад ва саранҷом мемирад ва аз ин дунё меравад.

Сипас дар идомаи ин оя мефармояд:

Сухани Худо:
**«Ин мол ва фарзандони шумо зинати зиндагонии
муваққатии шумо дар дунёст. Ба дарди ҳаёти**

охирати шумо намехуранд. Шумо онҳоро ҳангоми мавт аз даст медиҳед. Ин аъмоли нек, ақволи содиқона ва ниятҳои дуруст аст, ки барои шумо пас аз ҳаёт боқӣ мемонад ва аз ҳайси савоб ва аз ҳайси умед беҳтар аст назди Парвардигоратон».

Ин буд аввалин хутбаи Усмон (р) халифаи саввуми Расулуллоҳ (с), ки дар таърихномаҳои мӯътабар омада аст, vale ривояти дигар дар баъзе аз таърихномаҳои номӯътабар ва ғайри мувассақ омада ва мутаассифона, доктор Фариди Ваҷдӣ-донишманди мисрӣ низ бидуни он ки мутаваҷҷеҳи қазия бошад, онро дар «Доиратулмаориф» оварда аст, ки метӯяд: «Усмон (р) аввалин бор, ки хост суханронӣ кунад, забонаш банд омад ва натавонист аз ўҳдаи он барояд». Аз ин рӯ ба ноҷор гӯфт:

«Эй мардум! Аввалин минбар душвор аст. Пас аз имрӯз рӯзҳое хоҳанд омад. Агар зинда бимонам, барои шумо ба дурустӣ суханронӣ хоҳам кард. Ман аз суханронон нестам. Худо ба зӯдӣ ба ман сухан меомӯзад.»

Ин ривоят ҷуз тӯҳмат ва дурӯғ чизи дигар нест ва мусалламан сохтаи душманони доно ва пардохтаи дӯстони нодон аст. Ростӣ, агар Усмон (р), то ин ҳад аз хутба очиз шуд, ки забонаш банд омад, чӣ гуна забонаш

боз шуд ва тавонист фавран бо ин ибороти расо ва چаззоб узрхоҳӣ кунад? Инак, ибороти арабиро ки дар ин бора ба ў нисбат медиҳанд ва мо тарҷумаи онро зикр кардем, айнан барои хонандагони азиз нақл мекунем, то таваҷҷӯҳ кунанд ва пай бибараанд, ки агар Усмон (р) дар суханронӣ очиз ва забонаш банд омада буд, ин иборати фасех фавран аз забонаш, ки ба қавли ровӣ банд омад, фавран содир намешуд. Инак, ин шумо ва ин иборати узрхое, ки ба Усмон (р) тӯҳмат кардаанд, ки мегӯяд:

«Аюҳаниос, инна аввала мураккабун събуни ва анна баъдалявми айёман ва ин аишту таътикумул хутбата ало вачҳихо ва мо кунно хутбоа ва саяъламуно Аллоҳ».

Ҳар кас ки ба фасоҳати забони арабӣ андаке ошно бошад, медонад, ки ин иборат чӣ қадар муҳтасар, зебо ва чӣ қадар фасех аст. Ҳар касе ки бадоҳатан ва бе муқаддима қудрат дошта бошад чунин иборае ба забон оварад, бе шак қодир хоҳад буд ҳар хутбае, ки барои ҳар мавзӯъе бихоҳад, эрод кунад.

Ибни Касир ин ривоятро нодуруст дониста, дар «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**»² мегӯяд: «**Ин ривоят ҳеч санади мавриди итминоне надорад**».

² «Ал-бидоя ван-ниҳоя», с.148.

Мо дар аввалҳои ин китоб ба нақл аз таърих-нависони мавриди эътимод навиштем, ки Усмон (р) хондан, навиштан ва фанни хатибиро, ки дар он замон дар Ҳичоз ҷуз барои фарзандони ашроф ва бузургони Миср набуд, омӯхт. Бинобар ин Усмон (р) яке аз суханронон ва хатибони номии араб буд. Ҳаргиз имкон надорад, ки барои илқои хутба забонаш банд ояд.

НИГОҲЕ БА ХУТБАИ УСМОН (Р)

Чунонки дар сарчашмаҳои мӯътабар омада ва мо дар китоби «Шайхайн» низ нақл кардем, Абубакр (р) ва Умар (р) дар оғози хилофаташон сиёсати ҳукумати ҳудро дар идора кардани мамлакат ба таври возех дар аввалин хутбаи ҳуд барои мардум баён карданд. Мешавад гуфт хутбаи онҳо аз аввал то охир ҷанбаи сиёсӣ дошт, vale тавре ки мебинем хутбаи Усмон (р) холӣ аз сиёсат аст, ҳатто ишорае ҳам ба сиёсати ҳукуматаш намекунад. Он чи дар хутба дида мешавад, панд ва андарз аст, ки сирфан рӯҳонӣ ва марбут ба дин ва охират мебошад.

Аз ҷониби дигар возех аст, ки сиёсати Усмон (р) ҳамон сиёсати Абубакр (р) ва Умар (р) будааст ва ў

лозим надида сиёсаташро барои мардуме, ки ба хубӣ аз он боҳабар буданд, дар хутба бозгӯ намояд. Балки бояд дар оянда ба ин сиёсат амал қунад. Ў дар амал низ нишон дод. Чунки дар таърих мебинем, ки Ӯсмон (р) пас аз ин тӯле накашид, ки ба волиёни вилоёт, коргузорон, амирон, фармондехони лашкар, омилон ва кормандони хироҷ ва закот нома навишт ва ба онон амр фармуд, то дар амр ба маъруф қушо бошанд ва дар наҳӣ аз мункар шиддати амал нишон диҳанд. Бо аҳли зимма ба меҳрубонӣ ва муҳаббат рафтор ва дар гирифтани закот ва хироҷ бо адл ва инсоф амал қунанд ва дар нигаҳдории амонат ва дар ҳифзи назм ва амният ба по хезанд. Дар қисмате аз номаи халифа чунин омада аст:

- «*Бидонед, ки Ҳудованд ҷалла ҷалолуҳу ҳалқро ба ҳақ оғарид. Пас Ҳудо ҷуз ҳақ намеписандад ва намепазираდ. Ҳақ бигиред ва ҳақ бидиҳед. Амонатро нигаҳ доред. Назм ва амниятро ҳифз қунед. Ва барои ин кор ҷиддан ба по хезед. Мабодо шумо аввалин қасоне бошед, ки амниятро вайрон мекунанд. Агар шумо чунин қунед, шарики гуноҳи қасоне хоҳед буд, ки дар ин роҳ пайрави шумо мешаванд ва чунин мекунанд. Ба ваъда ва қавлатон амал ва ба аҳду паймонатон вафо намоед. Ба ятимон иноят ва ба мардуми гайри мусулмоне, ки дар қаламрав ва ҳукми шумо ҳастанд, ситам накунед. Зоро Ҳудо душмани касе аст, ки ситам мекунад».*

ФУТУҲОТИ УСМОН (Р)

Ҳангоми вафоти Умар ибни Хаттоб (р) сарзаминҳои Ироқ, Сурия, Фаластин, Урдун ва Миср тамоман фатҳ шуда буд ва таҳти тасаллuti комили давлати Ислом даромада буд. Амалиёти низомӣ дар ин манотик хотима ёфта буд. Лашкариёни ин навоҳӣ фақат муҳофизати сарҳад ва ишроф (назорат) бар ҳифзи амният ва низоми дохилӣ ва иҷрои аҳкоми қазоӣ, ки ба ўҳда доштанд, машғул буданд.

Аз ин хотир Усмон (р) ҳеч гуна нақшай низомӣ дар ин диёр надошт. Бояд ба фикри фатҳи Африқои Шимолӣ бошад, ки аз хоки Миср ба он ҷо шурӯъ кунад ва чунон ки хоҳем хонд ҳамин корро кард.

Аммо Ирон гарчи Умар ибни Хаттоб (р) бар қисмати зиёде аз он тасаллут ёфт ва давлати шоҳаншоҳии Иронро аз байн бурд, vale қисмате аз шарқ ва шимоли он боқӣ буд. Мусалмонон ҳангоми вафоташ барои тасхiri боқимондаи Ирон амалан машғули мубориза буданд ва ба суръат пеш мерафтанд.

Пас акнун Усмон (р) бояд фикрашро ба ин ҷо равона бидорад. Аз як тараф мусалмонро дар ҷабҳаҳои Ирон тақвият намояд, то бақияи онро фатҳ намоянд ва аз тарафи дигар он чиро, ки қаблан дар замони Умар (р)

фатҳ шуда буд, муҳофизат кунад. Ба ирониёни шикастхўрда маҷол ва фурсат надиҳад, ки сар ба шўриш бардоранд ва барои боз пас гирифтани диёрашон алайҳи мусалмонон қиём намоянд.

Ба ин амри муҳим бояд хуб таваҷҷӯҳ дошт, ки мардуми Ироқ қабл аз фатҳи исломӣ муддати 1178 сол таҳти тасаллути давлати Ирон буданд. Мардуми Сурия, Фаластин ва Урдун қабл аз ин ки мусалмонон бар онҳо даст ёбанд, 970 сол таҳти истеъмори давлати Рум буданд. Ҳамаи онҳо дар асари тӯли муддати истеъмор то он ҷо одат ба итоъат аз давлати аҷнабӣ карда буданд, ки на амалан балки фикри чунбиш ва қиём бар зидди истеъморгари бегонаро ҳам аз сар бадар карда, ором гирифта буданд ва ба зиндагонии истеъморӣ одат карда буданд ва ин барои онҳо табиъӣ шуда буд.

Аз ин ҷиҳат мусалмонон ҳавфи ҳатари шўриш аз ноҳияни онҳоро надоштанд, зеро онҳо аз таҳти истеъмор ва тасаллути давлати ситамгари Рум озод шуда, зери тасаллути давлати адолатпарвари Ислом ворид шуда буданд, ки барои онҳо аз ҳар ҷиҳат беҳтар буд ва хеле аз ин таҳаввул розӣ ва хушнуд буданд.

Аз ин гузашта қасоне, ки дар ин диёр аз мусалмонон шикаст хўрдаанд ва зиён диданд, як давлати истеъморгари бегона буд, на аҳли худи он диёр, то кина

дар дил бидоранд ва барои интиқом ва озодии худ алайҳи мусалмонон қиём намоянд ва сар ба шўриш зананд. Хусусан, ки мусалмонон хеле беҳтар аз истеъморгарони қаблӣ бо онҳо рафтор ва бо лутф ва муҳаббат бо онон муносибат мекарданд. Аз ин рӯ, чунонки маълум аст дар ҳеч китоби таърихӣ дида намешавад, ки аҳли ин манотиқ алайҳи мусалмонон қиём карда бошанд. Магар дар охирҳои айёми хилофати Усмон(р), ки дастҳои ҳамон истеъморгарони шикастхўрда пинҳонӣ ба кор афтод ва фитнаро алайҳи Усмон (р) ба кор андохт.

Аммо ирониён қабл аз фатҳи Исломӣ таҳти истеъмор ва тасаллuti аҷнабӣ нарафта буданд ё агар рафта буданд, то он ҳад тӯлонӣ набуд, ки ҳисси қиём ва умеди хуруҷ ва озодӣ аз тасаллuti бегона дар онҳо хафа шуда, тан ба таслим диханд ва хомӯш ва ором шаванд.

Бинобар ин, ҳисоби кори мусалмонон дар Ирон бо корашон дар Ироқ, Сурия, Миср ва ғайра бисёр фарқ дошт. Дар Ирон бояд хеле бедор ва ҳушёр бошанд, то ҳар гуна дасиса ва қиёмеро, ки на эҳтимолан, балки табъан ва ба таври яқин аз ирониёни шикастхўрда сар занад, қашф ва саркӯб намоянд ва онҳоро дар ҷои худашон бинишонанд.

Чунонки зикр хоҳем кард, ирониён баъд аз вафоти Умар (р) ба тамаъ афтоданд ва саркашӣ карданд, то ба хайёли худ аз зери султаи ҳукумати Ислом, ки гумон мекарданд бо шаҳодати Умар (р) заъиф шуда аст, хориҷ ва озод шаванд, вале Усмон (р) чунон шиддати амал ба онҳо нишон дод, ки қулубашонро дар судурашон фурӯрехт ва ба ночор дasti илтимос ва тазаррӯъ пеш кашиданд. Инак, муҳтасаре аз иқдомоти Усмон (р)-ро дар ин бора ба қалам меоварем.

Дар ҳамон соли аввали хилофати Усмон (р) аҳолии Озорбойчон, ки дар давраи хилофати Умар (р) фатҳ шуда буд ва аҳд карда буданд, ки солиёна ҳаштсадҳазор дирҳам ҷизя ва хироҷ ба давлати Ислом бидиҳанд, аз пардохти он маблағ саркашӣ карданд ва сар ба туғён заданд. Ба маҳзи ин ки хабари ин воқеъа ба самъи Усмон(р) расид ба Валид ибни Уқба, волии Куфа фармон дод, то онҳоро саркӯб намояд ва молеро, ки қаблан ба ўҳда гирифта буданд аз онҳо боз гирад.

Валид бо лашкарे, ки таъриҳ иддаи онҳоро зикр намекунад, аз Куфа ҳаракат кард ва онҳоро хеле зуд саркӯб ва водор ба таслим кард ва маблағи ҳаштсад ҳазор дирҳам бобати он сол аз онҳо гирифт ва онҳо аҳд карданд, ки ҳар сол ин маблағро дар вақти муайяне ба

давлати Ислом бипардозанд, вагарна бо онҳо ҳамин амал ҳоҳад шуд, ки диданд.

Валид пас аз хотимаи ин кор Сулаймон ибни Рабиъаи Боҳилий, яке аз сардорони лашкари Исломро бо иддае барои тасхири Арманистон, ки ҳанӯз фатҳ нашуда буд, фиристод. Дар он ҷо ҷанг саҳте байни тарафайн даргирифт. Арманиҳо бо он, ки дар оғози кор мардона муқовимат ва сарсаҳтӣ нишон доданд, вале пас аз таҳаммули талафоти ҷонӣ ва хисороти молии зиёд тақозои сулҳ карданд. Сулаймон мутобиқи дастури низомии Ислом, ки Қуръони карим мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Ҳар тоҳ моил ба сулҳ шуданд, пас аз онҳо бипазир ба бо онҳо сулҳ кун».

(Сураи Анфол, ояи 16)

тақозои онҳоро пазишуфт ва ин сарзамини пурбаракат ва муҳимро ба тасарруфи давлати Ислом даровард ва бо ганиматҳои зиёде, ки аз ин ҷанг ба даст оварда буд, ба Куфа боз гашт.

Гӯё дар ҳамин ҳангом Константин- императори Руми Шарқӣ ба тамаъ меафтад, то Шом (Сурия)-ро, ки мусалмонон дар давра хилофати Умар ибни Ҳаттоб (р) аз дasti падари Константин-Ҳироклус гирифта буданд,

аз нав ба даст оварад. Император нақшай ҳаракат ва ҳамла фароҳам мекунад ва яке аз сардорони машҳури румиро ба номи Мавриён фармондехи лашкари ҳаштодҳазорнафарии Рум таъйин менамояд.

Муъовия ибни Абусуфён, амири Шом, ки маркази амораташ шаҳри Димишқ буд, огоҳ шуда, қосиде ба Мадина назди Усмон (р) мефиристад ва аз ў кўмак металабад. Усмон (р) фавран ба Валид ибни Уқба фармон медиҳад:

- Ҳамин ки ин нома дар ҳар чо, ки будӣ ба ту расид, фавран яке аз сардорони амин ва далератро бо ҳашт ҳазор мусалмон аз лашкари Куфа барои қўмаки Муъовия бифирист.

Ин нома дар Мавсил ба дасти Валид мерасад. Ў фавран фармони халифаро дар масцид барои мардум меҳонад ва онҳоро барои дифоъ ва мубориза дар рохи Худо тарғиб ва барои ҳаракат ба Шом даъват мекунад.

Ҳанӯз се рӯз нагузашта буд, ки ҳашт ҳазор нафар, ки Валид хоста буд, омодаи кор шуданд. Сулаймон ибни Рабиъа ҳамон сардори шучоъе, ки Арманистонро гирифт ба фармондехии ин лашкар мансуб шуд ва онҳоро бо суръат ба сўи Шом ҳаракат дод, то ба лашкари Димишқ, ки Ҳабиб ибни Маслама- сарлашкари он буд бипайвандад.

Ҳаминки Сулаймон бо лашкараш ба Димишқ мерасад ва дар канори лашкари Шом қарор мегирад, барои ин ки фурсати корро аз дасти румиён бигиранд, ба чойи ин ки ҷабҳаи дифоъ дошта бошанд, фавран ба сарзамини румиён ҳуҷум мебаранд ва дар хокашон, то наздикии Константинопол-пойтахти Руми Шарқӣ пешравӣ мекунанд ва бар ҷандин қалъа ва истеҳкомоти муҳими низомии онҳо даст меёбанд ва ҷандин шаҳр ва дехоташонро фатҳ мекунанд ва бо ғаниматҳо ва асирони зиёде фотеҳона бармегарданд. Ба ин тарз императори Румро дар хоки аслии Рум шикаст медиҳанд ва сари ҷояш менишонанд³.

«Ибни Кассир дар Албидоя Ван-ниҳоя ҷилди 7, сахифаи 150 ва ибни Асир дар Алкомил ҷилди 3, сахифаи 33 навиштаанд: Чун ҳамсари Ҳабиб ибни Маслама, ки дар ин лашкаркашӣ ҳамроҳи шавҳараш буд, фаҳмид, ки шавҳараш меҳоҳад шабҳангом бар сипоҳи Рум битозад, аз шавҳараш мепурсад:

- Ман қучо бояд бо ту мулоқот кунам? Ин сардори далер ҷавоб медиҳад:

³ Ибни Касир. Албидоя ванниҳоя, ч.18, сах.150

- Миъодгоҳи ту бо ман ё дар саропарда ва мақарри фармондех-Мавриён - фармондехи сипоҳи Рум хоҳад буд ё дар биҳишт».

Ҳабиб ибни Маслама дар ҳамон шаб бар сипоҳи Рум ҳамла мекунад ва онҳоро то он чо ақиб меронад, ки саропарда ва урдugoҳи Мавриёнро тасарруф мекунад ва онро пушти сар мегузорад ва пас аз шикасти қатъии сипоҳи Рум вақте ки ба саропардаи Мавриён боз мегардад, мебинад ҳамсараш ба он чо омада, дар интизори мулоқоташ нишаста аст. Ҳамин гуна ваъдаи мулоқоте, ки ба ҳамсараш дода буд дар саропардаи Мавриён ба амал омад, на дар биҳишт.

ХОДИСАИ ИСКАНДАРИЯ

Дар таърихи «Шайхайн» нигоштем, ки Амр ибни Ос дар давраи хилофати Умар ибни Хаттоб (р) тамоми хоки Мисрро аз дасти давлати Рум гирифт. Таърих мегӯяд, ки Умар ибни Хаттоб (р) аморати Мисрро ба Амр ибни Ос, ин марди далери размӣ ва ин шахсияти ботадбири сиёсӣ супурд ва ў ҳамчунон амири Миср буд ва онро мудаббирона идора ва хеле моҳирона ҳифозат

мекард, то ин ки Усмон (р) дар соли дуввуми хилофаташ ўро аз аморати Миср маъзул ва ба ҷояш Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абусарҳро мансуб кард.

Ҳанӯз Абдуллоҳ дуруст бар кораш тасаллут наёфта буд, ки румиҳои муқимии Искандария ба Канстантинимператори Рум (Византия, Бизонс) хабар доданд, ки Амр ибни Ос аз аморати Миср маъзул шуда ва касе, ки ба ҷояш нишаста шуҷоат ва кордонии ўро надорад. Гузашта аз ин лашкари Искандария, то он ҳад қавӣ нест ва тадорукоти коғӣ надорад, ки аз ўҳдаи дифоъ барояд. Чи беҳтар, ки то ин фурсат аз даст нарафта мо дар дохили шаҳри Искандария сар ба шӯриш ва даст ба инқилоб бизанем ва шумо аз хориҷ ба шаҳр ҳамла қунед, то корро яксара ва бандари Искандария ва навоҳии тобеъро аз дasti мусалмонон бигирэм.

Императори Рум бо шунидани ин мужда ба тамаъи бозпас гирифтани Искандария меафтад ва яке аз сардорони коргаштаи румӣ ба номи Имонуилро бо сипоҳи азиме ҳамроҳ бо таҷҳизоти зиёд барои тасарруфи Искандария аз роҳи баҳрӣ ҳаракат медиҳад.

Чун ҳамон тавр, ки румиёни муқимии Искандария гуфта буданд лашкари Искандария барои дифоъ қудрати коғӣ надошт ва гузашта аз ин ғофилгир низ шуда буд ва румиён аз дохил ба Имонуил қўмак

карданდ, мусалмонон натавонистанд дар муқобили ин сипохи бузург муқовимат намоянд ва ба ночор ақиб нишастанд.

Сипохи Рум бар Искандария тасаллут ёфт ва бо суръат бидуни бархўрд бо муқовимате то шаҳри Тақюс дар хоки Миср пеш рафт ва бар дехот ва киштзорҳои ин ноҳия зафар ёфт. Сипохиёни Рум ба ҳадя қатл ва ғорат, таҳриб ва фасод дар байни мардум, хусусан нисбат ба масехиёни қибтӣ, ки дар замони Умар(р) ҳангоми ҳамлаи мусулмонон ба ин шаҳр ба онҳо кўмак карда буданд, ба роҳ андохтанд, ки куллияи мардум ба сутӯҳ (ба танг) омаданд.

Аз ин рӯ, қибтиён, ки беш аз соири мардум ситам медиданд, маҳфиёна ба Усмон(р) нома навиштанд ва ҳолашонро ба ў иттилоъ доданд ва гуфтанд: «Чун Амр ибни Ос ин сарзамиро қаблан аз дасти румихо гирифта ва дар ҷанг бо онҳо таҷриба ва маҳорате дорад, ки Абдуллоҳ ибни Саъд надорад, тақозо менамоем ўро маъмур фармоед, бори дигар боз ба ин ҷо биёяд ва он чиро, ки акнун ба дасти румихо афтода аз онҳо боз пас гирад ва онҳоро аз ин ҷо биронад, то аз зулм ва ситамҳои гуногуни онҳо наҷот ёбем ва аз дасташон озод шавем».

Ҳаминки номаи қибтиҳо ба дасти Усмон(р) расид, фавран Амр ибни Осро, ки дар Мадина буд,

сарфармондехии лашкари мусалмонон дар Миср барои рондани румиён таъйин кард.

Амр ибни Ос аз Мадина ҳаракат кард ва пас аз таҳияи пешакӣ бо лашкараш дар канори шаҳри Тақюс бо сипоҳи Рум, ки дар он ҷо тамаркуз ёфта буд, рӯёвар шуд ва ба ҳам тохтанд.

Тиранҷозони моҳири румӣ ба ҳадде бо камон хуб тир меандохтанд, ки аспи Амр ибни Осро, ки ба одати ҳамешағӣ дар сафи пеш мечангид ҳадаф гирифтанд ва онро аз зери пояш бар замин афканданд ва бо ворид кардани талағот арсаро бар мусалмонон танг карданд ва онҳоро дар вазъи хатарноке қарор доданд.

Дар ин ҳангоми душвор яке аз ҷанговарони мусалмонон ба дастури Амр ибни Ос аз румиён тақозои мубориза мекунад, яъне аз онҳо меҳоҳад, то як нафар аз размандагони худро аз саф ҳориҷ намоянд, то ду нафара дар миёни ду лашкар тан ба тан бо ҳам бичанганд.

Чун радди тақозои мубориза дар он замон зишт ва ор буд, румиён ба ночор даст аз ҷанг қашиданд ва яке аз размандагони пухтакорашонро барои муқобила бо муборизи мусалмонон интихоб ва аз саф ҳориҷ карданд. Ин ду ҷанговар дар байни ду лашкар ба ҳам даромехтанд. Диловари мусалмонон бар размандаи румӣ пирӯз мешавад ва ўро ба қатл мерасонад ва дар

миёни сафҳои ду лашкар, ки дар интизори натиҷаи кор буданд, бар замин меафканад.

Ин ҳодиса боиси дилгармӣ ва далерии мусулмонон мегардад ва такбиргӯён бар румиён ҳучум мебаранд. Пас аз ҷанги шадиде онҳоро шикаст медиҳанд, иддаи зиёде аз ононро бо Имонуил фармондехи онҳо дар арсаи корзор ба қатл мерасонанд ва шумораи каме аз онҳо, ки аз майдон фирор мекунанд, мусалмонон ба таъқибашон шитофта, онҳоро аз пушти сар бо нӯти найза ё аз дами шамшер мегузаронанд ва гурӯҳи андаке, ки аз дasti мусулмонон начот меёбанд худро ба бандари Искандария мерасонанд ва дарвозаи шаҳрро ба рӯи мусулмонон мебанданд.

Маълум буд, ки ин бақоиёи сипоҳи шикастхӯрда наметавонад дар шаҳри Искандария барои дифоъ аз шаҳр дар муқобили лашкари пирӯzmanди мусалмонон бимонад аз ин рӯ бидуни он, ки дар он ҷо таваққуф намоянд аз роҳи баҳрӣ, аз ҳамон роҳ ва бо ҳамон киштиҳое, ки омада буданд, ба Рум боз гаштанд.

Амр ибни Ос бо ин ҷанг ва пирӯзӣ ҳодисаи хатарнокеро, ки ба вучуд омада буд ва сарзамини Мисрро дар хатар андохта буд, хомуш кард ва императори Румро бо таҳаммули талафоти ҷонӣ ва молӣ дар ҷояш нишонд.

Амр ибни Ос пас аз ин фатҳи бузург дар ҳамон нуқтае, ки ба унвони хотимаи ҷанг дастур дода буд, ки амалиёти низоми мутаваққиф шавад, масциде бино кард, ки баъдан ба Масциди Раҳмат машҳур шуд.

Амр ибни Ос меҳост бо бинои ин масцид дар ин маҳал аз тарафе шукри Ҳудойро ба ҷой оварад, ки ўро дуввумин бор дар ин сарзамин бар румиён пирӯз фармуд, аз тарафи дигар меҳост, ки ин масцид барои ояндагон намуна ва ёдбуде аз ин фатҳи муҳим бошад.

Амр ибни Ос пас аз фатҳи Искандария фармон дод, то девори хифозатиро, ки аз қадим даври шаҳр қашида шуда буд, ба куллӣ аз байн бибараанд, зоро қасам ёд карда буд, ки агар Ҳудованди субҳонаҳу ва таъоло ўро дар ин ҷанг дубора бар румиён пирӯз фармояд, девори шаҳри Искандарияро вайрон намояд, то дар оянда ҳеч душмане ба фикри ин, ки тавонад дар паноҳи ин девор пинҳон шавад, ба тамаъи ҳамла ва тасхири ин шаҳр наафтад.

НООРОМИҲОИ ХУРОСОН ВА ҶОЙҲОИ ДИГАР

Мардуми ноҳияи Ҳуросон низ аҳдшиканӣ карданд ва сар ба шўриш заданд. Усмон(р) Абдуллоҳ ибни Омир-

амири Басрато бо лашкари азиме барои саркӯб кардани онҳо ба он сӯ фиристод. Абдуллоҳ дар Марв, Нишопур, Ҳирот ва чандин маҳалли дигар бо онҳо ҷангид ва онҳоро шикаст дод ва маҷбур ба таслим ва итоъат ва пардоҳти ҷизя кард. Инчунин мардуми навоҳии дигаре аз Ирон аз қабили Тахористон, Истаҳр, Балуҷ, Табаристон, Гургон, Толиқон, Сиистон, Истароин ва Кирмон алайҳи давлати Ислом қиём карданд, Усмон (р) тавонист тамоми ин диёрро ба зудӣ ба василаи сардорони вафодораш, аз қабили Усмон ибни Аббуос, Сайд ибни Ос ва амсоли онҳо тасхир қунад ва ин аҳдшиканонро ба зери фармони худ бикашад ва хироҷ ва ҷизия давлатӣ аз онҳо боз гирад.

Чунонки мебинем, Усмон (р) хеле зуд ба ҳисоби ошӯбгарон дар Ирон расид ва онҳоро саркӯб ва маҷbur ба таслим ва итоъат ва пардоҳти ҷизя ва хироҷ кард ва дар ҳама ҷои Ирон ба осонӣ тасаллут ёфт ва ба ҷои ноамнӣ ва ошӯб низом ва оромиш барқарор гардида.

ФУТУҲОТИ ҶАДИДИ УСМОН (Р)

Амр ибни Ос дар соли 21-и ҳичрӣ пас аз тасаллут бар саросари кишвари Миср дар замони хилофати Умар

ибни Хаттоб (р) шаҳри Барқаро дар Либия, ки дар самти ғарбии Миср воқеъ аст, бо сулҳ гирифт. Дар соли 22-и ҳичрӣ Троблуси ғарбиро низ тасарруф кард. Сипас Амр ибни Ос дар замони хилофати Усмон (р) яке аз сардорони хирадманди лашкари Мисрро бо номи Нофеъ ибни Абдулқайси Фахрӣ ба сӯйи сарзамини Нуба (**минтақае миёни Асвон ва Судон, ки дар соҳили Нил воқеъ аст**) фиристод ва он навоҳиро тасхир кард. Бо анҷоми ин кор марзҳои ғарбии Мисрро мустаҳкам ва роҳро барои фатҳ ва тасхири Африқо аз марзи ғарбии Миср боз кард.

Ў меҳост иқдом ба ҳамла намояд, vale фурсати ин кор аз дасташ рафт ва маҷоли онро наёфт. Зоро чунон ки гуфтем Усмон (р) ўро аз аморати Миср маъзул кард ва Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абусарҳ-бародари разоии (ширҳӯраи) худро ба ҷои ў таъйин кард.

Абдуллоҳ ибни Саъд, ки аз нақшай Амр ибни Ос огоҳ буд, меҳост даст ба ин кор бизанад, vale натавонист. Зоро чунонки гузашт, давлати Рум бар бандари муҳими тиҷорӣ ва низомии Искандария даст ёфт ва авзоъи Миср ба ҳадде хатарнок шуд, ки идораи умури доҳилӣ ва дифоъ аз Миср барои Абдуллоҳ мушкил гардида, то чи расад ба ин ки битавонад даст андар кори ҳамла ба хориҷ бошад. Гуфтем, ки Амр ибни Ос-ин сардори

бузург ба дастури Усмон (р) ба Миср омад ва боз дasti румиёнро аз хоки Миср қатъ кард ва қудрате ба императори Рум нишон дод, ки барои ў дарси ибрате бошад, то ҳам ў ва ҳам дигарон чашми тамаъ ба ин диёр наандозанд.

Акнун вақти муносибе ба даст омад, то Абдуллоҳ ибни Саъд ин корашро барои фатҳи Африқо шурӯъ кунад, vale чун сокинони сарзамини Африқо, махсусан қабоили Барбар мардуми силаҳшӯර ва ҷанговарони шучоъ буданд ва гузашта аз ин Африқо таҳти ҳимояи давлати Рум буд ва фатҳи ба он ҷо аввалин фатҳи муҳиме буд, ки Абдуллоҳ дар айёми амораташ шурӯъ мекард, лозим дид қабл аз шурӯъ ба ин кор аз Усмон (р) иҷоза ва қўмак бихоҳад ва амалан низ аз ў қўмак хост.

Усмон (р) пас аз машварат бо асҳоби бузурги Расулуллоҳ (с) ва бо мувофиқати онҳо фармони фатҳро содир кард ва лашкарे, ки шуморае аз бузургони саҳобаи киром аз ҷумла Абдуллоҳ ибни Аббос дар байни онҳо буданд, ба қўмаки Абдуллоҳ ибни Саъд фиристод. Чунон ки Фариди Ваҷдӣ дар «Доиратулмаориф» (ҷ.6, с.158) менависад: «Ҳазрати Ҳасан, Ҳусайн, Абдуллоҳ ибни Умар, Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос ва Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар низ дар ин лашкар буданд».

Ҳамин ки фармони ҳамла ба дасти Абдуллоҳ ибни Саъд расид, бо лашкари мавҷуд дар Миср ва сипохи имдодии Мадина фавран ба сўйи Африқо ҳаракат кард ва дар маҳалле ба фосилаи як шабонарӯз бо шаҳри Сабитла-пойтахти Барбар бо душман рӯ ба рӯ ва дар ҳамон ҷо ҷанг шурӯъ гардида.

Чун муддате гузашт ва хабаре аз кори Абдуллоҳ ибни Саъд дар ин ҷабҳа ба Мадина нарасид. Усмон (р) ки дар интизори натиҷаи кори ўрӯзшуморӣ мекард, Абдуллоҳ ибни Зубайр, ҳоҳарзодаи Оиша (р)-ро, ки ҷавони шуҷӯъ ва дар фуунуни ҷангӣ моҳир ва басир буд бо гурӯҳи дигар ба он ҷо фиристод, то авзои ин ҷангро баррасӣ қунад ва ўро аз ҷараёни кор огоҳ созад.

Абдуллоҳ ибни Зубайр пас аз расидан ба маҳал мебинад, ки бо он ки муддати нисбатан зиёде гузаштааст, вале мусалмонон пешрафти ҷашмгире накардаанд ва кори Абдуллоҳ ибни Саъдро намеписандад.

Зеро тарзи кораш дар ин муддат чунин буда, ки ҳар рӯз аз субҳ то зӯҳр бо душман мечангид ва пас аз он ду тараф то субҳи фардо даст аз ҷанг қашида, ором мегирифтанд ва истироҳат мекарданд.

Маълум аст, ки ин равия ба душмане, ки шуморааш зиёд бошад фурсат медиҳад, то ба сарбозони хастакораш ҳар рӯз истироҳат дихад, гурӯҳи тозанафсеро, ки рӯзи

қабл истироҳат кардааст, ба майдон оварад. Вале барои мусалмонон, ки иддаи онҳо нисбат ба душман хеле кам буд, имкони чунин коре набуд.

Абдуллоҳ ибни Зубайр пас аз баррасии комили авзоъи ҳар ду ҷабҳа ба Абдуллоҳ ибни Саъд метӯяд:

- Бо ин вазъе, ки ман мебинам кори мо бо душман ба тӯл меанҷомад. Ҳусусан, ки онҳо дар сарзамини худ ба сар мебаранд ва мададҳои кофӣ ба онҳо мерасад. Мо аз маркази худ дурен ва наметавонем талафоти ҷангии худро ба осонӣ ва ба сурате, ки лозимаи ҷанг аст, ҷуброи қунем. Ба Абдуллоҳ ибни Саъд пешниҳод мекунад, ки лашкарашро ба ду гурӯҳ тақсим қунад, то гурӯҳе аз субҳ то зӯҳр вориди корзор шаванд. Сипас ин гурӯҳ даст аз ҷанг бикашад ва истироҳат қунанд ва гурӯҳи дигаре, ки то зӯҳр истироҳат карданд аз зӯҳр то шаб бичанганд, то ба ин тарз ҳам ҷанг дар тӯли рӯз идома мейёбад ва фурсати истироҳатро аз душман бигирад ва ҳама ду гурӯҳи лашкари мусалмонон ба навбат бичанганд ва бо навбат истироҳат қунанд ва ҳамеша сарбозони тозанафас ва аспҳои истироҳат кардаро, ки дар ихтиёр доранд ба майдон биоваранд.

Абдуллоҳ ибни Саъд пас аз машварат бо асҳоби бузурги Расулulloҳ (с), назари Абдуллоҳ ибни Зубайрро қабул мекунад ва фармондехӣ ва роҳбарии лашкарашро

ба ў месупорад, то ин нақшаро, ки худаш тарҳ кардааст, ба кор бибараад.

Абдуллоҳ ибни Зубайр фармондехии лашкарро ба даст мегирад ва лашкарро ба ду гурӯҳ тақсим ва як гурӯҳ дар аввали рӯз ба майдони корзор мекашад, ки то зӯхр бо душман бичанганд. Душман хост тибқи маъмули рӯзҳои гузашта даст аз ҷанг бикашад ва барои истироҳат ба урдugoҳи худ бозгардад, Абдуллоҳ ибни Зубайр ба онҳо имкон надод ва ба ҷанг бо онҳо идома дод, то онҳоро хеле хаста ва нотавон кунад ва боз чун мудддате бо онҳо ҷангид дар ҳоле ки ба хубӣ нотавон шуда буданд, даст аз ҷанг кашид ва тарафайн ба урдugoҳи худ бозгаштанд. Вале ҳамин, ки лашкари душман ба урдugoҳи худ расид ва ба истироҳат пардоҳт, Абдуллоҳ ибни Зубайр он гурӯҳ аз сипоҳи мусалмононро, ки то ин вақт истироҳат карда буданд ва тозанафас буданд ба майдон овард ва такбиргӯён бар урдugoҳи душман, ки ғофилгир ва хаста буд, ҳамла карданд.

Чун ҳам размандагон ва ҳам аспҳои ин гурӯҳи мусалмонони тозанафас ва мустаъиди корзор буданд, душманро ғофилгир карданд. Вақте бар сари онҳо рехтанд, ки тавонои худро аз даст дода буданд, аслиҳаро аз худ чудо сохта буданд ва истироҳат мекарданд.

Онҳоро дар ҳамон ҳамлаи аввал то он ҷо шикаст доданд, ки урдugoҳашонро тасхир ва ҷойгоҳи аслиҳа ва захираҳои онҳоро ишғол карданд ва ба ҳадде аслиҳа дар онҳо ба кор бурданд, ки ҷуз иддаи каме ҷон бадар набурданд. Фармондех ва роҳбарашибон ба номи Гаригур, ки дар пушти ҷабҳа фармон медод, ба дасти худи Абдуллоҳ ибни Зубайр ба қатл расид. Духтараш асир шуд ва боқимондаи душман, ки муваффақ ба фирор шуданд, ҳудро ба шаҳри Сабитла- пойтаҳти Барбар расониданд ва дар доҳили шаҳр қалъанишин шуданд. Абдуллоҳ ибни Зубайр қабл аз ин ки аз ҷое ба ин шаҳр кӯмак бирасад, онро дар муҳосира гирифт ва муваффақ шуд онро ба үнвони сулҳ тасхир кунад. Мусалмонон дар ин ҷанг дар асари нақша ва роҳбарии Абдуллоҳ ибни Зубайр пирӯз шуданд ва ғанимати зиёде ба даст оварданд, то ҷое, ки гуфта шуда саҳми ҳар як аз саворагон, ки дар ҷанг беш аз пиёда кор мекунанд, се ҳазор динори тилло ва саҳми ҳар як пиёда як ҳазор динор буд.

Абдуллоҳ ибни Зубайр бо як панҷуми ғаниматҳо ва дуҳтари Гаригур-подшоҳ ва фармондехи мақтули сипоҳи душман ба Мадина боз гашт. Ин фатҳи муҳим ва тасхiri шаҳри Сабитларо, ки яке аз марказҳои таҳти нуфузи императори Рум буд, ба Усмон (р) башорат дод.

Чунонки гуфтем, Абдуллоҳ ибни Зубайр тактикаи ҷангии Абдуллоҳ ибни Саъдро дар ин ҷанг написандид ва нақшай комилан дурусте тарҳ намуд ва тавре ба кораш бурд, ки мусалмонон бо як ҳучуми ногаҳонӣ бар душманашон пирӯз шуданд.

Вале Ибни Касир дар таърихи худ «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**» сабаби пирӯзии мусалмононро дар ин ҷанг чизи дигар зикр кардааст⁴.

Абдуллоҳ ибни Саъд пас аз фатҳи Сабитла, гурӯҳҳои лашкарашро дар ин сарзамин, ки ба қуллӣ аз қудрати низомӣ соқит шуда буд, ба ин сӯ ва он сӯ ҳаракат дод ва то ҷое ба номи Қафса яке аз шаҳрҳои бузурги Тунис расид ва онро гирифт. Охирин паноҳгоҳи низомии онҳоро ба номи «**Аҷам**» дар муҳосира гирифт ва лашкари нигаҳбони шаҳр, ки тарснок шуда буд ва қудрати коғӣ барои дифоъ надошт, ба ночор бо Абдуллоҳ ибни Саъд сулҳ қард ва таслим шуд. Бо суқути ин лашкар Абдуллоҳ ибни Саъд бар тамоми сарзамини Африқои барбарнишин тасаллут ёфт ва аз барбарҳо аҳднома гирифт, ки солиёна ду милиёну яксаду панҷоҳ ҳазор динор тилло ҷизя, яъне молиёти сарона ба давлати

⁴ Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч. 7, с.152.

Ислом бипардозанд ва ин маблағро бобати соли аввал аз онҳо гирифт.

ФАТҲИ АНДАЛУС (ИСПОНИЁ)

Усмон(р) пас аз фатҳи Африқо фавран ба ду нафар аз сардорони доно ва далераш ба номҳои Абдуллоҳ ибни Қайс ва Абдуллоҳ ибни Нофеъ ибни Ҳусайн фармон дод, ки аз Африқо ба Андалус (Испониё) аз тариқи баҳр раҳсипор ва он чоро фатҳ кунанд. Дар қисмате аз фармонаш чунин нигошт:

«Шаҳри азими Константиния-маркази императори Руми Шарқиро фақат аз хоки Андалус метавон гирифт, агар шумо акнун бар Андалус тасаллут ёбед, роҳро барои лашкари Ислом, ки баъдан ба ин шаҳр рафта, онро фатҳ мекунанд, боз ва осон мекунед. Шумо дар савоби ин корсаҳим ва шарики онҳо хоҳед буд».

Ин ду нафар фармондехи варзида бо иддаи кофӣ аз размандагони кордидаи араб ва барбарҳои Африқо аз он ҷо аз роҳи баҳр ҳаракат карданд. Қисмате аз Андалусро бо нерӯи низомӣ аз дasti амирони масехӣ гирифтанд ва ба он чи Усмон (р) умед дошт ва аз онҳо хоста буд ҷомаи амал пушониданд.

ФАТХИ ҚИБРИС⁵

Муъовия ибни Абусуфён дар замони Умар ибни Хаттоб(р) аморати Шомро дошт, меҳост ҷазираи Қибрисро, ки таҳти ҳимояи давлати Рум буд бигирад. ўз ҳазрати Умар иҷозаи фатҳи он ҷоро хост, вале чун давлати Ислом дар он ҳангом киштии коғӣ ва қувваи баҳрии комил надошт, Умар (р) маслиҳат надид, ки мусалмонанро дар ҳатари ҷанги баҳрӣ андозад, аз ин хотир бо пешниҳоди Муъовия (р) мувофиқат накард.

Чун ин ҷазираи ҳосилхез яке аз марказҳои муҳими тиҷорӣ ва таҳти ҳимояи давлати Рум буд, ин давлат дар ивази маблағи ҳафт ҳазор динор тилло, ки ҳарсола аз онҳо боч мегирифт, аҳд карда буд, ки ин ҷазираро муҳофизат намояд ва аз ҳамлаи ҳар душмане ҷилав гирад.

Аз ин рӯ, ҳам ба муҷиби он аҳднома ва ҳам барои ҳифзи маנוфоёни иқтисодӣ ва бақои нуғузи сиёсии худ мусалламан аз ин ҷазира дифоъ ҳоҳанд кард. Бо ин ҳол

⁵ Қибрис (Кипр) ҷазирае аст ба масоҳати 9251 километри мураббаъ воқеъ дар шарқи баҳри Миёназамин байни Сурия ва Туркия. Марказаш Никозия. Давлати Англис соли 1878 ин ҷазираро истило кард ва соли 1959 соҳибистиклол гардида.

маълум буд, ки тасаллuti мусалмонон бар ин ҷазира кори саҳл ва осоне нест.

Аз ин рӯ, Усмон (р) низ монанди Умар (р) салоҳ надид даст ба ин кор бизанад, ки мусалмонон аз пеш рӯ ба рӯ бо душмани дохилии ҷазира ва аз пушти сар мавриди ҳамлаи сипоҳи давлати Рум қарор бигиранд.

Вале Муъовия (р), ки боварӣ дошт метавонад аз ўҳдаи ин кор барояд, то он ҷо барои ин кор исрор варзиҳ, ки Усмон (р) розӣ шуд ва иҷоза дод, вале шарт кард, ки Муъовия (р) ҳеч қасро дар ин кори муҳим маҷбур накунад ва сипоҳе фароҳам намояд аз мардуме, ки бо майл ва рағбат ҳозир ва довталаб бошанд. Ин аст қисмате аз айни иборати фармони Усмон (р), ки мегӯяд:

- На мустақиман мардумро барои ин ҷанг интихоб кун ва на онҳоро ба василаи қуръакашӣ ба кор гир. Онҳоро ба ихтиёри худашон voguzor, то ҳар қасро ба ихтиёри ва майли худаш ҳозир шавад, ўро муҳайё ва равона кун.

Ба маҳзи ин ки Муъовия ин иҷозаро аз Усмон (р) гирифт, нақшай корро фароҳам ва бо риояти мундариҷоти фармони Усмон (р), лашкари азиме, ки ҷамоате аз асҳоби Расулulloҳ (с) аз қабилии Убода ибни Сомит, Абудардо, Абузари Гифорӣ, Шаддод ибни Авси Ансорӣ ва Миқдод ибни Асвад дар байнин онҳо буданд,

мухайё кард ва фармондехии баҳрии ин лашкарро ба Абдуллоҳ ибни Қайс дод ва худи Муъовия бо ин лашкар аз Шом ба сўйи Қибрис ба ҳаракат даромад. Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абусарҳ амири Миср низ ба амри Усмон (р) бо лашкари Миср барои кўмак ба Муъовия аз Миср (бандари Искандария) ҳаракат кард. Ин ду лашкар тибқи ваъдаи қаблӣ дар наздикии ҷазираи Қибрис ба ҳам пайвастанд ва бо ҳам ба ҷазира по ниҳоданд.

Чун аҳли ҷазира ва давлати Рум ғофилгир шуда буданд, кори Муъовия осон шуд ва бо сулҳ бо фармонравои ҷазира хотима ёфт ба ин шарт:

1. Солона ҳафт ҳазор динор тилло ҷизя ба давлати Ислом бипардозад ва мусалмонон дигар коре ба ин ҷазира надошта бошанд ва дар ихтиёри худи аҳли ҷазира бошад.
2. Мусалмонон ўҳдадори дифоъ аз ҷазира дар муқобили ҳар душмане, ки ба ҷазира ҳамла қунад, набошанд.
3. Агар аҳли ҷазира хоҳанд, ҳамон маблағи пулиро, ки қаблан ба давлати Рум боч медоданд, боз ҳам бипардозанд, мусалмонон монеъи онҳо нашаванд.
4. Агар давлати Рум дар садади ҳамла ба мусалмонон бишавад, аҳли ҷазира вазифадоранд, мусалмононро фавран аз ин амр огоҳ созанд.

5. Мусалмонон ҳақ дошта бошанд, ки аз ин ҷазира ба ҳар чое бихоҳанд лашкар бикашанд.

6. Гурӯҳи хурде аз мусалмонон барои дарёфти иттилоъот дар ин ҷазира бошанд. Аҳли ҷазира ўҳдадоранд онҳоро муҳофизат ва дар қасби иттилоъот ба онҳо ҳамроҳӣ ва қумак намоянд, яъне ин ҷазира пойгоҳи низомӣ ва қароргоҳи иттилоъоти низомии мусалмонон бошад.

Мусалмонон бо ин сулҳ, ки фатҳи муҳиме буд ва бидуни ҷанг ва бидуни талафот ба даст омад, бо гирифтани ҳафт ҳазор динор ҷизя ва хироҷи соли аввал бозгаштанд.

Ибни Касир мегӯяд:

«*Ин сулҳ пас аз ҷанги саҳте, ки байни мусалмонон ва аҳли ҷазира ба миён омад сурат гирифт. Мусалмонон ганиматҳои зиёде дар ин ҷанг ба даст оварданд»*⁶.

Ибни Асир менависад:

«*Тарафайн қабл аз шурӯъ ба ҷанг бо ҳам музокира ва бидуни ҷанг тибқи шарте, ки зикр кардем, бо ҳам сулҳ карданд»*⁷.

Зоҳиран, ривояти Ибни Асир саҳех ба назар мерасад. Зоро возех аст, ки мусалмонон ин ҷазираро тибқи

⁶ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч.7, с.152.

⁷ Ибни Асир. Ал- комил.

талаботи ҹангӣ дар ҳамон лаҳзаи аввал дар муҳосира гирифтанд ва онро аз дунёи хориҷ қатъ карданд. Чун аҳли ҹазира ғофилгир ва аз расидани ҳар гуна кўмак ва имдоде аз хориҷ маъюс шуданд ва нигаҳбонони ҹазира он қадар қавӣ набуданд, ки аз ўҳдаи дифоъ дар муқобили лашкари азими Ислом бароянд, бинобарин салоҳ надиданд худро дар хатари ҹанги бенатиҷа андозанд. Аз ин рӯ, ба noctor бо мусалмонон сулҳ карданд.

Дар ин ҷо ин савол пеш меояд, ки дар сурате, давлати Рум, чунонки гуфтем, барои дифоъ аз Қибрис солиёна аз аҳолӣ боч мегирифт, пас ҷаро ҳангоми ҳамлаи мусалмонон ба noctor ба сулҳ бо мусалмонон розӣ шуд?

Муъовия ба хубӣ медонист ки агар ба ҹазира битозад, давлати Рум барои ҳифзи манфиатҳои моддӣ ва масолеҳи сиёсии худ ба кўмаки ҹазира мешитобад. Аз ин хотир, нақшай кори худро моҳирона ва маҳфӣ фароҳам кард. Ҳамла ба ҹазираро хеле зуд анҷом дод. Аҳли ҹазира вақте аз кораш огоҳ шуданд, ки аз ҳар сўй дар муҳосираи лашкари Ислом қарор гирифта буданд. Давлати Рум низ вақте аз кори Муъовия огоҳ шуд, ки фурсати ҳар коре аз дасташ берун рафта буд. Ба назари ман агар давлати Рум аз кори Муъовия иттилоъ меёфт ва

фурсати дифоъ аз қазираро медошт, боз ҳам ба кўмаки қазира намешитофт. Зеро чунонки нигоштем, қабл аз ин воқеъа дар ҳодисаи Искандария сипоҳи Рум то он чо аз дасти мусалмонон ба фармондехии сарлашкари азими Ислом-Амр ибни Ос шикаст хўрд, ки Имонуил-фармондехи кордони румй бо қисмати азими сипоҳаш ба қатл расиданд.

Низ дере нагузашта буд, ки ҷанги сахте, ки байни сипоҳи Рум таҳти фармондехи сардори номии румй ба номи Мавриён аз як тараф ва лашкари Ислом ба роҳбарӣ ва қиёдати Валид ибни Уқба ва Ҳабиб ибни Маслама аз тарафи дигар, дар аввалҳои хоки аслии Рум дар гирифт, сипоҳи Рум шикасти сахте аз дасти лашкари Ислом хўрд ва Мавриён бо иддаи зиёде аз сипоҳаш ба дасти мусалмонон кушта шуд.

Бинобар ин, Константин-императори Рум салоҳ намедид лашкари Румро боз ҳам дар ҳатари ҷанг бо ҳамон мусалмононе андозад, ки ҷанде қабл дар ду арсаи ҷанг аз дасти онҳо зарбате хўрдаанд, ки ҳанӯз тарсаш аз қалби Константин нарафтааст.

Пирўзии зотусаворӣ

Чунонки нигоштем, мусалмонон дар замони хилофати Усмон (р) бар ҷазираи Қибрис аз тариқи сулҳ даст ёфтанд. Тибқи шарте, ки бо аҳолӣ ба имзо расонданд ин ҷазираро пойгоҳи низомии худ қарор доданд. Ҳамчунин нуфузи низомӣ ва сиёсии худро то он ҷо густариш доданд, ки аз як тараф то марзи ғарбии Марокаш расиданд ва аз тарафи дигар бар қисмате аз хоки Андалус (Испониё) даст ёфтанд ва ба нимҷазирае, ки акнун Ҷабалу Ториқ номида мешавад наздик шуданд. Ин нуқта аз нигоҳи стратегик хеле муҳим аст ва тасаллут бар ин ҷо, яъне бар тамоми Испониё ба ҳисоб меравад.

Мусалмонон бе нақша ва бидуни ҳадаф нуфузашонро тавсия надоданд, балки бо ин иқдомоти низомӣ бе шак Руми Шарқиро аз тарафи Марокаш, Қибрис ва Руми Ғарбӣ (Итолиё) аз самти Испониё дар муҳосираи иқтисодӣ ва низомӣ андохтанд ва ба ин сон давлати Рум дар хатари ҳамлаи мусалмонон қарор гирифт. Онҳо акнун метавонанд ба осонӣ ба ин кишвар битозанд ва ҷангро дар доҳили қаламрави имперотури Руми бузург ба роҳ андозанд.

Ростī, оё Усмон (р) бо ин иқдомоти низомī мөхост нақшай корро фароҳам ва ба хоки аслии Рум ҳамла кунад ва тоҷу таҳти императори бузурги Румро дар ҳам бикӯбад ва биандозад?

Ба назари ман посухи ин пурсиш мусбат аст. Магар на ин аст, ки Усмон (р) ба тавре, ки охирان гузашт, дар фармоне, ки барои фатҳи Андалус ба фармондехонаш навишт, сареҳан фармуд:

«Шаҳри Қунстантия (пойтаҳти Руми Шарқӣ)-ро фақат аз хоки Андалус метавон гирифт. Агар шумо акнун бар Андалус тасаллут ёбед, роҳро барои лашкар ҳӯкумати Ислом, ки нас аз ин ба фатҳи шаҳр меравад, осон мекунед».

Аз ин фармон ба таври васеъ фаҳмиDEM, ки Усмон (р) ба таври ҷиддӣ мөхост ба пойтаҳти Рум лашкар кашад ва онро фатҳ кунад ва сипас бар тамоми хоки Рум тасаллут ёбад. Ин дастур ва он иқдом барои ҳамин кор буд.

Дар моҷарои фатҳи Қибрис хондем, ки мусалмонан ин ҷазираро пойгоҳи низомии худ қарор доданд, то аз он ҷо ба ҳар ҷо, ки бихоҳанд лашкар бифиристанд. Ин матлаб яке аз шартҳои сулҳи онҳо бо аҳолии ҷазира буд. Бе шубҳа ин амр низ яке аз иқдомоти Усмон (р) барои фатҳи хоки аслии Рум буд.

Агар Усмон (р) дар ин шароит ба хоки Рум ҳамла мекард, бе шак мувафақ мешуд, зоро чунонки дар

таърихи «Шайхайн» навиштем ва ба тавре, ки дар ин китоб ахирان гуфтем, дар ҳар майдони ҷангӣ, чи дар Шом (Сурия, Фаластин ва Урдун) ва чи дар Миср давраи Умар (р) ва низ охирان дар давраи Усмон (р) дар Искандария ва дар марзи Рум, дар ҳар ҷо, ки байни мусалмонон ва румиён ҷанг даргирифт, мусалмонон бар румиён пирӯз шуданд ва румиён, чи муҳочим буданд ва чи мудофеъ, ҷуз шикасти гарон баҳрае аз корашон нагирифтанд. Акнун ҳам бе шак агар Усмон (р) ҳамла мекард, пирӯз мегашт ва ба мақсадаш мерасид, вале ҷунонки ба тафсил баён мешавад, ихтилофоти дохилии мусалмонон монеъи ин кор гардида ва ба таври қуллӣ ҷараёни футухоти исломиро мутаваққиф ва масири таърихи Исломро дигаргун соҳт.

Беҳтари ҳол гӯё Константин-писари Ҳераклус, ки пас аз фавти падараш бар тахти имперотурии Рум нишаста буд, аз ин ки мусалмонон то охирни марзи Марокаш пеш омаданд ва аз сӯи дигар ба Ҷабалу Торик наздик шуданд ва Румро дар хатар андохтанд, ба вахшат афтода ҷиддан ба фикри чора меафтад, то мусалмононро аз ин ҳудуд биронад ё ақаллан онҳоро дар ҳамин ҷойҳо, ки расидаанд мутаваққиф созад, ки беш аз ин пеш қадам нағузоранд, варна ба қаламрави Рум ҳамла хоҳанд кард.

Чӣ коре аз дasti Константин дар ин бора меояд? Оё аз мусалмонон тақозои сулҳ намояд? На хайр, ин кор барои давлати Руми бузург, ки қарнҳо бар қисмати азиме аз ҷаҳон ҳукумат мекард, дар назари ҷаҳониён ва ҳатто дар назари ҳуди румиён баднамо ва зишт буд. Махсусан сулҳ бо қавми арабе, ки дар гузашта дар назари ҳалқи ҷаҳон беарзиш буданд ва гузашта аз ин агар фарзан Константин ин зиштиро барои буриданӣ вақт таҳаммӯл мекард ва дasti сулҳ ба сӯи мусалмонон пеш мебурд, оё мусалмонон дасташро ба унвони сулҳ мефишурданد? Ҳаргиз! Зоро мусалмонон, ки дар ҳама ҷо бар Рум пирӯз шудаанд ва акнун сармасти он пирӯзихо ҳастанд, ҳозир ба сулҳ наҳоҳанд шуд. Накшай ҳудро, ки барои фатҳи мамлакати Рум кашида буданд, барҳам намезаданд ва аз қишваре, ки барои онҳо ҷашмаки таслим мезанд, ҷашм намепӯшанд, то кори ҳудро ба сулҳ хотима диҳанд ва он ҳам сулҳе, ки ба он итминон надоштанд, чунки шояд барои гузаронидани вақт бошад.

Бинобар ин, барои Константин роҳе набуд ҷуз ҷанг, ки ё сипоҳи Рум ба эҳтимоли хеле заъиф бар мусалмонон пирӯз шаванд ё мардона дар майдони ҷанг ҷон ба ҷонофарин бидиҳанд.

Таърих мегӯяд:

- Константин ҳамин рохи дуввумро ихтиёр кард, vale бо тағири тактикаи ҷанг. Зоро ў яқин дошт, ки агар гурӯҳҳо боз дар хушкӣ бо мусалмонон бичанганд, бе шак монанди гузаштаҳо шикаст ҳоҳанд ҳӯрд.

Пас ин бор бояд ҷанги баҳрӣ ба роҳ андозанд ва бо онҳо дар об бичанганд, то шояд аз ин роҳ ба пирӯзӣ бирасанд. Зоро мусалмонон киштӣ ва абзори ҷангии баҳрӣ, аз қабили асбоби оташфишони нафтиро, ки дар он замон дар ҷангҳои баҳрӣ ба кор мерафт, ба ҳадди коғӣ надоштанд. Дар кори баҳрнавардӣ ва киштиронӣ ва ҷанги баҳрӣ низ ба андозаи румиён маҳорат надоштанд.

Константин ба ин манзур тибқи навиштаи Ибни Касир панҷсад киштӣ таҳия ва бо лашкари зиёде, ки худи ў онҳоро фармондехӣ мекард, ба тарафи обҳои Искандария ба ҳаракат медарояд.

Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абусарҳ-амири Миср ба василаи ҷосусонаш, ки ба эҳтимоли қавӣ қибитихо буданд, аз кори Константин огоҳ мешавад ва фавран бо дусад киштӣ барои муқобила бо румиҳо аз соҳили Искандария ба ҳаракат меояд ва дар Бахри Сафед (Бахри Миёназамин) ба фосилаи каме аз бандари Искандария ба румиҳо мерасад, чун шаб буд, тарафайн аҳд мекунанд,

ки то субҳ аз яқдигар дар амон бошанд ва дар аввали рӯз ба ҳам битозанд.

Мусалмонан қабл аз оғози ҷанг ба румиён пешниҳод мекунанд, то ҳар ду тараф дар хушкӣ пиёда шаванд ва дар замин бо ҳам бичантанд, vale румиён, ки ҷангҳои арабро дар хушкӣ дид буданд ва маҳсусан барои ҷангӣ баҳрӣ омада буданд, яксадо ба овози баланд ҷавоб доданд: баҳр, баҳр ба умеди ин, ки чун мусалмонан дар ҷангӣ баҳрӣ таҷриба надоранд, шикаст бихӯранд. Дар ин ҷо байни ду лашкари Рум ва Араб, ки чи аз нигоҳи шумора ва чи аз нигоҳи лавозимот ва навъи аслиҳа, захира ва қишиғӣ ва чи аз нигоҳи маҳорати ҷангӣ баҳрӣ қобили муқоиса бо яқдигар набуданд, ҷангӣ саҳте дармегирад.

Гарчи дар оғози ҷанг талафоти бисёр зиёде пас аз ҷангҳои гузашта аз румиҳои варзида ба мусалмонан расид ва зоҳирان бояд шикаст мехӯрданд, vale дар ин набард низ монанди набардҳои дигар дил ба Худо бастанд ва фатҳ ва зафарро аз даргоҳи муқаддасаш хостанд. Дар асари шӯҷӯъати фармондехон ва бо сабр ва суботе, ки сарбозони мусалмонан аз худ гузашта, нишон доданд тӯле накашид, ки бар лашкари Рум ғолиб шуданд ва ба ҳадде талафоти зиёде бар онҳо ворид карданд, ки ба қавли таърихнависони ҳақбин, баҳр ранги

хун ба худ гирифт ва иддаи каме аз онҳо, ки боқӣ монда буданд ва тавони муқовимат надоштанд ва худи Константин, ки маҷрӯҳ шуда буд фирор карданд ва ба сӯи Рум гурехтанд ва Абдуллоҳ ибни Саъд бо парчами пирӯзӣ ба пойгоҳи хеш боз гашт. Ибни Асир дар «**Ал-Комил**» менависад:

-«Константин ва бозмондагони лашкараш дар ҳини баргаштанаишон ба сарзамини Рум ба бандари Сақалия¹, (Сисилия), ки ба Рум тобеъ буд мерасад. Дар ин ҷо таваққуф меқунанд, то ҷанде биосоянд. Рӯмиёни мӯқими ин ҷазира, ки аз ин воқеъҳа ҳабардор шуда буданд ва дар ғаму андӯҳ фуруӯ рафта буданд, ўро маломат ва сарзаниши меқунанд ва мегӯянд:

- Ту бо ин кори ҳуд дини насрониятро дар ҳатар андохтий ва мардони размандаи Румро то ҷое ба боди фано додӣ, ки акнун агар арабҳо ба мо ҳамла кунанд касе надорем, ки аз онҳо ҷилав гирад. Ба ҳашм меоянд ва ўро ба қатл мерасонанд».⁸

Қабл аз ин ки ба зикри ҳалқаи дигаре аз ҳалқаҳои таърихи Усмон (р) бипардозем, дар ин ҷо воқиб медонем

⁸ «**Ал-комил**», ч.3, сах.59. Сақалия (Сисилия) ҷазирае аст ба масоҳати 25708 км. Арабҳо соли 827 мелодӣ ба фармони Зиёдатуллоҳи Ағлабӣ- подшоҳи Кирвон ба он даст ёфтанд. Акнун ҷузъе аз Итолиё маҳсуб мешавад.

пиромуни фатҳи Андалус тавзех дихем ва шакку шубҳаеро, ки на эҳтимолан, балки яқинан барои хонандагони азиз пайдо мешавад, бизудоем.

Мо дар ин китоб навиштем, ки Абдуллоҳ ибни Қайс ва Абдуллоҳ ибни Нофेъ бо фармони Усмон ибни Аффон (р) қисмате аз хоки Испониёро гирифтанд. Ин матлаб дар аксари китобҳои таърихии мӯътамади арабӣ зикр шудааст.

Вале он чи то кунун шунида будем ва он чи дар китобҳои таърихӣ омадааст, ин аст, ки Ториқ ибни Зиёд яке аз сардорони номии мусалмонон буд, ки ба Испониё ҳамла кард ва онро аз дасти амирони масеҳӣ гирифт. Аз ин чиҳат аст, ки нимҷазирае аз хоки Испониё воқеъ дар муқобили Танҷа ба номи ин сардори далер номгузорӣ шуда ва дар таърих ва ҷуғрофиёи қадим ва ҷадид чи Исломӣ ва чи аҷнабӣ ба ин нимҷазира гуфта шудааст Ҷабалу Ториқ ва бо мурури замон Ҷабалу ториқ ба Гибралтар табдил ёфт..

Чун ин ду ривояти таърихӣ ба зоҳир бо яқдигар зиддият доранд, лозим дидем дар ин бора дақиқан таҳқиқ намоем, то маълум шавад кадом яке аз ин ду ривоят саҳҳ ва қадомин нодуруст аст. Пас аз ҷустуҷӯ дар ҷандин китоби таърихии мӯътамад ва доиратулмаъорифи арабӣ ба ин натиҷа расидем ки

байни ин ду ривоят зиддияте нест ва ҳар ду сахеҳанд. Ба ин хотир, ки Абдуллоҳ ибни Қайс ва ҳамкораш дар соли 679-и мелодӣ (58 ҳичрӣ) ба фармони Усмон ибни Аффон (р) аз марзи Тунис ҳаракат ва аз Баҳри Сафед (Баҳри Миёназамин) убур карда ва ба шимоли шарқии Испониё мерасанд ва бо қувваи низомӣ бар қисмате аз Испониё тасаллут меёбанд. Чунин маълум мешавад, ки ин ду Абдуллоҳ ба ҳамон қисмате, ки аз ин сарзамин гирифтанд, қонеъ шуда, салоҳ надиданд беш аз ин пеш раванд.

Зеро агар навохии дигареро фатҳ мекарданд, мебоист онҳоро идора ва муҳофизат қунанд. Дар ин сурат, бе шубҳа лашкари Ислом ба ҷандин гурӯҳ тақсим ва ҳар гурӯҳе дар ноҳияе мутамарказ мегардида ва ҳеч гурӯҳе наметавонист дар ноҳияи худаш мустақилан ба дағъи ҳамлаи эҳтимолии душман бипардозад.

Ҳеч гурӯҳе наметавонист ҳангоми зарурат ба қўмаки гурӯҳҳои дигар биравад, зеро ноҳияи ихтисоси ў дар хатари ҳамла ва тасарруфи душман воқеъ мешуд. Аз ин хотир ба он чи аз ин сарзамин дар ҳамон футухоти аввал гирифтанд, қаноъят карданд.

Аммо Ториқ ибни Зиёд дар соли 743 мелодӣ (91 ҳичрӣ) яъне 64 сол баъд аз он ду Абдуллоҳ, ба фармони Валид ибни Абдумалик ибни Марвон-халифаи умавӣ аз

Марокаш ҳаракат намуд. Аз Танча убур кард ва дар چанубу шарқии нимҷазираи Испониё пиёда шуд. Ҷанг бо душман дар ҳамин ҷо шурӯъ гардид ва ба тадриҷ пеш рафт ва бар тамоми хоки Испониё тасаллут ёфт.

Таърих мегӯяд: «Ториқ ибни Зиёд бо қувваи баҳрии дувоздаҳ ҳазор нафарии худ, ки Мӯсо ибни Нусайрвони Мағриб ба фармони Валид ибни Абдумалик дар ихтиёраш гузошт ва аксари онҳо аз қавми Барбар (аҳли Мағриб) ва иддаи камтар аз онҳо араб буданд дар хоки Испониё дар ноҳияе, ки акнун Ҷабалу Ториқ (Гибралтар) ном дорад, пиёда шуданд.

Фридрик подшоҳи қавми гуд, ки сокини ин сарзамин буданд, хост сипоҳе барои пешгирий аз Ториқ ҳаракат дихад, ки таърих шумораи онро зикр намекунад. Ин сипоҳ дар ҳамон бархӯрди аввал ба ҳадде аз Ториқ шикаст меҳурад ва торумор мегардад, ки ҷуз иддаи каме ҷон бадар намебаранд.

Ин ҷо аст, ки Фридрик мефаҳмад, ки дар пешбинии худ барои ҷилавгарӣ аз Ториқ иштибоҳ карда ва ҷанг бо Ториқ хеле мушкилтар аз он аст, ки то қунун тасаввур мекард. Аз ин хотир ҷиддан ба фикри чора меафтад. Лашкаре муташаккил аз сад ҳазор нафар омода мекунад. Ҳудаш, ки марди мудаббир ва ҷанговаре буд, шахсан

фармондехии лашкарашро ба даст мегирад ва ба сўйи Ториқ, ки пеш меомад, ҳаракат мекунад.

Чун Ториқ аз ҳаракати Фридрик огоҳ мешавад худро бо сипохи дувоздаҳазорнафарии худ дар муқоиса бо лашкари анбўҳи садҳазорнафарӣ ва мучахҳази Фридрик ночиз медонад ва эҳсоси хатар мекунад, аммо ўчуз имон ва фидокории фавқуллодда ва ташдиidi амалиёти ҷангӣ илоче барои кораш намебинад.

Ториқ барои таҳқиқи ин амр фармон медиҳад, то тамоми киштиҳои ҷангии лашкарашро оташ зананд, то лашкарашро аз ақибнишинӣ дар муқобили ин душмани ғаддор, ба умеди ин, ки битавонанд бо ин киштиҳо фирор кунанд, ноумед ва маъюс кунад ва начоти худро фақат дар ташдиidi ҷанг бидонад.

Ҳамин ки тамоми киштиҳоро тӯъмаи оташ мекунад ва аз байн мебарад дар байни лашкараш ба по меистад ва он нутқи таърихиро эрод мекунад:

«Душман дар пеши рӯйи мост ва баҳр дар пушти сар. Инак, ҳар кадомеро меҳоҳед интихоб кунед (яъне ё худро ба баҳр бизанед то яқинан гарқ ва ҳалок шавед, ё мардона бо душмане, ки дар пеши рӯйи доред бичангед, то ҳар тавр шуда ба пирӯзӣ бирасед ва начот ёбед».

Лашкари Ториқ аз шунидани ин хитоба чунонки гӯё аз ҳар даре ноумед аст ва мавҷудияти худро фақат дар

аслиха ва шучоъат медонад ба сўйи душман пеш меравад. Дар аввали бархурд бо лашкари Фридрик ба тавре бар онҳо ҳамла мебаранд, ки тоби муқовиматро аз онҳо мегиранд ва онҳоро дар андак муддате саҳт шикаст медиҳанд. Худи Фридрик низ ба қатл мерасад. Барои начотёфтагони сипоҳи Фридрик чуз тақозои сулҳ ё таслими бе қайду шарт роҳе намемонад. Ториқ бо тақозои сулҳи онҳо мувофиқат менамояд ва ба ин тарз байни тарафайн сулҳ мешавад, ки испониёихо аслиха бар замин нийҳанд. Ториқ ба онҳо озодӣ ва имкони барпо доштани расму ойни диниашонро бидиҳад ва онҳоро дар ҳимояти давлати Ислом бигирад ва бо онҳо бо муҳаббат ва меҳрубонӣ рафтор намояд, чон ва молашонро дар амон бидорад.

Сипас Мўсо ибни Насир-волии Мағриб бо сипоҳи дигаре ба кўмаки Ториқ мешитобад ва дар Испониё пиёда мешавад ва ба иттифоқ бо Ториқ рӯй ба шимоли Испониё пеш меравад ва ноҳияи Кастил (Қастилия) ва дигар навоҳӣ ва минтаҳои Испониёро фатҳ мекунад ва дасти ҳакимон ва амирони қавми гудро аз тамоми нимҷазираи Испониё ба куллӣ қатъ мекунад.

Дар хотимаи ин матлаб бояд фаҳмид, ки Испониё нимҷазирае аст ба масоҳати 505000 километри мураббаъ воқеъ дар ҷанубу ғарбии Аврупо ва дар ҷуғрофияи

қадим шомили чандин иёлот (штат) буд, ки ҳар як иёлатро амири алоҳида идора мекард ба ин номҳои CASTILLA, ки арабҳо онро Қаштола меномиданд, ARAQON, ки аъроб онро Ароғун меномиданд, SBEYLIA ки арабҳо ба он Ишбилия ном ниҳода буданд, TOLEDO, ки дар ҷуғрофияи арабӣ ба он Тулай-тила гуфта шуда, MADRIS, ки дар ҳоли ҳозир маркази Испониё мебошад ва дар ҷуғрофияи арабӣ Мадрид номиданд шуда, GRENDE, ки дар ҷуғрофияи мусулмонон Ғарнота зикр шуда ва GORDOBA, ки мусулмонон ба он Куртуба мегӯянд. Ин ҷо маҳалли курсии- усқуфи аъзами масехӣ буд ва пас аз фатҳи арабӣ маркази Испониё, маҳали волӣ ва қозиюлқузоти мусалмонон гардида, LEYON -Лиён воқеъ дар ҷанубу шарқи хоки Фаронса дар канори нахри Рун-RHONE ва ANDALUSIA, ки дар ҷуғрофияи арабӣ Андалус ном дорад ва чун ин иёлот ва ин ноҳия аз хоки Испониё хеле обод ва ҳосилхезтар аз бақияи навоҳи Испониё буд, мусулмонон ин исмро барои куллияи иёлоти он интихоб карданд ва тамоми хоки Испониёро Андалус номиданд ва ҳол он ки Андалус дар воқеъ номи яке аз иёлоти он буд.

Андалус (Испониё), то охири хилофати Умавихо дар дасти онҳо буд. Баъдан ба дasti Бани Аббос афтод.

Сипас Абдурраҳмон ибни Муъовия ибни Ҳишом ибни Абдумалики Умавӣ дар соли 752-и мелодӣ (138-и ҳичрӣ) онро аз дasti Бани Аббос хориҷ кард ва ба унвони аморати мустақили Қуртуба ба он истиқлол дод.

Баъдан ин мамлакат, яъне Испониё дар соли 1021-и мелодӣ қитъа-қитъа шуд ва ба давлатҳои хурди ба сурати подшоҳигарииҳо алоҳидаи таҳти ҳукми амирони араб даромад. Сипас дар асари ихтилоф ва ҷангҳои дохилӣ, ки байни амирони араб рух дод, амирони масехӣ дар соли 1212-и мелодӣ бар қисмати азими Испониё тасаллут ёфтанд ва ҳукумати мусулмонон дар Испониё фақат дар иёлати Ғарнота, то соли 1549-и мелодӣ (897 ҳичрӣ) боқӣ монд.

Фердинант-амири муқтадири масехӣ, ки қаблан Қаштоларо аз дasti мусулмонон гирифта буд, дар соли 1549 бо Изабелла-маликаи ноҳияи Ароғун, ки қаблан аз дasti мусулмонон хориҷ шуда буд, издивоҷ мекунад. Ин ду нафар мамлакати худро ба ҳам муттаҳид мекунанд ва ду қувваи низомии онҳо бо яқдигар васл мегардад ва ба як қудрати низомии муттаҳид мубаддал мешавад.

Фердинант дар ҳамин сол бо ин қувваи муттаҳиди муташаккили ҳаштодҳазорнафарӣ, ки аз қувваи худ ва аз қувваи ҳамсарав-малика Изабелла иборат буд, ба Ғарнота ҳамла кард ва онро аз дasti амир Абдуллоҳ

ибни Ҳасан гирифт ва бар тамоми иёлоти Испониё ба унвони як давлати мустақил салтанат кард.

Ривоёти таърихӣ дар бораи муддати ҳокимияти мусулмонон дар Испониё муҳталиф аст. Он чи пас аз таҳқиқ дар ин бора ба даст омад, ин аст, ки сарзамини Испониё 806 сол дар дасти мусулмонон буд, ки 280 сол аз ин муддат таҳти султаи Умавиҳо (Бани Умая) будааст ва бақияи ин муддат таҳти ҳукми Аббосиҳо, Алавиҳо ва тоифаҳои дигар идора мешудааст. Беҳтарин назм ва ободӣ ва амнияти Испониё дар даврони ҳукумати Умавиён дар ин сарзамин будааст. Тибқи гуфтаи шоҳидони таърихӣ ва осоре, ки то ба ҳол дар Испониё боқӣ мондааст, тамаддуне, ки мусалмонон дар он ҷо ба вучуд оварданд, дар дунёи он рӯзгор бесобиқа будааст.

Агар ба тафсили ин матлаб бипардозем, гузашта аз ин ки тӯлонӣ ҳоҳад буд, хориҷ аз мавзӯи аслии ин китоб мебошад, хонандагони азизро ба муроҷиат ба кутуби таърихии сахехи дигар voguzor мекунем ва меравем, то ба зикри бақияи таърихи ҳазрати Усмон (р) бипардозем.

САР ЗАДАНИ ФИТНА ВА ОШӮБ

Дар китоби «Шайхайн» нигоштем, ки ҳазрати Умар (р) на танҳо Ироқро аз дasti давлати Ирон гирифт, балки ба василаи сардори далераш Саъд ибни Абуваққос ба хоки аслии Ирон ҳамла кард ва хеле зуд ба Мадоин-пойтахти Ирон даст ёфт ва тоҷу таҳти 316 солаи силсилаи салотини Сосониро барбод дод. Пас аз он якояк шаҳрҳои муҳими Иронро ба суръат фатҳ намуд ва қисмати азими қаламрави васеъи Ирони онрӯзаро гирифт ва бисоти салтанати ирониёнро аз ин сарзамин барчида.

Инчунин Умар (р) сарзаминҳои Миср ва Шом (Сурия, Фаластин ва Урдун)-ро, ки қарнҳо таҳти истеъмори давлати Рум буданд, ба василаи сардорони кордон ва шучоъаш, ба мисли Абуубайда ибни Ҷарроҳ, Холид ибни Валид ва Амр ибни Ос аз дasti он давлат гирифт ва дар қаламрави давлати Ислом қарор дод.

Аз ин рӯ, чунонки дар ҳамон китоб навиштем, душманони шикастхўрда, ки натавонистанд аз роҳи ҷанг коре пеш баранд, роҳи эҷоди фитнаро баргузиданд, то битавонанд мусалмононро ба ҷони ҳам андозанд ва аз ин роҳ ба мақсади худ бирасанд. Барои расидан ба ҳамин ҳадаф буд, ки қабл аз ҳар коре ҳалифаи мусалмонон Умар ибни Ҳаттоб (р)-ро, ки мушкили бузурги кори худ

медианд ба қатл расонданд, то ба гумонашон дар корашон муваффақ шаванд.

Нақша ҳамин буд, vale маълум буд, ки ин кор, яъне ба роҳ андохтани фитна то расидан ба натиҷаи ниҳойӣ, тӯли замон ва сабри зиёде меҳоҳад, то ба натиҷаи дилҳоҳашон бирасанд. Ҳоло, ки Умар аз дунё рафта агар битавонанд, қиём ва шўриш кунанд ва даст ба ҷанг бизананд ва пешрафт намоянд, албатта, ҳам шаҳомат аст ва ҳам зудтар ба мақсад хоҳанд расид, пас қадом як аз ин ду роҳро бояд интихоб намоянд? Роҳи қиём ва ҷанги ҳатарноқ, ки эҳтимол ба ин роҳ пешрафт кунанд ва зудтар натиҷа бигиранд ё роҳи эҷоди фитна ва балво, ки натиҷаи он қатъӣ аст, vale вақти зиёд меҳоҳад?

Шояд онҳо дар ин ҳангом дар ин андеша буданд, ки оё ҳоло, ки Умар (р) аз дунё рафтааст ҳукумати Ислом боз ҳам ҳамон қудрат ва ҳайбатеро дорад, ки дар давраи Умар (р) дошт? Дуруст аст, ки аксари ҳамон сардорон, фармондехон ва ҷанговарони даврони Умар (р) боқӣ ва амалан дар сари коранд, vale мусаллам аст, ки фармондехон ва коргузорони ҳар давлате, дар ҳар аҳд ва замоне, вақте дилгарм ва дар корашон кушо ва муваффақ мешаванд, ки фармонравои муқтадир ва сиёсатмадори ҳушёре дар сари давлат бошад, то боиси иттиҳоди қалима ва тақвияти равияи онҳо бишавад.

Ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб (р) тибқи санадҳои таърихӣ чунин касе буд, ки сардорон ва фармондехони лашкари исломро ба он пешрафтҳои бузург ва футуҳоти мӯъчидаомез расонд.

Аммо Ӯсмон (р), ки акнун дар ҷойи Умар (р) нишаста буд дар ҳамон манзалате аст, ки Умар (р) буд ва ҳамон сиёсати дуруст ва ҳамон шаҳсияти муқтадирро дорад, ки Умар (р) дошт? Ба ҳар ҷиҳат душманон ҳаёл мекарданд қудрати ҳукумати марказии Ислом бо шаҳодати Умар (р) хеле кам шуда ва вақти он расидааст, ки мусаллаҳ шаванд ва қиём намоянд ва он чиро, ки дар даврони Умар (р) аз даст доданд боз гиранд.

Вале ҷунон ки дар ин китоб гузашт, Ӯсмон (р) нодуруст будани ҳаёлашонро событ кард. Онҳоро саркӯб намуд ва дар ҷояшон нишонд. Боз қисматҳои дигаре аз хоки Ирон ва мустамикаҳои Румро, ки дар даврони Умар (р) фатҳ шуда буд, фатҳ кард. Ҳост ба хоки аслии Рум ҳамла намояд, то ба давлати императории Рум дар дунё то абад хотима диҳад ва кишвари Румро ҳам монанди кишвари Ирон дар қаламрав ва давлати Ислом дароварад. Ҷунонки дар ин китоб нигоштем, нақшай корашро хеле хуб фароҳам кард. Ҷизе намонда буд, ки корашро шурӯъ намояд, вале мутаассифона ҳамзамон бо ин иқдоми муҳим дар шаҳрҳои бузурги Ислом ва ҳатто

дар Мадина-маркази сиёсӣ ва динии Ислом корҳое рӯй дод, ки монеъи кори Усмон (р) гардида ва ваҳдати мусалмононро барҳам зад ва кори душманонро барои эҷоди фитна ва ихтилоф ва низоъи дохилии мусалмонон, ки қисми дуввуми фикри ин душманон буд, то он ҷо осон кард, ки тавонистанд ба ҳаёти Усмон (р)-халифаи мусалмонон хотима диҳанд.

Мо, инак, барои зикри муҳтасаре аз ин рӯйдодҳо қадам ба қадам ҳамроҳи муарриҳони боэтиҳод пеш меравем. Қабл аз вуруд ба матлаби аслӣ ба зикри муқаддимае мепардозем, ки барои шарҳи мавзӯй ва фаҳми матлаби аслӣ муғифид аст.

Тамоми таъриҳҳои исломӣ иттиҳоқ доранд, ки ҳазрати Усмон (р) табиъатан покдил ва фитратан рауф, мутавозеъ ва фурӯтан буд. Дар асари ҳамин хислатҳои фитрӣ буд, ки дар замони хилофаташ беш аз он чӣ ки як фармонравои мамлакат бояд бо умуми мардум рафтор кунад, бо онҳо бо меҳрубонӣ ва муҳаббат рафтор мекард.

Гузашта аз ин, Усмон (р) дар синни ҳафтодсолагӣ, ки синни пири ва зарьф аст ба хилофат расид. Возех аст, ки ин ахлоқ ва хислатҳои табиъӣ дар синни пири беш аз айёми ҷавонӣ дар инсон асар мекунад.

Чун равияи Усмон (р) дар идораи умури хилофат сирған бар асоси ҳусни ахлоқ ва афв ва гузашт буд, бо он

ки лашкари Ислом дар хориҷи кишвар хуб пеш мерафт, мардум дар доҳили ҳоки араб нисбат ба ў часур шуданд ва рафта-рафта аз соли ҳафтуми хилофаташ ибтидо дар Мадина-маркази хилофат ва пас аз он дар шаҳристонҳо гоҳе дар ҳузури Усмон (р) ва ғолибан дар ғайбаш забони бадгӯйи ва интиқод ва эътиroz нисбат ба ў боз намуданд. Аз ин ҷо ихтилоф ва ҷанддастагӣ оғоз гардида.

Яке аз ҳўрдагириҳо ва эътиrozҳои баъзе аз мардум дар доҳили шаҳри Мадина бар Усмон (р) ин буд, ки мегуфтанд ҷаро ў бар хилофи равияи Абубакр (р) ва Умар (р) зиндагонии бофараҳи ашрофона барои ҳуд дар Мадина фароҳам кардааст. Ҷаро ба роҳи хулафои пешин намеравад?

Албаттa, шариъати Ислом чунин зиндагониро барои касе мисли Усмон (р), ки дар муқоиса бо сарваташ зиёдаравӣ ва исроф нест, мубоҳ донистааст. Қуръон тибқи ояи 32, сурai Аъроф доир ба ин матлаб ошкоро мефармояд:

Суҳани Ҳудо:

«Ё Муҳаммад, бигӯ ба мардум, чӣ касе ҳаром карда аст ин зинатҳо ва зеварҳоеро, ки Ҳудо барои бандагонаш оваридааст? Чӣ касе ҳаром карда аст ин ризқу рӯзиҳои хуберо, ки Ҳудо барои онҳо фароҳам

фармудааст? Бигү! Ин зинатҳои зиндагонӣ ва ин рӯзиҳои хубро Ҳудо дар ин ҷаҳон барои мӯъминон ва ғайри мӯъминон ба вуҷуд оварда ва ҳар кас, чи мӯъмин ва ғайри мӯъмин бошад, метавонад онҳоро аз роҳаш ба даст оварад, вале дар қиёмат ҳос барои мӯъминон ҳоҳад буд на барои ғайри мӯъминон. (Зоро зиндагонии пурнеъмати ухравӣ натиҷаи имон ва аъмоли солиҳа ва ақволи содиқонаи инсон мебошад»).

Гарчи ин зиндагонии ашрофона, ки Усмон (р) дошт, бо таваҷҷӯҳ ба ин ояи муқаддас ва оёти дигари Қуръон ҳаром нест, вале чун ин зиндагонӣ бо зиндагонии Абубакр (р) ва Умар (р), ки хеле содда ва зоҳидона буд, басо тафовут дошт.

Амри дигаре, ки беш аз ҳар чиз мавриди эътирози мардум буд ва баҳонаи муҳиме ба дasti муфсидони фитнаангез дод, ин буд, ки Усмон (р) хешон ва ақрабои ҳудро аз тоифаи Бани Умая, ки голибан онҳо ҷавон ва пас аз фатҳи Макка мусулмон шуда буданд ва қаблан собиқаи хубе дар Ислом надоштанд, дар идораи умури мамлакат даҳолат дод. Баъзеро ба симати амир дар минтаҷаҳои муҳими мамлакат фиристод ва баъзеро, аз қабили Марвон ибни Ҳакам, писари амакашро, барои

мушовира дар умури мамлакат дар Мадина назди худ нигоҳ дошт. Ҳоло он ки дар Мадина асҳоби бузурги Расулуллоҳ (с) буданд, ҳамон шахсиятҳои муҳим ва бо собиқае, ки дар замони ҳаёти Расулуллоҳ (с) ва дар даврони хилофати **Шайхайн** (Абубакр ва Умар) маншай умури муҳими давлати Ислом ва аҳли шўрои ҷаласоти халифа буданд ва дар пешрафти дини Ислом ва дар созандагӣ ва пешбуруди умури мамлакати Ислом корҳои наҷиб анҷом дода ва таҷрибаҳои хубе омӯхта буданд. Акнун ҳам метавонистанд ташабbusкори умури муҳим бошанд. Агар Усмон (р) онҳоро дар кораш меовард, бе шак то охир кораш мувофиқи майл ва маром пеш мерафт. Гарчи ин амирон ва ҳокимони нави Усмон (р) ба гувоҳи таърихномаҳои худӣ ва бегона истеъодод ва лаёқати кор доштанд, дар идораи умури мамлакат ба хубӣ лаёқат аз худ нишон доданд, саркашонро чунонки дар ин китоб нигоштем, сарқӯб карданд, бар авзӯ тасаллут доштанд ва он тавр, ки бояд ва шояд назм ва амниятро барқарор карданд, вале таърих мегӯяд аз бъазе аз онҳо дар маҳалли маъмурияташон умуре сар мезад, ки барои мардуме, ки бо иффат ва ҳусни сулукӣ коргузорони даврони Абубакр ва Умар улфат гирифта буданд ва аз онҳо низ ҷунин мехостанд, зишт ва дар назари аҳли Мадина, ҳусусан назди асҳоби Расулуллоҳ

(с), ки афиғ ва намунаи адолат буданд, ношоиста менамуд.

Чун дар Мадина касе бузургтар ва муҳимттар аз ҳазрати Алӣ набуд, мардум мочарои рафтори кормандони Усмон (р)-ро бо Алӣ (к.в.) дар миён гузоштанд, то байни онҳо ва Усмон (р) восита шавад ва ўбо аз сабуқдӯш кардани соҳибмансабони кунунӣ ва сари кор овардани мансабдорони солеҳ ва собиқадор ба ҷои онҳо мушкили корашонро ҳал намояд.

Алӣ (к.в.) бо изҳори ин ки аз тарафи мардум ҳарф мезанад бо Усмон (р) музокира кард. Усмон (р) дар посухи изҳороти ҳазрати Алӣ (к.в) узрҳое овард, ки қонеъкунанда набуд. Дар бораи кормандонаш, ки чаро аз хешони наздикаш интихоб кардааст, гуфт:

- Инҳо, ки ақрабои ман ҳастанд аз ҷиҳате хешони ту низ ҳастанд. Умар ибни Ҳаттоб (р) ҳам ба баъзе аз хешовандонаш аморат медод.

Алӣ фармуд:

«Бале инҳо хешони ман низ ҳастанд, вале ҳастанд ашхосе, ки хеле аз онҳо беҳтар ва лоиқтаранд (яъне лозим буд ин беҳтарҳо ва лоиқтарҳоро ба кори мусалмонон бигуморӣ на онҳоро) Алӣ (к.в.) илова кард:

- Саҳех аст, ки Умар ибни Ҳаттоб (р) ба баъзе аз хешонаш аморат медод, вале онҳо кордон ва лоиқ

буданд ва гузашта аз ин, Умар (р) қудрат ва ҳайбате дошт ки ту, эй Усмон (р), надорӣ. Оё медонӣ, ки ҳар тоҳ ба Умар (р) хабар мерасид, ки яке аз коргузоронаш дар дуртarin минтақаи кишвар кӯҷактарин хатое кардааст бармеошуфт. Фавран ўро ҳозир мекард. По рӯйи сафҳаи гарданаш мегузошт ва ўро ҷазо медод? Ин кор аз ту дар ҳаққи коргузоронат бар намеояд. Магар на ин аст, ки Муъовия дар Шом корхое дар байтулмол мекунад, ки набояд бикунад ва мегӯяд, ки ба дастури Усмон (р) аст ва тарсе аз ту надорад⁹.

Усмон (р) посух медиҳад:

- Медонед, ки ман Муъовияро ба аморати Шом нагуморидаам, балки аз тарафи Умар мансуб шуда буд. Ман фақат ўро дар ҷояш боқӣ гузоштам.

Ҳазрати Алӣ мефармояд:

- Бале, вале оё қабул дорӣ, ки Муъовия хеле беш аз Ярфо, ки ғуломи Умар (р) буд, аз Умар (р) метарсид (ва дар баробараш меларзид) оё ў чуръат дошт коре бар хилофи майли Умар анҷом дихад? Вале ў акнун дар Шом корхое мекунад ва аз ту ҳам наметарсад.

Чун ҳазрати Алӣ аз ҳайбат ва қудрати Умар (р) нисбат ба коргузоронаш сухан ба миён овард, чи хуб аст,

⁹ Ибни Касир, Ал-бидоя ван-ниҳоя, с. 169

ки яке аз корхөоро, ки Умар (р) бо яке аз коргузоронаш кард ба унвони намуна барои хонандагони азиз нақл кунем.

Рӯзе Умар ибни Хаттооб (р) аз ҷамоъате, ки аз Ҳимаси Сурия ба Мадина назди ўомада буданд, аз онон дар бораи рафтори Абдуллоҳ ибни Қурт, волии Ҳимас бозҷӯй мефармояд, онҳо ўро ба ҳубӣ ёд мекунанд ва мегӯянд:

- Вале дар хонаи ҳубе сукунат кардааст.

Умар (р) замзама бар лаб меоварад ва мегӯяд: Хонаи ҳуб, сипас мефармояд: Шигифто! Мехоҳад дар он ҷо ҳуднамоӣ қунад ва бар мардум такаббур қунад? Баҳ баҳ! Чи ҳуб барои писари Қурт! Ва фавран маъмуре ба Ҳимас мефиристад, то дар ин бора таҳқиқ намояд ва агар дуруст бошад, Абдуллоҳ ибни Қуртро бо ҳуд ба Мадина биёрад.

Чун ин амр барои маъмури эъзомии Умар дар Ҳимас ошкор мешавад, Абдуллоҳ -волии Ҳимасро тибқи фармони Умар бо ҳуд ба Мадина меоварад ва ба Умар ҳабар медиҳад. Умар (р) то се рӯз иҷозат намедиҳад, ки Абдуллоҳ бо ўмулоқот қунад. Рӯзи чаҳорум, ки Умар он рӯз ба замини ҷарогоҳи шутурони байтулмол барои баррасии шутурон меравад, Абдуллоҳро ба он ҷо ҳозир мекунад ва бидуни он ки як қалима бо ўмарф бизанад,

амр мефармояд, то пероҳани хубе, ки пӯшида буд аз танаш берун оваранд ва пероҳани дуруште аз навъи пероҳане, ки чўпонҳо мепўшанд ба ў бипўшонанд ва мефармояд:

- Ин пероҳан, ки акнун ба ту пўшонидем, беҳтар аз пероҳане аст, ки падарат мепўшид. Як асои чўпонӣ низ ба дасташ медиҳад ва мефармояд:

- Ин асо ҳам беҳтар аз асое аст, ки падарат ба даст мегирифт ва гўсфандонашро бо он ба сахро мебурд ва мечаронд. Сипас ишора ба галлае аз шутурони байтулмол мекунад ва мефармояд:

- Ин шутуронро бигир, онҳоро рўзҳо дар сахро бичарон ва шабҳо дар ин чо биором. Ин аст коре, ки ту лоиқи он ҳастӣ. Ту бояд шутур бичаронӣ, на ба мардум аморат кунӣ.

Абдуллоҳ бидуни он ки ҷуръат дошта бошад як калима ҳарф бизанад, фавран ба ҳамон пероҳан ва ҳамон асо ба роҳ меафтад ва шутуронро рондан мегирад ва рў ба биёбон мениҳад. Рўзи дигар, ки аз сахро бармагардад, Умар ўро назди худ металабад ва ба ҳисобаш мекашад. Дар хотима мефармояд:

- Ман туро ба он чо фиристодам, то дар хонаи хуб бинишинӣ ва худнамои кунӣ ва ё ба фикри манфиъат ва ҳочати мардум бошӣ?

Абдуллоҳ, ки дар чехрааш осори хичолат ва надомат дида мешуд ва аз ҳайбати Умар меларзид ба илтимос меафтад ва арз мекунад:

- Ё амиралмўминин! Амрат ҷоиз аст, вале наметавонам ба ин коре, ки ба дастам додай, идома дихам ва афв талаб мекунад.

Чун хатои Абдуллоҳ дагал набуд ва Умар итминон пайдо мекунад, ки вай аз кораш пушаймон шуда ва дар оянда беҳтар аз пеш хоҳад буд, мефармояд:

- Пас бирав бар корат ва дигар ҳаргиз он кореро, ки кардӣ такрор макун.

Шунидем, ки Алӣ (к.в.) ба Усмон (р) фармуд: Муъовия беш аз Ярфо-ғуломи Умар аз Умар метарсид. Оре, ҳаққан чунин буд.

Муъовия ба ҳадде аз Умар метарсид, ки ба дарбони худ дар Димишқ гуфта буд, ҳар гоҳ номае аз Умар барои ман ба дастат бирасад, ки ба ман бидиҳӣ ё қосиде аз Умар бирасад, ки хоҳад бо ман мулоқот кунад ва вақти ғизо хӯрданам расида бошад, то вақте ғизоямро нахӯрда бошам на номаи Умарро ба дастам бидех ва на қосиди Умар бо ман мулоқот кунад, зоро имкон дорад Умар зимни нома ё ба василаи қосид ихзорам фармуда бошад, ки ба Мадина биравам. Агар қабл аз хӯрдани ғизо аз мазмуни нома огоҳ шавам ё аз қосид бишунавам, ки

фаро хонда шудаам наметавонам роҳат ғизо бихўрам...
Бояд фавран ҳаракат кунам, то ҳарчи зудтар ба Мадина
бирасам, то мабодо мавриди ҳашм ва ғазаби Умар қарор
гирам.

Ин буд намунае аз осори ҳайбат ва шавкати Умар (р)
ки бо волии Ҳимас чунон кард ва Муъовия дар
муқобилаш чунин буд. Акнун боз мегардем ба сари
мавзӯи аслии китоб, то бигўем музокираи Алӣ бо
Усмон (р) на танҳо нафъе надод, балки тибқи навиштаи
Ибни Асир ва Ибни Касир, Усмон (р) пас аз ин музокира
ба масцид меравад ва тавре суханронӣ мекунад. Мо
акнун қисмате аз суханрониашро барои хонандагони
азиз нақд мекунем, ки мегўяд:

«Ҳар ҷизе оғате дорад. Оғати ин уммат айбҶӯёни
бадҳоҳе ҳастанд, ки он чи ба забон изҳор медоранд гайр аз
ҷизе аст, ки дар дилашон пинҳон мекунанд. Бо забон ҷизе
мегӯянд, ки шумо некӯ мепиндоред ва бовараш мекунед, вали
дар дил ҷизҳое ніҳон медоранд, ки агар шумо бидонед, безор
хоҳед шуд. Рафтор ва гуфторе ба ман нисбат медиҳед, ки
аслан накардаам ва ҳаргиз нагуфтаам.

Забонатонро аз бадгӯй нисбат ба ман кӯтоҳ кунед. Аз
айбҶӯй нисбат ба ҳокимон ва амиронатон дам фурӯй бандед.
Ман аз ҳайси шумори тарафдорон аз шумо бештарам ва аз

ҳайси құдрат қавитарал ва агар бигүям бархезед, ба по хоҳанд хест. Ин буд порае аз хутбаи Усмон (р)».

ФИТНА БА РОҲ МЕАФТАД

Мо зери ин унвон хулосаи он чиро, ки дар ин бора мавриди иттифоқи муаррихони мұйтамад аст, аз чанд китоби таърихии сахех истихроҷ мекунем ва барои иттилоғи хонандагони гиромӣ дар ин китоб ба қалам меоварем.

Ниҳоятан низ пиromуни ин моҷаро ва дар бораи номае, ки дар баъзе аз таърихномаҳо ба Усмон (р) нисбат додашуда, мегўяд, ки гӯё Усмон (р) дар ин нома дастури қатли Муҳаммад ибни Абубакр ё дигаронро дода, назари худро баён мекунем.

Ин музокирае, ки Алӣ бо Усмон (р) кард ва ин хутбаи Усмон (р), ки аҳли Мадинаро аз худ ранчонид заминаи хубе барои душманони фитнаантез дар хориҷи Мадина, ки дар интизори чунин пешомаде рўзшуморӣ мекарданд, фароҳам соҳт.

Дар ибтидои кор ҷамъиятҳои маҳфии хурде дар Миср, Басра ва Куфа ба вучуд омад, ки пинҳонӣ бо ҳам

мукотиба ва иртибот пайдо карда, дар қафо ба фаъолият пардохтанд.

Дар ҳамин гирудор як нафар яхудии хабис ба номи Абдуллоҳ ибни Саба, ки ба зоҳир мусулмон ва дар ботин ҳамон яхудии нопок ва бадтинат буд, аз вучуди чунин ҷамъиятҳои маҳфӣ огоҳ мегардад. Чун мебинад арсаи хубе барои он чи, ки ў табъан мечӯяд ва меҳоҳад, омода шудааст, ҳудро дар ҷамъи онҳо меандозад ошкор ва бепарво бар зидди Усмон (р) қиём мекунад. Аз Куфа ба Басра ва аз Басра ба Миср меравад ва дар ҳама ҷо алайҳи Усмон (р) ва амирон ва коргузорони Усмон (р) таблиғи бад менамояд ва чун суханвари доно ва фитнаангези моҳир ва найрангбози забардасте буд, тавонист авоми мардумро зуд нисбат ба Усмон (р) бадбин кунад ва онҳоро аз ў баргардонад. Ба ин сон ў шахси муҳлис ва фаъоле барои ошӯбгарон гардид. Аз ин пас бадгӯйии мардуме, ки аз ботини нопок ва нияти бади ў ва ошӯбгарони муфсид бехабар буданд, нисбат ба Усмон (р) ва коргузорони Усмон (р) ошкор гардид.

Сарони гурӯҳҳои муҳолифи Усмон (р), ки дар ҳақиқат муҳолифи дини Ислом ва душмани мусалмонон буданд аз Миср, Басра ва Куфа, ки марказҳои сар задани фитна буданд, барои қиём ва ҳаракат ба сўйи Мадина бо ҳам мукотиба ва барои он ки даъваташон дар мардуми

бехабар бештар нуфуз кунад, номаҳое аз пеши худ мебофтанд ва ба онҳо нишон медоданд ва мегуфтанд:

- Ин номаҳоро асҳоби бузурги паёмбар, маҳсусан Али, Талҳа ва Зубайр маҳфиёна аз Мадина барои мо фиристодаанд ва дастур додаанд, то амалан бар зидди Усмон (р) қиём кунем ва барои ҳаракат ба сўйи Мадина омода ва мусаллаҳ шавем. Ба мо гуфтаанд:

- Ин кор беҳтарин ҷиҳод мебошад, зеро дин дар хатар аст. Ин номаҳо ҷузъи асроре аст, ки онҳо, яъне Али, Талҳа, Зубайр ва дигарон ҷуз барои мо барои ҳеч кас ифшо намекунанд.

Мардуме, ки ба аморати амирони Усмон (р) назари хубе надоштанд, таҳти таъсири таблиғоти онҳо мемонданд. Ҳусусан он номаҳои сохта, ки бовар карда буданд ҳақиқат дорад ва қиёми онҳо ба дастури асҳоби паёмбар мебошад, беш аз ҳар чизе дар онҳо таъсир кард ва пиндоштанд, ки бо ин ҳол Мадина онҳоро муштоқона ба оғӯш мекашад ва ба осонӣ ба мақсадашон, ки барканор задани кормандон ва ҳокимони кунунии Усмон (р) буд, мерасанд.

Дар ин чо бояд бидонем, ки мақсади мардуме, ки ба даъват ва таблиғи ошӯбгарон гӯш доданд ва дунболи онҳо афтоданд, ин буд, ки Усмон (р) амирон ва ҳокимони кунуниашро барканор занад ва ашхосе аз собиқадорони

саҳобаи Паёмбар (с) ба ҷои онҳо бигуморад, вале мақсад ва ниятҳои сарони фитна, гарчи ба зоҳир ҳамин буд, вале дар ботин ва дар қалби нопокашон ҷизи дигаре буд.

ОНҲО МЕХОСТАНД ҮСМОН (р)-РО МАҶБУР НАМОЯНД, ТО АЗ ХИЛОФАТ ДАСТ БИКАШАД ВА ИСТЕЬФО ДИҲАД. ДАР СУРАТЕ, КИ АЗ ИН КОР САР ПЕЧАД, ЎРО БА ҚАТЛ БИРАСОНАНД, ТО ДАР ҲАР ЯК АЗ ИН ДУ СУРАТ БИТАВОНАНД ШАХСИ ДИГАРЕРО, КИ ХУДИ ОНҲО БИХОҲАНД БА ХИЛОФАТ БИРАСОНАНД. МАҚСАДИ ОНОН ИН БУД, КИ ҲАЛИФА ДАСТНИШОНДЕҲИ ОНҲО БИГАРДАД ВА НАТИЧАТАН ҲОКИМОН ВА АМИРОН, КИ АЗ ТАРАФИ ИН ҲАЛИФА БА НАВОҲИИ ОНҲО ФИРИСТОДА МЕШАВАНД ДИЛХОҲИ ОНҲО ВА ТОБЕӢИ ИРОДААШОН БОШАНД, ТО МУТОБИҚИ МАЙЛИ НОДУРУСТИ ОНҲО КОР КУНАНД. НИЯТ ВА МАҚСАДИ ОНҲО ЧУЗ БАРҲАМ ЗАДАНИ КОРҲОИ МУСАЛМОНОН НАБУД. ГАРЧИ ҲАМАИ ОНҲО ДАР ИН АМР БО ҲАМ МУТТАФИҚ ВА ҲАМФИКР БУДАНД, ВАЛЕ ДАР ТАҶИЙНИ ҲАЛИФАИ ОЯНДАИ ХУД ИТТИҲОДИ НАЗАР НАДОШТАНД. ЗЕРО ОШӮБГАРОНИ МИСРӢ НАЗАРАШОН БА ҲАЗРАТИ АЛИЙ БУД, КУФИЁН БА ТАЛҲА ВА БАСРИЁН БА ЗУБАЙР НАЗАР ДОШТАНД. ҲАР КАДОМ БАРОИ РАСИДАН БА МАҚСАДИ ХОСИ ХУД КОР МЕКАРД. АЗ ИН ҶО МАҶЛУМ МЕШАВАД, КИ ИНҲО ЧИ ҚАДАР МАРДУМИ ОШӮБГАР ВА БАДАНДЕШЕ БУДАНД, КИ ҲАТТО ДАР ИН АМР ҲАМ БО ҲАМ МУХОЛИФ БУДАНД ВА ҲАР КАДОМ БАРОИ РАСИДАН БА ҲАДАФИ ХУД ИҚДОМ МЕКАРД.

Ба ҳар ҳол дар соли 34-уми ҳичрӣ дар Куфа бар зидди Сайид ибни Ос, амири Куфа бархостанд ва дар ҳузураш дар «Доруламора» ба ў ситезагӯй карданд ва ба Усмон (р) носазо гуфтанд. Сипас ҷамоъате аз ҷониби худ ба Мадина назди Усмон (р) фиристоданд, то ўро бозхост намоянд, ки чаро асҳоби паёмбар, ки Умар ибни Хаттоб (р) онҳоро ба аморати минтақаҳо ва вилоёт мансуб карда буд, барканор карда, ҳешвандони худро аз Бани Умая, ки бо вучуди асҳоби бузурги Паёмбар (с) буданашон лаёқати ин мансабро надоранд, ба ҷои онҳо таъйин кардааст.

Намояндаи аҳли фитна дар ҳузури Усмон (р) суханони дурушти хориҷ аз адаб бо Усмон (р) зад. Тақрибан бо лаҳни фармон аз ў хост то Сайид ибни Ос-амири биступанҷсолаи худро аз аморати Куфа бар канор кунад. Абумӯсои Ашъариро¹⁰, ки яке аз асҳоби бузурги паёмбар буд, ба ҷои ў бигуморад.

¹⁰ Абумӯсои ашъарӣ (р) аз тарафи Умар (р) ба аморати Басра таъйин шуда буд. Усмон (р) ўро соли 25 ҳичрӣ аз аморат озод кард. Ба ҷои ў писари ҳамсарави Абдуллоҳ ибни Омирро таъйин кард. Сипас Абдуллоҳ ибни Омирро низ аз вазифа озод ва ба ҷояш Сайид ибни Осро таъйин кард.

Усмон (р) барои он, ки фитнаро хомӯш кунад, дархости қуфиёнро қабул ва Абумӯсоро ба аморати Куфа таъйин кард.

Гарчи мақсади аслии қуфиён чунонки гуфтем, ғайр аз ин буд ва мехостанд шарораи ошӯбро аз Куфа ба Мадина бирасонанд, то ба он чи дар дил доштанд бирасанд, vale чун Усмон (р) баҳонаро аз дасташон гирифт чорае набуд ҷуз ин ки ҳифзи зоҳир кунанд, ба Куфа бозгарданд ва муддате ором гиранд, то ба фикри роҳи дигаре бошанд. Абумӯсои Ашъарӣ ба Куфа ворид шуд ва дар масҷид барои мардум суханронӣ кард ва онҳоро ба итоъат ва тавҳиди калима ва низом даъват кард.

Мардум ба хутбаи амири дилҳоҷашон гӯш фаро доданд ва ба зоҳир итоъат карданд. Инчунин сарони фасод ва фитна дар Миср кинаи ниҳонии худро ошкор соҳтанд. Дар ҳузури Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абусарҳволии Миср, ки бародари разоии (ширҳӯраи) Усмон (р) буд, ўро бо лаҳни шадиде маззамат карданд ва ба Усмон (р) бад гуфтанд. Суханонашон ҳамон суханоне буд, ки қуфиёни фосид доштанд. Махсусан ин ки чаро Усмон (р) Амр ибни Осро, ки аз асҳоби Паёмбар (с) ва мавриди муҳаббати Паёмбар (с) буд ва чи пирӯзиҳои муҳиме дар Урдун, Фаластин ва Миср ба даст оварада буд, аз

аморати Миср озод ва Абдуллоҳ ибни Саъдро, ки лаёқат ва шаҳомати Амр ибни Осро надорад ба чои ў мансуб кардааст. Корашон вақте боло гирифт, ки ду нафар аз авлоди саҳобаи бузурги Паёмбар (с), яъне Мухаммад-фарзанди Абубакр (р) фарзанди халифаи аввал ва Мухаммад ибни Ҳузайфа ибни Утба, ки дар ҷанги Зотусаворӣ ширкат карда буданд ва пас аз пирӯзӣ дар ин ҷанг дар Миср буданд, бидуни он, ки аз нияти бади ниҳоии ошӯбгарон огоҳ бошанд ба онҳо пайвастанд ва бо онҳо ҳамсадо шуданд ва аз корҳои Ӯсмон (р), маҳсусан аз аморат додани бародараи Абдуллоҳ ибни Саъд дар Миср интиқод ва мардумро барои қиём алайҳи Ӯсмон (р) ва ҳаракат ба сўйи Мадина таҳрик мекарданд¹¹.

Дар моҳи раҷаби соли 35-уми ҳичрӣ гурӯҳе аз онҳо ҳама савора ва комилан мусаллаҳ ба раёсати яке аз сарони фитна ба ҳамроҳии Мухаммад ибни Абубакр (р) ба зоҳир барои анҷоми ҳаҷҷи умра дар Макка, вале дар ботин барои эҷоди ошӯб ва балво ба сўи Мадина ҳаракат карданд ва дар ҷое ба номи Ҷӯҳфа наздикии Мадина ҳайма заданд¹².

Ӯсмон (р) аз Алӣ ибни Абутолиб, ки каси дар Мадина бузургтар аз ў набуд меҳоҳад, то назди онҳо

¹¹ «Ал-бидоя ван-ниҳоя», ч.7, с.170.

¹² Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч. 7, с.170

бишитобад ва нагузорад вориди шаҳри Мадина шаванд ва ҳар тавр карда онҳоро ба Миср баргардонад. Алӣ (қ.в.) ба Усмон (р) мегӯяд:

- Онҳоро бо чӣ шарте бигардонам? Усмон (р) мегӯяд:
- Бо қабули ҳар шарте ки салоҳ бидонӣ¹³.

Алӣ (қ.в.) дар Ҷӯҳфа бо онҳо мулоқот кард ва онҳоро қонеъ ва розӣ кард, то аз ҳамон ҷо ба Миср бозгарданд. Ба онҳо ваъда дод, ки дар бораи талабҳояшон шахсан бо Усмон (р) музокира ва ризоияти хотирашонро фароҳам фармояд. Алӣ (р) пас аз дағъи душманон ба Мадина бозгашт. Ҳабари ин амри хурсандибахшро ба Усмон (р) дод ва фармуд:

- Шаҳрҳои Исломӣ обистани фитнаанд ва чи басо, ки зуд бизоянд.

Барои ин ки фитна сар дарнаоварад, чи беҳтар, ки дар масҷид дар маҷмӯъи омми мусалмонон ба минбар биравӣ ва аз рафтори амирон ва коргузорони хеш, ки мардум мегӯянд бар хилоғи майл ва хостаи онҳо аз онон сар задааст, узр оварӣ ва ба мардум ваъда бидиҳӣ, ки дар оянда монанди солҳои аввали хилофатат сирати Шайхайнро дар пеш мегирий ва ба роҳи онҳо меравӣ, то

¹³ Ибни Касир. Ал-Комил, ч.7, с.8

мусалмонон бар он чи мегүй ва бар он чи вайда медиҳӣ,
гувоҳ бошанд.

Усмон (р) пешниҳоди хайрҳоҳонаи Алӣ (к.в.)-ро
пазируфт. Матлаберо, ки гуфта буд, дар хутбаи ҷумъа
дар ҳузури мусалмонон бозгӯ кард ва афзуд:

- Дарвозаи манзиламро аз ин пас барои умуми
мардум боз ҳоҳам гузошт, то барои ҳар амре ва барои
ҳар ҳочате, ки дошта бошанд битавонанд бе ҳочиб ва
монеъа ба осонӣ бо ман мулоқот ва музокира қунанд.
Дар хотима даст ба сӯии осмон баланд кард ва гуфт:
Худоё! Аз ту мағфират металабам ва ба сӯии ту
бозмегардам. Дар ҳамин ҳол ба гиря меафтад, ашк аз
чашмонаш бар руҳсораҳояш ҷорӣ мегардад. Мардум низ
аз гиряи ў ба гиря меафтанд¹⁴.

Дар ин ҳангом Сайид ибни Зайд ба по меҳезад ва
мегүяд:

-Ё амиралмӯъминин, Худоро, Худоро, ба он чи гуфти
амал кун ва тамоман ба ҷой ор!

Сайид ибни Зайд шавҳари Фотима, духтари Ҳаттоб
(ҳоҳари Умар (р)) аст. Аҳли Мадина аз изҳороти Усмон
(р) хушнуд ва масрур шуданд. Вайдае, ки дар хутба дод,
онҳоро ба ояндаи хубе умедвор кард. Табъан дилишод ва

¹⁴ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, с. 171-172.

таҳсинкуон аз масцид хориҷ мегарданд. Вале оё Усмон (о) метавонист ба он чи дар хутба гуфта буд амал кунад ва ба ваъдаҳояш, ки ба мардум дода буд вафо кард? Чуноне, ки мебинем не, коргардони аслии корхое, ки мардум аз ўтила доштанд Марвон ибни Ҳакам буд ва ўтильян намегузорад корхояш бехуда ва нақшҳояш барбод биравад. Марвон ибни Ҳакам машваратчии Усмон (р), ки дар масцид буд ва шунид, ки Усмон (р) дар хутбаи худ дар пеши назари чумхури мардуми Мадина изҳорате нисбат ба гузашта кард ва чунон ваъдаҳое барои оянда дод, ўтильян ба мақоми худ ва нисбат ба аморат ва мансабҳои қавмҳояш эҳсоси хотир кард. Мусаллам аст, ки ўтила дар муқобили садои ин ҷанги хатар ором наҳоҳад нишаст.

Ҳамин ки Усмон (р) аз масцид ба хона меравад, Марвон пушти сарашроҳ меафтад ва ошӯфтахотир ба хонаи Усмон (р) ворид ва рӯй ба Усмон (р) мекунад ва мегӯяд:

- Ё амиралмӯъминин! Ҳарф занам ё сукут кунам? Қабл аз ин ки Усмон (р) ҷавоб бидиҳад Ноила ҳамсари Усмон (р) аз паси парда хитоб ба Марвон мекунад ва мегӯяд:

- Сукут кун, ҳарф назан. Сипас рӯ ба Усмон (р) мекунад ва мегӯяд:

- Ба Худо инҳо туро ба күштан медиҳанд.
- Марвон ба Ноила мегўяд:
- Туро бо ин корхо чӣ кор?
- Ва боз аз Усмон (р) иҷоза меҳоҳад, то ҳарф бизанад.

Пас аз иҷоза мегўяд:

- Падар ва модарам фидоят! Ба Худо ман дӯст доштам он чи дар масцид гуфтӣ, вақте мегуфтӣ, ки дар авчи қудрат мебудӣ ва касе наметавонист бар ту даст ёбад. Дар ин сурат ман аввалин касе будам, ки аз гуфтаат хушнуд мешудам ва аввалин касе будам, ки туро дар он чи гуфтӣ, кӯмак мекардам.

Вале дар вақте ба изҳори ин матлаб пардохтӣ, ки кор аз кор гузашта ва мардум нисбат ба ту бадбин шудаанд ва изҳоротатро сабаби аҷз ва бечорагӣ медонанд¹⁵.

Дар ҳамин ҳангом мардуме, ки дар масцид ҳозир ва хутбаи хурсандибахши Усмон (р)-ро шунида буданд, бар дари хонаи Усмон (р) ҷамъ шуда буданд ва изҳори хушхолӣ ва иқдоми Усмон (р)-ро таҳсин мекарданд. Марвон, ки иҷтимои онҳоро барои худ ноҳушоянд мединд, назди онҳо мешитобад ва мегўяд:

- Чаро ин ҷо ҷамъ шудаед? Ҷӣ меҳоҳед? Гӯё барои ғоратгарӣ омадаед? Рӯйхоятон зишт бод? Шумо меҳоҳед

¹⁵ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя , ч.7, с. 172.

мулк ва мамлакатро аз дасти мо бигиред. Биравед ба манзилатон. Мо он чиро дар даст гирифтаем, ҳаргиз аз даст нахоҳем дод¹⁶.

Ин мардум, ки пас аз шунидани хутбаи Усмон (р) хушҳол ва ба некии корҳои оянда умединор шуда буданд ва ҳаргиз интизории чунин ҳарф ва ҳаракотеро аз касе надоштанд, бо хотири шикаста ва қалбҳои ранцида назди Алӣ (к.в.) шитофтанд ва он чиро, ки аз Марвон шунида ва дида буданд, бозгӯ карданд.

Алӣ (к.в.) аз ин мочарои ғайримунтазир ғамгин мешавад. Фавран назди Усмон (р) меояд ва мегӯяд:

- Оё ту аз Марвон рӯ намегардонӣ ва Марвон даст аз ту барнамедорад? Ба Ҳудо қасам, Марвон касе нест, ки аз ҳайси шахсият ё динаш аҳли райъ ва назар бошад, то ҳарфашро пазирий. Ба Ҳудо қасам, ў туро ба ҷониби хатар мебараф, vale туро аз он ҷо бар намегардонад. Ман пас аз ин ҳаргиз дар корат даҳолат наҳоҳам кард, чунки дигарон бар ту тасаллут ва нуфуз доранд.

Ҳамин ки Алӣ (р) аз хонаи Усмон (р) хориҷ мешавад, Ноила ҳамсари Усмон (р) мегӯяд:

- Медонӣ, ки ҳар тавр Марвон бихоҳад, тан дар медиҳӣ. Марвон на қадре назди мардум дорад ва на

¹⁶ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч 7, с. 173.

ҳайбате. Чун ў ба ту наздик шудааст, мардум аз ту дур шудаанд. Сират ва равиши ду дўст Абубакр ва Умарро бигир ва ба Алӣ наздик шав, чунки ў шахсияте ҳаст, ки касе аз амраш сар намепечад.

- Вале дер шуда буд. Чунон ки таърих мегўяд Алӣ (к.в.) ба қосиде, ки Усмон (р) наздаш фиристод ҷавоб дод:

- Ман гуфтаам дар кораш даҳолат намекунам ва ҳаргиз наҳоҳам омад.

Гӯё Марвон аз сухане, ки Ноила дар бораи ў ба Усмон (р) гуфта буд, иттилоъ мейбад. Назди Усмон (р) меояд, то он чиро, ки Ноила гуфта буд бе асар кунад, вале ба маҳзи ин ки Марвон забон боз мекунад ва мегўяд:

- Ноила...

Усмон (р) суханашро қатъ мекунад ва мегўяд:

- Ҳатто як калима дар бораи Ноила бо ман ҳарф назан, вагарна бад мешунавӣ. Ба Ҳудо қасам, ў барои ман аз ту дилсўзтар ва хеле хайрҳоҳтар аст.

Ман шак надорам, ки гуфтори Алӣ (к.в.) ва Ноила, ки дар бораи Марвон изҳор доштанд дар Усмон (р) хуб асар карда ва Марвонро аз ҷашми Усмон (р) андохта буд. Дигар ў эътиборе назди Усмон (р) надошт, вале фурсати андеша аз даст рафта буд ва улфат додани дилҳои

мардуми ранчида ва хомӯш кардани фитнаи бадҳоҳон маҳол шуда буд.

ФИТНА БА МАДИНА МЕРАСАД

Чун муддате гузашт ва ошӯбгарони фитнаангез, ки гӯш ба ахбори Мадина буданд, огоҳ мешаванд, ки Усмон (р) имкон надорад ба ваъдаҳояш амал қунад ва Марвон ҳарфҳои ҳасманаи шадиде бо аҳли Мадина, зада ва онҳоро аз дари хонаи Усмон (р) рондааст, яқин ҳосил мекунанд, ки аҳли Мадина маҳсусан Алӣ, ки воситаи Усмон (р) ва онҳо буд, бо ин коре, ки Марвон бо мардум кардааст аз Усмон (р) ранчидаанд. Пас агар дар ин ҳангоми мусоид ба Мадина ҳамла қунанд, эҳтимол дорад касе монеъи онҳо нашавад. Зоро мардуми Мадина медонанд, ки онҳо коре ҷуз бо Усмон (р) надоранд ва Усмон (р) аз ҷониби тӯдаи мардум ҳимоят намешавад.

Вале чи гуна метавонанд ба ҷониби Мадина ҳаракат қунанд? Волӣ ва амирони лашкариёни шаҳрҳо ва марказҳои фитна ашхосеанд, ки маъсулияти назму тартиб ба дасташон аст ва онҳо рақибони худи фитнаҷуён ҳастанд. Бе шак пеши роҳи онҳоро хоҳанд гирифт.

Гүё фитначуён ғофил аз ин амр набуданд. Аз ин хотир, қаблан пешбинии ин корро карданд. Дар байни мардум овоза карданд, ки меҳоҳанд барои адои маросими ҳаҷ ба Макка бираванд.

Маълум аст, ки дар ин сурат касе наметавонист монеъи ҳаракаташон бишавад. Зеро агар касе садди роҳи онҳо мешуд, фарёд бармеваранд ва мегуфтанд, ки ҳокимон ва амирони Усмон (р) монеъи ҳаҷчи мусалмонон мешаванд ва ин худ баҳонаи барандае буд, ки ба дasti онҳо меафтод, то алайҳи Усмон (р) ба кор баранд.

Дар яке аз рӯзҳои моҳи шавволи соли 35-уми ҳичрӣ, ки фитнаангезон меъоди ҳаракати худро таъйин карда буданд, зоҳирان ба сўйи Макка ва ботинан ба сўйи Мадина ҳаракат карданд.

Аз Миср панҷсад нафар ва ба ривояте ҳазор нафар савора, ки Абдуллоҳ ибни Сабаи яхудии хabis ва муфсид низ бо онҳо буд, дар чаҳор гурӯҳ бо роҳбарии чаҳор нафар бо номҳои Абдурраҳмон ибни Удайси Балавӣ, Кинона ибни Бишри Лайсӣ, Савдон ибни Ҳамрони Сукунӣ ва Қанбараи Сукунӣ оташафрӯзони фитна ба роҳбарии Ғофик ибни Ҳарби Аккии фосид ва муфсид.

Аз Басра низ чаҳор парчам ба ҳамин төъдод ба роҳбарии чаҳор нафар аз сарони душманон ба номҳои Ҳукайм ибни Ҷабалаи Абдӣ¹⁷, Бишр ибни Шурайҳи Қайсӣ, Зурайҳ ибни Убоди Абдӣ ва Ҳирқус ибни Зуҳайри Саъдӣ, ки Ҳирқус бар онҳо раёсат дошт.

Аҳли Куфа низ ба ҳамон төъдод дар чаҳор даста бо роҳбарии Зайд ибни Савҳон, Зиёд ибни Насри Ҳорисӣ ва Абдуллоҳ ибни Асам ба раёсати Амр ибни Асам тамоман савора ва комилан мусаллаҳ, тибқи нақшай қаблий аз шаҳрҳои худ хориҷ ва раҳсипори Мадина шуданд. Дар хориҷи шаҳри Мадина баъзе дар маҳалле ба номи Зихашаб ва гурӯҳе дар ҷое ба номи Аъвас ва фариқае дар Зилмурра урду заданд, то дар бораи чигунагии иқдомоти ояндаи худ биандешанд.

Дар ин ҷо муаррихон воқеъаи хурди хориҷ аз ҳудуд ва амалиёти низомие, ки қабл аз вуруди онҳо ба шаҳри Мадина байни онҳо ва мардуми Мадина ба миён омадааст, зикр мекунанд, вале чун ба назари ман муҳим

¹⁷ Ҳукайм дузду роҳзане буд, ки мардуми атрофи Басра ва мусоғирон дар роҳҳо аз дасташ ба дод омада буданд. Аз ин сабаб Үсмон (р) ба волии Басра Абдуллоҳ ибни Омир дастур дод, ки Ҳукаймро бо ҳамдастонаш дар Басра нигоҳ дорад ва нагузорад, ки хориҷ шаванд. Душмании ўбо Үсмон (р) ва ибни Омир аз ҳамин ҷо оғоз шуд.

набуд ва дар рафти ҳаводиси оянда асаре надоштааст,
лозим надидам онҳоро нақл кунам.

Ба ҳол чанде нагузашт, ки дастаҳои фасодкор
вориди амал шуданд. Мардуми Мадинаро ғофилгир
карданд ва ногаҳон бо садои баланди «**Аллоҳ акбар**» аз
чанд сӯ дар шаҳри Мадина рехтанд ва нидо баланд
карданд ва гуфтанд:

- «Ҳар кас даст аз мо нигаҳ дорад, дар амон аст!»

Аҳли Мадина бо сабабҳое, ки баъдан зикр мешавад ва
барои он ки шаҳри муқаддаси Мадина майдони ҷанг ва
хунрезӣ қарор нагирад, даст аз дифоъ нигоҳ доштанд, ба
ин умеде, ки ҷангги ошӯбгарон бо Усмон (р) бо музокира
хотима ёбад. Ошӯбгарон низ, ки комилан бар авзоъи
шаҳри Мадина тасаллут ёфтанд ба гуфтаи худ амал
карданд ва коре бо мардум надоштанд.

Ба тавре, ки аз ҷараёни умур фаҳмида мешавад
ошӯбгарон дар корашон ҷониби эҳтиётро нигаҳ
медоштанд, то кор ба ҷои дурӣ накашад. Аз ин хотир
Усмон (р)-ро низ озод гузориданд. На ўро аз хуруҷ аз
манзил ва иҷтимоъ бо мардум манъ мекарданд ва на
мардумро аз мулоқот бо Усмон (р) боз медоштанд.

Дар масҷид ҳам ҳамроҳи мардум пушти сари Усмон
(р) намози ҷамоъат меҳонданд ва фақат ўро таҳти назар
гирифта буданд ва ҳамон ҳарфҳо ва эътирозотеро, ки

қаблан доштанд, акнун ин чо низ такрор карданд. Исрор доштанд, ки Усмон (р) ё кормандонашро бекор намояд ва ашхоси дигар ба чои онҳо бифиристанд ё аз хилофат канор биравад.

Усмон (р) ҷавоб медод:

- Агар ман ба дастури шумо коргузоронамро барканор кунам ва қасонеро ба дилҳоҳи шумо ба чои онҳо бифиристам, дар ин сурат шумо соҳиби амр ва шумо ҳамакора мебошед ва ман бе ихтиёр ҳоҳам буд. Ман ҳаргиз чунин коре наҳоҳам кард. Қатъан либоси хилофатиро, ки Ҳудо ба ман пӯшонида аст, аз тан берун наҳоҳам овард.

Усмон (р) дар аввалин ҷумъа пас аз вуруди муфсидон ба Мадина дар хутбаи ҷумъа рўйи минбар хитоб ба аҳли фасод меқунад ва мегўяд:

- Аз азоби Ҳудо битарсед ва аз иқоби Ҳудо бипарҳезед. Аҳли Мадина хуб медонанд, ки шумо тибқи фармудаи паёмбари Ҳудо Муҳаммад (с) малъун ва аз раҳмати Ҳудо маҳрумед. Ҳатоҳои гузаштаи ҳудро бо корҳои нек ва писандида маҳв кунед. Муҳаммад ибни Маслама яке аз асҳоби Паёмбар (с) аз ҷой бармехезад ва барои дастгирии Усмон (р) мегўяд:

- Ман бар ростии қавли Усмон (р) гувоҳӣ медиҳам.

Хукайм ибни Җабала яке аз сарони аҳли фасод ўро дар ҷояш менишонад. Он гоҳ Зайд ибни Собит яке аз саҳобаҳои Паёмбар (с) аз ҷояш бар меҳезад ва меҳоҳад ба нафъи Усмон (р) ҳарф бизанад, аммо Муҳаммад ибни Абуқатира яке дигар аз сарони фитна монеъ мешавад ва ўро дар ҷояш менишонад.

Ин ҷо аст, ки ошӯбгарон ҳама аз ҷояшон бар меҳезанд, мардумро сангборон ва аз масҷид берун мекунанд. Усмон (р)-ро, ки рӯйи минбар буд, ҳадафи партоби санг қарор медиҳанд ва ўро маҷруҳ менамоянд. Аз ҳамин ҷо кори ошӯбгарони бадандеш дар Мадина аз қавл мегузарад ва ба амал мерасад.

Усмон (р) пас аз ин ҳодиса боз ҳам сабру таҳаммулро пеша карда, ба корҳои мардум мепардозад ва ба бадгӯй ва таҳдиди аҳли фитна бе эътиноӣ мекунад.

Чун ин муддат (як моҳ) гузашт ва ошӯбгарон аз ин, ки Усмон (р) ба талабҳои онҳо таваҷҷӯҳ намекунад, маъюс шуданд ва ба шиддати амал гузаштанд.

Хонаи Усмон (р)-ро дар муҳосира гирифтанд ва ўро дар хона зиндонӣ карданд ва нагузоштанд аз хона хориҷ шавад ва ба масҷид биравад, вале монеъ намешуданд касе ба хона дохил ё боз аз хона хориҷ шавад ё об ва таъом ба хона бирасад.

Аз ибтидои муҳосира ҳаждаҳ рӯз ба ин тарз гузашта буд, ки фасодкорон шуниданд, ки аз лашкарҳои шаҳристонҳо чанд гурӯҳе барои қўмак ба Усмон (р) ва берун рондани онҳо муҳайёи ҳаракат шудаанд. Аз ин хотир фавран хонаи Усмон (р)-ро ба ҳадде ба муҳосира қашиданд, ки онро аз дунёи хориҷ ба қуллӣ қатъ карданд ва нагузоштанд ҳеч касе бо Усмон (р) мулоқот намояд, ё касе аз хориҷ чизе ҳатто оби ошомиданий ба хона дохил намояд. Чун об дар хона кам мешавад ва аҳли хона дар хатари ташнагӣ меафтанд. Усмон (р) ба Алӣ ибни Абутолиб, Талҳа, Зубайр ва модарони мӯъминон (ҳамсарони Паёмбар (с)) пинҳони пайғом медиҳад ва мегӯяд:

- Душманон ҳама чизро аз мо қатъ кардаанд, ҳатто оби ошомиданиро, мо дар асоратем. Об ба мо бирасонед.

Қабл аз ҳамаи онҳо Алӣ (р) дар охири шаб бо як машқ об ба хонаи Усмон (р) меояд ва ба бадкорони ситамгар хитоб мекунад ва мефармояд:

- Эй мардум! Ин коре, ки шумо мекунед, на шабоҳат ба амали мӯъминон дорад ва на ба кори кофирон шабеҳ аст, шумо аз онҳо таъом ва обро манъ кардаед, ҳоло он, ки румиҳо ва маҷусиҳо ба асиронашон об ва хўрок

медиҳанд, раво нест, ки шумо аз онҳо бадтар бошед ва обу таъомро аз онҳо манъ кунед.

Ошӯбгарон ҷавоб медиҳанд:

- На, ба Ҳудо намегузорем чизе ба ў бирасад. Ҷун монеъ шуданд, ки Алӣ об ба дохили хона бирасонад, амомаашро аз сар бар медорад ва ба дохили хона меандозад, то ба Усмон (р) бифаҳмонад, ки ў об оварда, вале муваффақ нашуда, ки ба дохили хона бирасонад.

Инчунин Үмми Ҳабиба ҳамсари Паёмбар (с) хост об ба хона бирасонад, аммо ошӯбгарон нагузоштанд. Қарид буд, ки худаш маҷрӯҳ шавад.

Пас аз ин мочаро чун аҳли хонаи Амр ибни Ҳазам, ки хонаи онҳо ба хонаи Усмон (р) пайваста буд, аз ин кор огоҳ мешаванд, дар торикии шаб аз пушти боми хонаи худ об ба хонаи Усмон (р) мерасонанд. Мушкили беобии сокинони хона то андозае бартараф мешавад.

Дар ҳамин ҳол ошӯбгарон мешунаванд, ки ҳочиёни Макка меҳоҳанд пас аз анҷоми маросими ҳаҷ барои кўмак ба Усмон (р) ба Мадина оянд. Қаблан ҳам шунида буданд, ки аз лашкарҳои шаҳристон чандин гурӯҳ барои начоти Усмон (р) муҳайёи ҳаракат ба сўйи Мадина шудаанд.

Аз ин рӯ, барои онҳо маълум мешавад, ки агар ҳочиён ва гурӯҳҳои кўмакӣ ба Мадина бирасанд, онҳо

(ошўбгарон) на танҳо ба мақсади худ намерасанд, балки худи онҳо дар сояи хатари нобудӣ қарор хоҳанд гирифт. Зоро иддаи онҳо хеле камтар аз ҷамъи ҳочиён буд ва тэъдоди зиёде ҳам аз лашкарҳо мерасиданд. Аз ин хотир ба қароре омаданд, ки ҳарчи зудтар вориди хона шаванд ва Усмон (р)-ро маҷбур ба истеъ孚 намоянд ё ба ҳаёташ хотима диханд, то ҳочиён ва гурӯҳҳои ёрӣ дар муқобили амали хотимаёфта қарор гирифта, Усмон (р) вучуд надошта бошад, то барои начоташ ба Мадина оянд. Барои ин кор як гурӯҳи сездахнафарӣ аз пештозони ошўбгарон, ки Муҳаммад ибни Абубакр низ бо онҳо буд, муайян шуданд, то ба хонаи Усмон (р) дохил шаванд ва кори худро бо ў яксара намоянд.

Чун баъзе аз фарзандони саҳобаи бузурги Паёмбар (с) аз қабили Ҳасан ва Ҳусайн фарзандони Алӣ ибни Абутолиб, Абдуллоҳ ибни Умар, Абдуллоҳ ибни Зубайр, Муҳаммад ибни Талҳа ва чанде дигар барои муҳофизати Усмон (р) бар дари хона истода буданд ва нигаҳбонӣ мекарданд, ошўбгарон салоҳ надиданд бо онҳо задухурд намоянд. Аз ин хотир, пинҳонӣ аз онҳо аз пушти боми хонаи Амир ибни Ҳазам убур мекунанд ва ба хонаи Усмон (р) дохил мешаванд ва ба ў, ки Қуръон дар пеш дошт ва тиловат мекард хитоб мекунанд ва мегӯянд:

- Агар худро аз хилофат озод кунӣ, даст аз ту бармедорем.

Чун Усмон (р) мувофиқат намекунад ва боз монанди гузашта мегӯяд:

- Ман ҳаргиз пироҳанеро, ки Ҳудо ба ман пӯшонида аст, аз тан дар наҳоҳам овард, яке аз онҳо ба номи Фофиқӣ ибни Ҳарб-саркардаи бонуфузи душманон бо амуде, ки дар даст дошт, зарбае бар пешонии Усмон (р) ворид мекунад ва сараашро мешикофад. Усмон (р) бе ҳуш мешавад ва ба замин меафтад. Яке дигар аз сарони бадкорон ба номи Савод ибни Ҳумрон бо шамшер синаашро мешикофад ва ўро ба қатл мерасонад. Чун Ноила-ҳамсари Усмон (р) меҳоҳад аз шавҳарааш шамшерро дур намояд, тег ба дасташ бархӯрда чанд ангуштро аз як дасташ мебурад.

Бадкорон боз ҳам то он ҷо оташи адован дар дилашон забона мекашид ва буғз ва кина дар синаашон ба ҳадде мечӯшид, ки бо қатли Усмон (р) фурӯ нанишаст. Ҳостанд сар аз тани беруҳаш ҷудо созанд, вале чун занони хона нолаву фарёд сар доданд, яке аз ин гурӯҳ ба номи Абдуллоҳ ибни Удайс мегӯяд, ки раҳояш кунед.

Ҳамин ки ҳабари қатли Усмон (р) ба хориҷи хона мерасад ошӯбгарон фурсатро ғанимат мешуморанд ва ба

дохили хона мерезанд. Ҳар чи дар хона буд, ғорат мекунанд. Чунин аст сифати фарқунандай аҳли ботил ва фасод, ки кирдорашон дар як хати возех муҳолиф бо гуфторашон мебошад. Усмон (р) онҳоро хуб шинохта буд, ки дар масҷид бар рӯйи минбар дар бораи онҳо гуфт:

«Ин ҷо онҳо бо забонашон изҳор медоранд гайр аз ҷизе аст, ки дар дилашон пинҳон мекунанд. Онҳо бо забон ҷизе мегӯянд, ки шумо некаши медонед ва бовараш мекунед, вали дар дил ҷизҳое нуҳон медоранд, ки агар шумо бидонед, аз онҳо безор ҳоҳед шуд».

Ростӣ, ки агар касе дар он рӯз он чиро, ки Усмон (р) дар хутбаи худ гуфт бовар намекард, инак, гузашти замон ва он ҳам хеле зуд сабит кард, ки Усмон (р) он чиро дар қаъри қалбҳои хабиси ин муғсидони фитнаҷӯ ниҳон буд, аён медиҳ ва ошкор мегуфт ва он чи мегуфт, рост мегуфт.

Ба ҳар ҷиҳат ҳазрати Усмон ибни Аффон (р)-халифаи мусалмонон пас аз ёздаҳ сол ва ёздаҳ моҳ ва дувоздаҳ рӯзи хилофаташ дар синни ҳаштодуду солагӣ, дар рӯзи ҷумъа, ҳаждаҳуми зулҳичҷаи соли сивупанҷуми ҳичрӣ пас аз ин ки ҷиҳил рӯзи охири умрашро дар хона зинданӣ ва дар муҳосираи душманон буд, ба дасти онҳо ба шаҳодат расид. Мусалмонон дигар

пас аз ин ба гувохии таърих рўйи хўш ва хушбахтий надиданд. Амният ва оромиш аз байни онҳо раҳт барбаст. Ҷангҳои Ҷамал ва Сиффин ва күшторҳои дигар бо дасти худи мусалмонон ва дар байни худи онҳо ба миён омад ва худи мусалмонон қурбонии ҳодисаҳои ногуворе шуданд, ки аз ҳамин фитна ва фасоди ошӯйгарони бадкор сарчашма мегирад.

Таъаҷҷуб дар ин аст, ки худи Усмон (р) чунон, ки дар таърихи «**Ал-комил**» (ч.3, с.86) зикр шудааст, пешомади ин күшторҳоро пешгўй ва ба бадкорон, ки ўро таҳдид ба қатл кардаанд гўшзад мекунад ва мефармояд:

«Пас агар шумо маро бикушед, шамшер бар гардани худатон мениҳед. Худо пас аз ин ҳаргиз ихтилофро аз миёни шумо барнамедорад».

Дар «**Ал-бидоя ван-нихоя**» низ омада, ки Усмон (р) бори дигар ба бадкорон гуфт: «*Ба Худо қасам, агар маро бикушед, пас аз он ҳаргиз ба якдигар мұхаббат ва дўстӣ наҳоҳед кард ва гарчи бо ҳам намоз меҳонед ва барои намози ҷамоъат дар канори ҳам меистед, дилҳоятон бо ҳам ҷамъ нест ва иттиҳод наҳоҳед дошт*»¹⁸.

Ҳар касе, ки аз таърихи Ислом ва аз қашмакашиҳои сиёсӣ ва ҷангҳо ва хунрезихои доҳилии мусалмонон пас

¹⁸ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-нихоя, ч .8, с.180.

аз шаҳодати Усмон (р) хабар дорад, ба дурустии он чи Усмон (р) пешгӯй карда буд, бовар хоҳад кард.

Мо дар пиromуни кори ошӯбгарон ва дар бораи шаҳодати Усмон (р) равияни ихтисорро дар пешгирифтем ва ба зикри хulosai корҳое, ки мавриди иттифоқи таърих буд ва хабар додани он барои хонандагони гиромӣ муфид мебошад иктифо кардем ва аз зикри номае, ки муаррихон дар қазияи Усмон (р) ба қалам овардаанд, қасдан сарпechидем. Зоро ба назари мо ҷунон, ки баҳс хоҳем кард, асли ривояти ин нома сиҳат надорад ва бинобар ин хаёлӣ аст ва воқеъият надорад. Инак, ин шумо ва ин ривояти нома.

Ибни Асир дар «**Ал-комил**» (ч.3, с.80) ва ибни Касир дар «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**» (ч.8, с.184) менависанд: «Алӣ назди мисриҳо меояд ва мепурсад шумо пас аз ин, ки аз ин ҷо ба сӯйи Misr ҳаракат намудед ва ҷанд масофа роҳро тай кардед, ҷаро боз ба сӯйи мо боз гаштед?

Ҷавоб медиҳанд:

- *Дар роҳ номае аз дасти қосиде ба даст овардем, ки Усмон (р) дар он нома дастури қатли моро дода аст».*

Чун Зубайр аз аҳли Куфа ва Талҳа аз аҳли Басра мепурсанд:

«Шумо ҷаро аз роҳ баргаштаед?»

Онҳо низ ҳамин ҷавобро медиҳанд.

Яъне мегўянд:

«Номае дар роҳ ба дасти мисриҳо расид, ки дастури қатли онҳоро дорад, мо низ баргаштем, то бародарони худро ёрӣ кунем».

Алӣ (к.в.), ки аз корашон бадгумон ва аз ҷавобашон таъаҷҷуб карда буд, хитоб ба аҳли Басра ва Куфа мекунад ва мефармояд: «Шумо бо он, ки роҳатон аз мисриҳо ҷудост ва дар роҳатон чандин марҳила аз онҳо фосила гирифта будед ва аз онҳо дур шуда будед, чи гуна ҳабар ёфтед, ки ҷунин нома ба дасти онҳо афтода аст, то аз роҳатон баргардед ва бо ҳам ба ин ҷо боз оед? Ба Ҳудо қасам, ин амр нақша ва фитнае аст, ки дар дили шаб бо ҳам қашидаед ва тасмим гирифтаед». Ҷун онҳо дар ҷавоб эътиrozи ҳазрати Алӣ (к.в.), ки дурӯғашонро қашф кард музтар шуданд, сипас барошуфтанд ва гуфтанд: «Шумо кори моро ба ҳар ҳисобе, ки хоҳед бигузоред мо ниёзе ба ин шахс (Усмон (р)) надорем. Бояд даст аз хилофат бардорад, варна мо дасташро қатъ хоҳем кард».

Дар «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**» (ч.7, с.184-185) ва «**Ал-комил**» (ч.3, с.75) бо каме ихтилофи ибораҳо ривояти дигаре омадааст:

«Ҷун мисриҳо дар роҳи худ бо шутурсаворе бархӯрд мекунанд, ки нисбат ба ў бадгумон мешаванд, ўро бозрасӣ мекунанд ва аз ў номае ба даст меоваранд, ки дар он ба

Абдуллоҳ ибни Саъд-волии Миср дастур дода шуда буд, то баъзе аз мисриёнро бикушад, гурӯҳero ба дор оvezad ва дасту поӣ гурӯҳи дигарро қатъ кунад».

Нома мӯҳри Усмон (р)-ро дошт ва шутурсавор туломи Усмон (р) буд ва шутур ҳам шутури Усмон (р) онҳо ин номаро ба мардуми Мадина нишон медиҳанд ва ҷараёни ин амрро бо Алий ибни Абутолиб ва Муҳаммад ибни Маслама дар миён мегузоранд. Ин ду нафар ҳамроҳи мисриён назди Усмон (р) мераванд ва музокира мекунанд. Усмон (р) қасам ёд мекунад ва мункири судури нома аз тарафи худ мешавад. Ҳазрати Алий ва Муҳаммад ибни Маслама ва мисриён ўро тасдиқ мекунанд.

Боз ҳам ду таърихи фавқ дар ҷои дигар аз он сафҳаҳо ривояте овардаанд, ки Усмон (р) бо дарҳости мисриҳо Абдуллоҳ ибни Саъдро аз аморати Миср барканор ва тибқи ҳоҳиши онҳо Муҳаммад ибни Абуబакрро ба ҷои ў таъйин кард. Мисриҳо бо Муҳаммад ибни Абуబакр аз Мадина ба сўйи Миср ҳаракат карданд ва дар роҳ номае аз марде ба даст оварданд, ки дастури қатли Муҳаммад ибни Абуబакр ва ашхосе аз мисриҳоро дарбар дошт. Ба ҳамин сабаб аз роҳ баргаштанд.

Боз «Ал-комил» (ч.3, с.85) ривояте оварда, ки мегӯяд:

«Дар нома дастур дода шуда буд то Абдурраҳмон ибни Удайс, Амр ибни Ҳумқ ва Үрват-ус-сибөй (сарони душманонро) тозиёна бизананд, сару ришиашонро битарошанд ва сипас онҳоро ба зиндан биафкананд».

Тавре ки мuloҳиза мешавад аз ривояти аввал маълум мешавад, ки мисриҳо даъво карданд, ки дар роҳи худ номае ба даст оварданд, vale намегўянд номаро ба ҳазрати Алӣ (к.в), ки тарафи музокира бо онҳо буд ё ба каси дигаре нишон доданд. Аз ин, ки нома мӯҳри Усмон (р)-ро дошта ва аз дasti ғуломи Усмон (р) гирифтаанд ва шутури ҳомили ғуломаш шутури Усмон (р) буда ҳарфे, назадаанд. Ҳамин кор номаълум ва баргаштани ҳар се фариқа мисриҳо ва куфихо ва басриҳо аз роҳ ба Мадина бо он, ки роҳи мисриҳо ба ғарб мерафт ва роҳи басриҳо ва куфихо ба сўйи шарқ буд ва расидани ҳар се гурӯҳ бо ҳам ба Мадина боиси шакку шубҳаи шадиди Алӣ (р) шуд ва фаҳмид, ки номаи мавриди даъвои онҳо ҳақиқат надошта, саҳнасозӣ ва баҳонае барои баргаштанашон ба Мадина аст ва ин матлабро ошкор ба онҳо гуфт ва чун дасисай онҳо қашф шуд ва бе посух шуданд, гуфтанд: «Шумо кори моро ба ҳар ҳисобе, ки меҳоҳед бигузоред, мо Усмон (р)-ро намехоҳем. Бояд аз хилофат канор биравад, варна канораи мегузорем».

Вале ривояти сонӣ мегӯяд: «Мисриҳо номаро ба мардуми Мадина нишон доданд ва Алӣ (к.в.) на танҳо нисбат ба онҳо бадгумон нашуд ва онҳоро муттаҳам ба дасиса накард, балки, то он ҷо ба изҳороташон аҳамият дод ва нисбат ба нома ба ҳадде таваҷҷӯҳ кард, ки ҳамроҳи мисриҳо назди Усмон (р) рафт ва номаро дар даст гирифт ва ба Усмон (р) нишон дод ва дар бораи он бо ў музокира кард».

Инак, ба таври возех мебинем, ки мазмуни ривояти аввали бо дуввумӣ тағиiri куллӣ ва фарқи зиёде дорад.

Зеро аввали мегӯяд: «Ҳазрати Алӣ (к.в.) ин номаро бе ҳақиқат ва мисриёнро дурӯзгӯ донист», vale rivojati duvvumii baraksi avvali ast. Чунки мегӯяд: «Ҳазрати Алӣ ба изҳороти мисриён иноят кард ва номаро, ки вуҷуд дошт az dashti onҳo гирифт ва ҳамроҳи онҳо назди Усмон (р) рафт ва то он ҷо ба таҳқиқ пардохт, ки пай бурд ҳазрати Усмон (р) az nomi behabар ва begunoҳ ast». Дар ин ду ривоят номе az Муҳаммад ибни Абубакр ва дигарон дида намешавад, vale rivojati savvumi мегӯяд: «Дар нома дастури қатли Муҳаммад ибни Абубакр дода шуда буд». Ривояти чаҳорумӣ зикре az қатли касе надорад. Фақат ба шаллоқ задан ва тарошидани сару риш ва ба зиндан андохтани чанд нафар az сарони ошӯбгар иктиро шуда ast.

Равшану возех ast, ки номаи хаёлие, ки ин ривоёт пиromуни он давр мезананд, фақат яке будааст, vale

хондем, ки ин ривоёт дар мазмуни нома ва дар изҳороти мисриҳо ба ҳадде бо яқдигар ихтилоф ва тафовут доранд, ки наметавонем онҳоро ба яқдигар наздик намоем ва ҳамаро тақрибан яке бидонем ё яке аз онҳоро бар дигаре тарҷех дихем ва фақат онро саҳех бидонем ва онро бипазирэм ва бақияро рад намоем. Аз ин хотир аз тамоми онҳо чашм мегӯшем ва ҳеч кадомро саҳех намедонем.

Гузашта аз ин, дар он ҳангоме, ки ин ривоятҳо мегӯянд дар он нома ба Абдуллоҳ ибни Саъд-волии Миср дастур дода шуда буд, то бо Муҳаммад ибни Абубакр (р) ва сарони мисриҳо чунин ва чунон қунад, Абдуллоҳ ба иттифоқи таърихномаҳои мӯътабар волии Миср набуд ва дар Миср вучуд надошт. Бинобар ин, мепурсем чӣ гуна мешавад, ки худи Усмон (р) ё Марвон аз тарафи Усмон (р) чунин дастуре ба касе бидиҳанд, ки дар Миср набуда, то дастурро анҷом дихад? Ё чи гуна имкон дорад худи мисриҳо номаро аз тарафи Усмон (р) сохта ва тазвир намоянд ва ба мардум нишон диханд, ҳоло он, ки худи Усмон (р) ва аҳли Мадина огоҳ буданд, ки Абдуллоҳ ибни Саъд дар Миср нест. Дар ин сурат барои мардум фош мешуд, ки изҳороташон сохта аст ва тӯҳматашон назди ҳама кас ошкор ва дар назди мардум расво мешуданд.

Боре Ибни Асир дар китоби «**Ал-комил**» (ч.3, с.81) ва низ муаррихони дигар мегўянд: «*Пас аз ин, ки гурӯҳи ошӯбгар аз Миср ба тарафи Мадина ҳаракат карданд, Абдуллоҳ ибни Саъд волии Миср озими Мадина шуд, то ҷараёни воқеъаро бо Усмон (р) дар миён бигузорад, то ба ин тарз роҳи ҳалле пайдо қунад ва ҷун дар роҳи худ ба шаҳри Айла мерасад, ҳабар меёбад, ки ошӯбгарон ҳонаи Усмон (р)-ро дар Мадина муҳосира кардаанд ва Мадина дар вазъи хеле баде афтода аст. Муҳаммад ибни Ҳузайфа низ пас аз сўйи Мадина раҳсипор шудани Абдуллоҳ бар Миср тасаллут меёбад ва онро дар ихтиёр мегирад».*

Аз ин хотир, Абдуллоҳ ибни Саъд аз он чо (Айла) ба сўйи Миср бозметардад, vale Муҳаммад ибни Ҳузайфа ўро намегузорад, ки қадам ба хоки Миср гузорад. Аз ин хотир Абдуллоҳ аз он чо раҳсипори Фаластин мешавад ва дур аз ғавғо ва дур аз сиёsat монанди як шахси оддӣ дар бандари Рамла иқомати доимӣ мекунад ва зану фарзандашро ба он чо интиқол медиҳад ва дар соли 58-уми ҳичрӣ дар ҳамон чо вафот мекунад.

Аз таърих маълум мешавад, ки Абдуллоҳ ибни Саъд дар маҳалли иқомати охираш аз муносибат бо мардум дурӣ мегирифт ва аксари вақт ба ибодати Ҳудо мепардоҳт ва аз моҷарои шаҳодати Усмон (р) ва балвое,

ки домангири мусалмонон шуда буд, басе ғамгин ва аз зиндагӣ безор шуда буд. Дуъо мекард ва мегуфт:

- Худоё! Охирин амали хайрамро дар аввали рӯз қарор дех.

Иттифоқан, субҳи рӯзе аз рӯзҳо ҳамин, ки Абдуллоҳ намози субҳашро тамом кард ва саломи аввалро ба самти рост дод ва хост рӯ ба тарафи чап бичарҳад ва саломи дуввумро бидиҳад, рӯҳаш ба олами боло парвоз мекунад.

Мо сиёsat ва хадамоти Абдуллоҳ ибни Саъдро дар ҷангҳои Зотусаворӣ ва Қибрис дар ин китоб ба қалам овардем. Оғози кораш пас аз Ислом хидмат ба Ислом буд. Охири ҳаёташ низ гӯшанишин ва ба ибодати парвардигор машғул буд ва ҳангоми ибодати Ҳудо сари намоз низ вафот ёфт. Раҳмати Ҳудо бод бар вай.

Шак нест, ки руҳияи поки чунин шахсе бо руҳияи палиди бадкирдорон монандӣ надорад. Агар аз таъриҳ мешунавем, ки бадкорон алайҳи ўқиём карданӣ, набояд таъаҷҷуб кунем. Зоро ин амр табиъӣ будааст ва бояд чунин бошад.

Дар хотимаи ин баҳси номаи хаёлӣ бояд бигӯjam, ки ба ақидаи ман достони ин нома қатъян дар садри Ислом ва дар давраи хулафои Бани Умая ба миён наомадааст. Балки баядан дар замони хулафои Бани Аббос, ки

дushmani сарсаҳти Бани Умая буданд ва бар минбарҳо ва дар меҳробҳои масочид ва дар маҷлисҳои дигар алайҳи онҳо таблиғоти ноҳуш мекарданд, ин ривоётро дар паси парда ба сурати муҳталиф соҳтаанд ва пас аз он аз пардаи мустатири сиёsat ҳориҷ ва намоиш додаанд, то ба гумони худашон Усмон (р)-ро, ки сарсилсилаи хулафои Бани Умая буд дар афкори умуми мардуми замони худ баднамо қунанд ва бигўянд, ки худи Усмон (р) чунин будааст.

Ҳоли бақияро бояд аз ин ҷо санцид. Ин достони дурӯғин баъдан аз забони мардум ба саҳифаҳои аввалини таъриҳӣ, ки баъдан нигошта шудааст роҳ ёфт ва муаррихони баъдӣ, ки табъан аз муаррихони аввалий пайравӣ кардаанд бидуни он, ки ба худ иҷозаи тафаккур ва таҳқик дар асли мавзӯро бидиҳанд, онро нақл кардаанд ва дар китобҳояшон сабт кардаанд то ба самъ ва ҷашми мардуми оянда бирасад.

НИГОҲЕ БА ШАҲОДАТИ УСМОН (Р)

Нисбат ба ҳодисае, ки боиси шаҳодати амирулмӯъминин ҳазрати Усмон (р) гардид, байни ду дидгоҳ қарор мегирем.

Нигоҳе, ки иҷоза намедиҳад дар бораи ҳаводисе, ки байни мусалмонони садри Ислом маҳсусан он чи дар давраи хулафои рошидин байни асҳоби паёмбар воқеъ шудааст, изҳори ақида кард. Зоро ин бузургворон дар асари мусоҳиба ва муносибат бо Паёмбар (с) аз нигоҳи бузургии мақом ва ҷалолати қадр дар манзалате қарор гирифтаанд, ки дигарон ҳусусан мардуми замони мо хеле ва хеле камтар аз ин ҳастанд, ки ба ҳуд иҷоза диҳанд, то дар бораи онҳо қазовати қатъӣ ё изҳори ақида намоянд. Бояд риояти адаб қунанд ва сукут намоянд ва он чиро, ки аз онҳо сар задааст, натиҷаи иҷтиҳоди онҳо бидонанд ва на танҳо корҳои ононро гуноҳ надонанд, балки муҷиби аҷр ва савоб барои онҳо бидонанд. Дар ин бора гуфта шудааст, ки нисбат ба он чи, ки байни асҳоби Паёмбар (с) ҷорӣ шудааст сукут меқунем ва барои онҳо дар ин бора аҷр ва савоби иҷтиҳод қоил мешавем.

Дидгоҳи дигар мегӯяд, саҳех аст, ки онҳо дар ҷалолати қадр хеле олий ва аз ҳайси азamat бе ҳад аз мо бартаранд, вале ба ҳар ҳол башаранд ва башар ба истиснои анбиёи Худо ҷоизи хато аст. Аз ин хотир, монеъе надорад, ки бо аҷргузори ба азамати онҳо ва бо риояти адаб нисбат ба онҳо ба баррасии ҳаводисе, ки аз онҳо сар зада аст, бипардозем, то аз ўҳдаи адои амонати таърихӣ бароем.

Чои шак нест, ки ҳаводиси муҳими таърихӣ бе муқаддима ба вуҷуд намеоянд, балки ҳар ҳодисае натиҷаи иллатҳо ва сабабҳое аст, ки қабл аз зуҳури ҳаводис ба миён меояд. Муарриҳ бояд дар сабабҳо ва иллатҳои ҳодиса амиқан андеша қунад ва назари худро бо камоли амонат ба қалам оварад ва дар анзори хонандагон бигузорад.

Ин ҳатост, ки нависандай таърих фақат ба зикри ҳаводиси таърихӣ иктифо қунад. Аз таҳлил ва баррасии қазияҳо сар печад ва фақат ровии ҳаводиси гузашагон бошад.

Мутассифона, навиштаҳои муарриҳони гузашта ба ҷуз «Муқаддима»-и Ибни Ҳалдун ба ин усул ҳастанд. Аввалин касе, ки қазияҳои таърихиро зери заррабини ақл ва басират гузаштааст, Абдурраҳмон ибни Ҳалдун¹⁹ аст, ки бар хилоғи гузаштагон ба баррасӣ ва қазоват дар умури таърихӣ пардоҳт ва китобе бо номи муқаддимаи «Кутубул-ибар» навишта, ки бо номи «Муқаддима»-и Ибни Ҳалдун маъруф аст (*хазинае аст аз улуми иҷтимоӣ, сиёсӣ, адабӣ ва иқтисодӣ*). Мистр Даслон-донишманди

¹⁹ Абдурраҳмон ибни Ҳалдун - муарриҳ, муҳаққиқ ва як сиёсатмадори амиқназар буд. Дар донишгоҳии Ал-Азҳар дар Миср дарс ҳонд. Донаандай илмҳои мантиқ, фикҳ ва муаррихи ҳақбин буд. Соли 1332 мелодӣ дар Тунис ба дунё омад ва соли 1406 вафот кард.

франсавӣ ин китобро дар соли 1860-ум дар Париж аз арабӣ ба забони фаронсавӣ тарҷума ва чоп кард.

Боре агар ба ақидаи дуввум биравем, бояд бипурсем аҳли Мадина, ки ҷангдида ва варзидаи ҷиҳод дар роҳи Ҳудо буданд ва дар даврони нубувват ҳамроҳи Паёмбар ғидокории бе ҳад карданд. Оре, ҷунон ғидокорӣ карданд, ки дар таърихи асҳоби анбиёи пешин собиқа надошт. Дар хилофати ҳазрати Абубакр мардона ба по хестанд ва фитнаҳоеро, ки дар нимҷазираи араб мусаллаҳона ба по хест ва дини Ислом ва ҳукумати Исломро шадидан таҳдид кард ва мусалмонанро дар марзи ҳатари нобуди андохт, хеле зуд сарқӯб ва фитнаангезонро ба зери фармони ҳукумати Ислом қашиданд. Дар даврони хилофати ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб (р) аз ҳамин мардуми фитнаангези муфсид, мардуме соҳтанд, ки мӯъмини муҳлис буданд. Содиқона барои ҷиҳод дар роҳи Ҳудо дар хориҷи нимҷазира ба роҳ афтоданд. Бо давлатҳои Ирон ва Рум, ки бар ҷаҳони он рӯзгор ҳукумронӣ мекарданд ҷангиданд ва бар онҳо пирӯз гаштанд ва футухоте ба даст оварданд, ки бе шак мӯъчиза ва қаромоте буд, ки Ҳудо ба онҳо иноят фармуд. Чаро ин мардум дар муқобили ин гурӯҳҳои фитнаангез, ки бешармана ба шаҳри муқаддаси Мадина ҳуҷум карданд ва ҳурмати ҳарами Мадинаи Расул (с) накарданд

ва нисбат ба амиралмӯъминин ва халифаи мусалмонон ҳазрати Усмон ибни Аффон (р) то он чо иҳонат намуданд, ки ўро дар хона ҳабс карданд ва то он чо ситам раво доштанд, ки обро аз ўқатъ карданд ва охири кор ўро ба ноҳақ куштанд. Оре, чаро ин мардум, ин асҳоби боазамат акнун дар хона нишастанд ва сади роҳи бадкирдорон нагаштанд. Муҳаммад ибни Яҳёи Ашъарӣ дар китобаш бо номи «*Ат тамҳид вал баён фи мақтали Усмон (р)*» ба ин савол ҷавоб медиҳад. Мо акнун хulosai онро дар назари хонандагони азиз мегузорем. Сипас онро мавриди нақди таърихӣ қарор медиҳем ва арзиш ва эътибори онро баён меқунем ва дар охир назари худро дар ин бора ба қалам меоварем.

Ашъарӣ мегӯяд: «*Буданд дар хонаи Усмон (р) ҷамоъате аз муҳочирон ва ансор²⁰, ки тасмим гирифтанд силоҳ бикашанд ва аз Усмон (р) дифоъ кунанд. Барои ин кор аз Усмон (р) иҷоза хостанд, vale Усмон (р) иҷозаи ин корро наёдод ва шадидан монеъи онҳо шуд ва гуфт»:*

«*Ман дӯст дорам, ки бо Парвардигорам дар ҳолати мазлумият мулоқот кунам. Агар Усмон (р) мувофиқат мекард ва ба онҳо иҷоза медод, ҳатман бо аҳли фитна мечангиданд. Гузашта аз ин асҳоб гумон намекарданд, ки*

²⁰ Ибни Касир дар «Ал-бидоя ван-ниҳоя» ч. 7, с. 181. Адади онҳоро наздик ба 300 нафар зикр кардааст.

кори аҳли фитна ба ҷоे бирасад, ки оқибат ба қатли Усмон (р) бианҷомад (вагарна намегузоштанд кор ба ин ҷо бирасад)».

Сипас Ашъарӣ мегӯяд:

«Агар гуфта шавад чун асҳоби Паёмбар (с) яқин доштанд, ки ба Усмон (р) (бо ин муҳосира) ситам шуда ва ҷизе намонда буд, ки ў ва аҳли хона ба асари беобӣ ҳалок шаванд, дар ин сурат воҷиб буд ўро ёрӣ намоянд ва ба дифоъ аз ў бипардозанд. Гӯё он, ки ҳуди Усмон (р) манъ карда буд (зоро ин ҷо амр ба маъруф ва нахӣ аз мункар ба миён меояд)».

Мегӯем ин мардум (асҳоби Паёмбар (с)) билқул мутеъи амри халифа Усмон (р) буданд, аз ин хотир чун ў онҳоро аз қиём ва иқдом ба дифоъ манъ кард, онҳо бар ҳуд воҷиб донистанд, ки амрашро иҷобат ва итоъат намоянд ва даст ба силоҳ назананд.

Боз Ашъарӣ ба баҳси ҳуд идома медиҳад:

«Агар гуфта шавад Усмон (р) бо он, ки мазлум буд ва медонист, ки ҷанг бо ин ситамгарон барои дағъи зулм аст ва шаръян унвони нахӣ аз мункар дорад, ҷаро монеъи кори асҳоб шуд ва нағузошт бо ин ситамгарони мӯфсид биҷанганд (то нахӣ аз мункар намоянд), мегӯем: Ин манъ ҷанд ҷиҳат дорад, ки ҳама писандида аст».

Яке он, ки Усмон (р) яқин дошт ба дasti ситамгарон кушта мешавад, зоро Паёмбар (с) ба ў ҳабар дода буд, ки ў мазлум кушта мешавад. Ба ў амр фармуда буд, ки дар

ин бора сабр ва таҳаммул намояд. Ўҳам ваъда дода буд, ки сабр кунад. Пас чун аҳли фитна ўро муҳосира карданд ва барои ў ошкор шуд, ки дар ин фитна қушта мешавад ва он чи Паёмбар (с) пешгӯй фармуда буд, бояд ба зухур бирасад ва ўҳам тибқи амри Паёмбар (с) бояд сабр намояд, розӣ нашуд, ки касе аз ўдиғоъ кунад. Сабр кард ва таслими тақдир шуд.

Чиҳати дуввум:

- Мегӯем, Усмон (р) медонист, ки төъдоди асҳоби паёмбар (с) андак ва шумораи аҳли фитна, ки хонаро дар муҳосира гирифта буданд, зиёд аст. Дар ин сурат агар ба асҳоб иҷозаи ҷанг медод, талаф мешуданд. Аз ин хотир, худро фидои бақои онҳо кард, то аз нобудӣ ва талаф шудан ҳифз шаванд, чунки ў сарпараст ва нигаҳбони раъияташ буд ва ҳар сарпараст ва нигаҳбон мукаллаф аст, ки раъияташро ҳар тавр шуда муҳофизат кунад ва аз ҳар пешомаде нигаҳ дорад, аз ин хотир худро ба қуштан, дод то онҳоро ҳифз кунад. Гузашта аз ин, ў медонист, ки бе шак ба дasti аҳли фитна ба қатл мерасад ва дифоъи асҳоб суде надорад ва ҷуз ин, ки аз ҷанг зиёни ҷонӣ бубинанд, натиҷае наҳоҳад дошт.

Чиҳати саввум:

- Мегўем, Усмон (р) медиd фитна ба по хеста ва агар барои қатъи пои фитна шамшер қашида шавад, эҳтимол дорад ашхосе ба ноҳақ қушта шаванд ва амволе ба зулм бурда шавад ва аъмоли норавое сар занад.

Аз ин хотир, риояти ҳоли аҳли Мадинаро кард ва асҳобро аз ҷанг бо аҳли фитна манъ кард, то домани фитна густурдатар нашавад.

Ҷиҳати чаҳорум:

- Мегўем, эҳтимол дорад, ки Усмон (р) аз ин чиҳат иҷозаи ҷанг бо аҳли фитнаро ба асҳоб надод ва сабр кард, то қушта шуд, ки асҳоб дар рӯзи қиёмат назди Ҳудо гувоҳ бишаванд бар кори ситамгароне, ки ўро ба ноҳақ қуштанд. Зоро мӯъминон гувоҳони Ҳудо бар рӯйи замин мебошанд. Дўст надошт барои ўхуни мусулмоне рехта шавад.

Ашъарӣ мегўяд:

«Пас таваҷҷӯҳ ба он чи гуфтем Усмон (р) дар манъи асҳоб аз дифоъ маъзур ва муваффақ буд. Асҳоб низ дар адами дифоъ маъзур ва гайри қобили маломат ҳастанд ва қотилини Усмон (р) бадбахт ва аз раҳмати Ҳудо маҳруманд».

Ин буд назари Муҳаммад ибни Яҳёи Ашъарӣ, ки доир ба иллатҳо ва узрҳои аҳли Мадина дар мавриди дифоъ накардан аз Усмон (р) навиштааст. Назари аксари

нависандагон ва муаррихон дар ин мавзӯй муташобех ва наздик бо ҳам ва мувофиқ бо ин назар мебошад.

НАЗАРИ МУАЛЛИФИ ИН КИТОБ

Қабл аз ин, ки назари худро доир ба ин ҳодисаи дарднок зикр қунам, хеле воҷиб медонам ба зикри муқаддимае бипардозам, ки барои дарки хонандагони азиз лозим ва дар таҳқиқи асароти ақидаи баъзе аз мусалмонон, ки бо далелҳои амсоли Ашъарӣ ошно ва қонеъ шудаанд, иншоаллоҳ муюссар ва муфид бошад.

Бе шак ҳодисае аз қабили ҳодисаи мавриди баҳси мо як воқеъаи хеле муҳим, таъриҳӣ ва марбут ба уммате аст, ки хеле аз он зиён диддааст. Нависанда низ бояд ҷанбаи ҳақиқати таърихиро дар назар бигирад ва дуруст баррасӣ намояд ва асли воқеъаро бе каму кост зикр намояд. Аммо ба ин матлаби муҳим бояд таваҷҷӯҳ дошт, ки тибқи гузоришҳои китобҳои муқаддас, маҳсусан тибқи гуфтаҳои Қуръони карим аъмол ва ақволи неку бади ҳар инсоне, ки дар ин ҷаҳон анҷом медиҳад, ҳар ҷанд ҳурд ва ноҷиз бошад ҳам дар саҳифаи аъмолаш сабт мешавад ва дар он ҷаҳон, яъне рӯзи қиёмат ба

хисобаш расидагӣ мешавад. Чунончи Қуръони мачид дар ин бора мефармояд:

Сухани Худо:

«Ҳар касе андаке хубӣ кунад, савобашро хоҳад дид ва ҳар касе андаке бадӣ кунад, асарашро хоҳад дид».

(Сураи Зилзол, ояҳои 7-8)

Ин аъмоли неку бади инсон дар қиёмат бо яқдигар мувозина ва санцида мешавад ва он гоҳ агар некиҳояш беш аз бадиҳо бошад, аҳли саъодат аст ва ба биҳишт меравад ва агар маълум шавад, ки бадиҳояш беш аз некиҳояш мебошад ба андозаи фузунии аъмоли бадаш ҷазо дода мешавад. Пас аз он лоиқи неъматҳои биҳишт хоҳад буд. Ояи шашум то нуҳуми сураи Қориа дар ин бора аст, ки мефармояд:

Сухани Худо:

«Аъмоли нек ва бадӣ инсон дар қиёмат бо яқдигар мувозина ва санцида мешавад. Ҳар кас ҳасаноташ (некиаш) сангин (зиёдтар) бошад зиндагонии ҳуше хоҳад дошт ва аммо он касе, ки ҳасаноташ сабук (камтар) бошад, қароргоҳаш

чаҳанам хоҳад буд (ва ба андози фузунии бадиҳояш мучозот ва сипас наҷот ёфта, ба биҳишт меравад)».

Дараҷоти неъматҳои зиндагонии биҳиштиён ҳам ба нисбати зиёдӣ ва камии корҳои некашон бо яқдигар тағовут дорад. Чунонеки Қуръон мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Бандагон дар биҳишт дарҷоте доранд, ки вобаста аз аъмолашон аст».

(*Сураи Аҳқоғ, ояи 19.*)

Пас ҳар қасро, ки некиаш зиёдтар бошад, дараҷааш бештар ва бартар хоҳад буд ва ҳар кас ҳасаноташ камтар, дарҷоташ низ камтар аст.

Бо таваҷҷӯҳ ба ин фармудаи Қуръонӣ бояд имон дошт, ки саҳобаи Паёмбар (с), ки мӯъминони ҳақ ва пешравони роҳи мустақими илоҳӣ ва пешравони ҷиҳод дар роҳи Ҳудо буданд, ҳамаи онҳо аҳли саъодат ва биҳишт ҳастанд. Махсусан муҳочирин ва ансор, зоро Ҳудованд бо зикри сифоти неки онон, онҳоро дар Қуръон ошкоро саъодатманд ва биҳиштӣ дониста, дар шаъни шарифашон мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Нахустин мардуме, ки барои пазируфтани дини
Ислом бар бақияи мардум пешдастӣ гирифтанд ва
онҳо иборатанд аз муҳочирон ва ансор ва инчунин
онон, ки дар роҳи ҳаққи илоҳӣ пайрави онҳо
шуданд, Худо аз ҳамаи онҳо хушнуд аст ва онҳо низ
аз Худо хурсанд мебошанд. Худо барои онҳо боғҳое
фароҳам сохтааст, ки дар онҳо ҷӯйҳо ҷорӣ аст. Онҳо
дар ин биҳиштҳо ҷовидон ҳоҳанд буд ва ин аст
растагории бас бузург».

(Сураи Тавба, ояи 100.)

Инчунин Қуръони маҷид дар шаъни ин мардуми
бузург мефармояд:

Сухани Худо:

«Онон, ки имон оварданд, барои ҳифзи ақида ва
имонашон аз шаҳрапон ҳичрат карданд, барои
пешрафти дини Ислом бо душманони дин
ҷангиданд (яъне муҳочирон) ва низ онон, ки
муҳочиронро дар шаҳри худ ҷой ва дар хонаҳои худ
манзил ва маъво доданд ва паёмбарро дар пешрафти
дин ва пешбурди аҳдофи муқаддас ёрӣ карданд
(яъне ансор) ин ду гурӯҳи бузург, мӯъминони ҳақиқӣ
ҳастанд. Онҳо нисбат ба он чи, ки қабл аз Ислом аз
онҳо сар зада ё фаразан пас аз Ислом лағзише аз онҳо

сар бизанад, аз даргоҳи муқаддаси Ҳудо мағфират ва омурзиш доранд ва дар қиёмат зиндагонии хуш ва ачр ва савоби бас азим ҳоҳанд дошт».

(Сураи Анфол, ояи 74.)

Чунин ашхоси мақаррабе, ки корҳои некашон ин қадар зиёд аст, ки Ҳудо дар Қуръони карим ба мардуми ҷаҳон ва барои ҳамеша эълом фармуда, ки онҳо мӯъмини ҳақ ва аҳли саъодат ва дар биҳишти барин зиндагонии ҷовидон ва абадӣ доранд. Агар аз онҳо лағзише дар дунё сар зада бошад, маҳсусан агар дунявий ва сиёсӣ бошад, ин лағзиш дар рӯзи қиёмат дар муҳосиба ва мувозина бо он ҳама некиҳо ба ҳадде ноҷиз ҳоҳад буд, ки хурдтарин таъсире дар саъодат ва дарочоти уҳравии онҳо наҳоҳад дошт. Чӣ далеле қавитар ва возеҳтар аз қазияи Ҳотиб ибни Абубалтаъа, ки бо он, ки хатои хатарнок ва муҳиме аз ў сар зад, Паёмбар (с) онро ноҷиз гирифт, зоро ў аз мӯъминони ҳақ ва аз муҳочирон дар роҳи ҳақ ва аз муҷоҳидини ҷабҳаи ҷангӣ Бадр буд ва аз шомилони ҳамон ду ояи каримаи Қуръон буд, ки болотар тиловат кардем. Қазияи Ҳотиб чунин буд, ки чун мушрикони Қурайш дар соли ҳаштуми ҳичрӣ бар хилофи сулҳномаи Ҳудайбия амал карданд ва аҳдшиканӣ карданд, ин амал замина ва фурсати хубе

фароҳам соҳт, то Паёмбар (с) ба шаҳри Макка ҳаракат кунад ва онро фатҳ намояд, Аз ин хотир Ҳазрат барои иқдом ба ин кори муҳим ҷиддан тасмим гирифт ва бо он, ки нақшай корашро бо эҳтиёт фароҳам мефармуд, асли қасдашро аз умуми мардум ҷуз он иддае, ки ғолибан корҳои худро бо онҳо дар миён мегузошт, пинҳон медошт, то хабари ин кор ба аҳли Макка нарасад ва онҳоро ғофилгир намояд ва фурсати омодагӣ ба дифоъро аз душманон бигирад, то ки ин шаҳри муқаддас, ки Байтуллоҳ дар оғӯшаш аст бе ҷангу хунрезӣ фатҳ шавад.

Дар ҳамин ҳангом рӯзе Паёмбар (с) ба ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб, Зубайр ибни Аввом ва Миқдод ибни Асвад маъмурият дод ва фармуд: «*Биравед, ба равзаи Хоҳ, дар он ҷо ба зане шутурсавор ва қаҷованишин мерасед, ки номае бо худ дорад. Шумо номаро аз ў бигиред ва биёваред*».

Инак, бақияи қиссанро аз забони ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб мешунавем, ки *Бухорӣ* онро дар «**Саҳехи Бухорӣ**» (ҷ.5, с.184.) дар пиromуни фатҳи Макка аз Абдуллоҳ ибни Абурофеъ ривоят карда мегӯяд: «*Ҳазрати Алӣ (к.в.) фармуд: Мо аспҳои худро хеле зуд тохтем, то ба равзаи Хоҳ расидем. Занеро, ки Паёмбар (с) фармуда буд, дар он ҷо ёфтем*».

Гуфтем:

- Номаеро, ки бо худ дорӣ, берун кун ва ба мо бисупор.

Гуфт:

- Номае ҳамроҳ надорам.

Гуфтем:

- Ё номаро оварда ба мо медиҳӣ, ё туро бозрасӣ мекунем.

Ўномаро аз мӯйи бофташудаи сараши берун қашид. Мо онро аз дасташ гирифтем, ба Мадина боз гаштем ва ба Паёмбар (с) додем.

Ҳазрати Алӣ мегӯяд:

- Номае буд аз Ҳотиб ибни Абубалтаъа, ки ба аҳли Макка навиишта буд ва порае аз нақшашаи пайдарро (дар бораи фатҳи Макка) ба онҳо хабар дода буд.

Паёмбар (с) хитоб ба Ҳотиб кард ва фармуд:

- Ин чӣ коре аст?

Ҳотиб арз кард:

- Ё Паёмбар (дар қарорат) бар ман шитоб магир (ин кор ба ин сабаб буд, ки) ман аз қабилаи Қурайши нестам, vale dar Макка ба Қурайши паноҳ бурда будам, agar aknun ба Макка ҳамла шавад, dar on zo kase nadoram, ki az aҳl va molam muҳофizat namoyad, vale muҳoҷiron dar Макка ҳам қавм va xesh dorand. Ҳангоми сар задани ҷанг az aҳl va amvolašon ҳимоят ва muҳhofizat xoҳанд karд. Az in хотир xostam xudo bo in noma ба aҳli Макка наздик kунам, то онҳо dar

муқобили ин кор аз хешон ва молам муҳофизат намоянд.

Ман на аз динам баргаштаам ва на бо қуфр розӣ ҳастам.

Паёмбар (с) ба ҳозирин фармуд:

- Бидонед, ки Хотиб ба шумо рост мегӯяд (ва нияти баде надоштааст) ва изофа намуд:

- Яқин дорам, ки Худо ба аҳли Бадр (ки Хотиб яке аз онҳо буд) иноят карда, ба онҳо фармудааст, ки ҳар чӣ меҳоҳед бикунед, чунки ман шуморо омурзидаам».

Чунонки аз паёмбари гиромӣ (с) мешунавем, савоби аъмоли неки Хотиб ва дигар иштирокчиёни Бадр дар асари ширкат дар ин ҷангӣ муҳим, ки аввалин ҷангӣ пирӯзмандонаи мусалмонон бо қуффор буд, ба ҳадде вазнин ва зиёд буд, ки он ҳазрат дар бораи онҳо мефармояд ҳар коре, ки онҳо кунанд, мавриди омурзиши парвардигори оламин мебошад.

Дар фазоили ҳазрати Усмон (р) дар оғози ин китоб навиштем, ки ў барои таҷхиз ва муҳайё соҳтани лашкари Усра ҷандин сар асп ва шутур тақдим дошт ва низ як ҳазор динори тилло овард ва дар домани Паёмбар (с) реҳт.

Он ҳазрат, то ҳадде ин кори Усмон (р)-ро бузург ва муҳим донист ва хушнуд шуд, ки фармуд:

«Ҳар коре, ки Усмон (р) нас аз имрӯз бикунад, зиёне ба ў надорад», ба ин маънӣ, ки аср ва савоби ин қўмаки молӣ,

ки Усмон (р) барои мубориза дар роҳи Ҳудо баҳшид, то ҳадде зиёд ва то он ҷо муҳим ва муассир аст, ки осори ҳар гуноҳеро, ки фаразан аз Усмон (р) сар занад, маҳв ҳоҳад кард ва ҳеч зарар ва зиёне ба ў наҳоҳад расонд.

Куръони карим ба таври ом ва ба унвони як ақидаи қуллӣ ва барои ҳама кас ба ин матлаб, яъне, ки кори нек осори кори бадро аз байн мебарад, мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Ба ростӣ, ки корҳои неки инсон, осори корҳои бадашро аз байн мебарад».

(*Сураи Ҳуд, оияи 114.*)

Махсусан, ки Ҳудо ба бандагонаш лутф ва иноят фармудааст ва дар ивази ҳар кор ё ҳар гуфтори неки онҳо ҳадди ақал даҳ баробари онро барои онҳо савоб муқарар дошта, вале дар муқобили ҳар кор ё гуфтори бад ҷуз як гуноҳ таъйин нанамуда аст. Ҷуноне, ки Ҳудованд дар Куръони карим дар ин бора мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Ҳар кас як ҳасана (кори нек) анҷом диҳад, мисли ин аст, ки даҳ ҳасана анҷом дода аст. Пас даҳ баробар савоб ба ў дода мешавад ва ҳар кас, ки сайниа (кори

бад) аз ў сар занад, чуз як гуноҳ надорад ва фақат як мұчозот дорад».

(Сураи Анъом, ояи 16.)

Аз таваҷҷұх ба матлабе, ки бо зикри далели қуръонӣ ва набавӣ ба унвони муқаддима то ин чо гуфтем, ба ин натиҷа мерасем, ки мұхочирон ва ансор ҳама мавриди ризоияти Ҳудо ва ҳама биҳиштӣ ҳастанд, аммо аз иштибоҳ ва хато дар умури дунявӣ маъсум набудаанд. Вале ҳар гоҳ хато ва иштибоҳе аз онҳо сар зада бошад, мусалламан дар канори аҳамият ва касрати ҳасаноташон хеле ночиз ва қатъан бе асар буда ва дар ҷалолати қадрашон ҳеч гуна халале ва дар мақом ва манзalаташон дар қиёмат ҳеч асаре надорад.

Ин буд муқаддимаи мұхиме, ки илова бар ин, ки фаҳми он мустақилан барои хонандагони азиз муғид мебошад, зикри он барои ман хеле лозим буд, то ҳеч гуна қаҷфаҳмие дар бораи назарияи ман барои касе пеш наояд ва ҳар навъи эътиroz ва эроди эҳтимолӣ дур шавад. Инак назари ман (муаллифи китоб):

Агар ба он чи то ин чо гузашт, диққат қунем ё ба таърихи мўътабари дигар муроҷиъат ва дақиқан дар ин мавзӯй таҳқиқ ва баррасӣ намоем, барои мо рўшан мешавад, ки баҳонаи мұхиме, ки ба дасти ин

ощўбгарони муфсид афтод ва маншай сар задани фитна ва ошўбе шуд, ки мунчар ба шаҳодати Усмон (р) гардид, фақат як чиз буду бас ва он иборат аст аз барканории амирон ва коргузорони барҷаста ва кордону ботачрибае, ки Умар ибни Хаттоб (р) онҳоро дар хилофаташ дар манотики Исломӣ ба кор гирифта буд. Онҳо дар кори идораи умури мамлакат ҷандин сол буданд. Аз корашон тачрибаҳо омӯхта буданд. Бо сиёсати дурусте умури мамлакати Исломро идора мекарданд ва дар асари шахсияти муҳим ва собиқаи хубе, ки дар Ислом доштанд, мардум барои онҳо хеле эҳтиром қоил буданд ва ба онҳо мутеъ буданд. Ҷанд рӯзе аз хилофати Усмон (р) низ бар сари кор буданд.

Кишварро бо назми хосе ва басират дар масири тамаддуни бесобиқаи Ислом пеш мебурданд. Усмон (р) баъзеи онҳоро аз кор барканор кард.

Масалан, Амр ибни Ос доҳии бузурги араб ва сиёсатмадори ҷаҳони Ислом, ин қосид ва фармондехи азими низомӣ, ки дар даврони Умар ибни Хаттоб сар то сари Фаластино, ки шомили шаҳри Қудс буд, аз дасти давлати бузурги Рум берун кашид ва низ барои тасаллут бар сарзамини Миср бо ҳамин давлати қавӣ ҷангид ва онро аз дасташ гирифт. Умар ибни Хаттоб (р) ин шахси ботадбири лоикро ба аморати кишвари Миср баргузид

ва таъйин кард. Усмон (р) ўро аз аморати Миср маъзул кард ва ба чои ў Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абусарҳ-бародари разоъи (ширхӯраҳ) худро ба аморат гуморид.

Гарчи Абдуллоҳ ибни Саъд марде буд ба ҳақиқат мўъмин ва мешавад гуфт, ки кордида ва ҳангоми ҳамлаи Амр ибни Ос ба Миср ў фармондехии майманаи қаноти рости лашкари исломро ба ўҳда дошт ва хеле хуб аз ўҳдаи кор баромад ва мавриди таҳсини Амр ибни Ос қарор гирифт. Пас аз он низ дар лашкари Миср зери назари Амр ибни Ос анҷоми вазифа мекард. Шахсияте, ки Амр ибни Ос назди умуми мардум дошт ва ҳайбате, ки Амр ибни Ос дар чашми душманон махсусан румихо дошт бо Абдуллоҳ ибни Саъд ғайри қобили қиёс буд.

Барои дарки ин матлаб ҳамин бас, ки ба маҳзи ин ки Амр ибни Ос ба фармони Усмон (р) аз аморати Миср маъзул гашт, давлати Рум, ки чойи ўро дар Миср холӣ дид, ба тамаъи пас гирифтан Миср афтод.

Ба бандари Искандария ҳамла кард ва онро хеле осон ва хеле зуд гирифт ва ба суръат дар хоки Миср пешравӣ кард. Усмон (р) Амр ибни Осро барои дафъи онҳо бифиристод.

Чунонки қаблан дар ин китоб навиштем, ў буд, ки боз ба Миср омад ва боз лашкари Румро дуввумин бор торумор кард ва Имониул – фармондехи бузург ва қоиди

машхури Румиро дар ин ҷанг ба қатл расонид ва бандари Искандарияро аз нав ба давлати Ислом бозгардонид.

Амр ибни Ос пас аз мушарраф шудан ба Ислом, чи дар замони нубуввати ҳазрати Расул (с) ва чи дар даврони хилофати Шайхайн-Абубакр ва Умар собиқаи низомии бисёр хубе дошт, ки ҷуз иддаи маҳдуде дигарон камтар доштанд.

Усмон(р) Саъд ибни Абувақкос ин фармондехи азим, ки худаш ўро дар ибтидои хилофати худ ба ҷои Муғийра ибни Шўъба ба аморати Куфа мансуб карда буд, аз аморат барканор ва Валид ибни Уқба, бародари модарии худро ба ҷояш мансуб кард.

Валид гарчи дасти күшода дошт ва корҳои аморатро хуб анчом медод, дар саркӯб кардани нерӯҳои зиддиисломӣ дар Ирон лаёқат ва истеъдоди коғӣ аз худ нишон дод, дар ободӣ мекӯшид ва дар ҳифзи назм ва амният ҳушӯр буд, вале дар кори дин он чунон набуд, ки Саъд ибни Абувақкос буд. Дар қиёdat ва лашкаркашӣ ҳаргиз ба пои Саъд намерасид. Оре, Саъд ҳамон фармондех ва амир буд, ки бо лашкари азими Ирон дасту панҷа нарм кард ва онҳоро ба бозича гирифт ва саҳт шикаст дод. Рустами Фарруҳзод, ҳамон сардори машҳурро, ки дар Ирон назир надошт, дар майдони

Қодисия ба қатл расонид. Сипас бар Мадоин пойтахти салотини Сосонй даст ёфт. Тахту точи онҳоро тасарруф кард. Яздигурд подшоҳи Сосонй аз тарси ин, ки ба дasti Саъд афтад ва кушта ва ё асир шавад, аз Мадоин фирор кард ва ба кӯҳҳои Озарбойҷони Ғарбӣ паноҳ бурд.

Бинобар ин, барканор кардани чунин шахс аз аморати Куфа ва гуморидани Валид ба ҷойи ў, сарфи назар аз ин, ки зоҳирان ба салоҳи уммат набуд, бар хилоғи сиёсати хилоғати худи Усмон (р) буд²¹.

Чун мардум аз Валид ба баҳонае, ки тӯҳмат ба ў мезаданд, назди Усмон (р) шикоят карданд, Усмон (р) ўро аз аморат барканор ва ба ҷояш Сайид ибни Осро, ки беш аз биступанҷ сол надошт таъйин кард.

Инчунин Абумӯсои Ашъарӣ, ин саҳобаи ҷалили пайдарро аз аморати Басра азл кард ва писари ҳамсарави Абдуллоҳ ибни Омирро ба ҷояш қарор дод. Марвон ибни Ҳакам писари амаки худро дар Мадина мушовири худ кард. Тақрибан ў дар ҳамаи корҳо мушовир ва роҳнамои Усмон (р) буд. Ин азл ва насбҳои Усмон (р), ки зоҳиран табдили аҳсан ба ғайри аҳсан

²¹ «Таърихи Табарӣ» баъд аз он ки Валидро ба хубӣ зикр мекунад меафзояд: «Вале гуруҳе даст ба дasti ҳам доданд ва бар зидди ў қиём ва ўро муттаҳам ба шурби ҳамр карданд. Баъзе аз онҳо дар ин бора назди Усмон (р) ба дурӯғ шаҳодат доданд. Усмон (р) ўро ҳадди шаръӣ зад»

менамуд, эчоди нохушнудие дар умуми мардум кард ва баҳона ба дasti душманон дод, то бар зидди Усмон (р) таблиғ ва алайҳи ўқиём қунанд. Аз ҳақ набояд гузашт аз таъриҳ ба хубӣ маълум мешавад, ки ин ҷавонони Бани Умая бо он, ки камтар собиқаи кор доштанд, хеле хуб аз ўҳда кор мебаромаданд ва тасаллути комил бар авзӯ доштанд. Ҳар дasti ҳиёнате, ки пинҳонӣ ба кор меафтод, онро қатъ мекарданд, ҳар сари фитнае, ки аз сӯроҳ сар мекашид, онро мекӯбиданд ва ҳамин бедорӣ ва ҳамин кори онҳо боис шуд, ки ин душманони дину давлат ҳарбаи худро ба сўйи онҳо ба кор бараанд. Яъне онҳоро мутаҳҳам ба умури норавое қунанд, ки ба қавли Табарӣ дурӯғ буд ва барои исботи даъвои дурӯғини худ ба ноҳақ шаҳодат диханд, то онҳоро дар назари мусалмонон баднамо ва мардумро нисбат ба онҳо бадбин намоянд, то дар натиҷа, маркази хилофатро ноором ва давлатро заъиф намоянд.

Ҳаргоҳ ба ёд биоварем, ки ансор (аҳли Мадина) пас аз вафоти Паёмбар (с) хилофатро ҳаққи хоси худ медонистанд, зеро Мадина маркази мамлакат ва ҳукумати Ислом, шаҳри онҳо буд ва онҳо дар нусрати дини Ислом ва ёрӣ ва қўмак ба Паёмбар (с) саҳми бас муҳиме доштанд ва чизе намонда буд, ки Саъд ибни Убода- яке аз сардорони худро ба хилофат баргузинанд,

вале саранчом ба далеле, ки Абубакр дар ин бора иброз кард, қонеъ ва таслим шуданд ва аз даъвои хилофат даст кашиданд ва Абубакр ба онҳо унвони вазорат дар дастгоҳи хилофат дод. Амалан низ дар корҳои муҳими кишвар бо онҳо машварат мекард ва бо мувофиқати онҳо дар кораш тасмими ниҳоиро гирифт ва дар даврони хилофати Умар ибни Ҳаттоб (р) низ чунин буданд.

Вале бояд фаҳмид, ки аҳли Мадина аз нопокии ботин ва нияти бади муҳочимон бехабар буданд. Чунки онҳо ба зоҳир тақозои бекор кардани амирони Усмон (р)-ро мекарданд. Аҳли Мадина низ ҳаминро меҳостанд. Аз ин хотир, аз Усмон (р) дифоъ накарданд, ба умеди ин, ки Усмон (р) ба хостаи муҳочимон розӣ шавад ва амиронашро бекор қунад, вале мутаассифона, он чи аҳли Мадина умед доштанд, нашуд ва халифаи мусалмонон бар хилофи тасаввури онҳо ба дasti ин ҷинояткорони бадандеш шаҳид шуд. Бешак агар аҳли Мадина гумон мекарданд кор ба ҷое мерасад, ки ин ҷинояткорон даст ба ин ҷинояти фачеъ мезананд, ҳатман монеъ мешуданд, гарчи кор ба ҷанг бикашад.

Аммо Шамсиiddини Заҳабӣ дар китобаш ба номи «Дувал-ул-Ислом» мегӯяд: «Сарони аҳли фитна, ки алаиҳи Усмон (р) қиём карданд душманон ва муғсидин

буданд, ки ҹамъе аз авбои ва разилон ба онҳо пайвастанд. Асҳоби Паёмбар (с) ба ин ҹиҳат ба ёрии ўқиём накарданд, то худро аз фитна ва ошиўб дур нигаҳ доранд. Гумон мекарданд кор ба он ҷо намекашад, ки Усмон (р) кушта шавад. Чун Усмон (р) кушта шуд, асҳоб аз корашон (яъне аз ин, ки ба ёрии Усмон (р) нашитофтанд) шадидан пушаймон шуданд».

Захаби мегүяд:

«Ба қонам қасам, агар ҳама ё баъзе аз онҳо барои дифотъ аз Усмон (р) ба по мекестанд, душманон бо зиллат фирор мекарданд».

Холо ки ангезаи душманонро аз ошӯб алайҳи Усмон (р) фаҳмиDEM ва акнун, ки иллати дифоъ накардани аҳли Мадинаро аз Усмон (р) бо зикри далел навиштем, ба ин баҳсҳо хотима медиҳем ва ба зикри шахсияти ҳазрати Усмон (р) мепардозем.

Мо аҳди суннат мақом ва манзалати ҳазрати Усмон (р)-ро бас баланд медонем ва шахсияти бас азимашро таҷлил мекунем. Тибқи шоҳидони дақиқи таърихӣ, ки дар даст дорем, ўро пояти маҳкаме дар тақвияти даъват ба сўйи дини Ислом ва дар нусрат ва тақвияти ҳукумати Ислом медонем²².

²² Абдурмалик ибні Ҳусайн ибни Абдурмалик Осими Маккій. Таърихи Самтун-н-Нұчуму-л-аволій. қ.2 саҳ.400.

Хазрати Усмон (р) дар нусрати дини Ислом ва дар пешрафти хостаҳо ва мақсади Паёмбар (с) аз фидои чон ва аз нисори амвол ва дороиаш дареф намедошт.

Усмон (р) марде буд табъан рауф ва меҳрубон, қалбан ва фитратан пок, қавлан содик, амалан солеҳ ва дар ҳусни ахлоқ ва азамати шахсияташ ҳамин бас, ки Паёмбар (с) ўро ба домодӣ пазируфт ва духтараш Руқайяро ба издивоҷаш даровард ва ҳамин ки Руқайя вафот ёфт, духтари дигараши Умми Кулсумро ба ўдод ва чун Умми Кулсум низ аз дунё рафт Паёмбар (с) дигар духтаре надошт, ки ба ў бидиҳад.

Фармуд:

«Агар духтари дигар медоштам ба ту медодам».

Аллоҳу акбар! Чи ифтихоре бартар ва чи манзалате беҳтар барои Усмон (р) аз ин, ки то ин ҳад мавриди муҳаббат ва инояти Сайидулмурсалин (с) қарор бигирад.

Аз ин чост, ки Усмон (р) лақаби (Зиннурайн) дорад, яъне ба ў метӯянд, (Усмон (р) Зиннурайн), зоро тавфиқ ёфт, ки ду ҳамсар аз хонаи нубувватро ба хонаи хеш биёварад, дар бораи чунин касе, ки дар ифтихор ва фазилат ва дар таърихи башарият шабеҳ надорад чи сифате беҳтар аз ин метавон ёфт?

Бе тардид, агар Усмон (р) аз ҳайси шахсияти фитрӣ ё аз ҳайси ахлоқ ва камолоти инсонӣ ё аз ҳар ҷиҳате

заррае нуқсон ё заъф дошт, Паёмбар (с) ўро ба домодӣ намепазирифт. Он ҳам ду бор.

Ин буд намунае аз хусусиятҳо ва фазоилии фитрӣ ва шахсияти зотии ҳазрати Усмон (р), ки ба таври ихтисор зикр кардем.

КОРДОНИИ УСМОН-И ЗИННУРАЙН

Аммо лаёкат ва басирати Усмон (р) дар тадбир ва хусни идораи умури мамлакати Ислом ва дар саркӯб намудани бадҳоҳони давлати Ислом ва футухоти ҷадидаш дар Ирон, Африқо ва ғайра чунин буд, ки дар ин китоб ба таври хеле муҳтасар навиштем ва ҳамин бас аст, ки дар лашкаркашӣ ва мубориза дар роҳи Ҳудо то он ҷо муваффақ шуд ва то он ҷо пеш рафт, ки то наздикии сарзамини аслии Рум расид. Нақшай фатҳи ин сарзаминро низ фароҳам кард, то тахту тоҷи императори Руми бузургро барбод дихад ва агар ин фитна ва ошӯби дохилӣ барпо намешуд, дар ин кор муваффақ мешуд. Ман шак надорам, ки дасти румиён ва ирониён ба таври маҳфӣ дар ин фитна ва ошӯб кор мекард ва натиҷае, ки меҳостанд гирифтанд.

АВЗОЬИ ДОХИЛИИ ҚАЛАМРАВИ ИСЛОМ ДАР ДАВРОНИ УСМОН (Р)

Чунонки таърих иттифоқ доранд авзои иқтисодии кишвар ва назми умур ва осоиши мусалмонон дар шаш соли аввали хилофати Усмон (р) ба ҳадде хуб ва олӣ буд, ки агар нагӯем беҳтар аз даврони Умар ибни Хаттоб (р) буд, ба ҷуръат мегӯем камтар набуд.

Шаъбӣ мегӯяд²³:

- Усмон (р) музди сарбозон (*сарбозони доимии мавҷуд дар лашкаргоҳҳо*)-ро баробар кард. Умар ибни Хаттоб дар даврони хилофаташ ба ҳар як аз мардуми Мадина дар моҳи Рамазон як дирҳам беш аз ҳаққи маъмулиаш медод (*то битавонанд тагйире дар нағъи таъоми ифтори хӯд ворид созад*) ва барои ин манзур ба ҳар як аз модарони мӯъминон (ҳамсарони паёмбар(с)) рӯзе ду дирҳам дар моҳи Рамазон изофа медод.

Усмон (р) маблағи изофии ифтори мусалмонон ва модарони мӯъминонро зиёдтар аз даврони Умар (р) кард.

²³ Шаъбӣ аз тобеъон ва муҳаддиси бузурги асри худ ва яке аз шайхони Имом Абдуҳанифа буд. Ў бо 500 нафар саҳобаи расули акрам (с) мусоҳиб гашта буд.

Усмон (р) барои ифтор дар мохи Рамазон дар масциди Набавӣ сӯфраи таъоми васеъ ва бузурге мегустурд, то фуқаро ва бечорагон ва муътакифин (шахсони эътикофнишин) аз он ифтор кунанд.

Усмон (р) дар шаҳри Мадина меҳмонсарое бино кард, ки дарвозаи он бар рӯйи фуқаро ва мардуме, ки аз хориҷ ба шаҳр ворид мешуданд, шабу рӯз боз буд. Дар он ҷо ба ғизои кофӣ ва хеле хуб аз мардум бе пул пазироӣ мекарданд.

Ҳасани Басрӣ, ки яке аз тобеъон аст, мегӯяд:

«Мусалмонон дар давраи хилофати Усмон (р) дар хайр ва осоиш буданд. Камтар рӯзе мегузашт, ки ба хайри беҳтар ва бешитар аз айёми гузашта нарасанд. Омилини байтулмол бисёр вақт дар кӯчаҳои Мадина ҷор мезаданд, то мардум нақди мӯқарарии моҳона ё саҳми худро аз ганиматҳое, ки аз ҷабҳаҳо мерасид аз байтулмол бигираанд ва басо вақтҳо ҷор мезаданд, то озуқаи худро дарёфт кунанд».

Бисёре аз аём ҷор мезаданд, то мардум барои дарёфти саҳми худ аз равған ё асал, ки аз вилоятҳо ба Мадина расида буд, ба байтулмол бираванд. Мардум он чиро, ки аз ҷорҷиҳо мешуниданд, аз байтулмол дарёфт мекарданд.

Таърих мегӯяд, ки байтулмоли мусалмонон дар давраи Усмон (р) ба ҳадде ғанӣ шуда буд, ки Усмон (р)

доираи закотро, ки вазифа дошт аз сарватмандони мусалмонон чамъ кунад ва ба масраф бирасонад, аз девон ва дафтари байтулмол хориҷ кард ва пардохти закотро ба ўҳдаи худи мусалмонон voguzor намуд, то худашон ҳисоб қунанд ва ба фуқаро бирасонанд.

Ин хайрот ва атоҳои давраи Усмон (р) ҳамеша чорӣ буд ва ин озуқа доимо ба мардум мерасид. Мардум дар ҳама ҷои кишвар дар амният ва оромии комил ва дар осоиш буданд ва бо камоли муҳаббати мутақобил ва ҳусни мӯъшират бо яқдигар зиндагонӣ мекарданд.

Ин буд таҷассуме аз хайрот ва баракоти даврони Усмон (р) ва ин буд баёни муҳтасаре аз зиндагонии фараҳмандонаи мардуми замони хилофати Усмон (р), vale tabiъat va siriшти farzandi одам ин аст, ки агар тамоми сифот ва аъмоли касе писандида бошад, vale қасдан ё иштибоҳан амре аз ў сар занад, ки ба назари онҳо нописанд бошад, тамоми он сифоти хуб ва ҳамаи он хисоли ҳамидаашро нодида мегиранд ва бар рӯйи ҳамон як амре, ки дар назари онҳо нописанд буда ангушт мегузоранд ва забони таън мекушоянд.

Дар ин бора хуб сурудааст ин шоир, ки мегӯяд:

*Сад нақши дуруст омаду касро назаре нест,
Чун рафт ҳатое ҳамаро ҷаишм бар он аст.*

Оре, мардум тамоми корҳои хайр ва бобаракати ҳазрати Усмон (р)-ро нодида гирифтанд ва фақат як кораш, ки ҳамон гуморидани хешонаш буд ба ҳисоби кори бадаш гузориданд ва аз ин чо кор ба чое расид, ки Усмон (р) шаҳид шуд ва футухоти муҳиме, ки Усмон (р) нақша кашида буд ба куллӣ мутаваққиф шуд ва душманони Ислом ва мусалмонон ба мақсадашон расиданд ва масири Ислом дигаргун гардида.

Ҳасани Басрӣ мегӯяд:

«Агар мардум дар муқобили ин фитнаангезон қиём мекарданд ва ба дифоъи Усмон (р) менардохтанд, ҳамеша дар хайрот ва осоиши даврони Усмон (р) мемонданд, vale онҳо (бо забони ҳол) гуфтанд, на. Ба Ҳудо, намехоҳем чунин бошем, ба Ҳудо, солим намонанд. Шамшерҳои душманонашон аз гилоф кашида шуд ва пас аз он то имрӯз дар гилоф нарафт ва чунин мебинем, ки ин шамшерҳо то қиёмат бараҳна бимонад ва бар сари мусалмонон фурӯд ояд».

Банда, мусаннифи ин сатрҳо мегӯям, ки агар Усмон (р) чунон ки Сайид ибни Ос дар ҳамон рӯзҳои аввал бар вазъи осори фитна ба ў пешниҳод кард,²⁴ сарони фитнаро мекушт мусалламан фитна по намегирифт ва

²⁴ Ибни Асир. Ал-комил, ч 3, с.78.

балвое ба вучуд намеомад, ки мунчар ба қатли ў бишавад. Ин назар ва пешниҳоди Сайид ибни Ос, чи аз ҷанбаи сиёsat ва чи аз ҷанбаи шариъат, комилан саҳeҳ буд, вале чунин коре, ки унвони шиддати амал дорад, аз шахси рауф ва меҳрубоне монанди Усмон (р) ғайри мумкин буд.

Чун дар назар буд ин китобро ба ихтисор бинависем, ба зикри матлабе, ки то ин ҷо дар бораи Усмон (р) навиштем иктифо мекунем, вале қабл аз ин ки қалам аз кор боз дорам, лозим медонем ду амри муҳим, ки Усмон (р), ки дар даврони хилофаташ анҷом дод, ба унвони ҳусни хотима зикр намоем, зоро яке марбут ба Қуръони карим, китоби Ҳудованд ҷалла ҷалолуҳу ва дигаре дар бораи ибодатгоҳи Ҳудо азза ва ҷал, яъне масциди Паёмбар (с) мебошад.

ЯКСОН НАМУДАНИ ТИЛОВАТ ВА ҚИРОЪАТИ ҚУРЪОНИ КАРИМ

Дар китоби «Шайхайн» нигоштем, ки оёт ва суроҳои Қуръон, ки то қабл аз вафоти Паёмбар (с) ҳама як ҷо ба сурати як китоб ҷамъ нашуда буд, ба пешниҳоди Умар ибни Ҳаттоб ва ба дастури Абубакр (р) ҷамъоварӣ ва

тадвин гардиd ва ба сурати ҳамин Қуръони карим, ки акнун дар дasti мо ва дар ҳар чои чаҳон мавҷуд мебошад, даромад. Ин амал яке аз умури хеле воҷиб ва муҳиме буд, ки Умар (р) тақозо кард ва Абубакр (р) анҷом дод. Китоби Ҳудо бо ин кор аз нобуд шудан ва изофа ва нуқсон маҳфуз гардиd. Чун қабоили араб дар порае аз лӯғот ва қалимоти арабӣ бо ҳам ихтилоф доштанд, ҷаро ки лаҳҷаҳо ва гӯйишҳо фарқ мекарданд, бадеҳӣ аст, ки тиловат ва китобати Қуръон низ ихтилоф пайдо мекард. Ҳар қабилае Қуръоне мутобики лаҳҷаи маҳсуси худ навишта ва тиловат мекарданд.

Ин ихтилоф дар қаломи Аллоҳ дар давраи поки садри Ислом, ки ба ҳаққи асари муҳабbat ва сафои ботин буд, зиён надошт, вале барои наслҳои дигари мусалмонон дар замони оянда зиёни зиёде ба думбол дошт. Зоро ақвом ва қабоили араб дар бораи лаҳҷа ва гӯйиши маҳсуси худ хеле таъассуб доштанд. Аз ин лиҳоз дар ҷамъомадҳои умумӣ ва бозорҳои мавсимиӣ, аз қабили бозори бузурги Үккоз ва ғайра барои изҳори фазилат ва бартарии лаҳҷаи худ бар лаҳҷаҳои дигар суханронӣ ва шеърсароӣ мекарданд ва бар яқдигар фахр мефурӯхтанд.

Инчунин ҳангоме ки дини Ислом ва ҳукумати Ислом пас аз фатҳи Макка қувват гирифт ва раисони қабоил бо

гурӯхе аз бузургонашон гурӯҳ- гурӯҳ барои қабули Ислом ва таҳкими байъат бо ҳукумати Ислом ба Мадина меомаданд ва ба ҳузури Паёмбар (с) мушарраф мешуданд, шоир ва хатиби худро ҳамроҳ меоварданд, шоирашон шеър месуруд ва хатибашон суханронӣ мекард. Паёмбар (с) ва муҳочирон ва ансор, ки ҳама суханинос буданд гӯш мекарданд.

Пас бо ин васф агар ичоза бошад, ки ҳар қабилае, Қуръоне мутобики лаҳҷаи худ таҳия намояд, бе шак ҳар қабилае ҳамон Қуръонеро, ки мутобики лаҳҷаи худ навишта беҳтар аз Қуръонҳои қабоили дигар медонад. Аз ин ҷиҳат бар яқдигар тафохур мекунанд.

Аз ин роҳ дар каломи Аллоҳ, яъне Қуръон ихтилоф пайдо мешавад ва дар байни қабоили араб тафриқи калима ва низоъ ба вучуд меояд ва чи зиёне маҳуфтар аз ин, ки уммате дар китоби динӣ ва ваҳии осмонии худ бо ҳам низоъ дошта бошанд?

Асари ноҳушоянди ин амр вақте ошкор шуд, ки Ҳузайфа ибни Ямон, саҳобии бузурги Паёмбар (с) дар соли бисту панҷуми ҳичрӣ, яъне соли дуввуми хилофати Усмон (р) дар аёми набард дар ноҳияи Озарбойҷон ва Арманистон мутаваҷҷеҳ шуд, ки сипоҳи Ислом дар аснои фароғаташон Қуръон меҳонданд ва афроди ҳар қабилае мутобики лаҳҷаи худ тиловат мекунанд. Баъзе

вақтҳо дар ин бора бо ҳам баҳсҳо мекунанд ва афроди ҳар қабилае тиловати худро беҳтар аз дигарон медонанд ва кор ба низоъ мекашад.

Аз ин хотир, Ҳузайфа, ки шадидан хатари ношӣ аз ихтилоф дар китоби Ҳудоро эҳсос карда буд, фавран ба Мадина мешитобад. Ин амри муҳимро ба арзи халифаи мусалмонон Усмон (р) мерасонад ва мегӯяд: «Ё амиралмӯъминин! Дарёб ва нигаҳдор уммати Муҳаммадро қабл аз ин, ки дар китоби Ҳудо (Куръон) бо якдигар низоъ кунанд ва монанди яҳуд ва масеҳиён дар китоби динии худ ихтилоф пайдо кунанд».

Ҳазрати Усмон (р), ки мутаваҷҷеҳи хатари такрори ин амр мешавад, эҳсоси маъсулият мекунад ва фавран ҳамон нусхай Қуръонро, ки дар даврони хилофати Абубакр тадвин шуда буд ва акнун назди Ҳафса-духтари Умар ибни Хаттоб (ҳамсари Паёмбар) буд, аз ў мегирад ва ба Зайд ибни Собити ансорӣ, ки қаблан ин нусхаро ба дастури Абубакр (р) тадвин карда буд месупорад ва дастур медиҳад, то бо ҳамкории се нафар аз муҳочирони Қурайш ба исми Абдуллоҳ ибни Зубайр, Саъд ибни Ос ва Абдурраҳмон ибни Ҳорис ибни Ҳошим (р) аз ин нусхай Қуръони карим, ки ба лаҳҷаи фасехи Қурайш навишта шуда буд, нусхае нусхабардорӣ кунанд.

Ин ҳайати нусхабардорон таҳти назорат ва ҳидояти худи Усмон (р) машғул ба кор буданд. Дақиқан як нусха аз рӯи он нусхаи Қуръон нусхабардорӣ карданд. Сипас барои итминон ба дурустии нусхаи бардоштаашон ва ин ки дар навиштани он аз рӯи нусхаи аслӣ ҳеч иштибоҳе роҳ наёфта ва ҳеч изофа ва нуқсоне надорад ва айнан мувоғиқ бо нусхаи аслӣ мебошад, ҳазрати Усмон (р) амр фармуд тамоми калимоти онро бо нусхаи аслӣ ба диққат муқоиса намоянд. Пас аз ин ки маълум шуд, ки тамоми он монанди нусхаи аслӣ мебошад, нусхаи аслиро ба модари мӯъминон Ҳафса баргардонд ва амр фармуд, ки аз рӯйи нухсаи бардошташуда чанд нусхаи дигар бо диққат бинависанд. Бино ба ривояти машҳуртар ҳафт нусха тадвин намуд ва ба ҳар як маркази вилояти кишвари Ислом як нусха фиристод ва як нусха дар Мадина маркази хилофат нигаҳ дошт ва дастур фармуд, то мусалмонон пас аз ин дар ҳар ҷо, ки бошанд, мутобики ин нусхаҳо Қуръонро бихонанд ва агар бихоҳанд Қуръонро бинависанд ва ҷавобан бояд мутобики ин нусха бинависанд то қаломи Ҳудо чи аз ҳайси тиловат ва чи аз ҳайси китобат, дар ҳама ҷо ва барои ҳамеша дар ҷаҳон яке буда ва ҳеч гуна ихтилофи лафзӣ ва ҳаттӣ надошта бошад.

Хеч кадом аз қабилаҳои муҳталифи араб бо он, ки саҳт пойбанди лаҳҷаи хоси худ буданд, бо ин иқдом ва фармони Усмон (р) дар якson кардани лаҳҷаи Қуръон ҳурдтарин мухолифате накарданд. Ҳамаи онҳо, ки мутаваҷҷеҳи нусхаи неки иқдоми Усмон (р) шуда буданд, аз истеъмоли лаҳҷаи худ дар тиловат ва китобати Қуръон даст қашиданд ва мутобиқи нусхаи Қуръони Усмон (р) ба тиловати Қуръон пардохтанд ва мутобиқи ин нусха барои худашон Қуръонро нусхабардорӣ карданд ва нигаҳ доштанд.

Бинобар ин, бо таваҷҷӯҳ ба ривояти собит ва саҳехи таъриҳӣ, Қуръони карим бо пешниҳоди муъаккади ҳазрати Умари Форуқ ба дастури бе чуну ҷарои ҳазрати Абубакри Сиддиқ як ҷо ҷамъ ва тадвин шуд ва аз нобудӣ ва изофа ва нуқсон маҳфуз гардида. Дар асари иқдоми ҳазрати Усмон (р)-и Зиннурайн аз ихтилоф дар қироъат ва китобат ҷилавгирӣ ба амал омад ва нусхаи нусхаҳои бешумори Қуръон, ки дар ҷаҳон дар гузашта вучуд дошта ё акнун вучуд дорад ё дар оянда ба вучуд ояд, бе каму кост, айнан ҳамон Қуръоне аст, ки Ҳудо ҷалла ва ҷалолуҳу ба василаи Рӯҳуламин- Ҷабраил бар қалби поки Муҳаммади Амин ва Расули раббууламин нозил фармудааст ва бо ин мочаро ваъдаи Ҳудо, ки фармуда аст:

Сухани Худо:

«Мо инро барои шумо нозил кардем (яъне Қуръонро) ва мо онро ҳифз хоҳем кард»,
таҳақкуқ ва воқеъият пайдо кард. Ин иқдоми мухими Усмон (р), ки мусалмонанро аз ихтилоф дар китоби Худо ҳифз кард, на танҳо мавриди иттифоқи аҳли суннат ва на фақат мавриди таҳсини аҳли суннат мебошад, балки уламои муҳаққиқи шиъа низ дар ин амр бо аҳли суннат ҳамсадо ҳастанд ва Усмон (р)-ро дар ин кор ситоиш мекунанд ва иқдомашро ситоиш ва корашро таҷлил менамоянд.

Аллома Ҳўйӣ дар китоби «**Албаён**» (с.180) мегӯяд:

«Агар бигӯем, Абубакр ҷамъқунандай Қуръон будааст чунин буд, ки ҳамон Қуръони машҳури байни асҳобро барои худ рӯнависӣ ва тадвин намудааст. Шаке нест, ки Усмон (р) низ Қуръонро дар замони худаш ҷамъ ва тадвин намуда, аммо на ба ин маънӣ, ки ёёт ва суроҳи онро ба салиқаи худ ҷамъ карда бошад, ҳаргиз, балки ба ин маъно, ки мусулмонанро бар як қироғати машҳур ва мутавотир байни асҳоб ҷамъ намудааст ва аз тафриқа дар қироғати Қуръон ҷилдагарӣ карда, мусулмонанро аз ихтилоф дар қироғат боз доштааст».

Аллома Ҳўйӣ боз дар ҷои дигари китобаш мегӯяд:

«Усмон (р) мардумро ба як қироъат водор кард, ҳамон қироъате, ки байни мусалмонон машҳур буд ва аз паёмбари Ҳудо гирифта буданд. Ин кори Усмон (р) кори хубе буд ва хидмате буд, ки нафаре аз мусалмонон бар ў интиқод накард».

Исмоил Сулаймон-донишманди муҳаққики шиъаи лубоной дар китобаш «Хулафои Муҳаммад» (с.183) мегӯяд:

«Чун иддаи зиёде аз ҳофизон ва қориёни Қуръон дар сафҳои набард ба шаҳодат расидаанд, Умар ибни Ҳаттоб аз тарси ин, ки мабодо бо шаҳодати бақияи онҳо порае аз Қуръон зоет ва аз байн биравад, ба Абубакр пешниҳод ва исрор кард, то тамоми Қуръонро тадвин ва як ҷамъ намояд.

Абубакр ин корро писандид ва ба Зайд ибни Собит, ки ҷавони доно, амин ва ҳофизи Қуръон буд, дастур дод, то Қуръонро тадвин намояд. Зайд низ Қуръонро дар як нусхаи мустақил ҷамъ ва тадвин кард.

Абубакр ин нусхаи Қуръонро назди худ нигоҳ дошт ва ҳамин, ки Умар (р) пас аз вафоти Абубакр (р) ба хилофат расид, ин нусхаи Қуръонро назди худ нигоҳ дошт.

Чун қабоили мусалмонон дар даврони хилофати Усмон (р) дар гӯшаву канори кишивари Ислом пароканда шуданд ва лаҳҷаи онҳо каме бо ҳам мухталиф буд, дар қироъати Қуръон низ бо ҳам ихтилоф доштанд, аз ин хотир, Ҳузайфа

ибни Ямон саҳобаи Паёмбар (с) ба Усмон (р) пешниҳод кард, то Куръонро аз ихтилоф ҳифз намояд ва мусулмононро бар як қироъат ҳамоҳанг кунад.

Усмон (р) ин фикрро писандид ва он нухсаи Куръонро, ки дар замони Абубакр навишта шуд ва акнун назди Ҳафса духтари Умар (р) буд, аз ўғирифт ва ба Зайд ибни Собит супурда, амр фармуд, то аз рӯйи ин нусха чанд нусха нусхабардорӣ намояд.

Пас аз ин ки аз ин нусхаҳо навишта шуд, ба ҳар як аз марказҳои вилоёти кишвари Ислом нусхае фиристод ва амр кард, то фақат ин нусхаҳои Куръонро, ки ба забони фасехи Қурайши навишта шуда мелоки амал ва сарчашмаи тиловат ва китобат қарор диханд».

Исмоили Сулаймон сипас изофа мекунад:

«Ин кори Усмон (р) кори басо муҳиме буд ва камтар аз кори Абубакр набуд. Абубакр хост Куръони каримро бекамукост барои мусалмонон ҳифз кунад ва Усмон (р) хост тиловат ва китобати Куръон назди тамоми қабоил ва ақвоми мусалмонон дар ҳама ҷо ва дар тамоми асрҳо яксон бошад, то дар қаломи Аллоҳ ихтилофе роҳ наёбад».

ВАСЕЙ КАРДАНИ МАСЧИДИ НАБАВӢ

Чун дар даврони хилофати Усмон (р) шаҳри Мадина - маркази ҳукумати Ислом вусъат ёфт ва сокинони шаҳр зиёд шуданд ва Масциди Набавӣ, ки Умар ибни Хаттоб (р) онро дар даврони хилофаташ васеътар аз қабл карда буд, боз ҳам ғунҷоиши намозгузоронро надошт, Усмон (р) онро дар соли 29-уми ҳичрӣ, яъне дар соли шашуми хилофаташ васеътар кард. Деворҳои онро ба тӯли як саду шаст газ (ҳаштод метр) ва ба арзи як саду панҷоҳ газ (ҳафтодупанҷ метр) бо сангҳои мунаққаш бино кард.

Сутунҳои онро аз сангҳои мурассаъ соҳт²⁵ ва тирҳои сақфи масцидро чӯби соҷ²⁶, ки нисбатан камёбу гаронқимат буд, қарор дод. Чун Умар ибни Хаттоб (р) қаблан шаш дар барои масцид қарор дода буд, Усмон (р) низ чунин кард ва дар натиҷа Масциди Набавӣ ҳам васеъ ва ҳам зебо гардид

Инчунин Усмон (р), ки Ибни Касир дар «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**», (ҷ.8, с.151) мегӯяд: «*Дар соли 26-уми ҳичрӣ
Масцидулҳаромро тавсия дод ва аломатҳои мушаҳҳасаи
ҳарами Маккиро, ки кӯҳна шуда буд, иваз кард ва нишонаҳои*

²⁵ Ибни Касир. «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**», ҷ.7, с.154.

²⁶ Соч-дараҳате аст монад ба чинор, мевааш мисли писта, чӯбаш саҳту бодавом буда, дар соҳтани мебел истифода мешавад, ватанааш Индонезия мебошад.

чадиде ба чои онҳо қарор дод. Пас, розӣ шуд Ҳудованд аз Усмон (р) ва подошии накӯ дод ўро».

Акнун ба баҳси худ дар таърихи Усмон (р) дар ҳамин ҷо хотима медиҳем ва меравем, то бипардозем ба зикри таърихи Алӣ ибни Абутолиб ҳалифаи ҷаҳоруми Паёмбар (с).

Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим

ҲАЗРАТИ АЛӢ ИБНИ АБУТОЛИБ (Р)

Ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб ба иттифоқи таърихнависони Исломӣ ва бегона чаҳорумин халифаи рошид буд. Падари Алӣ, Абдуманоғ²⁷ ибни Абдулмутталиб ибни Ҳошим ибни Абдуманофи Қурайшӣ мебошад. Кунияи падарааш, ки бо он беш аз исми аслий шӯҳрат дошт, Абутолиб аст.

Абутолиб дар амри рисолати иллоҳӣ ҳомӣ ва пуштибони Паёмбар (с) буд. Дар он рӯзгорон, ки мушрикини Қурайш дар ин бора бар он ҳазрат саҳти гирифтанд ва бар зидди ў ба шиддат қиём карданд, Абутолиб ўро тақвият намуд ва гуфт: «*Писари бародарам!* Он чи меҳоҳӣ бе парво бигӯ. *Ман наҳоҳам гузошт аз касе ба ту осебе бирасад*». Абутолиб қабл аз ҳичрати Паёмбар (с) дар Макка вафот ёфт ва дар он ҷо ба хок супурда шуд.

Модари Алӣ, Фотима бинти Асад ибни Ҳошим ибни Абдуманофи Қурайшӣ аз нахустин занони мусалмон дар Ислом ва аз мӯъминзанони муҳочир буд.

²⁷ Ибни Касир, Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч.7, с. 357.

Бинобар ин, Алӣ (р) ҳам аз ҷониби падар ва ҳам аз ҷониби модар қурайшинасаб ва аз Бани Ҳошим ва аз тарафи волидайн қавмияти наздик бо Паёмбар (с) дошт.

Муҳаммад (с) паёмбари Ҳудо таҳти таваҷҷӯҳ ва сарпарастии Фотима бинти Асад-модари Алӣ ва ҳамсари Абутолиб бузург шуд. Муҳаммад (с) баъди таввалуд то синни ҳашт солагӣ назди бобояш Абдулмутталиб буд. Пас аз вафоти Абдулмутталиб бар ҳасби васияти ўтаҳти кафолати амакаш Абутолиб қарор гирифт.

Фотима бинти Асад монанди як модари меҳрубон нисбат ба Муҳаммад (с) таваҷҷӯҳ ва иноят дошт, чунки дар вучуди он ҳазрат аз ҳамон овони кӯдакӣ аз ҳаракот, сукунот ва қалимоташ осори азamatро медиd.

Фотима бинти Асад дар Мадина вафот ёфт. Паёмбар (с) бар ў намоз хонда, дафнаш кард ва бар маргаш мегирист ва фармуд: «Ҳудо туро дар ивази инояти модарона, ки ба ман мекардӣ, подоши хайр дихад. Ту барои ман баъд аз модарам беҳтарин ҳалқи Ҳудо будӣ».

ТАВАЛЛУДИ АЛӢ (Р)

Дар мавриди санаи валодати ҳазрати Алӣ (р) ривоятҳо гуногунанд. Чунончи Ҳасани Басрӣ соли

таваллуди Алӣ (р)-ро 15-16 сол пеш аз ба паёмбарӣ мабъус шудани Муҳаммад (с) гуфтааст²⁸.

Ибни Исҳоқ бошад санаи валодати Алӣ (р)-ро 10 сол қабл аз биъсати Расулуллоҳ (с) гуфтааст ва Ибни Ҳаҷар гуфтаи ўро афзал донистааст²⁹.

Аз Бокирмуҳаммад ибни Алӣ ду қавл омадааст, ки якеаш мисли гуфтаи Ибни Исҳоқ, ки Ибни Ҳаҷар афзалаш донистааст мебошад. Қавли дигараши санаи таваллудро 5 сол пеш аз биъсати Паёмбар (с) зикр кардааст³⁰.

Доктор Алимуҳаммад Муҳаммад Саллобӣ ба гуфтаи Ибни Ҳаҷар ва Ибни Исҳоқ моил буданашро хотирнишон кардааст³¹.

Фокихӣ овардааст, ки аз бани Ҳошим Алӣ (р) аввалин шаҳсиятест, ки дар дохили Каъба таваллуд шудааст³² ва аммо Ҳоким чунин овардааст, ки бинобар ривоятҳои ба ҳадди тавотур (ҳабарҳои пай дар пай)

²⁸ . «Ал-Муъҷаму-л-қабир ли-т-Табаронӣ» ҷ.1.саҳ. 54 бо санади мурсал таҳти рақами 163.

²⁹ . «Ас-Сирату-н-набавияту» ҷ.1 саҳ.256 бе муайян намудани санад.

³⁰ . «Ал-Исобат» ҷ.2 саҳ.501.

³¹ . «Ал-Муъҷаму-л-қабир ли-т-Табаронӣ» ҷ.1 саҳ.54 бо исноди ҳасан таҳти рақами 163.

³² . «Соҳибу ахбори Макка».

расида Алий (р) дар даруни хонаи Каъба мутаваллид гаштааст³³.

Ҳазрати Алий (р) ба қавли таърихномаҳо рӯзи ҷумъа даҳ сол қабл аз биъсати Паёмбар (с) ва 23 сол қабл аз ҳичрати он ҳазрат дар Макка ба дунё омадааст³⁴.

Аҳмад ибни Ҳанбал (р)-аз олимони нарабшинос, ин гуфтаро тасдиқ кардааст.

Модар ўро Ҳайдар, ки аз назари маънӣ ҳамноми падари худаш буд, ном ниҳод, vale Абутолиб номашро тағиир дод ва ўро Алий номид. Баъдан чун Абутолиб серфарзанд буд ва даромаде, ки аз роҳи тиҷорат ба даст меовард, ба хубӣ зиндагиашонро кифоя намекард, Паёмбар аз ў хост, то мувофиқат кунад, Алиро ба хонаи хеш бибараад ва ўро зери назари мубораки худаш ва таҳти таваҷҷӯҳи ҳамсарааш Ҳадиҷа тарбият намояд, то ҳам ба Абутолиб кўмак намояд ва ҳам эҳсон ва инояти чандсоларо, ки қаблан аз ў дида буд, ҷуброн кунад.

Алий акнун шаш сола буд, ки ба хонаи Паёмбар (с), ки ҳанӯз ба рисолат мабъус нашуда буд, омад ва то он гоҳ, ки Паёмбар (с) аз Макка ба Мадина ҳичрат кард дар хонаи Паёмбар монд. Худо на танҳо ўро аз парастиши бутҳо ва аз таъзими ширк ва русуми ҷоҳилият ҳифз

³³. «Ал-Мустадраку ала-с-саҳиҳайн» ч.3. саҳ, 483.

³⁴. Ибни Касир, Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч.7, с.223.

фармуд, балки мусалламан дар ин хона, ки хоста ва машияти Раббулоламин бар ин буд, ки хонаи нубувват бошад, аз ҳамон овони кўдакӣ таҳти инояти Паёмбар (с) бошад. Дар хонаи нубувват ахлоқ ва одоби нек касоб кунад ва хислатҳои олий ба даст оварад.

ИСЛОМИ АЛӢ (К.В.)

Ба тавре ки доктор Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал - донишманди мисрий дар китоби «Зиндагонии Муҳаммад» менависад: «Рӯзе аз ҳамон аёми аввали биъсати ҳазрати Муҳаммад Алӣ мутаваҷҷеҳ мешавад, ки он ҳазрат ва Ҳадича-ҳамсараи бо ҳам машгули намозанд ва руқӯъ ва саҷда мекунанд ва оятҳоеро, ки Ҳудо то он вақт бар он ҳазрат нозил фармуда буд, меҳонданд

Чун дидани ҳаракот ва сукуноти намоз аз қиём, қуъуд, руқӯъ, саҷда ва шунидани калимоти муқаддаси Қуръон барои Алӣ бе собиқса буд, дар ҷояи истод ва ҳамин ки он ҳазрат ва Ҳадича аз намозашон фориг шуданд, пурсид:

- Шумо ба чӣ касе саҷда мекардед? Ҳазрати Расул (с) фармуд:

- Мо ба он Ҳудое саҷда мекардем, ки маро ба рисолат мабъус фармуда, то ҳалқро ба сӯяи бихонам ва сипас баъзе аз

оёти Қуръонро барои Алӣ тиловат фармуð ва аз ў хост, то имон оварад ва ин дини ҳақро, ки он ҳазрат бад он мабъус шудааст, бипазираð».

Алӣ аз тарафе дар хайрхоҳӣ, садоқат ва сидқгуфтории он ҳазрат ҳеч шак надошт ва аз тарафи дигар ба шиддат таҳти таъсири ҷалол ва ҷамоли оёти муқаддаси Қуръон қарор гирифта буд, тасмим мегиряд, ки даъвати он ҳазратро қабул қунад ва дини ҳақро бипазираð, вале чун дар ҳар коре қаблан бо падари худ, ки дар хайрхоҳии ў низ ҳеч тардид надошт машварат мекард, арз мекунад, ки дар ин бора бо падарам машварат мекунам.

Аммо тӯле накашиð, ки баргашт ва Исломи худро арза дошт ва гуфт:

«Чун Худо ҷалла ҷалолуҳу бидуни он ки бо падарам машварат қунад, маро оғаридааст ниёзе надидам, ки барои нарастииши ў бо падарам машварат қунам».

Дар ин ҷо хеле лозим медонем ба ин қазияи ҳақиқӣ аз таърихи Алӣ, ки ҳикоят аз азамати ниҳонӣ ва ҷалолати ниҳоии ў менамояд ба дидаи такрим бингарем. Магар на ин аст, ки ў дар ин ҳангом ба ривояти машҳури Ибни Исҳоқ-муаррих ва муҳаққиқи Ислом беш аз даҳ сол надошт ва дар муҳите зиндагӣ мекард, ки қонуни ширк ва маросим ва одатҳои ҷоҳилията сар то сари онро

фаро гирифта буд, табиъй аст, ки чунин мухите дар ҳар инсоне, ки дар он нашъу намо ва зиндагонӣ мекунад, асари ҷашмгире мегузорад?

Пас бояд пурсиd ҷаро Алӣ (к.в.) аз асароти бади ин мухити фосиди ҷоҳилият ҳифз шуд ва бо чунин тафаккури амиқ ва бо чунин иҷтиҳоде нишонрас ба дини Ислом мушараф гардиd.

- Мусалламан, дар ниҳоди Алӣ ҷавҳарӣ ҳақиқӣ нуҳуфта ва бо ҳақоик омехта буд, ки ба ҷуз ҳақиқат ҷизеро намеписандид. Қалбаш барои имон қолабрезӣ шуда ва вучудаш барои пазириши ҳақ оғарида шуда буд. Медонед аз кучо? Аз он ҷо, ки то қунун, ки имон овард, ҷаҳор сол (аз синни шаш солагӣ то даҳ солагӣ) дар хонаи Муҳаммад (с) ва таҳти риоят ва инояти Муҳаммад (с) ва зери назари мубораки Муҳаммад (с) буд ва осори хонаи нубувват дар ў асар карда буд.

Бинобар ин, ҳеч таъаҷҷубе нест, ки чунин шахсе таҳти таъсири омилҳои мухити фосид воқеъ нашавад, ҳеч таъаҷҷубе нест, ки чунин касе дар ин синни кам бо он иҷтиҳоди саҳех, ки мубини ҳақиқати вучудаш мебошад ба Паёмбар (с) имон оварад ва ба дини Ислом мушарраф шавад ва пас аз ин ҳамеша ва дар ҳар ҷо ва дар ҳар ҳол мутеъи Ҳудо ва пайрави расули Ҳудо (с) бошад ва то охирин лаҳзаи ҳаёташ ҳайрҳоҳи башарият ва нисбат ба

ҳама кас меҳрубон бошад, ҳатто нисбат ба душманаш-Ибни Мулҷам, ки шамшери кина бар сари муборакаш фуруд оварда буд.

Ба рости, ки ҳар гоҳ каромат ва азамати инсонӣ дар ниҳоди касе ниҳон бошад мусалламан на камии синну сол ва на асароти муҳити фосид ва на чизи дигар метавонад монеъи зуҳури он гардад.

ФАЗИЛАТҲОИ ҲАЗРАТИ АЛӢ (К.В.)

Дуктур Абулҳусайн Зарринкӯб меѓӯяд:

«*Дар бораи Алӣ қазоват осон нест, зоро дӯсту душманро ҷошъ ба ў ба муболига гароидаанд*». Аз худи ў нақл шудааст, ки гуфт:

«*Ду кас ба сабаби ман ҳалок мешаванд, он ки дар душманӣ бо ман муболига кард ва он касе, ки дар дӯстии ман ифромт дошт*».

Бинобар ин, мо ноҷорем муҳтасаре аз фазоил ва авсофи Алиро, ки дар китобҳои саҳҳи аҳбор ва таърихии боваринок дар бораи ў зикр шудааст, дар ин китоб бинависем, то на камбу启迪е дар ҳаққи ў карда бошем ва на муболиға ва зиёдгӯй дар шаъни шарифаш.

Инақ, мо як фазилати муҳим ва беназире, ки Паёмбар (с) дар шаъни ў фармудааст нақл мекунем ва сипас каромати азимеро, ки Ҳудои азза ва ҷал ба он бузургвор ихтисос дода, ба шарҳи зер зикр мекунем:

1. Алӣ ибни Абутолиб тибқи фармудаи Паёмбар (с) маҳали ташхиси имон ва қуфри мардум буда ва ҳаст. Умми Салима ҳамсари Паёмбар (с) дар ин бора мегӯяд:

Паёмбар (с) фармуд:

«Ҳең мунофике дўстдори Алӣ (к.в.) наҳоҳад буд ва ҳең мўъмине кинаи Алӣ дар дил намегирад»³⁵.

Ва низ аз ҳазрати Фотима-духтари Паёмбар (с) ҳамсари Алӣ ривоят шуда, ки мефармояд:

Паёмбар фармуд:

«Ҳамоно хушбахт ва чи хушбахт он касе аст, ки Алиро дўст дорад, чи дар ҳини ҳаёти Алӣ ва чи баъд аз вафоташи»³⁶.

Ва аз худи Алӣ ривоят шуда, ки фармуд: «Қасам ба он касе, ки донаҳо (донаҳои рӯидани)-ро шикофт ва зуряро аз нутфа оғариð, маро дўст намедорад қуз мўъмин ва кинаам дар дил намедорад қуз мунофик».

Ҷобир ибни Абдуллоҳи Ансорӣ саҳобаи бузурги Паёмбар (с) мегӯяд: «Мо мунофикинро намешиноҳтем, қуз бо ин аломате, ки бо Алӣ кина доштанд».

³⁵ Сабтун-нучумул аволӣ, Тирмизӣ, с.497.

³⁶ Аҳмад ибни Ҳанбал (р).Сабтун-нучумул аволӣ.

2. Фазилати дуввуме, ки Ҳудо ҷалла ҷалолуҳу ба Алий (к.в.) иноят фармуда ин аст, ки ўро дар қўдакӣ дар хонаи Муҳаммад (с), яъне хонае, ки машияти азалии Ҳудо таъаллуқ гирифта буд, ки хонаи нубувват ва хонаи ҳатми паёмбарон қарор дод ва ўро таҳти инояти Ҳадича ҳамсари Паёмбар (с) ва таҳти таваҷҷӯҳи мустақими худи Паёмбар (с) қарор дод, то саҳми воғире аз ахлоқ, одоб ва қаромати инсониро дар ин хонаи муборак қасб қунад ва то маншайи вучуд ва силсилаи насли Паёмбар (с) бишавад. Оре, зуря ва насли Паёмбар (с), яъне занон ва мардони сайидзодаи ҳасаний ва ҳусайнӣ ҳама аз Ҳасан ва Ҳусейн-писарони начиби ҳазрати Фотима-дуҳтари Паёмбар (с) ҳастанд. Ин ду нафар сулолаи поки Алий ибни Абутолиб мебошанд, пас асл ва маншайи насли Паёмбар (с) Алий ибни Абутолиб ҳамсари Фотима аст.

Дар ин бора ривоят шуда, ки Паёмбар (с) ба амаки худ Аббос ибни Абдулмутталиб фармууд:

«Ҳудо насли ҳама анбиёро пушти худи онҳо оғарида ва насли ман аз пушти ин шахс (Алий ибни Абутолиб) аст»³⁷.

Пас дар бораи чунин шахсе, ки паёмбар дустдорӣ ва буғзи ўро маҳак ва аломати имон ва ниғоҳи мардум қарор дода ва ба ин васила мўъмин ва муноғиқ аз ҳам

³⁷ Аҳмад ибни Ҳанбал (р). Сабтун-нучумул аволӣ. С. 489

чудо ва шинохта мешаванд, магар васфе беҳтар аз ин ёфт
мешавад?

Дар шаъни шарифи касе, ки Худованд ҷалла
ҷалолуҳу зуррия ва насли беҳтарини маҳлуқи Ҳудо-
Муҳаммад ибни Абдуллоҳ (с) хотами анбиёро аз пушти
ӯ ба вучуд овард ва идома дод ва ҳифз кард, магар васфе
бартар аз ин каромат метавон гуфт?

Хеле ачиб аст, ки аллома шайх Муҳаммади Мардуҳ-
олими курдистонӣ дар сафҳаи 33-уми рисолаи худ ба
номи «Ҳалли ихтилоф» дар бораи содот (сайидзодаҳо)
менависад:

*«Ба изофа ҳудро сайид ва авлоди Расул (с) ҳам мегӯяд: дар
сурате, ки молик насаби нутба аст, на раҳм, яъне
муайянкунандаи нажод тухм аст, на мазраа».*

МО ҳаргиз интизор надоштем, ки шахси олиме
монанди шайх Муҳаммади Мадруҳ, ки дар вусъати
илмаш шак надорем, по рӯи ҳақиқати возехе бигузорад
ва ҳақиқатеро инкор намояд, ки дар тӯли таърихи Ислом
мавриди иттифоқи уламои муҳаққики Ислом ва
мавриди қабули умуми мусалмонон буда ва мебошад.
Қуръони мачид ҳам тибқи ояи 85-ум ва 86-уми сураи
Анъом бар хилоғи фикри Мадруҳ ва тасдиқунандаи
назари уламо буда, авлоди духтарро зуряи инсон
медонад, ки мефармояд:

Сухани Худо:

«**Ва аз зуррияи Иброҳиманд: Довуд, Сулаймон, Аюб, Юсуф, Мўсо ва Ҳорун ва инчунин подош медиҳем ба некӯкорон ва низ аз зуррияи Иброҳим мебошад: Закариё, Яҳё, Исо ва Илёс ва ҳамаи инҳо аз солеҳон ва растагоронанд».**

(*Сураи Анъом, ояҳои 85-86*).

Чунонки мулоҳиза мешавад, Қуръони карим, ин китоби ваҳии илоҳӣ ҳазрати Исоро сареҳан дар зумраи зуррияи Иброҳим шумурдааст ва ҳоло он ки нисбати он ҳазрат аз тарафи модараи Марям ба Иброҳим мерасад, на аз падар, зеро Исо падар надорад. Дар сафҳаи 32-юми ҷузъи дуввуми «Муҳтасари тафсир»-и Ибни Касир низ ин матлаб зикр шуда, ки менависад: «*Дар ин, ки Қуръон ҳазрати Исоро (дар ояи фавқ) дар ҷамъи зуррияи Иброҳим зикр карда аст далел бар ин аст, ки авлоди духтарони инсон дохил дар зуряи инсон мешаванд, зеро Исо алаиҳисалом аз тарафи модараи Марям ба Иброҳим алаиҳисалом мерасад, ҷунки Исо падар надорад*».

Сайдмуҳаммад Рашиди Ризо дар «Тафсири манор» (ч.7, с. 589) ба зикри ин матлаб пардохта, дар пиromуни ин ояи карима метӯяд: «*Баъзе аз уламои тафсир аз ин, ки Исо (с) (дар ояи мазкур) дар шумораи*

зуррияи Иброҳим бо Нӯҳ зикр шуда аст, истидолол карданд, ки лафзи зуря шомили авлоди духтарон ҳам мешавад».

Имом Фахридини Розӣ низ дар тафсири худ ба ин оя истидолол карда, мегӯяд:

«Ин оя далел бар ин аст, ки Ҳасан ва Ҳусайн аз зуррияи Паёмбар (с) мебошанд».

Сайдмуҳаммад Рашиди Ризо дар ҳамон сафҳа ва аз ҳамон ҷилди «**Тафсири манор**» мегӯяд:

«Абунатъим дар китобаи бо номи «Маърифати насаб», аз ривояти Умар ибни Ҳаттоб (р) нақл мекунад, ки Паёмбар фармуд:

Ҳама фарзандони одам насабашон аз тариқи падараишон собит мешавад, ҷуз фарзандони Фотима, ки ман падараишон ҳастам».

Дар «*Саҳехи Бүхорӣ*» (ҷ. 9, с. 71.) бо ривояти саҳех омада аст, ки паёмбар (с) дар бораи Ҳасан ибни Алий фармуд:

«Паёмбар (с) (ишора ба Ҳасан карда) фармуд: «Ин писарам сарвари бузурге аст. Умед аст, ки Ҳудо ба василаи ў байни ду гурӯҳ аз мусалмонон сулҳ ва ошти дихад» чунин ҳам шуд. Зеро дар асари сулҳе, ки ҳазрати Ҳасан ибни Алий бо Муъовия кард, мусалмонон даст аз ҷанг ва хунрезӣ дар байни худ даст қашиданд ва шамшерҳоро дар ниём бурданд ва осуда шуданд.

Чунонки мулоҳиза мешавад, Паёмбар Ҳасанро дар ин ҳадис бо тавсиф ба васфи (сайид) ва ба унвони писар ба худаш нисбат медиҳад ва чи далеле беҳтар ва қавитар аз ин, ки худи ҳазрати Расул (с) ўро, ки писари духтараш Фотима мебошад сареҳан писари худ бидонад.

Пас бо таваҷҷӯҳ ба далели ояи Қуръони карим, ки зикр кардем ва бо тасреҳи ҳадиси набавӣ, ки нақл кардем, мусаллам аст, ки Ҳасан ва Ҳусайн зуррия ва насли Паёмбар (с) мебошанд. Инчунин занону мардони сайидзодагони ҳасаний ва ҳусайнӣ ҳам, бе шак авлоди Паёмбар (с) маҳсуб мешаванд.

Яке дигар аз мағоҳир ва фазоили Алий (к.в.) ин аст, ки ўтибқи ҳадиси саҳехи Паёмбар (с) ба таври яқин ва бе ҳеч тардиде ҳам маҳбуби Худо ва расулаш буд ва ҳам муҳиби Худо ва расулаш.

Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ мухаддиси бузурги Ислом дар «Саҳехи Бухорӣ» (ҷ.5, с.171.) дар ин бора ривоят карда мегӯяд: «Паёмбар (с) шабе дар айёми ҷангӣ Ҳайбар фармуд, ки фардо ин парчамро ба дасти марде медиҳам, ки Худо бо дасти ў ба мо фатҳ ва пирӯзӣ медиҳад. Он мард Худо ва расулашро дӯст медорад ва Худо ва расулаш низ ўро дӯст медоранд».

Суҳайл ибни Саъд-ровии ҳадис мегӯяд:

«Мардум он шабро бесаброна дар интизорӣ гузарониданд, то бубинанд Паёмбар (с) парчамро ба чӣ касе медиҳад, ки лоиқи чунин сифати азиме мебошад ва дар ин ҷабҳаи муҳими набард дар роҳи Ҳудо ба ифтихор ва фатҳу пирӯзи мерасад». «Суҳайл ибни Саъд мегӯяд:

«Ҳамин ки субҳ шуд, мардум назди Паёмбар (с) шитофтанд. Ҳар як аз онҳо умед дошт, ки касе ки паёмбар фармуда буд ў бошад ва ин парчами ифтихорофарин ба ў дода шавад.

Паёмбар субҳоҳ фармуд:

- Күчост Алӣ ибни Абутолиб?

Гӯфтанд:

- Ё Паёмбар чашмаши дард гирифта, шаб аз шиддати дард наосудааст. Паёмбар ўро бо ин ҳол назди худ хост ва оби даҳани мубораки худро дар чашми Алӣ (к.в.) ағионд ва барояш дуъо кард, то шифо ёбад. Ҳудо ўро фавран ба ҳадде шифо дод, ки гӯё аслан чашмаши дард надоштааст. Он гоҳ парчами набардро ба ў супурд. Алӣ (к.в.) арз кард:

- Ё паёмбар бо онҳо бичангам, то монанди мо мусалмон шаванд? Паёмбар фармуд:

- Ором пеш бирав то ба наздиқашон бирастӣ. Он гоҳ онҳоро ба сӯи дини Ислом датвамт кун ва он чи аз ҳуқуқи Ҳудо, ки бар онҳо воҷиб мешавад ба онҳо бифаҳмон. Ба Ҳудо қасам, ҳар

гоҳ Худованд ҳатто як нафарро ба василаи ту ҳидоят фармояд, барои ту беҳтар хоҳад буд аз шутурҳои сурхранг.

Яъне дар ибтидои корат онҳоро ба сӯи дини Ислом даъват кун ва умуреро, ки пас аз қабули Ислом бар онҳо воқиб мешавад, ба онҳо таблиг кун ва бифаҳмон. Пас аз он агар напазирифтанд бо онҳо бичанг».

Чунонки дар ин ҳадис хеле рӯшан баён шуда, паёмбар (с) Алиро дўстдори Худо ва Расул ва низ Худо ва расулашро дўстдори Алӣ медонад ва чӣ мӯждае беҳтар аз ин!

ШУЧОЪАТИ АЛӢ (К.В.)

Ҳазрати Алӣ (к.в.) марде буд шучоъ ва нерӯманд ва дар айни ҳол доно. Дар қомуси ҳаёташ аслан калимаи тарсу ҳарос вучуд надошт. Аз ҳеч пешомаде, ҳарчанд хатарнок буд, наметарсид. Ин марди рӯҳонӣ ва азим ҳам марди майдони ҷанг буд ва ҳам марди илми дин. Шучоъат ва қудрати бозу ва қуввати қалби Алӣ дар мавриди зиёде таҷаллӣ карда, ки онҳоро таърих сабт кардааст. Мо акнун ҷанд мавриди онро дар ин китоб зикр мекунем:

1. Дар шаби ҳичрат

Ҳазрати Расул (с) ба Алӣ (к.в.), ки дар хонаи он ҳазрат зиндагонӣ мекард, дастур дод то шабе, ки меҳост аз Макка ба Мадина ҳичрат фармояд, дар хобгоҳаш, ки дар он фасл дар асари мӯътадилии ҳаво дар рӯйи ҳавлий қарор дошт, бихобад, то агар куффор, ки дар он шаб муроқиби он ҳазрат хоҳанд буд, аз сӯроҳии дар даромаданд ё аз ҷойи баланде монанди боми хонаи ҳамсоя ба дохили ҳавлий назар андозанд, бо дидани Алӣ дар хобгоҳи Паёмбар тасаввур кунанд, ки он ҳазрат дар ҷойи худ хобидааст ва ин амр барои он ҳазрат фурсате бошад, то муваффақ шавад дар он шаб аз Макка хориҷ гардад ва ба ҷойе, ки тибқи нақша дар назар дошт, биравад.

Алӣ (к.в.) бо яқин ба ин, ки дар марзи хатари шадиде қарор мегирад, ки мумкин аст ба қимати ҷонаш тамом шавад, ин маъмурияти диниро мухлисона ва сирфан ба хотири ризои Ҳудо қабул кард ва дар хобгоҳи он ҳазрат хобид.

Алӣ (к.в.) мутмаин буд, ки метавонад ба хубӣ аз ўҳдаи анҷоми ин кори хатарнок барояд. Зоро аз тарафе бовар дошт, ки аз ўҳдаи дағъи ҳар муҳочиме, ҳар чанд разманда ва варзида бошад, ба хуби бармеояд, ки ўро дар як лаҳза ҷуссаи бечон кунад ва аз тарафи дигар яқин дошт, ки гарчи куффор хонаро дар он шаб муҳосира

мекунанд ва зери назар мегиранд, vale дар түли шаб коре ба хона нахоҳанд дошт. Чунки одат ва русуми араб ин буд, ки дар шаб ба хонаи касе, ки ба ў сўиқасд доранд, хучум набаранд ва ин амр, яъне шабехунро хеле қабех ва бар хилофи мардонагӣ медонистанд. Ба ҳамин лиҳоз буд, ки куффори Қурайш дар назар доштанд хонаро дар түли шаб таҳти назорат гиранд ва дар ҳангоми субҳ, ки ҳазрати Расул (с) тибқи маъмули гузашта аз хона хориҷ мешавад ва барои анҷоми намози субҳ ба Масҷидулҳаром меравад, қасди шуми худро анҷом диханд.

Гузашта аз ин, ҳазрати Расул (с) ба ҳазрати Алӣ (к.в.) дастур фармуд, то он шаб дар чойгоҳи он ҳазрат бихобад ва рӯзи баъдаш супурдаҳо ва амонати мардумро, ки назди он ҳазрат буда ба соҳибони онҳо баргардонад. Аз ин хотир Алӣ (к.в.) яқин дошт, ки он ҳазрат фармудааст аз ин рӯ, ҳеч гуна осебе ба ў намерасад ва ў пас аз сафари он ҳазрат боқӣ хоҳад монд, то амонати мардумро ба онҳо бозгардонад, зоро фармоиши соҳиби рисолати бузург ба хато наҳоҳад рафт.

Гарчи Алӣ бо ин васф бар ҳаёти хеш итминон дошт, vale яқин аст, ки шучъоъати бемисл ва қуввати қалбии камназир лозим аст, то касе аз рӯи майлу хоҳиш ин кори хатарнокро ба ўҳда бигирад ва амалан анҷом дихад.

Магар на ин аст, ки ҳамин ки субҳ мешуд, Алӣ дар даҳони марг қарор мегирифт?

Магар на ин аст, ки қуффор дар ҳангоми субҳ бо дидани Алӣ дар хобгоҳи Паёмбар ба ҳатои худ пай мебаранд, ки дар асари вучуди Алӣ дар хобгоҳи паёмбар фиреб хўрдаанд ва Паёмбар ба ин сабаб аз дасташон начот ёфтааст?

Пас ҳазрати Алӣ (к.в.) сабаби муюссар ва омили бас муҳиме дар муваффақияти ҳазрати Расул (с) барои ҳичрат гардидааст ва ба истилоҳи имрӯзӣ Алӣ (к.в.) нақши азиме дар амри ҳичрати он ҳазрат ба ўҳда гирифта ва ба хубӣ анҷом додааст ва ба ин сабаб яқин аст, ки қуффор аз кори Алӣ (к.в.) ҳашмгин ҳоҳанд шуд ва табиъӣ аст, ки барои сабук соҳтани шиддати ҳашми худ қабл аз ҳар коре, зоҳирان бояд ўро ба қатл бирасонанд.

Вале чун лутфи Ҳудо ва баракати назари Паёмбар (с) шомили ҳоли Алӣ (к.в.) буд, на танҳо аз марг начот ёфт, балки камтарин озоре ҳам надид.

Қуффор фаҳмиданд, ки қатли Алӣ на танҳо гирехе аз мушкили корашон намекушояд, балки корашонро мушкилтар ҳоҳад кард. Зеро қатли ин бузургвор ҳашми Бани Ҳошимро барангехта ҷанги тоифаиро ба бор ҳоҳад овард, аз ин хотир, коре ба Алӣ надоштанд ва бидуни талафи вақт барои даст ёфтани бар ҳазрати Расул (с) ва

рафик ва ҳамсафараш Абубакр (р) ба атрофу акнофи хоричи Макка шитофтанд.

2. Рўзи Бадр

Дар ғазваи Бадр³⁸ қабл аз ин ки амалан ҷанг шурӯй шавад, тибқи расми он рўзгор мубориза ба миён омад. Ба ин гуна, ки се тан аз ҷанговарони Қурайш ба номҳои Утба ибни Рабиъа ва писараш Валид ибни Утба ва бародараши Шайба ибни Рабиъа, ки ҳар се тан дар фунуни ҷангӣ маҳорат доштанд, аз сафи мушрикон хориҷ шуданд ва ба миёни ду саф омаданд ва мусалмононро ба мубориза хостанд, то се тан аз байнин худ ба миёни ду саф бифиристанд, ки тан ба тан бо ҳам бичанганд.

Аз ин хотир, се нафар аз ҷавонони ансор (аҳли Мадина) ба миёни ду саф шитофтанд. Аммо Утба ибни Рабиъа онҳоро напазирифт ва гуфт: Мо меҳоҳем бо қавми худамон, яъне мусалмонони Қурайш мубориза кунем на бо шумо, ки ҳамшашни мо набуда, дар асолат бо мо баробар нестед ва нидо дардод ва гуфт:

³⁸ Ҷанг Бадр аввали субҳи чумъа, 17-уми рамазони соли дуюми ҳичрӣ (13-уми марта соли 624 мелодӣ) дар маҳалле ба номи Бадр байнин Расули акрам (с) ва асҳобаш аз як тарафва мушрикони Макка аз як тарафи дигар даргирифт. Бадр дар масофаи якшаба роҳи уштур дар ҷониби Тоиф ҷойгир аст.

- Эй Мұхаммад! Касоне ба сўйи мо бифирист, ки қавми мо ва ҳамشاъни мо бошанд.

Ин бор тибқи хостаи ўҲамза ибни Абдулмутталиб - амаки Паёмбар (с) ва Алӣ ибни Абутолиб-писари амаки Паёмбар (с) ва Убайда ибни Ҳорис ибни Абдулмутталиб писари амаки Паёмбар (с), ки ҳар се тан қурайшӣ ва аз Бани Ҳошим буданд, аз сафи мусалмонон хориҷ шуданд ва ба сўйи онҳо шитофтанд. Фавран Ҳамза бо Утба даромехт ва ўро ба қатл расонид. Алӣ низ бо Валид ибни Утба дар омехт ва фурсати амалро аз дасташ гирифт ва ўро бо як зарбаи шамшер аз пой даровард ва ба замин афканд. Чун Шайба ибни Рабиъа дар муқобилии Убайда ибни Ҳорис муқовимат мекард, Ҳамза ва Алӣ ба қўмакаш шитофтанд ва кори Шайбаро яксара карданд ва ўро куштанд.

Дар ин чо бояд таваққуф кунем ва ба мардонагии бе мисли Алӣ (к.в.) қоил шавем, чунки дар ин мочаро агар Ҳамза бар Утба ибни Рабиъа ғолиб шуд ва ўро кушт, гарчи Утба ҹанговари корозмуда буд, вале ачиб нест. Зеро Ҳамза ибни Абдулмутталиб низ яке аз шучъонои варзида ва саворкори моҳир ва аслиҳабози номдоре буд, ки ҹангдида ва дар фунуни ҹангига моҳир буд.

Аммо Алӣ, ки бар Валид ибни Утба-силаҳшури моҳири Қурайш пирўз гардид, дар ин таърих (таърихи

чанги Бадр) навчавони биступанчсолае буд, ки то кунун ҳаргиз на танҳо амалан вориди майдони чанг нашуда буд, балки ҳеч гоҳ саҳнаи чангро ба ҷашм надида буд. На бо шамшер ошнои дошт ва на бо найза улфате ва на бо душмане даромехта буд. Бо вучуди ин, ки аввалин бор шамшер ба даст гирифта буд, кори як нафар ҷанговари шуҷӯъ ва далерро қабул мекунад ва анҷом медиҳад, ки гӯё дар фунуни ҷангӣ басир ва то он ҷо кор карда ва аз кораш маҳорат омӯхта, ки қабул мекунад бо яке аз паҳлавонони варзида ва машҳури араб, яъне Валид ибни Утба ба мубориза ва ба ҷанг тан ба тан, дарояд ва ба ҳадде мӯҳлатро аз дasti ҳарифи нерӯмандаш мегирад, ки қабл аз ин ки ў битавонад шамшерашро ба ҳаракат дароварад, Алӣ бо як зарба корашро яксара мекунад ва ўро лошай бечон месозад ва ба замин меафканад.

Аллоҳу акбар! Ин, чи шахсияте аст, ки аввалан бо он камбудиҳои ҷангӣ қабул мекунад, ки бо яке аз шуҷӯъони моҳири араб вориди мубориза шавад ва ҳеч хавф ва тарсе ба дил роҳ намедиҳад. Сониян, вориди кор шуда, ин паҳлавони ҷангиро бо як зарбаи корӣ мекушад ва ба замин меафканад.

Ҳаққан инояти Ҳудо дар кор буд. Ҳудо қалби Алиро қаввӣ ва ба панҷа ва бозуяш қудрат дод ва ўро бар

дүшмани муқтадираш пирӯз фармууд ва аз ин ҷо лоиқи лақаби Асадуллоҳи ғолиб гардида.

3. Дар воқеъаи Ҳандақ

Дар соли панҷуми ҳичрат, яҳудиёни сокини нимҷазираи Араб, ки дар асари зиёд шудани қудрати мусалмонон ва пешрафти босуръати дини Ислом дилхояшон дар оташи бухлу кина месӯҳт, мушрикони Қурайш ва дигар қабилаҳои арабро бо худ ҳамфикр ва ҳамадаст менамоянд, то қувваи зиёде фароҳам кунанд ва ҳама бо ҳам ба Мадина ҳамла намоянд ва Паёмбарро ба қатл расонанд ва мусалмононро қатли ом ва шаҳри Мадинаро ғорат намоянд. Амалан низ вориди кор мешаванд ва нақшай корро фароҳам мекунанд.

Хабари ин иқдоми маҳуф ба Мадина мерасад ва Паёмбар ва мусалмононро дар ҳавф меандозад, зеро иддаи нерӯҳо ва таҷхизоти ҷангии Мадина дар муқобили ҷамъи зиёд ва таҷхизоти комили дүшмани ҳучумгар, ки таъриҳ мегӯяд, ки даҳ ҳазор нафар буданд, ноҷиз буд. Дар ин гирудор Салмони Форсӣ-саҳобаи бузурги Паёмбар (с) мегӯяд, ки дар Форс вақте барои шаҳре ҷунин вазъе пеш меояд, порсиён давродаври шаҳрашон ҳандақ мекананд, то аз вуруди душман ба шаҳр ҷилавгирӣ қунанд ва онҳо натавонанд вориди шаҳр

шаванд. Пешниҳод мекунад, то аз ҷониби шимолии шаҳр, ки заминаш барои амалиёти ҷангӣ муносиб буд, ҳандақ бисозанд ва бақия ҷонибҳои шаҳр, ки киштзор ва ва боғу нахлистон аст, дар вазъи худ бошад, зоро хатар аз он сӯ таҳдид намекунад.

Ин пешниҳод мавриди писанди Паёмбар (с) воқеъ ва пазируфта мешавад. Мусалмонон ба амри Паёмбар (с) хеле зуд машғул мешаванд ва шабу рӯз шитобон кор мекунанд. Ҳуди Паёмбар (с) низ шахсан ҳамроҳи онҳо кор мекунанд, то он ки ҳандақ дар муддати шаш шабонарӯз тамом мешавад. Мусалмонон дар паноҳи ин ҳандақ барои дифоъ аз шаҳр ҷойгир мешаванд. Бо ин тадбири бесобиқа шаҳри Мадина аз ҳучуми душман дар амон мемонад.

Яхуд ва Қурайш ва дигар қабилаҳои араб мағруона ба сӯйи Мадина пеш тохта, умед доштанд, ки бо ин шумораи хеле зиёд ва бо ин омодагӣ ва таҷҳизоти коғӣ, ки фароҳам кардаанд ва дар ихтиёр доранд, хеле зуд бар мусалмонон пиrouз гарданд, онҳоро то охирин нафар нобуд созанд ва аз сафҳаи вуҷуд нест намоянд ва дар сафҳаи таъриҳ то абад ҷой диханд. Аммо ҳамин ки ба канори шаҳр мерасанд, ҷашмашон ба ҷизе меафтад, ки ҳеч вақт надидаанд ва он ҳамин ҳандақ буд, ки аз нақшай

онҳо хориҷ буд ва тасавур намекарданд, ки мувоҷеҳ бо чунин мушкилие бишаванд.

Ба ҳар ҳол роҳе набуд ҷуз ин, ки дар он сўйи хандақ рӯ ба рўйи мусалмонон, ки дар он тараф ҷойгири шуда буданд, урду бизананд ва мавзеъ бигиранд. Ҷуз тирандозӣ бо камон коре аз дасташон барнамеомад. Ҳусусан, ки мусалмонон дар пушти деворҳои хонаҳо сангар гирифта буданд ва тирҳои онҳоро бо тир, хеле хуб посух медоданд.

Бо ин вазъ маълум буд, ки душман наметавонад коре пеш барад, то ба мақсади худ бирасад. Зеро ба ҷанги аслий даст намеёбанд ва тирандозӣ бо камон ба танҳоӣ дар кори ҷанг асари муҳиме надорад. Чунки дар он рўзгор пешрафт ва пирўзӣ бо найза ва шашер буд. Аз ин хотир, душман дар кораш ҳайрон шуд, ки чӣ қунад? Оё ноком дasti холӣ баргардад ва армуғони хичолат ва шармсорӣ бо худ бибарад ё муддати хеле тӯлонӣ дар пушти хандақ мунтазир шавад, ки он ҳам маълум нест, охир чӣ шавад ва то кай бимонад? Махсусан, Абусуфён ба сарони қабилаҳои араб гуфта буд, ки кори ҳамла ба Мадина хеле осон ва хеле зуд анҷом ҳоҳад гирифт ва ғаниматҳои зиёде насибашон ҳоҳад шуд. Инак, дучори мушкиле шудаанд, ки дар ҳалли он ба куллӣ дармондаанд.

Дар ҳамин аснои буҳронӣ ва саргардонӣ баъзе аз паҳлавонони машҳури душман, аз қабили Амр ибни Абдувад, Икрима ибни Абуҷаҳл, Зарор ибни Ҳаттоб ва чанд тани дигар аз ин вазъе, ки барои онҳо пеш омада буд, ҳашмгин шуданд. Маҳалле аз хандақро, ки тангтар аз бақияи он буд дар назар гирифтанд ва бо аспҳои худ савора аз он сӯ ба ин сӯйи хандақ ҷаҳиданд. Аз ин хотир, ғурӯҳе аз мусалмонон ба роҳбарии Алӣ ибни Абутолиб ба муқобила бо онҳо шитофтанд ва қабл аз ин ки бо онҳо даромезанд, Амр ибни Абдувад, ин паҳлавони камназири араб нидо дар медиҳад ва аз ғурӯҳи мусалмонон талаби мубориза мекунад. Алӣ ибни Абутолиб ба даъвати Амр посухи мусбат медиҳад ва пеш меравад. Амр, ки Алиро дар муқобили хеш навҷавони ғайричангӣ мепиндорад, мутакабирона мегӯяд:

- Ту чаро омадӣ, эй писари бародарам? Ба Ҳудо қасам ман дӯст намедорам туро биқушам. Алӣ бо камоли чуръат мегӯяд:

- Вале ман ба Ҳудо, хеле дӯст медорам, ки туро биқушам. Ҳар ду аз асп пиёда мегарданд шамшер ба даст ба яқдигар ҳамлавар мешаванд.

Хеле ачиб аст, ки Алӣ, ин навҷавони камсобиқа пешдастӣ мекунад ва Амро бо як зарбат шамшер аз пой дармеоварад ва ўро ба замин мезанад. Ҳамроҳони

Амр, ки онҳо низ аз размандагони далер буданд, мабхут ва бимнок мешаванд ва фирор мекунанд ва ба он сўи хандақ мечашанд, то ба қароргоҳи худ бишитобанд ва ҳабари қатли Amrro, ки бовар нашуданий буд, ба мардум бирасонанд.

Алӣ бо ин пирӯзии азим, парчами фахр ва мубоҳотро ба дўш гирифт ва ба сўйи Паёмбар (с) ва мусалмонон шитофт, то мұждаи ин тавфиқи мұхимро ба онон бидиҳад.

Амр ибни Абдувад, паҳлавони шуҷоъ ва хеле машхури араб буд, ки камтар касе аз силахшүрони араб ёрои муқобила ва мубориза бо ўро дошт. Чунон ки гуфтем, то он чо хирасар буд ва лофи диловарӣ ва маҳорати ҷангӣ мезад, ки ба Алӣ гуфт: «*Майл надорам бо ту мубориза ва туро бикушам*». Яъне күштани Алиро ба ҳадде барои худ саҳл ва осон мепиндошт, ки камтарин шаке ба дил роҳ намедод, vale майл надошт ин корро бикунад. Ахиран мебинам, ки Алӣ ўро ба ҳисоб наёвард ва ба ҳадде аз худ итминони ғалаба ва пирӯзӣ бар ў дошт, ки ҳеч эътиное ба ў накард ва қасам ёд кард ва гуфт: «*Ман ба Ҳудо дўст медорам, ки туро бикушам*». Чунонки гуфт, ўро зуд күшт.

Ин се воқеъаи басе мұхимро ба унвони намунае аз шуҷоъати Алӣ, ки ҳама дар замони ҳаёти Паёмбар (с)

буда, дар назари хонандагони азиз қарор медиҳем, то худ ба умқи кор ва шиддати шучоъати ин шахси азими ҷаҳони Ислом пай баранд.

Ногуфта намонад, ки агар ба таърихи уммати Ислом ва дигар мардуми ҷаҳон муроҷиъат намоем ва шахсиятҳои маъруфи размии миллатҳоро, чи дар замони гузашта ва чи дар овони ҳозира ба назар оварем, ба ин ҳақиқати воқеъӣ мерасем, ки камтар касе пайдо шуда, ки ҳамзамон шахсияти рӯҳоният ва шучоъат бошад, балки ё марди сирф рӯҳонӣ буда ё фақат марди майдони ҷанг аст.

Вале Алӣ бар хилоғи ин қоиди куллӣ дорои ҳарду сифат буд. Ҳам шахсияти азими рӯҳонӣ буд ва ҳам шучоъ ва диловар. Ба иборати дигар, Алӣ ҳам аҳли масҷид ва минбар ва меҳроб буд ва ҳам марди ҳарб ва шамшер. Нуқтаи таъаҷӯб ин ҷост, ки Алӣ бо он камии синну сол ва набудани омӯзиш дар амалиёти ҷангӣ ҷунонки гуфтем, бо қаҳрамонони ҷанговар ва машҳури араб мечангид ва бар онҳо ғолиб ва пирӯз мегардид. Бешак, ки дар ин роҳ дастгираш Раббулоламин буд.

ФАСОҲАТ ВА БАЛОҒАТИ КАЛОМИ АЛӢ (К.В.)

Ҳар кас хутбаҳо ва мавъизаҳои Алиро дар «**Наҳҷулбалоға**» ё суханони ҷудогонаи Алӣ (к.в.)-ро дар дигар китобҳо мутолиҳа кунад ё ба шеърҳое, ки ба Алӣ мансуб аст назар андозад ва аз қоида ва адабиёти забони асили арабӣ огоҳ бошад, ҳақиқатан дар каломи Алӣ ба ҳадди аъло фасоҳат ва балоғати Алиро мебинад, ки ҷуз каломи Аллоҳ ва каломи паёмбар (с) дар каломи фусаҳо ва булағои арабҳои асил ҳаргиз чунин чизе наҳоҳад буд.

Ин ҳусусият аз ин ҷо барои Алӣ ба вучуд омад, ки ҷунонки пеш аз ин нигоштем, ўз синни шашсолагӣ то биступанҷсолагӣ, яъне нуздаҳ соли дароз дар манзиле ба сар бурд, ки аз ҳисси баракати маънавӣ дар дунё беназир ва муҳтасар ба фард буд ва таҳти иноят ва тарбияти шахси бемисле парвариш ёфт, ки фасехтарин ва балеғтарин суханвари олам буд.

Ин манзили муборак, хонаи нубувват ва ин шахси азим, хайрулбашар Муҳаммад ибни Абдуллоҳ (с) буд, ки мефармояд:

«*Ман фасехтарин касе ҳастам, ки ба ҳарфи зод сухан мекунад*».

Ҳарфи «зод» ихтисос ба забони арабӣ дорад, чунки дар ҳеч яке аз забонҳои дунё ҳарфи «зод» дида ва шунида нашудааст.

Чун ҳазрати Расул, ки мураббии Алий буда фасехтарини қавми араб буд, дар фасех сохтани каломи Алий асар гузашт ва ўро фасехбаён ва балеғ тарбия намуд.

Инак, яке аз ашъори пурмағзи амири балофатро, ки дар бораи ҳуввият ва баробарии афроди башар ва аҳамияти илми дин сурудааст, ба унвони намуна нақл мекунем ва онро мазмунан пешкашии хонандагони азиз мегардонем Мефармояд:

«Афроди башар аз ҳисси ҳайкал ва соҳтмони ҷасад ва аъзо ва ҷавореҳи зоҳирӣ ва ботинӣ тафовуте бо ҳам надоранд ва ҳама бо ҳам яксонанд. Агар қасе ба асолати ҳуд бинозад ва барои ҳуд аз ин ҷиҳат бартарӣ ва шараф бар дигарон пиндорад, пас бояд бидонад, ки аз ин ҷиҳат ҳам фарқе бо дигарон надорад. Зоро асли аввалай ҳамаи онҳо гил аст ва об ва аз ин ҷиҳат қасе бар дигаре бартар нест.»

Бидон, ки ҳеч фахр ва фазилате барои ҳеч шахсе бар дигаре нест, ҷӯз барои аҳли илми дин. Чунки инҳо ҳастанд, ки барои ҷӯяндагони роҳи мустақими илоҳӣ муршид ва ҳодӣ мебошанд. Пас, илми дин биёмӯз то ҳамеша зинда бимонӣ. Ҳамаи мардум мурдагонанд, воле уламо (ҳатто уламо ва донишишмандони фунун ва ришиштаҳои улуми гайридинӣ)

ҳамеша, ҳатто пас аз марг ҳам зинда ва ҷовидонанд. Осори ноғеъашон ҳамеша дар китобҳо боқӣ ва номи баландашон доиман дар забони мардуми ҷаҳон ҷорӣ мебошад. Аҷр ва арзии ҳар касе дар миёни ҳалқ ба ҳамон андоза аст, ки донии дорад. Инро ҳам бояд фахмид, ки бе донишон душмани донишмандонанд».

Пас аз фатҳ ва пирӯзӣ дар ҷангӣ Бадр ба ин муносибат дар шеъраш, ки мазмунан зикр мекунем, мефармояд:

«Мо (аҳли Бадр) ба ёрии Паёмбар (с) бархостем, аз ҳамон рӯзҳои аввали биъсаташ, он гоҳ, ки ин душманони мушрик ва маглуби шикастхӯрда аз қабули дაъваташ рӯйи гардониданд ва мусалмонони доно ба сўйяш шитофтанд ва ба давраш ҷамъ шуданд.

Дар ин ҷо (Бадр) барои дифоъ аз Паёмбар (с) душманони мушрик ва гумроҳеро, ки на қаблан дини саҳехе доштанд ва на акнун, маглуб кардем. Паёмбар аз сўйи Худо барои ҳидояти ҳалқ мабъус шудааст. Мушрикон дини ҳаққашро напазирифтанд, vale мо (аҳли Бадр) ҳамин, ки Паёмбар (с) моро ба сўйи дини ҳақ ҳидоят фармуд, зуд пазирифтем ва Худоро итоъат кардем ва роҳи парҳезкориро писандидем ва дар пеш гирифтем».

Инак, яке аз мавъизаҳои насрин пурмағзи ин амири фасоҳат, ки ба писари амаки худ Абдуллоҳ ибни Аббос навишта, ки мефармояд:

«Табиъат ва сиришти бани одам чунин аст, ки чизе ки ба даст меоварад ўро масрур ва хушнуд месозад ва чизеро, ки аз дасташ дарравад ўро асафнок ва гамгин мекунад, ту ба дунё зиёд дил мабанд, дилхушӣ ва хушҳолии ту бояд ба хайроти ухравӣ бошад, ки ба онҳо даст ёбӣ ва таъассуф ва дилтангии ту бояд аз manoфеъи ухравӣ бошад, ки аз ту фавт шуда ва ба он даст наёфтад.

Ба он чи аз молу матоъи дунё ба даст овардӣ, зиёд хуш мадор ва аз он чи аз дунё, ки ба ту нарасид ҳеч таъассуф махӯр ва дил ба он танг мадор. Иҳтиётат ва қўшишият бояд нисбат ба умуре бошад, ки пас аз марғ барои ту нофеъ ва муфид бошад, ҷаҳони охир ҳам беҳтар аст ва ҳам ҷовидон».

Абдуллоҳ ибни Аббос мегӯяд:

«Ман баъд аз қаломи Аллоҳ ва баъд аз қаломи Паёмбар (с) аз ҳеч сухане монанди ин сухан (қаломи Алӣ) истифода накардам».

Али (к.в.) дар ибороти расои насрин дигари худ ба мардум насиҳат мекунад ва мефармояд:

«Мабодо назди ту беҳтарин чизҳо аз дунёат ин бошад, ки ба лаззат ва айшу нӯши бирасӣ ё орзу кунӣ, ки бар душманат пирӯз шавӣ, то ҳаим ва газабатро фурӯ нишонӣ, балки

бөхтарин чизҳо назди ту ин бошад, ки бар зидди ботил қиём кунӣ ва онро аз байн бибариӣ ва дар ҷониби ҳақ ба по хезӣ ва онро пирӯз намоӣ».

Ин ҷо хеле воҷиб медонем яке аз насиҳатҳои бас муҳимеро, ки Алӣ (к.в.) ба волидайн нисбат ба фарзандонашон фармуда аст, нақл кунем, ки мефармояд:

«Фарзандонатонро маҷбур накунед, ки (дар умури дунявӣ ва равияи зиндагӣ ва тарзи муъошират) ва ахлоқ рафтори шуморо бигиранд, зоро фарзандони шумо дар замоне ба вучӯд омадаанд, ки бо замони шумо басе фарқият дорад ва ҳар замоне муқтазоёти замони гузашта муносиб набуда ва қобили қабул нест».

Тасаввур нашавад, ки насиҳатҳо ва дастуроти Алӣ (к.в.) ҳама рӯҳонӣ ва дар бораи охират мебошанд, балки бисёр ғуногунанд ҳам дар ҳикмат ва ҳам дар сиёсати мулк ва мамлакат ва ҳам дар таваҷҷӯҳи ҳалқ нисбат ба тарзи муъоширати саҳех бо яқдигар баҳс мекунанд.

Хулоса, дар умури муҳталиф бо ҳамон балоғат ва фасоҳати худододӣ сухан рондааст, ки агар мо бихоҳем дар ин китоб ҳатто аз ин матлаб яке аз фармоишоташро нақл кунем, ин китоб, ки дар назар аст муҳтасар бошад, қалонҳаҷм ҳоҳад шуд. Аз ин хотир ҳонандагонро ба муроҷиъат ба «Наҷӯз-ул-балога» роҳнамоӣ мекунем.

Бояд таваҷҷӯх дошт, ки зебоии ин ашъори равон ва ибороти ин се мавъизаи Алӣ (к.в.) балоғат ва фасоҳате, ки мо барои намуна нақл кардем, ба ҳадде латоифи фасоҳат ва балоғати арабӣ доранд, ки норасоии тарҷумаи форсии ман ва ҳар каси дигар ба ҳеч ваҷҳ наметавонад онро сад дар сад инъикос кунад. Ба таври кулӣ тарҷумаи ҳар қаломе мутобиқ бо асли қалом намешавад, то чи расад ба қаломи Аллоҳ ва қаломи Муҳаммад расулуллоҳ (с) ва қаломи Алӣ (к.в.).

ХИЛОФАТИ АЛӢ (К.В.)

Хонандагони азиз! Чунон ки медонед ин китоб, китоби ақидаи динӣ нест, балки китоби таъриҳ аст ва сирфан дарбаргирандаи ҳақиқат ва воқеъияти таъриҳӣ аст. Мо бо хонандагони гиромӣ аҳд мекунем, ки дар бораи ин хилофат ҳам монанди се хилофати қаблӣ бо муроҷиъа ба китобҳои мӯътамади таъриҳӣ он чиро, ки ҳақиқат ва воқеъият аст ба қалам оварем ва ҳеч гуна назари шахсӣ, тарафдорӣ ва таъассуб нисбат ба асли ин хилофат ва ҳодисаҳое, ки дар пайи он ба вуҷуд омадааст, ба кор набарем.

Дар таърихи Усмон (р) навиштем, ки ў ба дасти фитнангезони ошӯбгар ба шаҳодат расид.

Таърих мегўяд онҳо пас аз ин воқеаи фочеъабор бар Мадина-маркази ҳукумати Ислом то он чо тасаллут ёфтанд ва ба қудрат расиданд, ки Ғофик ибни Ҳарби Омирий раиси бадкорони Миср аморати Мадинаро ба даст гирифт. Вазифаи рӯҳониятро низ ишғол кард ва худро дар мақоми Алий (к.в.) чо зад ва барои мардум намоз гузорид. Касе на амалан тавонист пешашро гирад ва на касе чуръат дошт дар ин бора ҳарфе бизанад. Аз таваҷҷӯҳ ба ин амр ба хубӣ метавон фахмид, ки онҳо чи қадар дар Мадина соҳиби қудрат шуда буданд.

Илова бар ин, мардум чи дар Мадина ва чи дар вилоёт ва ноҳияҳои мамлакати Ислом, аз оғози сар задани ошӯб ва қиём бар зидди Усмон (р) ба ду гурӯҳи ба ҳам зид чудо шуда буданд. Гурӯҳе тарафдори Усмон (р) буданд. Акнун ҳам табъян тарафдор ва хунҳоҳаш буданд, гурӯҳи дигар душмани Усмон (р) буда ва акнун ҳам мисли гузашта душманаш буданд, реҳтани хунашро раво медонистанд. Эҳтимол мерафт, ки ин ду гурӯҳ бар рӯйи яқдигар силоҳ бикашанд ва ба ҷони ҳам афтанд. Чунин ба назар мерасид, ки танҳо чизе, ки ҳар як аз ин ду гурӯҳро аз ин кор боз медошт, ин буд, ки хостанд бубинанд ният ва иқдоми халифаи баъдӣ чист. Чун агар маълум шавад дар канори гурӯҳи мухолиф қарор гирифта, бар зидди як гурӯҳ мебошад, он гурӯҳи дигар

ба мухолифат бо халифа ва гурӯхи мухолифи худ бархоста, ҹанг ба роҳ андозанд.

Аз тарафи дигар, Муъовия ибни Абусуфён (р) ин доҳии сиёсии араб ва пешвои Бани Умая дар Димишқ такя бар тахти аморат задааст ва сарзамини Шом аз Сурия, Урдун, Фаластин ва Лубнонро дар ихтиёр дошта, бар ин диёри зархез тасаллут дорад. Ў мусалламан, тарафдори Усмон (р) аст ва дар сафи тарафдорони Усмон (р) меистад. Мухимтар ин аст, ки иддаи сипоҳ ва таҷхизот ва аслиҳа ва захира ва хазинаи молии ў хеле беш аз Мадина ва дигар марказҳои Исломӣ буд.

Возех аст, ки ў ва дигар тарафдорони Усмон (р) аз ҳар касе, ки ба хилофат бирасад, ҷиддан меҳоҳанд, то қабл аз ҳар коре ба ҳисоби қотилони Усмон (р) халифаи мақтули мусалмонон бирасад. Зеро ў мазлумона ва бидуни ҳеч гуна иҷозаи динӣ ба дасти онҳо ба қатл расида буд ва чӣ коре барои халифаи ҷадид мухимтар аз ин кор аст? Дар сурате, ки ин кор дар оғози кор на танҳо барои халифаи ҷадид осон набуд, балки маҳол ва номумкин буд. Зеро агар иқдом ба ин кор мекард бо аксуламали ҳамон ошӯбгарони фитнангез рӯ ба рӯ мешуд, ки акнун бар Мадина тасаллут ёфтаанд ва дар марказҳои дигари мамлакат тарафдорони зиёде доштанд.

Маълум аст, ки бо ин фазои пуризтироб ва дар ин авзοъ ва аҳволи ошӯфта, ки мамлакат дар ошӯб ва фитна фурӯ рафта буд ва уммати Ислом бар қуллаи оташвишони хатарнок қарор гирифта буд, ҳеч нафаре моил ба қабули вазифаи хилофат намешавад, зеро наметавонад ба беҳбуди авзοъ ва тавфиқ дар кораш умед дошта бошад.

Ба ҳамин иллат ва сабабҳои мавҷуд вақте ки мардум ба ҳузури Алӣ ибни Абутолиб шитофтанд, то бо ў байъат кунанд, ҷиддан худдорӣ фармуд. Ҳоло он, ки на дар Мадина касе беҳтар ва лоиқтар аз Алӣ (к.в.) барои ин кор буд ва на дар соири ҷаҳони Ислом.

Алӣ (к.в.) чӣ гуна хилофатро қабул фармояд, дар сурате, ки ба яқин медонад, ки дар паси пардаи аиёми оянда чи мушкилоте ниҳон аст ва бе ҳеч тардиде зуд сар мезанад ва по дар миён мегузорад.

Ибни Асир дар «**Ал-комил**» (ҷ.3, с.98.), мегӯяд: «Асҳоби Паёмбар (с), ки Талҳа ва Зубайр дар ҷамъи онҳо бӯданд, ҷамъ меоянд ва ба наzdи Алӣ мераванд, то бо ў байъат кунанд, vale Алӣ az қабули байъат худдорӣ мекунанд ва мефармояд:

- **Ман ниёз ба ин кор надорам. Ҳар касеро, ки шумо барои ин кор интихоб кунед, ман розӣ ҳоҳам буд».**

Асҳоб мегүянд:

- *Мо касе ҷуз туро интихоб наҳоҳем кард. Боз чандин бор барои ин кори муҳим ба Алӣ муроҷиъат мекунанд. Алӣ дар ҳар бор ҳамон ҷавобро ба онҳо медиҳад, ки аввалин бор дода буд, вале онҳо даст бар намедоранд ва охирин бор мегүянд:*

- *Мо касе намебинем, ки барои ин кор аз ту лоиқтар ва аз ҳисси сабиқа дар Ислом аз ту сабиқадортар ва аз назари қаробат бо Паёмбар (с) аз ту наздиктар бошад.*

Боз Алӣ мувоғиқат намекунад ва ҷавоб медиҳад:

- Исрор наварзед. Ман барои шумо (дар ин давраи хилофат) вазир бошам беҳтар аст аз ин, ки амир (халифа) бошам³⁹.

Асҳоб мегүянд:

- *Ба Ҳудо қасам даст аз доманат бар намедорем, то он, ки бо ту байъат кунем. Ин бор Алӣ мефармояд:*

- *Пас байъат дар масҷид бошад, байъат бо ман набояд дар хона пинҳонӣ анҷом гирад. Бояд дар масҷид ва дар назди мардум бошад.*

«Алӣ дар ҳоле, ки камонаширо дар даст дошт, ба масҷид ворид мешавад. Мардум хушҳол мешаванд ва бо камоли рагбат бо ў байъат мекунанд. Аввалин касе, ки байъат

³⁹ Нахҷ-ул-балоға. Байрут, с.136.

мекунад, Талҳа ибни Убайдуллоҳ буд, сипас Зубайр ибни Аввом байъат мекунад».

Ин мочаро дар аксари китобҳои таърихии араб ва ғайриараб бо андаке камӣ ва зиёдӣ зикр шуда аст. Мо акнун хуносай ин матлабро аз китоби «Бомдоди Ислом» таълифи дуктур Абулҳусайн Зарринкӯб бо каме тағиیر дар ибороташ нақл мекунем ва дар назари хонандагони азиз мегузорем, ки мегӯяд:

«Махсусан ҳарҷу марҷ ва бесарусомоние, ки дар авоҳирӣ аҳди Усмон (р) мардумро асосан густоҳ карда буд, ҳаргуна майл ва рагбат ба ҳукумат ва аморатро аз қалби (тоҳири) Алӣ берун бурда буд».

Аз ин рӯ, Алӣ аз қабули хилофат ибо мекард ва ғолибан дар ин чандруза баъд аз шаҳодати Усмон (р)) аз мардум пинҳон мешуд. Як бор вақте бо анбӯҳи мардум рӯ ба рӯ шуд ва исрори онҳоро дид гуфт:

-Маро бигузоред ва каси дигар бичӯед аз он, ки ман агар хилофатро бипазирам, шуморо ба ҷонибе, ки худам медонам, роҳ мебарам ва ба ҳарфи сухангӯён ва маломати маломатгарон гӯш намедиҳам, аммо агар маро voguzored, як тан аз шумо ҳастам. Шояд ҳам беш аз шумо нисбат ба он касе, ки ғайри ман бар мегузинед, ихлос дошта бошам. Ба ҳар ҳол барои шумо вазир ва

ройзан бошам, бештар ба нафъи шумост, то барои шумо амир ва фармондех шавам.

Доктор Зарринкӯб меафзояд: «Ин суханонро Алӣ ба ҷиддият ва эътиқод мегуфт, ҷунон ки шеваи ў буд ва қасдаи узр овардан ва бозоргармӣ набуд. Аммо мардум ўро раҳо накарданд. Як рӯз ба давраи рехтанд ва атрофаширо ҷунон гирифтанд, ки ду тарафи ридояши пора шуд ва наздик буд фарзандонаи зери даст ва по бираванд. Гирифториҳо дар кор буд ва парешониҳо ва аз ин рӯ, дар кори байъат тардид дошт.

Аммо мардум ўро раҳо накарданд ва исрор карданд, то ноҷор пазируфт.

Аҳли Мадина ва мӯхолифони Усмон (r) бо ў байъат карданд ва пеш аз ҳама Талҳа ва Зубайр ва ҳатто қасоне аз Бани Умая ҳам, ки дар Мадина монда буданд, бо ў байъат карданд».

Ин буд гуфтаи доктор Абулхусайн Зарринкӯб, ки аз саҳифаҳои 103 105 ва 106-уми китобаш бо номи «Бомдоди Ислом» хulosа гирифтем. Мебинем, ки гузориши ин устоди муҳаққиқ бо гузоришҳои муарриҳони араб яқсон ва тасдиқунандаи онҳо аст.

Ҷунонки мебинем, Алӣ бо илтимос ва исрори мардуми иборат аз саҳоба ва ғайри онҳо ин хилофатро, ки рӯ ба рӯ бо дарвозаҳои кушодаи фитнаҳо ва

душвориҳои хориҷ аз қиёс буданд, пазируфт ва дасти байъат ба онҳо дод.

Ин байъат субҳи рӯзи ҷумъа биступанҷуми зулҳичҷаи соли сивупанҷуми ҳичрӣ, як ҳафта баъд аз шаҳодати Усмон (р) дар Мадинаи мунаввара, дар масҷиди Муқаддаси Набавӣ ва дар паҳлуи оромгоҳи мутаҳҳари Паёмбар (с) анҷом гирифт.

АВВАЛИН ХУТБАИ АЛӢ (К.В.) БА ҮНВОНИ ХАЛИФАИ МУСАЛМОНОН

Таърихномаҳо иттифоқ доранд, ки Алӣ (к.в.) дар ҳамон рӯзи ҷумъа, ки бо байъати умумии мардум Алӣ (к.в.) хилофатро ба даст гирифт, дар Масҷиди Набавӣ рӯйи минбари Паёмбар (с) истод ва аввалин хутбаи ҳудро дар оғози хилофат дар ҳузури омма чунин иброз фармуд:

- «Худованди азза ва ҷал китобе нозил фармуда, ки ҳаққан раҳнамо мебошад. Ҳудо (дар ин китоб) он чи некӯст ва ҳар чи бад аст, ҳамаро возех баён фармуда аст. Пас шумо он чиро, ки ин китоб некӯ медонад, бигиред ва анҷом дихед ва аз ҳар ҷизе, ки ин китоб онро бад медонад аз он иҷтимоӣ қунед ва бипарҳезед. Фароизеро, ки Ҳудо бар шумо воҷиб

фармудааст, хуб ба ҷой оваред. Ҳудо шуморо дар биҳиишт ҷой хоҳад дод. Ҳудо умуреро бар шумо ҳаром фармудааст, ки ношинохта нест (аз онҳо барҳазар бошед) Ҳудо дастандозӣ бар мусалмонон (ба ҷон ва мол ва номус ва ҳиссиёти онҳо)-ро аз ҳар ҳаромӣ ҳаромтар дониста аст. Ҳудо таъмини ҳифзи ҳуқуқи мусалмононро дар байни онҳо марбут ба ихлоси ният ва ҳусни амал ва тавҳиди қалимаи онҳо медонад, (яъне ҳар гоҳ мусалмонон нисбат ба якдигар ихлос ва иттиҳоди қалима дошта бошанд), ҳаққан нисбат ба ҳуқуқи якдигар таъаддӣ ва таҷовуз намекунанд ва амнияти үмумӣ дар тамоми корҳои иҷтимоӣ барқарор ҳоҳад шуд ва ҳуқуқи үмумии мардум ҳифз мешавад».

Сипас Алӣ (к.в.) мефармояд:

«Пас мусулмони ҳақиқӣ ва мӯъмини воқеъӣ касе аст, ки мусулмонон аз зиёни забонаш ва аз осеби дасташ дар амон бошанд, ҷуз дар он ҷо, ки ба ҳақ бошад. Ҳеч мусалмоне ҳақ надорад бо забон ё бо дасташ мусалмонеро азият кунад, магар дар мавриде, ки ба ҳукми дин бошад (яъне мусалмон коре карда бошад, ки бояд тибқи ҳукми шаръи Ислом мӯҷозот ва ҳадди шаръӣ бар ўҷорӣ шавад), ба корҳои үмумии үммат аҳамият дигед ва барои анҷоми онҳо бишитобед. Ҳар касе аз шумо бе шубҳа маргро дар пеш дорад. Хеле аз мардум пеш аз шумо аз ин ҷаҳон рафтанд. Қиёмат (монанди сорбон пушти саратон афтода), шуморо бо сурӯди сафари қиёмат

ором-ором пеш мебарад, бори сафаратонро сабук бибандед (яъне маъсият накунед, то дар қиёмат сабук бор шавед) аз итоб ва иқоби Худо битарсед ва барҳазар бошед. Дар бораи мусалмонон ва шаҳрҳояшон, ҳатто нисбат ба ҳайвонот дар ҳар ҷои мамалакат масъулият доред (мабодо мусалмоне гирифтор шавад ва ба додаши нарасед ё ҳайвоне талаф шавад ва ба начоташ нашитобед).

Худоро ҳамеша итобат кунед ва ҳеч гоҳ аз ҳукми Худо исён ва тамарруд накунед, агар рӯ ба рӯ бо амри хайре шудед, бишитобед ва онро анҷом дихед ва агар мувоҷех бо амри шарре шудед, рӯй аз он бигардонед ва раҳояши кунед».

Сипас ҳазрати Алӣ барои хусни хатми хутбаи нофеъи худ ояи 26-уми сураи Анфолро тиловат кард:

Сухани Худо:

«Ба ёд оваред он замонеро, ки шумо (мусалмонон) аз ҳайси шумора кам будед ва дар ин сарзамин аз ҳайси қудрат заъиф ва нотавон маҳсуб мешудед ва метарсидед, ки мардум (душманон) (монанди уқоб, ки бар сари паррандагон фуруд меояд ва онҳоро мерабояд), шуморо бирабоянд ва аз байн бибаранд. Пас Худованди таборак ва таоло шуморо дар шаҳри Мадина ҷой дод ва ҷамъ ва муттаҳид ва дастгирий ба ёрии худ фармуд ва рӯзиҳои пок ва ҳалол ба шумо ато фармуд. Умед аст бо ёди ин

**иноёти илоҳӣ, ки бар шумо лутф фармудааст,
сипосгузораш бошед».**

(Сураи Анфол, ояи 26).

ДАР ХУТБАИ АЛӢ (К.В.) ЧӢ МЕБИНЕМ?

Тавре мулоҳиза мешавад, ҳазрати Алӣ дар ин хутба нисбат ба шахс ё дар бораи хилофаташ як калима ҳарф намезанад ва аз ин бобат чизе ҳатто кӯмак аз касе намехоҳад. Чун Алӣ дар асари исрори худи мардум дasti байъат ба онҳо дода буд, онҳо ба ҳукми дин мукаллаф буданд, ки тарафдор ва пуштибони халифаи хостаи худ бошанд, агарчи, ки халифа аз онҳо наҳоҳад.

Ҳазрати Алӣ сиёсати хилофати худро дар идораи мамлакати Ислом бар асоси дастурот ва таълимоти Қуръони карим қарор дода, ки дар ибтидои хутба мефармояд:

«Худованд китоби ҳидоятгарро ба шумо фиристод, ки некиву бадиро дар он баён кард, пас ҳар кори хайрро пайрав бошед ва аз шар дурӣ ҷӯед». Дар ин ҳангом, ки Алӣ (к.в.) ба хилофат расид, авзоъи кишвар чунонки шарҳ додем, хеле ошуфта буд. Фикри саркашӣ ва исён дар байни

аксар табақоти мардум дар аксар минтақаҳои кишвар шиддат мегирифт.

Аз ин хотир, ин мардум беш аз ҳар чизе ниёз ба тақвияти рӯҳ, таҳсини ният, ислоҳи ахлоқ ва ихлос дар қавл ва амал доштанд, то он, ки бо ин сифатҳо як уммати солеҳ ва муслиҳ қобили ҳаёти матлуб бошанд.

Аз ин хотир чунон ки мулоҳиза мешавад бақияи ҷумлаҳои хутбаи ҳазрати Алӣ (к.в.) мувоғиқ бо авзоъ ва аҳволи ин мардум буда, ҳама мавъиза ва иршодоте аст, ки онҳоро ба сўйи рӯҳонияти солим ва камолоти инсоният мекашад ва ҳаргоҳ чунин бошад, уммати Муҳаммад (с) ба хайр ва саъодати дунявӣ ва ухравӣ мерасанд ва амният ва осоиши умумӣ барқарор мешавад ва бар ҷои ошуфтагӣ ва ихтиоли қунунӣ менишинад.

Оре, ҳазрати Алӣ (к.в.) дар ин хутба мардумро мутаваҷҷеҳи охират менамояд ва мефармояд, ки умри шумо низ монанди гузаштагон мегузараад ва ба охир мерасад ва шумо бо онҳо баробар мешавед. Пас бояд дар ин чаҳони гузарон ба фикри чаҳони ҷовидон бошед, аз ин ҷо барои он ҷо тӯша ва зод бигиред ва аз саркашӣ ва исёне, ки дар сар доред, бипарҳезед.

Алӣ (к.в.) бо илҳом аз ҳадиси набавӣ мефармояд:

- «Мусулмон касе аст, ки дигарон аз озори забон ва аз зарари дасташ дар амон бошанд.

Ҳаққо ин забон аст, ки бо гайбат, намима (суханчинӣ), дурӯг, шаҳодати зур (шаҳодати ноҳақ), фахши, тӯҳмат, ифтиро ва баҳсу ҷидоли ботил мардумро азият мекунад ва ҷи басо, ки ин забон корро ба ҷое бирасонад, ки муниҷар ба задухурд ва мунтаҳӣ ба қатли фарде ё ҷанг ва мӯқотилаи тоифае ё ҷаҳоне шудааст. Чунонки шоири араб⁴⁰ мегӯяд:

-Хар ҷанге, ки дар дунё воқеъ шуда ё мешавад аз қалом шурӯъ мешавад ва ин қалом байни тарафайни мутахосим радду бадал мешавад ва ба авҷи шиддат мерасад. Он гоҳ ҷанги амалий ҷои ҷидоли забонӣ алланга мегирад».

Ин даст аст, ки маншии фасодии зиёде, аз қабили дуздӣ, ғасб, хиёнат, зарб, ҷарх, ҷиноят, қатл, ҷанг ва барҳам задани амният ва осоиши умумӣ мешавад, ки айнан ҳадиси Паёмбар (с) мебошад, аз умуми мардум меҳоҳад, то аз ин озорҳо, ки аз забон содир мешавад ва аз ин осебҳо, ки аз даст бармехезад, ҳуддорӣ қунанд ва барҳазар бошанд ва он ҷо, ки Алӣ (к.в.) дар хутба мефармояд:

- «Бадкориро тарқ қунед шомили ҳазар аз ҳама бадиҳои забонӣ, дастӣ, иродӣ ва қалбӣ мебошад».

⁴⁰ Ин чумлаи зерин мазмuni шеъре аст, аз ашъори Наср ибни Омир - амири хиттаи Ҳурросон дар замони хилофати Бани Умая.

Имом бо тиловати ояи Қуръон дар охири хутбаи худаш мардумро мутаваҷҷехи лутф ва неъматҳои Ҳудо мефармояд, то ҳамеша ба ёд дошта, шукргузори Ҳудо бошанд, на факт бо забон, балки ҳамроҳ бо итоъат ва амал ба амрҳои Ҳудо ва иҷтииноб ва гурез аз навоҳии дин чунонки Ҳудо дар Қуръон хитоб ба хонаводаи Довуд мефармояд:

Сухани Ҳудо:

-«*Эй хонаводаи Довуд! Дар ивази неъматҳои бешумори Ҳудо ба василаи амал ба дини Ҳудо шукргузораш бошед ва каманд аз бандагонам шукргузорони дуруст».*

САРОФОЗИ ХИЛОФАТИ АЛӢ (К.В.)

Хонандагони азиз! Чунон ки фаҳмидем Алӣ ниёз ба хилофат надошт. Ҳуди эшон ин матлабро ба мардуме, ки меҳостанд бо эшон байъат кунанд изҳор фармуд, вале чун касе бартар ва лоиқтар аз эшон дар чаҳони Ислом набуд, ин хилофат буд, ки ниёзи шадид ба эшон дошт. Эшон дар асари исрори мукаррари мардум дасти байъат ба онҳо дод.

Агар дар ин мочарои воқеъӣ, ки мавриди иттифоқи таърихномаҳои исломӣ ва ғайриисломӣ мебошад, фикр кунем, пеши худ тасаввур меқунем, ки дар ин сурат набояд ҳеч нафаре бо эшон мухолифат кунад ва ҳамаи уммат дар муқобили эшон дар як саффе биистанд ва даст ба сина мутеъ шаванд ва гардан хам карда, мунтазири фармон гарданд.

Вале, мутаассифона, ояндаи хеле наздик нишон дод, ки ин тасаввури мо саҳех набуда ва беш аз хаёле нест. Зоро дар таърих мебинем, ки ҳаводиси дилхароше пеш омад, ки ҳаққан набояд биёяд. Мо иншоаллоҳ сабабҳо ва иллатҳои ин ҳодисаҳоро дар охири китоб ба қалам ҳоҳем овард.

Пас акнун ин шумо ва ин ҳаводисе, ки аз авроқи китобҳои таърихи мӯътамад мегирнем ва пеши назаратон меғузорем ва бидуни ин, ки ба худ ҳақ дихем, то нисбат ба ҳақ ва ноҳақ будуни ҳар як аз ин ҳодисаҳо қазоват кунем, ин доваририо ба худи хонандагони гиромӣ voguzor меқунем, то худро дур аз маърака нигаҳ дорем.

Аз мутолиъаи сарчашмаҳои таърихӣ мефаҳмем, ки ҳазрати Алӣ (к.в.) дар оғози хилофаташ бо ду амри басе муҳим рӯ ба рӯ гардид: яке қазияи хуни Усмон (р)-халифаи мусалмонон, ки як ҳафта қабл аз ин ба дasti ошӯбгарони бадкор ба ноҳақ реҳта шуда буд. Асҳоб ва

соири тарафдорони Усмон (р) аз ҳазрати Алий (к.в.) меҳостанд, то бар қотилони халифа ҳадди шаръиро ҷорӣ кунад ва аз онҳо қасос бигирад.

Дуввум, бекор кардани ҳокимон ва амирони давраи Усмон (р) аз гӯшаву канори кишвар ва таъйини ашхоси дигар ба ҷои онҳо, ки ошӯбгарон барои ҳамин амр (ки ҷуз баҳона набуд), алайҳи Усмон (р) қиём карда ва ўро ба қатл расонида буданд. Онҳо акнун ҳамин амрро аз ҳазрати Алий (к.в.)-халифаи вақт меҳостанд.

Акнун бояд дид, оё Алий дар оғози хилофаташ ва дар ин муҳити пуризтироб ва номусоиде, ки охирҳои ҳаёти Усмон (р) то қунун ҷаҳони Исломро фаро гирифта буд, метавонист ин ду амри муҳимро, ки тақрибан ба ҳам зид ҳастанд, амалӣ кунад?

Дар тӯли таърихи башар, чи дар ҷаҳони Ислом ва чи дар ҷойҳои дигар, ҳамеша ва дар ҳар ҷо, муваффақият дар ҳар кори иҷтимоӣ ва сиёсӣ вобаста ба мавҷудияти ду асли муҳим буда ва ҳоҳад буд, яке вучуди фазои муносиб ва мусоид барои кор, дуввум, вучуди мардони корӣ. Оре, мардони солех ва муҳлис ва ғидокор.

Оё ин ду замина барои ҳазрати Алий дар ин ҳангоми душвор вучуд дошт?

Таъриҳ мегӯяд, ки на ҳайр. Ҳуди ҳазрат ҳам дар ҷавоби Талҳа ва Зубайр сареҳан фармуд, не! Дар «Наҷх-

ул-балоға» низ омада, ки ҳазрат ба мардуми худ дар Куфа хитоб мекунад ва онхоро сояи мард медонад на марди воқеъӣ. Мефармояд:

-«Эй мардуме, ки шакл ва шабоҳати мардӣ доред, vale мард нестед ва мардонагӣ надоред, эй кош шуморо ба чашм надида будам ва ба дил намешинохтам».

Пас барои Алӣ (р) дар ин муҳити фитна ва ошӯби кишвар ва бо ин гуна мардон чӣ коре муюссар мешавад?

Дар ҳар ҳол акнун бо ҳам ҳамроҳ бо таърихнависони мавриди эътиимида мусалмонон қадам ба қадам пеш меравем, то бубинем ҳаводиси оянда чӣ буда ва масири онҳо чи гуна будааст.

Ҳамин ки ҳазрати Алӣ пас аз байъати умумии мардум аз масҷид ба хона меояд, Талҳа ва Зубайр ва ҷамоъате аз саҳобагон (р) ҳузури Алӣ (к.в.) меоянд аз эшон меҳоҳанд, то ҳадди шаръиро бар қотилони Усмон (р), ки акнун ҳама дар Мадинаанд, ҷорӣ кунад ва аз онҳо қасос бигирад. Ҳазрати Алӣ ба Талҳа ва Зубайр хитоб мекунад:

- «Бародаронам. Он чи шумо медонед ва аз ман меҳоҳед бар ман маҷхул ва маҳфӣ нест, vale чи коре аз дастам бар меояд ва чи кунам дар бораи ин мардуме, ки аз мо қавитаранд ва акнун бардаҳои шумо дар канори онҳо истодаанд ва онхоро тақвият мекунанд ва аъроби

(бодиянишин ва қабилаҳои сахрогард) ба тарафдории онҳо бархостаанд ва дар шаҳри шумо ҷамъ шудаанд? Онҳо метавонанд ҳар чӣ, ки бихоҳанд дар ҳаққи шумо анҷом диҳанд. Оё шумо акнун қудрате мебинед, ки битавонад аз ўҳдаи анҷоми он чӣ, ки меҳоҳед барояд»?

Мегӯянд:

-На хайр!

Ҳазрати Алӣ мефармояд:

-«Ба Ҳудо ман иншоаллоҳ назаре ҷуз назари шумо наҳоҳам дошт».

Аз таъриҳ маълум мешавад, ки Талҳа ва Зубайр мӯътақид буданд, ки гарчи қувваи қунуни Мадина чунон ки ҳазрати Алӣ фармуд, барои гирифтани қасос аз қотилони Усмон ва дифоъ аз қиёми эҳтимолии онҳо коғӣ нест, аммо мешавад мардумро дар вилоёти мамлакат муттаҳид кард ва қуввае дар муқобили душманон ташкил дод, ки битавонад аз ўҳдаи дафъи онҳо ва иҷрои қасос бар онҳо барояд.

Аз ин хотир Талҳа ба ҳалифа пешниҳод карда мегӯяд:

- Агар мувофиқат бифармои, то ман ба Басра равам, ногаҳон мебинӣ, ки бо сипоҳе аз саворкорони разманда ба Мадина бозгаштаам.

Зубайр низ ин матлабро бо Алий (к.в.) дар миён гузошта мегүяд:

- Агар мувофиқат фармой ба Куфа равам, ногаҳон бо лашкаре аз размандагони савора ба Мадина бармегардам.

Вале ҳазрати Алий мутмаъин набуд, ки онҳо дар корашон муваффақ шаванд. Гузашта аз ин, халифаи мӯъминон муқобил буд, ки аввалин кораш қиёми мусаллаҳона ва ҷангу хунрезӣ бошад, он ҳам дар шаҳри муқаддаси Мадина марқади мутаҳҳари Паёмбар (с). Аз ин хотир ба дарҳости очилонаи онҳо мувофиқат накард ва фармуд:

- Фурсат бидихед дар ин бора ба хубӣ фикр кунам⁴¹.

Авзори чории ҷаҳони Ислом нишон медод, ки Талҳа ва Зубайр, ҷунонки ҳазрати Алий (к.в) фаҳмида буд, дар ин коре, ки пешниҳод карда буданд муваффақ намешаванд, зоро дар Басра ва Куфа ва ҷойҳои дигар баъзе аз мардум тарафдори Усмон (р) ва хунҳоҳаш буданд ва баъзе дигар бараъкс душмани Усмон (р) буданд ва тарафдори қотилони Усмон (р). Бинобар ин, Талҳа ва Зубайр наметавонистанд мардумро дар ҳеч ҷое ҷамъ қунанд ва ба тарафи Мадина ҳаракат диханд. Чунки

⁴¹ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч 7.саҳ.229.

агар иқдом ба ин кор мекарданد байни тарафдорон ва душманони Усмон (р) дар ҳар ҷо ҷанг дармегирифт ва ба Мадина дарҳол сироят мекард. Ин буд яке аз мушкилоти ҳазрати Алӣ дар оғози хилофат нисбат ба қасосе, ки ҳалнапазир менамуд.

Мушкилии дигар ин буд, ки Алӣ (к.в.) ба хилофат расида, ошӯбгарон аз эшон низ ҳамон чизеро меҳоҳанд, ки аз Усмон (р) меҳостанд, яъне бекор кардани омилони Усмон (р) ва таъйин мардуми беҳтар ба ҷои онҳо. Ҳуди Алӣ низ ҳамин иродаро дошт. Дар ин бора ду бор бо Усмон (р) низ музокира карда буд ва ин корро аз ўхста буд. Зоро ҷунонки дар таърихи Усмон (р) навиштем, ахборе аз корҳои омилони Усмон (р) ба Мадина мерасид, ки Алӣ ва асҳобро нисбат ба онҳо бадбин карда буд.

Бинобар ин, маслиҳати вақт талаб мекард, ки Алӣ дар оғози хилофати худ аз мансаб озод кардани омилон ва коргузорони Усмон (р)-ро оғоз қунад. Вагарна ҳамон ошӯбе ба миён меояд, ки дар давраи Усмон (р) пеш омад. Ҷунки ҳамон ошӯбгароне, ки ҷанд рӯз қабл Усмон (р)-ро бар сари ҳамин амр ба қатл расонида ва қудрат дар даст гирифтанд, акнун дар Мадина ҷойгир шудаанд ва шамшерҳои худро ҳанӯз дар ғилоф набурдаанд. Пас агар Алӣ ба хостаи онҳо, ки худ низ ҷунин меҳост, иқдом нақунад, ҳамин шамшерҳои бараҳна бори дигар барои

ҳамин амр ба кор меафтад ва боз дар шахри Мадина ва дигар минтақаҳои кишвар, ки гурӯҳи зиёде аз мардум бо онҳо ҳамсадо ва ҳамкор буданд, ошӯб барпо мешуд ва дар натиҷа ҷанге дар мегирифт, ки гарчи оқибати қатъии он маълум набуд, вале зоҳирان пирӯзӣ бо онҳо буд. Ҳуди Алӣ (к.в.) ҳам чунонки дар ҷавоби Талҳа ва Зубайр ва асҳобе, ки аз ҶШИХОНДАСТ ҳоста буданд, то аз қотилони Усмон (р) қасос бигирад, фармуд:

- Дар ҳоли ҳозир, ки авзои кишвар ноором аст, қуввае дар ихтиёр надоред, ки аз ўҳдаи кор барояд. Талҳа ва Зубайр низ ин матлабро тасдиқ карданд.

Пас роҳи беҳтар барои Алӣ ҳамин барканор кардани омилони Усмон (р) буд. Зоро ин кор ҳам камзарартар буд ва ҳам шамшерҳои бараҳнаи ошӯбгаронро дар ғилоф мебурд. Ҳуди Алӣ ҳам ҷоиз намедонист ҳокимон ва омилоне, ки тӯдаи мардум аз онҳо норозӣ ҳастанд ва алайҳи онҳо қиём кардаанд дар давраи хилофати Алӣ ҷун пештара бар сари корашон бошанд.

Баъзе аз саҳобаи киром, ки Абдуллоҳ ибни Аббос (писари амаки Алӣ) низ ҳамфирки онҳо буд, бо асли барканории омилони Усмон (р) мувофиқ буданд, вале аз Алӣ мекостанд дар ин кор ҷониби эҳтиётро риоя фармуда, шитоб нақунад, то он, ки авзои ошӯфтаи кишвар ором шавад ва маркази хилофат ба ҳоли оддии

собиқ бозгардад ва табдил ба маҳалли тамаркузи қувваи мамлакат бишавад ё ҳадди ақал Муъовия амири хиттаи Шомро то муддате бар сари кораш боқӣ гузорад, зеро ў ҳам бебок аст ва ҳам аҳли Шом мутеъ ва фармонбардораш ҳастанд. Дар оянда ҳамин ки аз ў байъат гирифт ва авзοй беҳтар шуд ва мардум ором гирифтанд, мешавад ўро ба осонӣ аз кораш канор зад.

Вале Алӣ (к.в.) аҳли фиребу найранг набуд. Зоҳир ва ботини мутафовут надошт, балки ҳамеша ва дар ҳар ҷо ва дар ҳар коре бепарво ва ошкор ҳарф мезад ва бебок ва возех амал мекард ва қавл ва амалаш яке буд. Аз ин хотир бо тақозои онҳо мувофиқат накард ва фармуд:

- Ба Ҳудо қасам, ман Муъовияро ҳатто ду рӯз сари ҷояш боқӣ наҳоҳам гузошт⁴².

Инак, имом дар оғози соли сивушаши ҳичрӣ тақрибан пас аз гузашти як ҳафта аз ибтидои хилофаташ омилони Усмон (р)-ро аз марказҳои амирнишини кишвар барканор мефармояд ва ашхоси дигарро аз саҳобаи Паёмбар ба шарҳи зер ба ҷои онҳо мансуб мекунад ва ба маҳалли амораташон мефиристад.

1. Абдуллоҳ ибни Аббос писари амаки худро ба аморати Яман, ба ҷои Яъло ибни Мунія.

⁴² Ал-комил, ч 3. с.101

2. Усмон ибни Ҳунайф ба аморати Басра, ба ҷои Абдуллоҳ ибни Омир.

3. Умора ибни Шаҳоб ба аморати Куфа, ба ҷои Абумӯсои Ашъарӣ.

4. Қайс ибни Саъд ибни Убодаи Ансорӣ ба аморати Миср, ба ҷои Абдуллоҳ ибни Саъд, ки ўқаблан дар аёми ошӯби замони Усмон (р) он ҷоро тарқ карда буд ва Муҳаммад ибни Ҳузайфа, ки ба ошӯбгарони зидди Усмон (р) пайваста буд, муваққатан сари ҷояш нишаста буд.

5. Саҳл ибни Ҳунайф ба аморати Шом, ба ҷои Муъовия ибни Абусуфён.

САРАНҶОМИ КОРИ АМИРОНИ ФИРИСТОДАИ АЛИ (К.В.)

Ҳамин ки Абдуллоҳ ибни Аббос ба маҳалли маъмурияташ Яман наздик мешавад Яъло-амири он ҷо тамоми мавҷуди байтулмол аз пул ва ғайраро бар медорад ва фирор карда, ба Макка меравад ва Абдуллоҳ бидуни ҳеч гуна монеъа ба маҳал ворид мешавад ва сари кораш менишинад.

Усмон ибни Ҳунайф ба маҳалли маъмурияташ Басра мерасад ва бидуни он, ки Абдуллоҳ ибни Омир -амири

собики он чо ба ў мамониат кунад, ба Басра ворид ва дар چояш мустақар мешавад ва Абдуллоҳ ибни Омир бо моли зиёде раҳсипори Макка мешавад.

Қайс ибни Саъд низ бидуни ҳеч гуна бархурде ба Миср ворид мешавад ва дар доруламора манзил мегирад.

Инро бояд фаҳмид, ки таърих иттифоқ доранд, ки гарчи Усмон ибни Ҳунайф ва Қайс ибни Саъд бидуни ҳеч гуна мамониате, на аз ҳоким ва амири қаблӣ ва на аз аҳолӣ ба осони вориди маҳалли аморати худ шуданд, vale мардуми Миср ва Басра ба се гурӯҳ тақсим шуданд: гурӯҳе, ки аксарияти мардумро ташкил медоданд, тарафдори амири ҷадид буданд ва бо ў бо камоли рағбат байъат карданд ва дасти итоъат ба сина гузоштанд, гурӯҳи дигар на байъат карданд ва на изҳори муҳолифат ва саркашӣ. Инҳо мегуфтанд мунтазир мешавем то бубинем Алӣ (к.в.) дар бораи иҷрои ҳадди шаръӣ бар қотилони Усмон (р) чӣ иқдоме мекунад. То агар аз онҳо амалан қасос бигирад, он гоҳ бо ў байъат карда, итоъат кунем, варна ҳеч гоҳ. Гурӯҳи саввум, ки тарафдори қотилони Усмон (р) буданд, баръакси гурӯҳи дуввум буда, байъат карданд ва мегуфтанд мо тарафдори амир ва мутеи Алӣ (к.в) ҳастем то он гоҳ, ки Алӣ ба таъқиб ва

гирифтани қасос аз қотилони Усмон, ки бародарони мо ҳастанд, иқдом накунад.

Аммо Умора ибни Шаҳоб, ки ба аморати Куфа мерафт, ҳамин ки роҳаш ба маҳалле ба номи Зубола мерасад, Тулайҳа ибни Хувайлид-паҳлавони машҳури Бани Усд пешашро мегирад ва мегўяд:

– Баргард, зеро аҳли Куфа хеч аҳдеро ба чои амири худ (Абумўсои Ашъарӣ) намеписанданд ва намепазиранд. Агар бар нагардӣ сар аз танат чудо хоҳам кард ва ў ба ночор аз он чо ба Мадина боз мегардад. Аммо Саҳл ибни Ҳунайф, ки аморати Шомро дошт ва ба он сўй мерафт, ҳамин ки ба чое ба номи Таббуқ аз сарзамини Шом мерасад, гурӯҳе аз саворони гаштии лашкари Шом роҳашро мегиранд ва мепурсанд:

- Кистӣ?

Мегўяд:

- Ман амири Шомам.

Мегўянд:

- Агар ҳукми аморат аз Усмон дорӣ, мақдамат гиромӣ ва агар аз каси дигар бошад, баргард. Ў ба ночор ба Мадина боз мегардад.

Чунон ки мулоҳиза мекунем, фақат Абдуллоҳ ибни Аббос-амири Яман ба хубӣ дар кораш муваффақ мешавад. Чунки мардуми Яман ғолибан тарафдори Алий

буданд аз ин хотир таслими амир ва бо камоли рафбат мутеъи Алий мешаванд, vale байтулмол холи шуда буд.

Аммо Умора ибни Шаҳоб-амири Куфа ва Саҳл ибни Ҳунайф-амири Шом ба маҳалли маъмурияташон роҳ наёфтанд ва аз миёнаи роҳ ба Мадина боз гаштанд.

Усмон ибни Ҳунайф амири Басра ва Қайс ибни Саъд-амири Миср гарчи бе монеъа ба маҳалли амораташон роҳ меёбанд ва дар доруламора чойгир мегарданд ва бар сари кор менишинанд, аммо дар байни мардуми Басра ва Миср нисбат ба онҳо ихтилоф ба вучуд меояд ва ба се гурӯҳ тақсим мешаванд, фақат як гурӯҳ бидуни шарт таслим мешаванд ва ду гурӯҳи дигар чунон ки шарҳ додем, дар ин бора шарт дошта, гурӯҳе байъати машрут карданд ва гурӯҳе имтиноъ карданд ва мунтазири шарти оянда шуданд.

Пас чунонки мебинем, моҷаро ва саргузашти амирони нав нишон медиҳад, ки на танҳо ояндаи мутмаъин ва умединанде дар пеш нест, балки душвориҳои торике дар сари роҳ аст.

Махсусан дар Шом, чойгоҳи Мувоия, ки лашкари розӣ ва муттаҳид ва захира ва аслиҳаи зиёд ва хазинаи пур аз пули нақд ва мол дар ихтиёр дошт. Алий акнун барои ҳалли ин мушкилот ва дағъи ин душвориҳо қиём ва иқдом мекунад.

Навиштем, ки Умора ибни Шаҳоб-амири Куфа ва Саҳл ибни Ҳунайф амири Шом, ки аз тарафи Алий ба аморат мансуб шуданд, дар корашон номуваффақ шуданд ва қабл аз ин, ки ба маҳалли амораташон бирасанд, ночор ба Мадина боз гаштанд.

Оё Алий аз ин ду минтақаи муҳим Куфа ва Шом сарфи назар менамояд ва ба таслим ва итоъати минтақаҳои Миср, Яман, Басра ва Ирон, ки таҳти аморати ин амиронидора мешуд қаноъат мекунад? Албатта, не! Алий, халифаи тамоми мусалмонон аст ва тамоми мусалмонон бояд таслим бишаванд ва тамоми кишвари Ислом бояд таҳти ихтиёри халифа бошад. Ин ду вилоёт ҳам аз вилоёти сарзамини Ислом буд ва Алий иҷоза наҳоҳад дод касе саркашӣ кунад ва ин ду вилоятро аз кишвар хориҷ намояд ё фикр ва андешаи ин кори нораворо дар сар бипарварад.

Алий акнун қабл аз қиёми мусаллаҳона барои тасаллут бар ин ду минтақа номае ба Абумӯсои Ашъарӣ-амири собиқи Куфа ва номае ба Муъовия ибни Абусуфён-амири собиқи Шом менависад ва иттилоъ медиҳад, ки асҳоби Паёмбар бо ў байъат кардаанд. Қазияи Куфа ба ин тарз ба хубӣ ва хеле ором хотима меёбад ва хотири мубораки Алий аз ин ноҳия осуда

мешавад. Алӣ Абумӯсои Ашъариро, ки таслим шуда буд, дар ҷояш боқӣ мегузорад.

Вале Муъовия ибни Абусуфён, қосид ва номарасонро то муддате назди худ маътал мекунад ва дар ҷавоби номаи Алӣ то аввали моҳи рабеъ-ул-аввал, яъне моҳи саввум аз ибтидои хилофати Алӣ (к.в.) таъхир мекунад. Пас аз он қоғазе ба дасти яке аз мардони мурид ва бовариноки худ ба номи Қубайса медиҳад, ки дар он фақат ин ҷумларо навишта буд: «*Аз Муъовия ба Алӣ*» пас аз дастуроти шифоҳие, ки ба вай медиҳад ва ҳамроҳи Сабрат-ул-ҷаҳнӣ-қосиди Алӣ ба сӯйи Мадина равона мекунад то қоғазро ба дасти Алӣ бидиҳад. Қубайса низ ин номаро дар Мадина ҳузури Алӣ тақдим менамояд.

Чун ҳазрат чизе ҷуз он ҷумлаи мубҳам ва тардидбарангез дар нома намебинад, аз қосид мепурсад:

- Ҷӣ чизе дар пушти сар дорӣ?

Арз мекунад:

- Оё дар амонам?

Алӣ мефармояд:

- Бале, ҳар қосиде дар амон аст.

Қосид мегӯяд:

- Ман акнун аз назди қавме омадаам, ки ҷуз гирифтани қасоси Усмон (р) ба ҳеч чизи дигар розӣ намешаванд ва тан дарнамедиҳанд, ҳафтод ҳазор

солманд дар баробари пероҳани хунолуди Усмон (р), ки бар минбари масциди чомеъи Димишқ овехта шудааст, мегирянд ва мутолибаи хуни Усмон (р) мекунанд.

Бо он ки қосиди Муъовия аз Алӣ (к.в.) дар вақти вурудаш амон ёфта буд ва боз ҳангоми хуруҷ аз хузури Алӣ амон ёфт, бо вучуди ҳамин ҳамон ошӯбгарони муфсид аз изҳороти ў ба ҳашм омада меҳостанд ўро биқушанд, то фитнаи дигар барангезанд, вале бақияи ҳозирон (бо амри Алӣ) монеъ мешаванд⁴³.

Аз номаи мармузи Муъовия ва аз гуфтори қосиди Муъовия ва аз чандин мукотибае, ки таърих мегӯяд байни Алӣ (к.в.) ва Муъовия (р) радду бадал мешавад ва Алӣ ўро бо мулоимат ба таслим ва байъат меҳонад ва ў чуз ибо чизе аз худ нишон намедиҳад. Барои Алӣ мусаллам мешавад, ки ў сари итоъат пеш намеоварад ва чуз ҷанг бо ў чорае нест.

Аҳли Мадина меҳостанд бидонанд, ки Алӣ акнун дар бораи Муъовия, ки таслим намешавад, чӣ иқдоме мефармояд. Зиёд ибни Ҳанзала саҳобаи бузурги паёмбарро барои қасби иттилоъ аз ин кор ба хузури Алӣ мефиристанд. Ҳазрати Алӣ, ки аз замари Ҳанзала огоҳ мешавад, мефармояд:

⁴³ Ибни Касир, «Ал-бидоя ван-ниҳоя», ч 7, с.230

- Омода бош.

Зиёд арз мекунад:

- Барои чӣ коре?

Имом мефармояд:

- Ҳамла ба Шом,

Зиёд арз мекунад:

- Чи бехтар, ки дар ин бора чанде бо душман мадоро фармой ва ин корро ба таъхир андозӣ ва барои исботи фикраш бо шеър истидолол мекунад, ки мегӯяд:

«Ҳар қас дар бисёри аз умураш ба маслиҳати вақт наандешад ва корашро мувофиқӣ замон татбиқ накунад, оқибат бо нешҳои тези замона газида мешавад ва дар зери суми ҳаводиси ногувор лагадмол мешавад».

Вале ҳазрати Алӣ ин фалсафаро, ки шоир гуфта ва онро қабул доштааст, файсала ва фикри мардони комил ва қавиирода намедонад ва мӯътақид ба ин масали маъруф буда, ки мегӯяд, иродада ва иқдоми ҷиддии мардони боҳиммат қӯҳҳоро аз бех бар меканад.

Барои исботи назари муборакаш ба ин шеъри арабӣ истинод мефармояд, ки мегӯяд:

«Агар ту қалбро дар сина қавӣ дорӣ ва шамшери буранд ба даст гирӣ ва тан ба зиллат ва настии надиҳӣ, ҳамеша пирӯз хоҳӣ шуд ва ҳеч гуна зулм ва ситаме ба ту наҳоҳад расид».

Зиёд ба мардуме, ки дар интизораш буданҷ ва аз ў мепурсиданд:

- Чӣ хабаре дорӣ?

- Мегӯяд, ки (шамшер), яъне Алӣ тасмими қотеъ ба ҷанг бо Муъовия дорад. Бояд муҳайёи корзор шавед. Ҳазрати Алӣ тасмим ба ҷанг гирифта, ба умарои худ дар Яман, Миср, Басра ва Куфа фармони омодагӣ медиҳад. Дар Мадина ба гирдоварӣ ва таҷхизи лашкар мепардозад. Парчами ҷангро ба аломати фармондехи қалби лашкар, яъне гурӯҳи размандай миёнаи сафҳои лашкарро ба фарзанди далераш Муҳаммад ибни Ҳанафия ва фармондехии маймана, яъне гурӯҳи размандай рости лашкарабо ба писари амакаш Абдуллоҳ ибни Аббос ва фармондехии майсара, яъне гурӯҳи размандай қисмати чапи лашкарро ба яке аз ҷанговарони шӯҷои Ислом ба номи Амир ибни Абусалима ва роҳбарии муқаддима, яъне пештозони лашкарро ба Абулайло ибни Амир ибни Ҷарроҳ (бародарзодаи Абуубайда ибни Ҷарроҳ--фармондех ва фотехи хиттаи Шом) ва аморати муваққатии шаҳри Мадинаро ба писари амакаш Қусам ибни Аббос месупорад.

Ҳамин ки Алӣ (к.в.) ин лашкарро омода мекунад ва муҳайёи ҳаракат ба сўйи Муъовия дар Шом мешавад,

мутаассифона, хабари ҳодисаи ногуворе ба самъи муборакаш мерасад, ки хотирашро мушавваш мекунад ва эшонро аз ҳаракат ба сўйи Шом бозмедорад. Мо акнун ин ҳодисаро, ки дар таърихи Ислом воқеъаи Ҷамал ё chanги Ҷамал ном дорад, ба шарҳи зер зикр мекунем. Чун ин chanг як ҳодисаи хеле зиёновар аст, ки дар Ислом воқеъ шуда ва даҳ ҳазор нафар аз мусалмонон қурбони ин chanг шудаанд, лозим донистем каму беш аз фарохӯри ин китоб, ки дар назар аст ба ихтисор навишта шавад, дар бораи он ба тафсил сухан ронем, то агар касе бихоҳад пеши худ биандешад ё барои каси дигар дар ин бора изҳори назаре қунад, ба хубӣ аз мочаро огоҳ бошад.

ЧАНГИ ҶАМАЛ

Ҳамон рӯзҳои аввал, ки Усмон (р) ба дасти душманон ба шаҳодат расид, баъзе аз Бани Умая, ки мондани худро дар Мадина хатарнок медиданд, аз Мадина фирор карданд ва ба Макка рафтанд ва низ ҳангоме, ки Алӣ зимоми хилофатро ба даст гирифт гурӯҳи дигаре аз Бани Умая, ки эҳсос мекарданд, ки авзоъи оянда ба зиёни онҳо хоҳад буд ва инчунин ашхоси дигар аз аҳли Мадина, ки тасаввур мекарданд монданашон дар

Мадина ба фоидаи онҳо нест, ба Макка рафтанд. Баъзе дигар аз саҳоба, монанди Саъд ибни Абуваққос, Зайд ибни Собит, Муҳаммад ибни Мусайма, Усома ибни Зайд ва чанд тани дигар, гарчи ба ҷое нарафтанд ва дар Мадина монданд, vale аз ширкат дар ин ҷанг, ки Алӣ машғули омодагӣ бо он буд, канорагирӣ ва худро аз маърака дур нигаҳ доштанд. Зоро инҳо аз мансаб бекор кардани Муъовия ва ҷанг бо ўро дар ҳоли ҳозир муҳолиф бо муқтазои вақт ва бар хилофи маслиҳати уммат медонистанд.

Талҳа ва Зубайр, ки ҷашми мардум ба онҳо дӯхта буд, майл надоштанд бо Алӣ дар ин ҷанг ҳамроҳ шаванд ва ҳамкорӣ қунанд.

Чунки онҳо аз Алӣ тақозо доштанд, то қабл аз иқдом ба ин кор, ҳадди шаръиро бар қотилини Усмон (р) ҷорӣ фармояд. Аз ин хотир, барои он, ки бе монеъа аз Мадина ҳориҷ шаванд, барои анҷоми Умра аз Алӣ иҷоза хостанд. Алӣ бо он ки мӯътақид буд, ки онҳо қасди дигаре доранд ва ошкоро фармуд:

- Қасам ба Ҳудо шумо қасди умра надоред⁴⁴, ба онҳо иҷозат дод, то ба Макка бираванд.

⁴⁴ Доктор Ҳасан Иброҳим. Таърихи Ислом, с. 364.

Хазрати Оиша (р), ки дар ин ҳангом дар шаҳри Макка буд, аз Талҳа ва Зубайр, ки ба Макка расида буданд, мепурсад, ки дар Мадина чӣ мегузарад? Ҷавоб медиҳанд:

- Мардуме дар шаҳри Мадина рехтаанд, ки на ҳақ мешиносанд, на тобеъи ҳақ мешаванд ва на аз ботил иҷтииноб мекунанд. Мо бо машақат тавонистем худро аз дasti онҳо начот дихем ва ба ин ҷо бирасонем. Оиша мегӯяд:

- Ҳайя,⁴⁵ барои дафъи шарри ин душманон ба по хезед. Чун Талҳа ва Зубайр аз бузургони саҳоба буданд, бисёре аз аҳли Мадина ба онҳо байъат карданд ва пушти сари онҳо раҳсипори Макка шуданд.

Абдуллоҳ ибни Омир-амири собиқи Басра ва Яъло ибни Муния-амири собиқи Яман, ки Алий онҳоро аз аморат канор зада буд, низ қаблан бо омилони зиёде ба Макка омада буданд.

Гурӯҳе аз аҳли Мадина ва модарони мӯъминон (занони Паёмбар (с)), ки дар ин сол ба сарпарастии Абдуллоҳ ибни Аббос аз Мадина барои ҳаҷ ба Макка омада буданд, чун шунида буданд, ки Усмон (р) ба дasti душманон ба қатл расида ва онҳо бар шаҳр тасаллут

⁴⁵ Калимаи «ҳайя» дар забони арабӣ исми феъл аст ба маънои «шитоб кунед».

ёфтаанд ва Мадина амният ва суботи сиёсии худро аз даст додааст, салоҳ надиданд ба Мадина боз оянд. Дар Макка монданд, то ошӯб ба куллӣ хомӯш шавад ва авзӯ дар Мадина ба ҳолати оддӣ баргардад. Дар худи Макка низ бисёре аз хонаводаҳои Бани Умая сукунат доштанд.

Чунонки мебинем, Макка маскани аслии гурӯҳе буда ва баъдан маъвои ҷамъи нисбатан зиёде гардида, ки аз Мадина омада буданд. Ҳамаи онҳо талаби хуни Усмонро доштанд ва аз авзоъи ҷорӣ норозӣ буданд. Дар байни онҳо буданд мардуми силаҳшӯр ва ҷангдидаи айёми Паёмбар (с), ки дар ҷангҳои даврони Шайхайн (Абубакр ва Умар) низ музafferона ҷанг карда буданд.

Низ буданд дар ҷамъи онҳо ҷавонони пуршӯру хурӯше, монанди Абдуллоҳ ибни Зубайр ва ғайра, ки истеъодод ва тавононии ҷанг доштанд. Ин мардум гирд омада, аз сокинони аслии Макка ва воридшудагони баъдӣ ба он ҷо. Онҳо мутмаин мешаванд, ки метавонанд алайҳи ошӯбгарон қиём қунанд ва барои гирифтани қасос аз қотилон ва дастандаркорони қатли Усмон ҳалифаи пешинаи мусалмонон мусаллаҳона иқдом намоянд.

Чун таҷаммӯи ин мардум дар Макка мояи умеде барои тавфиқ дар кор шуда буд, ҳазрати Оиша үммулмӯъминин (модари мӯъминон) барои таҳрики ин

мардум бар зидди фитначүён, дар Масчиулхаром канори «Хаçар-ул-асвад» меистад ва хутбаи таъсирноке баён мекунад. Мо акнун тарчумай қисмате аз онро зикр мекунем ки мегўяд:

«Ин мардуми фитначүй аз шаҳристонҳо ва аз қабоили саҳронишин ва аз бардагони фурӯмояи аҳли Мадина барои эҷоди фитна ва фасод дар Мадинаи Расул даст ба дасти ҳам дода алайҳи халифаи мазлум (Усмон) қиём карданд ва ўро ба ноҳақ кушитаанд, ин мардуми муфсид на аз рехтани хуни ҳаром ибо доштанд ва на аз ҳурмати моҳ (зил-ҳиҷҷати л-ҳаром). На ба ҳурмати шаҳри муқаддаси Мадина имон доштанд ва на ба каромат ва азамати марқади мұтаҳҳари Паёмбар (с) эҳтиром гузоштанд ва аз горат ва торочи амволи мардум низ дарег надоштанд. Ба Худо як ангушти Усмон (р) хеле беҳтар аст аз як дунёи пур аз чунин мардуми муфсид».

Ин ҷамъияти анбўх гўш ба хутбаи Оиша (р), ки оташи кина нисбат ба ин мардуми ошӯбталаб дар қалбҳояшон мавҷуд буд ва ҳисси интиқом ва қасос аз онон сар то сари вучудашонро фаро гирифта буд, ба ҳадде таҳти таъсири хутбаи Оиша (р) қарор мегиранд, ки Абдуллоҳи Ҳазрамӣ - амири Макка ҳамон ҷо эълони ҳамкорӣ ва итоъат мекунад. Пас аз ў Сайид ибни Ос ва Валид ибни Уқба аз бузургони қавм ва Марвон ибни

Ҳакам ва дигар афроди Бани Умая ва дигар табақаҳои мардум низ итоат карда мегӯянд:

- Ба ҳар роҳе, ки биравӣ, мо бо ту хоҳем буд. Ҳамаи онҳо эълони иштирок дар қиёми мусаллаҳона алайҳи қотилони Усмон (р) меқунанд.

Абдуллоҳ ибни Омир ва Яъло ибни Мунъим, ки аввалий аз Басра ва дуввумй аз Яман моли зиёде ҳамроҳи худ ба Макка оварда буданд, низ Оиша (р)-ро дар ин қиём дастгирий менамоянд ва таҷхизи лашкар ва ҳазинаи лашкаркаширо ба ўҳда мегиранд. Ба ин тарз барои қиём бар зидди бадкороне, ки ноҳурматӣ нисбат ба Мадинаи мунаvvара карда буданд ва халифаи мусалмононро ба ноҳақ кушта буданд, заминаи муносибе дар Макка фароҳам мегардад.

Чун кор ба ин чо мекашад, Умми Фазл, дуҳтари Ҳорис- модари Абдуллоҳ ибни Аббос-ҳамсари амаки ҳазрати Алӣ мардеро аз қабилаи Ҷуҳайна бо номи Зуфар киро меқунад ва ўро бо номае ба Мадина ҳузури Алӣ мефиристад, то он чи дар Макка мегузарад ба он ҳазрат иттилоъ дихад. Ҳазрати Алӣ ин амрро ба асҳоб иттилоъ медиҳад ва мефармояд:

- То он гоҳ, ки аз ин ҷиҳат хатаре бар уммати Муҳаммад (с) набинам, коре ба корашон надорам ва то

он вакт, ки онҳо даст аз ман нигаҳ доранд, ман низ аз онҳо даст нигаҳ медорам.

Ҳазрати Оиша (р), Талҳа, Зубайр, Марвон ибни Ҳакам ва ҷамъи дигар аз сарон ва сарватмандони қавм пас аз ин, ки тасмими қотеъ барои ҳаракат мегиранд ба машварат менишинанд, ки ба кучо бираванд. Баъзе мегӯянд:

- Меравем Мадина ва аз ҳазрати Алӣ тақозо мекунем, то қотилон ва дастандаркорони қатли Усмон-ро ба мотаслим намояд, vale ин пешниҳод мавриди мувофиқати бақияи онҳо воқеъ намешавад. Бо иттифоқ тасмим мегиранд ба Басра бираванд, зоро ошӯбгароне, ки дар қатли Усмон даст доштанд дар ин ҷо беш аз ҷойҳои дигар буданд. Дар кӯчаҳои Макка ҷорҷӣ ба роҳ андохтанд ва тасмими худро ба мардум иттилоъ доданд, то мусаллаҳ ва муҳайёи ҳаракат шаванд. Ба мардум эълон карданд, ки ҳар кас ҳазинаи таҳияи саворӣ надорад, биёд аз онҳо барои худ бигирад. Ба ин тарз лашкарे ба иддаи як ҳазор нафар ҳама савора муташаккил аз аҳли Макка ва Мадина муҳайё ва дар аввалҳои моҳи рабеъуссонии соли 36-уми ҳичрӣ аз Макка хориҷ мешаванд. Дар роҳ низ мардони қабилаҳо ба онҳо мепайванданд ва тадриҷан ба ҷаҳор ҳазор нафар мерасанд.

Ҳамин ки ба Басра наздик мешаванд, Оиша (р) ба баязе аз раисони Басра, аз қабили Ахнаф ибни Қайс, Ҳибра ибни Шаймон ва дигарон менависад ва вуруди лашкар ва мақсад аз ин лашкаркаширо ба онҳо иттилоъ медиҳад.

Усмон ибни Ҳунайф, ки аз тарафи ҳазрати Алӣ аморати Басраро дошт, ду нафарро бо номҳои Абуласвади Даалӣ ва Имрон ибни Ҳусайн, саҳобаи паёмбар мефиристад, то бозрасӣ кунанд, ки онҳо чаро ба ин ҷо омадаанд ва аз ин лашкаркашӣ чӣ меҳоҳанд. Ин фиристодагон нахуст назди Оиша (р) меоянд ва аз ўчӯёи матлаб мешаванд.

Оиша мегӯяд:

- Ин фитнаангезон ва душманони қабоил ба ҳарами Паёмбар (с) юриш бурданд ва ҳаводисе дар он ҷо ба вучуд оварданд, ки мустаҳқи нафрини Худо ва расули Худо шудаанд. Ҳуни ҳаромро мубоҳ донистанд ва ба ноҳақ рехтанд. Амволи мусалмононро ҳалол донистанд ва ба яғмо бурданд. Ҳурмати шаҳри ҳаром (Мадина) ва ҳурмати моҳи ҳаром (зилҳичҷа)-ро ба чизе нашумурданд ва поймол карданд.

Акнун ман ҳамроҳи мусалмонон омадаам, то ин корҳои норавои онҳоро ба мардум иттилоъ диҳем ва бигӯем, ки чи иқдоме бояд дар бораи онҳо бикунанд, ки

ба салохи уммат бошад. Ин аст қасд ва нияти мо. Инак, шуморо ба анчоми кори нек даъват мекунем ва аз иқдом ба кори бад барҳазар медорем. Талҳа ва Зубайр ба Умрон ва Абуласвад мегўянд, ки мо барои талаб кардани хуни Усмон(р)-халифаи мусалмонон, ки ба ноҳақ рехта шудааст, ба ин чо омадаим.

Фиристодагони Усмон ибни Ҳунайф бозмегарданд ва он чиро, ки аз Оиша ва Талҳа ва Зубайр шунида буданд, бозгў мекунанд. Усмон аз шунидани ин хабар, ки баёнгари ихтилоф ва чанддастагӣ буд эҳсоси хатар мекунад. Калимаи мусибатзадагонро бар забон меоварад⁴⁶ ва мефармояд: (Қасам ба Парвардигори Каъба, акнун осиёи шар, ба ҷарҳиши даромадааст) ва меафзояд:

- Пеши корашонро ҳоҳам гирифт то он гоҳ, ки амирулмӯъминин аз Мадина ба ин чо биёяд.

Лашкари Макка ба оромӣ пеш меояд ва дар ҷое ба номи Мирбад, берун аз шаҳри Басра ҷойгир мешавад. Дар ин чо бисёре аз аҳли Басра тадриҷан ба онҳо мепайванданд ва дар сафҳои онҳо қарор мегиранд. Ин

⁴⁶ Ҳангоми ба ягон мусибат ва ё душворӣ дучор омадан мусалмонон қисмате аз ояи 156-уми сурои Бақараро, ки маънояш «Мо бандагони Ҳудоем ва бозгаштамон ба ҷониби Ҳудо аст», ба забон меоранд.

кор мояи дилгармии лашкари Макка барои расидан ба мақсадашон мешавад.

Аз он тараф Усмон ибни Ҳунайф-амири Басра барои муқобила бо лашкари Макка ба таҳияи лашкар мепардозад ва мардумро, ки Ҳукайм ибни Ҷубла, ҳамдасти қотилони Усмон ибни Аффон (р) дар миёни онҳо дида мешуд, дар масҷиди Басра ҷамъ мекунад ва аз он ҷо ба тарафи лашкаргоҳи Макка ҳаракат мекунад ва ду лашкари Макка ва Басра рӯ ба рӯйи ҳам меистанд ва муҳайёи ҳамла ба яқдигар мешаванд.

Дар ин ҳангом ҳазрати Оиша (р), ки садои расое доштанد, хитоб ба лашкари Басра мегӯяд:

- *Мардуми ошӯбгаре, ки мо дар ҷустуҷӯи онҳо ҳастем, умуреро ба Усмон (р) нисбат медоданд, то зеҳнҳои аҳли Мадинаро дар бораи ўмушавваши қунанд. Мо дар ин ҳусус бозрасӣ кардем. Барои мо маълум шуд, ки Усмон (р)-и парҳезкор ва покдоман аз ин тӯҳматҳо барӣ мебошад. Ин мардуми нопок дурӯggӯ буданд ва он чи, ки мегуфтанд, ҳама бофта ва тӯҳмат буд ва он чи дар дил пинҳон медоштанд, гайр аз ҷизе буд, ки ба забон мегуфтанд ва адо мекарданд. Ҳамин ки шумораашон зиёд шуд ва қувват гирифтанд, дар хонаи Усмон (р) рехтанд ва ўро ба ноҳақ қутианд.*

Ман ҳамроҳи мусалмонон омадаам, то он чиро, ки онҳо муртакиб шудаанд ва он чиро, ки бояд дар бораи ин ситамгарон иҷро шавад, ба уммат эълон намоям.

- Эй мардум! Акнун он чи бояд анҷом гирад ва набояд ҷуз ин бошад, ин аст, ки қотилони Усмон (р) дастгир шаванд ва ҳар ҳукме, ки Худо дар Куръон дар бораи онҳо муқаррар фармудааст иҷро шавад. Барои вуҷуби иқдом ба ин кор ои 23-юми сураи Оли Имронро истидлол мефармояд:

Сухани Худо:

«Оё намебинӣ онҳоеро, ки баҳрае аз китоби осмонӣ ба онҳо дода шудааст, ба сӯии китоби Худо даъват мешаванд, то дар бораи онҳо ҳукм фармояд. Гурӯҳе аз онҳо аз китоби Худо рӯй бармегардонанд ва аз ҳукми Худо эъроз мекунанд ва мераванд».

(Сураи Оли Имрон, ои 23)

Ин хутбаи Оиша (р), ки ҳақиқати воқеъӣ буд, дар қалбҳои баъзе аз лашкариёни Басра асар мекунад. Ин аст, ки аз лашкари Басра ҷудо мешаванд ва ба лашкари Макка мепайванданд⁴⁷.

Дар лашкари Басра баъзе аз ҳамон ошӯбгарони дастандаркори қатли Усмон ибни Аффон (р) буданд.

⁴⁷ Ибни Асир. Ал-комил, ч.3, сах.109.

Норозиён аз Усмон (р), ки пешопеши онҳо Ҳукайм ибни Ҷубла - фармондехи саворагони ин лашкар низ истода буд, дар лашкари Басра кам набуданд. Ўраиси фаъоли яке аз гурӯҳҳои чаҳоргони ошӯӣгарони Басра буд, ки қаблан ба Мадина ҳамла карда буданд. Маълум аст, ки лашкари Макка барои онҳо хатарнок буд ва хутбаи Оиша (р), ки онҳоро ҳадафи аслӣ аз ин лашкаркашӣ қарор медод, тири мустақиме буд, ки бар қалби нопоки Ҳукайм нишаст. Аз ин хотир, бидуни он, ки аз Усмон ибни Ҳунайф-амири Басра фармони ҳамла содир шавад, ба сӯи лашкари Макка метозад. Аммо лашкари Макка чунон ки Оиша (р) дар хутба ба онҳо гуфт, барои дастгирӣ ва мучозоти қотилони Усмон (р) омада буданд, на барои ҷанг. Аз ин хотир, бо дастури Оиша (р) аз бархурди шадид бо лашкари Басра ҳуддорӣ менамоянд ва ба самти рости мавзеъи худ ҳаракат мекунанд. Шаб онҳоро аз яқдигар ҷудо месозад. Ҳар як аз ду лашкар дар ҷойгоҳи худ манзил мегирад, то ба фикри фардо бошанд.

Субҳи рӯзи баъдӣ лашкари Басра бо фармони Усмон ибни Ҳунайф ва роҳбарии Ҳукайм ибни Ҷубла - саркардаи аҳли фитна бар лашкари Макка ҳамла мекунанд. Онҳоро бо он, ки муҳайёи дифоъ буданд, боз ҳам мунодие аз онҳо ба амри Оиша дар байни ду лашкар

нидо медиҳад ва онҳоро ба хештандорӣ даъват мекунад, то силоҳ бар рӯи ҳам накашанд, vale лашкари Басра ба таҳрики Ҳукайм, ки худ ва ҳам- дастонашро дар хатари оянда медид, гӯш ба ҳарфи мунодӣ намедиҳад ва оташи ҷангро меафрӯзад. Тарафайни муҳочим ва мудофеъ то зӯҳри он рӯз бо яқдигар мечанганд⁴⁸.

Чун лашкари Макка бо роҳбарии Зубайр ибни Авомшучоъи машҳури Қурайш хуб аз ўҳдаи дифоъ бармеоянӣ ва садамаи зиёде бар лашкари Басра ворид мекунанд, афроди зиёде аз онҳоро ба қатл мерасонанд ва ҷамъе аз онҳоро маҷрӯҳ мекунанд ва маълум мешавад, ки ҷанг ба нағъи лашкари Макка анҷом меёбад, лашкари Басра мувоғиқат мекунад, ки даст аз ҷанг бикашад ва сулҳ намоянӣ. Сулҳи муваққатиро ба ин сурат бо яқдигар мебанданд, ки шахси мавриди эътиимоде ба шаҳри Мадина бифиристанд, то аз мардум бипурсанд, ки оё Талҳа ва Зубайр бо майл ва рағбати худ бо ҳазрати Алий байъат кардаанд ё ҷунонки худи онҳо мегӯянд, касе онҳоро маҷбур ба байъат кардааст. Агар маълум шавад, бо ризо ва майли худ байъат кардаанд, Усмон ибни Ҳунайф чун пештара амири Басра бошад ва Талҳа ва Зубайр бо лашкарашон аз ин ҷо бираванд ё

⁴⁸ Ибни Касир. Ал-Бидоя ван-ниҳоя, 7.с. 233.

бимонанд ва таҳти амри Алӣ бошанд ва агар маълум шавад бо зурӣ ва маҷбурий байъат кардаанд, Усмон ибни Ҳунайф шаҳри Басраро ба онҳо бисупорад ва худаш аз ин ҷо хориҷ шавад, ё таҳти амри онҳо бимонад⁴⁹.

Ин аст тарҷумаи сулҳномае, ки байни ду фирмқа навишта ва мубодила шуда ва мо онро аз «**Таърихи Табарӣ**» нақл мекунем, ки менависад: «*Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим*». Ин аст он ҷи Талҳа ва Зубайр ва мусулмонони ҳамроҳашон аз як тараф ва Усмон ибни Ҳунайф ва мусулмонони ҳамроҳаш аз тарафи дигар, сулҳ карданд, ки Усмон ибни Ҳунайф дар ҳамон ҷое истода бошад, ки акнун дар ҳангоми ин сулҳ мустақар гардидааст. Он ҷиро, ки дар даст дорад, ҷун пештара дар дасти ў бошад. Талҳа ва Зубайр низ дар он ҷое мустақар бошанд, ки акнун ҳастанд ва он ҷи то қунун ба тасарруфи худ даровардаанд, дар дасташон бошад, то он гоҳ, ки Каъб ибни Сур (фиристоди мавриди қабули тарафайн) пас аз таҳқиқ дар ҷи гунагии байъати Талҳа ва Зубайр аз Мадина ба Басра боз ояд. Ҳеч яке аз тарафайн дар фосилаи ин муддат озор ва азияте ба тарафи якдигар нарасонад, на дар масҷид, на дар кӯчаҳо, на дар роҳҳо ва на дар бозор. Пас аз он, агар натиҷаи таҳқиқоти Каъб ибни Сур ин бошад, ки Талҳа ва Зубайр

⁴⁹ Ал-бидоя ван-ниҳоя, ҷ7, с .233.

маҷбуран байъат кардаанд, пас амр, амри онҳо бошад ва Усмон ибни Ҳунайф ба ихтиёри худ буда метавонад, ба сарзамини худ биравад ё дар Басра бимонад ва таҳти амри онҳо бошад. Агар маълум шавад, ки онҳо бо ризои хотир байъат кардаанд, пас амр, амри Усмон ибни Ҳунайф бошад ва Талҳа ва Зубайр метавонанд дар Басра бимонанд ва мутеъи ҳазрати Алӣ-халифаи мусалмонон бошанд ё аз Басра хориҷ шаванд ва ба ҳар ҷое, ки меҳоҳанд бираванд. Мӯъминон низ тарафдори яке аз тарафайне бошанд, ки натиҷаи таҳқиқот ба нафъи ў бошад».

ОЁ ИН СУЛҲ САҲЕҲ БУД?

Ман ҳеч шак надорам, ки асли мағкура ва ақидаи ҳазрати Оиша (р) ва Талҳа ва Зубайр аз ин қиём ва аз ин лашкаркашӣ пайгирий, дастгирий ва ҷазо додани қотилони Усмон (р) ва ҳамдастони онҳо будааст, то мутобиқи ҳукми Қуръон қасос дар бораи онҳо иҷро шавад ва чи хуб, вале оё ин сулҳе, ки амири Басра бо онҳо кард асле дошт ва саҳех буд?

Усмон ибни Ҳунайф аз тарафи ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб-халифаи мусалмонон аморати Басрасро ба ўҳда дошт ва ў ба ҳукми вазифааш мукаллаф буд, ҳудуд ва марзҳои ноҳияи амораташро аз ҳар муҳочиме то он

что муҳофизат намояд, ки ё бар ҳуҷумгар пирӯз шавад ё аз муҳочим шикасти қатъӣ бихурад ва роҳе чуз сулҳ ва таслим наёбад.

Бинобар, инчунин сулҳи хориҷ аз ин қоида ва муҳолиф бо вазифаи амири Басра будааст, зоҳирان нораво ба назар мерасад. Шояд назари амири Басра ин буд, ки тарафайнро бо бастани ин сулҳ аз ҷанг ва ҳунрезӣ нигаҳ дорад. Ба ҳар ҳол бинои ин сулҳ бар ин буд, ки агар ошкор шавад, ки Талҳа ва Зубайр бо икроҳ ва иҷборӣ бо ҳазрати Алӣ байъат кардаанд, пас Усмон ибни Ҳунайф амири Басра тибқи гуфтаҳои сулҳнома аз аморати Басра соқит ва ҳечкора буда ва Басра бояд дар ихтиёри Талҳа ва Зубайр қарор гирад.

Мо ин что дар интизори Каъб ибни Сур намешинем, то аз Мадина боз ояд ва натиҷаи таҳқиқоташро дар бораи байъати Талҳа ва Зубайр эълон намояд, балки пешопеш мегӯем, ки байъати онҳо муҳаққиқан дар асари зур ва иҷбори касе будааст ва байъати онҳо мисли ин аст, ки аслан бо ҳазрати Алӣ байъат накарда бошанд. Оё дар ин сурат он байъати умумии мардум дар Мадина, ки аксари саҳобаҳои Мадина аз муҳочирин, ансор ва бақияи ҷамоъат дар он ширкат карда буданд, ғайри машрӯъ ва бе эътибор мегардад ва хилофати ҳазрати Алӣ ба ин ҷиҳат соқит мешавад, ки ин ду нафар (ҳар

чанд ки бузургвор ва аз асҳоби бузурги Паёмбар (с) буданд), байъат накардаанд? Ҳаргиз не! Ин байъати умумии мардум комилан шаръӣ ва аз ҳар ҷиҳат саҳех мебошад. Байъат накардани ин ду нафар монанди адами байъати баъзе дигар аз саҳоба монанди Саъд ибни Абуваққос, Абдуллоҳ ибни Умар, Ҳисон ибни Собит, Зайд ибни Собит, Абусайиди Худрӣ, Нӯъмон ибни Башир, Муҳаммад ибни Маслама, Каъб ибни Молик, Усома ибни Зайд ва баъзе дигар мебошад, ки гарчи дар асари шубҳае, ки барои онҳо пайдо шуда буд, даст аз байъат нигаҳ доштанд, vale аслан хурдтарин халале ба воқеъият ва сиҳати байъати умумӣ нарасонид ва ҳазрати Алӣ ҳамкорӣ ба корашон надошт ва онҳоро мачбур ба байъат нафармуд, зоро байъати умумии мардум коғӣ буд ва сиҳати байъат мавқуф бар байъати байъатнакардагон набуд.

Бинобар ин, мегӯем байъати Талҳа ва Зубайр на асари манғӣ дар дурустии хилофати Алӣ дорад ва на ба Усмон ибни Ҳунайф-амири Басра ҳақ медиҳад, то бо онҳо сулҳе бандад, ки эҳтимол дошт натиҷа ба нафъи онҳо тамом шавад ва Басраро ба онҳо бисупорад, балки Алӣ-халифаи мусалмонон аст ва Басра аз мамлакати Ислом ва таҳти ҳукми халифа мебошад ва касе ҳақ надорад нисбат ба Басра ё ноҳияи дигари мамлакат

таҳти ҳукми халифа хотамбахшӣ кунад. Ба ин чиҳат аст, ки ҳазрати Алий ба Ӯсмон ибни Ҳунайф дар ин бора нома навишт ва корашро ноший аз аҷӯз ва нотавонӣ донист⁵⁰.

Чун аҳли Мадина чунонки дар таърихи мұттамад зикр шудааст дар бораи чигунагии байъати Талҳа ва Зубайр, ки Каъб ибни Сур аз онҳо бозчӯй мекард, сокит шуда буданд, ҷавоб намедоданд, Каъб бе натиҷа аз кораш ба Басра боз мегардад.

Гүё Талҳа ва Зубайр ҳамин сукути аҳли Мадинаро ба манзалаи исботи иҷборашон дар байъат медонанд ва аз Ӯсмон ибни Ҳунайф меҳоҳанд, то канор биравад ва Басраро ба онҳо voguzorad, vale ба назари Ӯсмон ибни Ҳунайф чун шарти мазкур дар сулҳнома ошкор ба нағъи ҳеч як аз тарафайн ба даст наомадааст, тақозои онҳоро рад мекунад.

Аммо Талҳа ва Зубайр даст бар намедоранд, дар як шаби торики боронӣ ва тӯғонӣ мардони ҷанговари ҳудро аз байни лашкари Ҳичзор бар мегузинанд ва барои тасарруф бар шаҳри Басра ба масциди ҷомеъи бузурги шаҳр ворид мешаванд ва намози ҳуфтанро бо ҷамоъат ва ба имоматии Абдурраҳмон ибни Итоб, ки аз мардони ҳудашон буд, меҳонанд.

⁵⁰ Ибни Асир. «Ал-комил», ч.3, с.110.

Чун Усмон ибни Ҳунайф дар он шаб ба масцид наомада буд, гурӯҳе аз мардони Талҳа ва Зубайр ба сӯи қасри аморат мешитобанд, ўро берун мекунанд ва назди Талҳа ва Зубайр дар масцид меоваранд ва онҳо озодаш мекунанд, то ҳар ҷое, ки худаш бихоҳад биравад ва ў ба Мадина меравад.

Талҳа ва Зубайр ба ин сурат бар Басра даст меёбанд ва бар авзоъ мусаллат мешаванд ва аморат ва назми шаҳрро ба даст мегиранд, байтулмолро низ дар ихтиёр мегиранд ва таҳти назорати Абдурраҳмон ибни Абубакр қарор медиҳанд.

Тасаллути Талҳа ва Зубайр бар Басра ва деҳоти атрофи он ошӯбгарони муфсидро, ки аз мубоширини қатли Усмон ва дастандаркорон иборат буданд, онҳоро дар даҳонаи марг қарор медиҳад. Онҳо бешак аз ин амр ғофил набуда, бекор наменишинанд, то мунтазири қазо ва қадар бошанд.

Чунки мебинем, таърих метўяд, ки Ҳукайм ибни Ҷубла – саркардаи асосии фитна ва се нафар аз салаҳшӯрони басири душманон бо номҳои Зарих, Ибни Муҳтариш ва Ҳурқус ибни Зуҳайр бо төъдоди сесад нафар аз душманони бадҳоҳи Усмон ибни Аффон (р), мусаллаҳ ва муҳайёи ҷанг бо Талҳа ва Зубайр мешаванд. Дар канори қаряи Доруруризқ, хориҷи Басра дар

муқобили урдугоҳи лашкари Макка сафорой мекунанд. Дар ин ҷо байни тарафайн ҷанге дар мегирад, ки барои ин душманон ҷизе ҷуз худкушӣ намешавад. Зоро ҷуз Ҳурқус ва ҷанде аз зердастонаш, ки чун мебинанд дар ҳатари қатъӣ афтодаанд, аз майдон фирор мекунанд, бақияи онҳо ҳама ба қатл мерасанд. Ҳуди Ҳукайм, ки аввал як пояш аз бехи рон қатъ мешавад ва аз асб ба замин меафтанд ва писараш ба номи Раъл ибни Ҷубла, Зарих ва ибни Муҳтариш (ду нафар аз сардорони гурӯҳ) низ қушта мешаванд ва ба ҷое мераванд, ки лаёқати онро доштаанд. Дар байни ин қуштагон илова бар Ҳукайм ҳафтод нафар аз ҳамонҳое буданд, ки дар ошӯби Мадина ва қатли ҳазрати Усмон ибни Аффон (р) даст доштанд.

Гарчи бо шикасти фоҳиши ин бадкорон ва ҳалокати се нафар аз саронашон, то ҳадде ҳатари бархурди муҷаддад аз байн рафт ва кори Талҳа ва Зубайр боло гирифт, вале ҷунонки фаҳмидем, яке аз раисони ҳатарноки бадкорон ба номи Ҳурқус бо ҷанде аз ёронаш аз майдони ҷанг гурехтанд ва ба илова бар ин буданд афроди дигаре аз онҳо, ки дар шаҳр ва қаряҳои Басра пинҳон шуда буданд ва эҳтимол мерафт, ки рӯзе дар оянда як ҷо ҷамъ шаванд ва ба роҳбарии Ҳурқус сар бардоранд ва ба муқобили Талҳа ва Зубайр мусаллаҳона қиём намоянд, аз ҳамин лиҳоз буд, ки Талҳа ва Зубайр

пас аз ин пирўзӣ аз ин амр ғофил набуданд. Мунодие дар шаҳр ва деҳот ба роҳ андохтанд ва ба мардум эълон карданд, ки ҳеч кас ҳақ надорад турӯҳ ё фарде аз бадкоронро, ки ба Мадинаи Паёмбар (с) ҳамла кардаанд, дар манзилаш ҷой дихад. Ҳамаи мардум дар ҳар ҷо вазифадоранд ин мардуми муфсиdro дастгир кунанд ва ба мо таҳвил диханд. Мардум онҳоро дастгир ва таҳвил медоданд ё ҷояшонро нишон медоданд, то дастигирашон кунанд ва бақияи бадкирдор ба ин тартиб ба дом афтоданд ва ба қатл расиданд, ҷуз Ҳурқус, ки боз ҳам фирор мекунад ва аз ин мочаро ҷон ба саломат мебарад ва ба қабилаи худ- Бани Саъд паноҳ мебарад.

Талҳа ва Зубайр акнун худашонро амири муштараки Басра ва соҳиби амр ва наҳӣ медонистанд ва ба ҳаллу фасли умури умумии мардум мепардохтанд ва дар баъзе аз ривоёти таърихӣ омада, ки мардуми Басра бо онҳо байъат карданд.

ҲАЗРАТИ АЛӢ (К.В.) ТАСМИМ МЕГИРАД

Қаблан нигоштем, ки ҳазрати Алӣ лашкаре дар Мадина таҳия фармуда буд ва меҳост барои муқобила бо Муъовия ба сўйи Шом ҳаракат фармояд. Чун огоҳӣ ёфт,

ки дар Макка нақшай лашкаркашӣ фароҳам мешавад, аз ҳаракат ба сўйи Шом таваққуф мекунад ва муңтазир мешавад, то бубинад мақсуд аз ин лашкаркашӣ чист ва мақсадаш кучо аст. Ҳоло хабар меёбад, ки ин лашкар ба роҳбарии Талҳа ва Зубайр ба сўйи Басра ҳаракат кардааст.

Аз ин хотир ҳазрати Алӣ бо ҳамон лашкаре, ки барои муқобила бо Мувъовия омода карда буд ва бо ҳамон тактикае, ки зикр кардем ба изофаи шаш нафар аз асҳоби бузурги Паёмбар (с), ки аз аҳли Бадр буданд ва инак, ба лашкари Алӣ пайвастаанд ва бо ҳазрати Алӣ ҳамкорӣ мекунанд, дар охири моҳи рабеъ-ус-сонӣ, соли 36-уми ҳичрӣ барои муқобила бо Талҳа ва Зубайр аз Мадина ҳаракат мефармояд.

Ибни Касир теъдоди лашкари ҳазрати Алӣ (к.в.) ҳангоми хурӯҷ аз Мадина ҳамагӣ нуҳсад нафар зикр мекунад. Ба ҳар ҳол Алӣ (к.в.) дар назар дошт, қабл аз ин, ки Талҳа ва Зубайр ба Басра бирасанд, роҳро бар рӯйи онҳо бибандад ва пеши роҳашонро битирад, то ҳалли мушкили корро осонтар созад ва зудтар ба мақсад бирасад. Вале чун дар қарияи Рубза мешунаванд, ки онҳо аз ин ҳудуд гузаштаанд, тасмим мегирад, пушти сарашон ҳаракат намояд ва ба Басра биравад ва чун дар ин сурат ниёз ба иддаи бештар ва муҳимоти зиёдтар

пайдо мекунад, фарзанди худ Имом Ҳасанро ҳамрохи Аммор ибни Ёсир – саҳобии бузурги Паёмбар (с) аз ин ҷо ба Куфа мефиристад, то мардумро сарчамъ намуда, ба ҳамкорӣ даъват намоянд.

Худи Имом бо лашкари Мадина аз Рубза раҳсипори Басра мешавад ва қабл аз ин, ки ба Басра бирасад, дар маҳалле ба номи Зийқор таваққуф мекунад ва мунтазири натиҷаи кори Имом Ҳасан ва Аммор мешавад.

Имом Ҳасан дар шаҳри Куфа барои мардум дар масҷид суханронӣ мекунад ва мефармояд:

- Эй мардум! Даъват ва дарҳости пешвои худро иҷобат кунед. Ҳон, эй мардум! Бешак ҳастанд мардуме, ки барои ин кор мешитобанд, vale ба Ҳудо қасам, агар мардуми доно ва кордон ба ин кор бишитобанд, ҳам натиҷаи кор зудтар ва ҳам оқибати кор беҳтар хоҳад буд, даъвати моро дар ин кор, ки мо ва шумо ба он мубтало шудаем, қабул ва дар роҳи ҳақ қўмак кунед.

Аҳли Куфа ба ниҳои Имом Ҳасан гўш фаро медиҳанд ва даъваташро иҷобат мекунанд ва хеле зуд нуҳ ҳазор ва ба ривояте дувоздаҳ ҳазор нафар мусаллаҳ ва муҷаҳҳаз мешаванд ва баъзе ба василаи кишти аз роҳи обии Даҷла ва гурӯҳе савора аз роҳи хушкӣ ба сўйи Зийқор назди ҳазрати Алий мешитобанд.

Ҳазрати Алӣ омадагонро гиромӣ дошт ва мақсадашро ба онҳо баён кард:

- Ман шуморо хостам то ҳамроҳи мо бошед, то ба шаҳри Басра назди бародаронамон биравем ва бо онҳо музокира намоем. Агар аз роҳи худ баргарданд ва ба сӯйи мо боз оянд, пас ин ҳамон чизе аст, ки мо аз онҳо меҳоҳем ва агар саркашӣ кунанд ва дар роҳи худ биистанд, бо онҳо мадоро мекунем (то аз ҷанг ва хунрезӣ ҷилавгирӣ шавад) магар ин, ки онҳо оғоз кунанд (бо мо биҷанганд) дар музокира бо онҳо ҳар амрено, ки салоҳи уммат бошад, бар ҳар амре, ки бар уммат зиён дорад, тарҷех медиҳем ва қабул мекунем. Иншоаллоҳ.

Ҳазрати Алӣ ҳамон тавре, ки фармуда буд аз ҳамин ҷо музокираро бо онҳо оғоз мефармояд. Қаъқоъ ибни Амрро⁵¹ барои музокира бо ҳазрати Оиша (р) ва Талҳа ва Зубайр ба Басра мефиристад, то шояд кори тарафайн ба сулҳ хотима ёбад ва ҷанггу хунрезӣ дар байни мусалмонон ба миён наояд. Ба Қаъқоъ мефармояд, ки онҳоро ба иттиҳод ва дӯстӣ даъват кун ва аз хатари азими тафриқа ва ихтилоф барҳазар дор.

⁵¹ Қаъқоъ ибни Амр ҳамон шуҷоъ ва саворкори моҳир ва шамшербози машҳур аст, ки Холид ибни Валид ҳар ҷо мечангид ўро бо худ мебурд. Дар ҷабҳаи ҷангӣ Ярмук ҳамроҳи Холид бо лашкари Рум ҷангид ва ғолиб омад.

Қаъқоъ ибтидо назди ҳазрати Оиша (р) меояд ва мегўяд:

- Эй мардум! Чаро ба ин шаҳр омадаед? Ҳазрати Оиша (р) мефармояд:

- Эй фарзандам! Барои ислоҳи вазъи ошуфтаи мусалмонон омадаам.

- Қаъқоъ мегўяд:

- Пас бифармо Талҳа ва Зубайр биёянд, то дар назди ту бо онҳо музокира намоям ва ҳарфи ман ва онҳоро бишунавӣ. Қаъқоъ ба Талҳа ва Зубайр мегўяд:

- Ман аз Оиша – уммулмӯъминин (модари мӯъминон) пурсиdam ҷаро ба ин ҷо омадаӣ, мефармоянд барои ислоҳи ваъзи мусалмонон, шумо чи мегӯед, оё он чи мефармояд, мувоғиқед ё ҳарфи дигаре доред? Мегўянд:

- Мо ҳам барои ҳамин матлаб омадаем.

Қаъқоъ мегўяд:

- Ислоҳе, ки шумо меҳоҳед, чист ва чи гуна бояд анҷом гирад? Мегўянд:

- Ичрои ҳукми қасос бар ошӯбгарон ва қотилони ҳалифаи мусалмонон Усмон ибни Аффон. Чунки агар ин амри динӣ тарқ шавад, ба ин маънӣ ҳоҳад буд, ки Қуръони Ҳудо тарқ шуда аст, вале агар анҷом гирад ба манзалаи эҳёи Қуръон мебошад.

Қаъқъ барои ин ки онҳоро қонеъ кунад, ҳамон тавре ки ҳазрати Алий қаблан ба Талҳа ва Зубайр фармуда буд, дар ҳоли ҳозир он чи ки онҳо меҳоҳанд, имконпазир нест ва хатари иқдом ба ин кор бештар аз тарки мувакқатии он аст. Мегӯяд:

- Акнун шумо гурӯҳе аз қотилони Усмон (р) ва дастандаркорони қатли ўз ахли Басраро куштаед, вале вазъи шумо дар ин кор қабл аз ин ки онҳоро бикушед аз ҳоло, ки онҳоро куштаед, беҳтар буд. Зеро шумо шашсад нафар аз онҳоро ба қатл расонидед, вале шаш ҳазор нафар аз афроди қабилаҳои онҳоро ба ҳашм даровардед ва барои худ душман сохтаед. Дар паи Ҳурқус ибни Зуҳайр будед ва меҳостед ўро дасттир ва ҷазо диҳед, боз ҳам шаш ҳазор нафар аз қавм ва қабилааш ба тарафдории ўз бархостанд ва ўро дар ҳимояи худ гирифтанд.

Ҳоло шумо агар ичрои қасосро алайҳи Ҳурқус ва бақияи дастандаркорони қатли Усмон (р), ки дар ҳимояти қавму қабилаҳояшон ҳастанд тарк кунед, ба гуфтаи шумо айнан тарки Қуръон мебошад ва агар биҳоҳед иқдом кунед, то онҳоро ба мӯҷозот бирасонед, на танҳо бар онҳо даст наҳоҳед ёфт, балки онҳо бар шумо ғолиб ва пирӯз ҳоҳанд шуд ва ин амр хеле бадтар аст аз тарки он чизе, ки шумо дар паи он ҳастед (зеро гузашта

аз ин ки ба мақсади худ намерасед, худи шумо зоеъ ва талаф мешавед. Ҳарфи ҳазрати Алӣ ҳам дар ибтидо ҳамин буд).

Ҳазрати Оиша (р) мефармояд:

- Пас шумо дар ин бора чӣ мегӯед?

Қаъқоъ мегӯяд:

- Илочи ин кор дар ҳоли ҳозир сукут аст ва сукуну оромиш. Акнун агар шумо бо мо байъат кунед ва мо бо ҳам муттаҳид шавем, ин амал аломати хайр ва муждаи раҳмати Худо ва ёфтани тавфик, дар гирифтани қасос аз онҳо мебошад ва агар мухолифат кунед ва ба роҳи худ идома дихед, ин кори шумо аломати шар ва нишонаи аз даст рафтани мулк ва мамлакати Ислом мебошад. Дар паи оғият ва растагории уммат бошед, то Худо онро ба мо ато фармояд ва ҳамон тавр, ки дар гузашта қалиди корҳои хайр будед, акнун низ чунин бошед.

Моро дар бало наафканед, то дар бало наафтед, варна Ҳудованди азза ва ҷалла, мо ва шуморо ба замин ҳоҳад зад.

Гуфтанд:

- Рост мегӯй ва чи хуб мечӯй, агар рой ва назари Алӣ чунин бошад, ки ту мегӯй, кори мо ва он ҳазрат ислоҳ мешавад ва ба сұлҳ хотима мейёбад.

Қаъқъ аз назди онҳо бармехезад ва ҳузури ҳазрати Алӣ мерасад ва он чиро, ки гуфта ва шунида буд, ба арз мерасонад ва ин халифаи сулҳчӯ ва хайрандеш аз ин мочарои муваффақона хушнуд мешавад, бармехезад ва барои лашкараш хутба мехонад. Дар зимни хутбаи худ одот ва таъассубот ва андешаҳои норавои ҷоҳилиятро нақуҳиши (танқид) мефармояд. Сипас саъодат ва осоиши уммати арабро, ки дар асари баракоти Ислом ба вучуд омада буд, баён мефармояд. Пас аз он мефармояд, ки ман фардо аз ин ҷо ба сўйи Басра ҳарқат мекунам. Шумо низ муҳайёи ҳаракат бошед, вале ҳеч нафаре аз қасоне, ки дар қатли Усмон (р) заррае даст доштаанд, набояд дар байни шумо бошад ва набояд ҳамроҳи ман ҳаракат кунанд. Ин бадҳоҳони бадандеш аз ман чудо шаванд.

Ҳазрати Алӣ бо лашкараш аз Зийқор ҳаракат мекунад ва дар канори шаҳри Басра манзил мегирад. Талҳа ва Зубайр ва ҳамроҳонашон низ аз шаҳри Басра берун меоянд ва дар наздикии урдugoҳи Алӣ ҷойгир мешаванд. Чунонки маълум аст, ҳар ду тараф толиби сулҳанд ва барои сулҳ дар муқобили ҳам қарор мегиранд, на барои ҷанг.

Инак, барои он, ки хонандагони азиз ҳам яқин ҳосил кунанд, ки ҳар ду тараф хайрҳоҳ ва ҳоҳони сулҳ буданд, ба ин ривояти таърихии боэътимод дар ин бора таваҷҷӯҳ

намоянд, ки ибни Касир дар «**Ал-би豆я ван-ниҳоя**» (ч.7, саҳ.239) нақл карда менависад: «*Аъвар ибни Ниёр Ал-Мунқарī дар урдугоҳ ҳузури ҳазрати Алӣ меояд ва мақсад аз иқдом ва омаданаширо ба Басра мепурсад. Имом мефармояд:*

- *Барои сулҳ ва хомӯши кардани оташи фитна омадаам. То инишоаллоҳ мардумро бар хайр ва салоҳи уммат ҷамъ намоям ва эътилоф ва иттифоқи онҳоро ҷойгузини тафриқ ва ихтилоф қарор дихам. Ба лашкараш низ хитоб мекунад:*
- *Эй мардум! Даст ва забонатонро аз онҳо (аҳли Басра) нигаҳ доред».*

Дар ҳамин овон Аҳнаф ибни Қайс бо ҷамоъати шашҳазорнафарии худ ҳузури Имом меояд ва арз мекунад:

- Агар ичоза фармой, ман ва ҷамоъатам ба ҷамъи шумо мепайвандем ва бо муҳолифин мечангем ё агар биҳоҳӣ иқдом мекунем ва даҳ ҳазор шамшерро (ки эҳтимол дорад зидди шумо ба кор равад, аз кор андозам ва дар ғилоф барам). Ҳазрати Алӣ ба Аҳнаф ичоза надод барои ҷанг бо лашкараш бипайвандад ва фармуд:
- **«Бирав ҳамон даҳ ҳазор шамшерро дар ғилоф бибар».**

Аз ҳар як аз ин ду ривояти таърихӣ барои мо маълум мешавад, ки ҳазрати Алӣ барои сулҳ ва хайри уммати Муҳаммад (с) ба ин ҷо омада буд, на барои ҷанг.

Барои ин ки яқин бидонем Талҳа ва Зубайр низ толиби сулҳ буданд ва хайр ва салоҳи уммати Муҳаммад (с)-ро дар ин бора меандешиданд, ба ин ривоят гӯш медиҳем, ки Ибни Касир дар ҳамон сафҳа аз ҳамон ҷилди «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**» мегӯяд: *Баъзе аз аҳли Басра назди Талҳа ва Зубайр меоянд ва мегӯянд:*

- Акнун фурсати хубе ба даст омада, то бар зидди душманони Усмон (ки Алӣ онҳоро аз назди худ ронда аст) иқдом кунед ва қасоси қатли Усмонро аз онҳо бигиред, вале Талҳа ва Зубайр қабул намекунанд ва мегӯянд:

- Алӣ фармудааст, ин амр акнун бояд мавқӯф гузорида шавад. Мо намояндае назди эшон фиристодаем меҳоҳем бо ҳам сулҳ намоем».

Ва Ибни Асир дар «**Ал-комил**» (ч.3, с.121), менависад: «Дар ин ҳангом, ки Алӣ дар канори шаҳри Басра қарор гирифт, марде аз аҳли Басра ба номи Абӯҷарбо назди Зубайр меояд ва мегӯяд:

- Акнун, ки Алӣ (бо иддае аз лашкараш ба ин ҷо расида аст), чи беҳтар, ки қабл аз ин, ки бақияи лашкараш бирасанд, фурсатро ганимат бишуморӣ ва як ҳазор размандаш савора бифиристи (то корашро бисозанд). Зубайр ҷавоб медиҳад ва мегӯяд:

- Мо дар фунуни ҷанг озмуда ва аз ту доностарем, вале мо онҳоро барои сулҳ даъват кардаем. Намояндағони онҳо бо

муждаи сулҳ аз назди мо ба назди онҳо рафтаанд. Ман умединорам, ки ин сулҳ байни мо анҷом гирад ва ин мужда таҳаққуқ ёбад».

Аз ин ду ривоят низ ошкоро мефаҳмем, ки Талҳа ва Зубайр ба қасди сулҳ аз Басра хориҷ шуда буданд, акнун дар пайи хайр буданд ва аз ҳар гуна шарре, ки аз тарафи баъзе аз афроди бадандеш пешниҳод мешуд, иҷтиоб мекарданд ва дasti рад бар синаи нопоки бадандешон мезаданд.

Вале чуноне ки хоҳед шунид, ҳамон ошӯбгарони бадандеш, ки Имом онҳоро аз назди худ ронд, нагузоштанд, ин сулҳ, ки ба қимати нобудии ҳамаи онҳо тамом мешуд, баста шавад.

Чун сулҳи дилҳоҳи тарафайн анҷом нагирифт ва ба дасисаи душманони мусалмонон ҷангӣ Ҷамал ба ҷои сулҳ нишаст ва баъзе аз аҳли суннат дар бораи ин ҷанг афкори муҳталифе доранд, лозим доистам он чи буда, ҳатто ҷузъиёти онро ба қалам оварам ва дар манзури хонандагони азиз гардонам.

Ҳазрати Алий ду нафар намоянда ба номи Ҳакам ибни Салома ва Молик ибни Ҳубайбро аз тарафи худ назди Талҳа ва Зубайр мефиристад ва мефармояд:

- Агар шумо акнун бо амре, ки бо Қаъқоъ музокира ва мувоғиқат кардед, мувоғиқед, пас даст аз ҳар гуна

иқдоми күтох бидоред ва биёед, то бо ҳам ба музокира бинишinem.

Талҳа ва Зубайр ҷавоби мусбат медиҳанд ва мегӯянд:

- Мо бо он чи ки бо Қаъқоъ дар бораи сулҳ музокира кардаем, мувофиқ ва побарҷоем.

Бо ин музокира, ки навиди амният ва оромиш медод, сояи сиёҳи ҷанги хавфноке, ки бар сари мусалмонон таҳдид мекард, завол ёфт ва мусалмонон то он ҷо ба сулҳ ва иттиҳод наздик шуданд, ки Алӣ писари амаки ҳуд Абдуллоҳ ибни Аббосро дар охири он рӯз ба унвони аломати сулҳ назди Талҳа ва Зубайр фиристод. Онҳо низ ба ҳамин назар Муҳаммад ибни Талҳа Ассаҷҷодро ба ҳузури Алӣ фиристоданд⁵².

Мардуми ҳар ду лашкар дар он шаб ғарқи шодиву сурур шуданд, бо камоли итминон ба урдугоҳи яқдигар рафтанд ва дўстона бо ҳам менишастанд ва шаби бисёр ҳушре дар канори ҳам доштанд.

Ин шаб ҳаққан шаби шодиву сурур бар ҳар ду гурӯҳи мусалмонон буд. Зоро ҷараёни кор нишон медод, ки фардои он шаб амирон ва раисони онҳо дар як ҷо бо ҳам ҷамъ мешаванд ва яқдигаро канор мегирад,

⁵² Ибни Асир. Ал-комил, ч.3, с .123.

шамшерхояшон, ки душманон меҳостанд дар байни онҳо ба кор афтад, аз кор мемонд ва ба ғилоф мерафт.

Вале он шаб, шаби хеле хатарноке барои душманон ва ошӯбгарони дастандаркори қатли Ӯсмон буд. Зеро иттиҳод ва сулҳи ин ду гурӯҳи азими мусалмонон, ки дар он шаб сояи раҳмати Ҳудо бар рӯйи онҳо густурда буд, ба манзалаи қиёми мусалмонон ва эълони ҷанг бар зидди онҳо (душманон) буд ва ин шамшерҳо, ки акнун барои сулҳ дар ниём мерафт, бешак рӯзе дер ё зуд барои қасос ва қатли онҳо аз ғилоф қашида мешуд.

Оё ин душманони разил даст болои даст меғузоранд ва тан ба тақдир медиҳанд ва мунтазир мешаванд, то бубинанд замона барои онҳо чӣ мезояд? Албатта, не онҳо ки худро дар баробари хатари қатъи нобудӣ медиданд, ҳамон шаб ҷиддан ба фикри чораи кор шуданд, то ҳар тавр шуда худро аз ҳалокат наҷот диҳанд. Ба ин манзур буд, ки раисони онҳо, аз қабили Шурайҳ ибни Авғӣ, Солим ибни Саълаба, Ғилоб ибни Ҳайсам ва Абдуллоҳ ибни Саба, ҳамон яҳудии ҳabis, ки зоҳирان Исломро пазируфта буд ва ҷанде дигар бо ҳам иҷтимоъ меқунанд ва меғӯянд: «Ҳама медонед, ки Алӣ ба аҳкоми Қуръон аз ҳар кас донотар ва дар иҷрои аҳкоми Қуръон аз ҳама мардум күшотар аст. Шунидед, ки ў дар бораи шумо (дар Зийқор) чи гуфт. Ин мардум фардо алайҳи

шумо дasti сулҳ ва иттиҳод ба ҳам медиҳанд. Мақсади онҳо аз ин сулҳ нобудии шумост. Акнун бо ин иддаи каме, ки ҳастем, дар муқобили иддаи зиёди ин ду гурӯҳи сулҳталаб чи коре аз дasti шумо бар меояд»?

«Мо аз ҳамон аввал медонистем, ки Талҳа ва Зубайр дар бораи мо чи назаре доранд, vale аз назари Али чизе намедонистем, то акнун (ки дар Зийқор) баён фармуд, агар Али бо онҳо сулҳ кунанд, назари ҳамаи онҳо яке буда ва сулҳи онҳо барои рехтани хуни мо хоҳад буд. Инак, ки медонед чунин аст биёд то бо Али ва Талҳа ҳамон кореро қунем, ки бо Усмон (р) кардем (яъне онҳоро ба қатл бирасонем)⁵³.

Ибни Саба ин пешниҳодро рад мекунад ва мегӯяд:

- Агар мо онҳоро бикушем, ҳамаи мо қушта мешавем, зоро мо дар ин ҷо беш аз ду ҳазору понсад нафар неstem, дар сурате, ки танҳо иддаи лашкари Талҳа ва Зубайр хеле зиёд аст ва ҳамаи онҳо дар паи қатли мо ва ташнаи хуни мо ҳастанд.

- Филоб ибни Ҳайсам мегӯяд:

- Пас чи, бехтар ки аз ин ҷо фирор қунем ва дар шаҳрҳои гуногун пароканда ва аз назари душманон дур

⁵³ Ибни Асир. Ал-комил, ч.3, с.120.

ва пинҳон шавем. Ибни Саба ин назаро низ рад мекунад ва мегӯяд:

- Душманони мо орзу доранд, ки мо аз ҳам ҷудо ва пароканда шавем, то битавонанд хеле осон бар мо даст ёбанд ва моро бикушанд.

Он гоҳ худи ибни Сабаи лайн мегӯяд:

- Иззат ва пиrӯзии мо фақат дар ин аст, ки худро ҳар тавр шуда дар ҷамъи лашкари онҳо ҷой дихем ва қабл аз сафедаи субҳи фардо, пеш аз ин, ки тарафайн барои музокира дар бораи сулҳ бо ҳам иҷтимоъ қунанд, тавре онҳоро ба ҷанг бикашем, ки натавонанд фурсат ба даст оваранд ва баррасӣ қунанд, ки сабабгори ин ҷангги нохоста қадом яке аз тарафайн буда ва оташафрӯзи ҷанг кист? Дар ин сурат Алӣ ва Талҳа ва Зубайр ва лашкариёнашон машғули ҷанг бо худашон ҳоҳанд шуд ва мо аз дasti онҳо начот ҳоҳем ёфт. Ин назар мавриди дастгирии онҳо воқеъ шуд ва қарор доданд, ки онро ба кор баранд⁵⁴.

Ин душманони хabis ҳамон тавре, ки нақша доштанд, дар торикии охири шаб қабл аз дамиданӣ субҳ дар ҳоле, ки мусалмонон ба интизори сулҳи фардо дар

⁵⁴ Ибни Асир. Ал-комил, ч 3, с. 120.

хоби хуш буданд, дар байни онҳо силоҳ ба кор бурданд ва оташи ҷангро барафрухтанд⁵⁵.

Мусалмонон аз ҳар ду тараф ваҳшатзада ва ҳайрон аз хоб париданд. Ҳар яке аз гурӯҳҳо бо хаёли ин, ки тарафи дигар аҳдщиканӣ карда, бар онҳо шабохун задааст, даст ба силоҳ бурданд. Лашкари Алӣ бо шумораи бистҳазор нафар ва сипоҳи Талҳа ва Зубайр бо шумораи қариб сӣ ҳазор нафари савора ва пиёда дар ҳам омехтанд ва ба ҷони ҳам афтоданд.

Ҳарчанд ҳазрати Алӣ ниҳо мезад ва мефармуд:

- Ҳон! Даст нигаҳ доред, ҳон даст нигаҳ доред. Ин садои қудсӣ ва рӯҳонӣ ба гӯши касе намерасид.

Ҳазрати Оиша (р) дар ин ҳангом дар масциди машхур (Ҳадон) дар маҳалли қабилаи Узӣ нишаста буд ва хабаре аз вуқуъи ҷанг надошт. Каъб ибни Сур қозии Басра, ки аз ин ҷанг огоҳ шуда буд ва ба ваҳшат афтода буд, назди Оиша мешитобад ва мегӯяд:

- Мардумро дарёб ва онҳоро аз ҷанге, ки ба шиддат аланг гирифта, ба ҷони ҳам андохтааст, начот дех.

Ҳазрати Оиша (р) ба ин мақсад савори шутур мешавад, дар качова менишинад, наздики майдон меояд ва мутаваққиф мешавад, то мардум ўро бубинанд ва

⁵⁵ Табарӣ, ч. 5.саҳ.199. Ибни Касир.Ал-бидоя ван-нихоя, ч.7,с.239.

садояшро бишунаванд, vale ҹанг ба ҳадде ба шиддат мечүшид, ки садояш ба чое намерасид.

Чанг соат ба соат шадидтар мегардиц. Сархо буд, ки аз тан чудо мешуд ва танҳо буд, ки аз асп ё аз рўйи по бар замин меафтод ва дар хун ва хок мегалтид. Дастҳо буд, ки қатъ ва партоб мешуд. Лашкари ҳазрати Алӣ аз ҳайси шумора камтар аз лашкари Басра буд.

Барои ин ки ин лашкари андак бар лашкари анбӯҳ пирӯз шавад, лозим ба ташдици амалиёти ҹангӣ ва тақвияти қалб ва сабру субот дошт. Аз ин хотир, Алӣ парчами роҳбарии ҹангро ба даст мегирад ва шахсан вориди майдон мешавад ва барои тақвияти қалби лашкар ва таҷхизи онҳо ояе аз Куръонро тиловат мекунад. Табиъист, ки лашкари Алӣ бо дидани эшон дар сафи пеши худ ва аз шунидани ояи Куръон аз забони ў ба ваҷд меоянд ва дил қавӣ медоранд ва барои расидан ба пирӯзӣ ва нусрате, ки Худо навид додааст, бо рӯҳияни тозае шиддати амал аз худ нишон медиҳанд, то ҳар тавр шуда бар лашкари Басра пирӯз шаванд.

Чунин ҳам шуд. Тўле накашид, ки пеш рафтанд ва бар лашкари Басра ҳазимат ворид сохтанд ва сафҳои онҳоро дарҳам шикастанд. Онҳо низ ба ночор аз майдон хориҷ ва барои муҳофизати ҳазрати Оиша (р) дар

атрофи шутури вай ҷамъ шуданд. Дар ин ҷо ҷанг аз нав шиддат меёбад.

Гарчи мудофеъон аз шутури ҳазрати Оиша (р) хеле хуб ва аз худ гузашта дифоъ намуданд ва ба ҳадде фидокорӣ карданд, ки ҳафтод даст аз бадани гирандагони маҳори (чилав) шутур қатъ гардида, бо вучуди он яке пас аз дигаре маҳорро ба даст мегирифт ва ҷиҳози нафар аз гирандагони маҳори шутур, ки яке аз онҳо Муҳаммад ибни Талҳа буд, яке паси дигар ба қатл расиданд ва ҳафтод нафар аз ду ҷониб дар атрофи шутур қушта шуданд.

Вале ин мудофеъон ҳамон мардуми шикастхурдаи майдони аввал буданд. Табиъӣ аст, ки сипоҳи шикастхурда наметавонад дар муқобили сипоҳи пирӯzmanд коре пеш барад. Аз ин хотир, ҳамин ки шутур ба зону даромад, онҳо низ ба зону даромаданд ва мавзеъи худро тарк ва ба тарафи шаҳри Басра фирор карданд.

Ин халифаи одил ва ин пешвои рауф дар байни лашкари пирӯzmanдаш ниҳо зад ва фармуд:

- Ҳеч кас ҳақ надорад ба таъқиби фирориён бишитобад, ҳеч кас иҷоза надорад ба маҷрӯҳони лашкари Басра осеб расонад, ҳеч нафаре аз шумо ҳақ надорад, ҷизе аз амволи мардумро барои худ бардорад ё

талаф намояд. Мардум низ ба ин садои қудсӣ гуш доданд ва итоъат карданд.

Сипас ҳазрати Алӣ ба Аммор ибни Ёсир ва Муҳаммад ибни Абубакр бародари ҳазрати Оиша (р) дастур мефармояд, то Оишаро дар хаймае қарор диҳанд ва ўро муҳофизат намоянд. Ҳамин ки шаб фаро расид, ҳазрати Оишаро ба шаҳри Басра бурданд ва дар хонаи Абдуллоҳ ибни Ҳалафи Ҳазоӣ, ки аз шахсони солеҳ ва саршиноси Басра буд, чой доданд.

Ҳазрати Алӣ пас аз ин то се рӯз дар хориҷи Басра дар урдugoҳи лашкар иқомат фармуд. Бар тамоми күштагони ҷанг, чи аз лашкари худаш ва чи аз лашкари Басра намоз хонд⁵⁶ ва дастур фармуд, то онҳоро дар канори ҳам дағн намоянд. Сипас амр кард то молеро, ки аз лашкари мағлуби Басра дар майдон ба ҷой мондааст, ҷамъ кунанд ва ба масциди Басра баранд ва ба мардум эълон намоянд, то биёянд моли худро шиносоӣ кунанд ва бардоранд, ҷуз аслиҳае, ки аломати давлатӣ дошт ва аз байтулмол оварда шудааст, ки бояд ба байтулмол бурда шавад.

⁵⁶ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч.7, с.445. Ибни Асир. Ал-комил, ч 3, с.131.

ҲАЗРАТИ АЛӢ БО ҲАЗРАТИ ОИША (Р) ВА БОҚИМОНДА ЛАШКАРИ МАККА

Алӣ (к.в.) гузаштаи худро бо модари мӯъминон Оиша (р) чунон канор гузошт, ки гӯё аслан чизе ба миён наомада ва ба тавре ки аз таърих мешунавем, хурматашро чунонки шоиста буд, нигаҳ медорад. Ба хонаи Абдуллоҳ ибни Халафи Ҳазоӣ, ки ҳазрати Оиша (р) дар он ҷо буд, меравад, бар ў салом мекунад ва ҳолашро мепурсад. Пас аз ҷанде ҳамин, ки Оиша (р) меҳоҳад аз Басра хориҷ шавад, Алӣ тамоми васоилеро, ки барои сафари модари мӯъминон лозим медонад аз марқаб ва тӯшии роҳ ва асбоб фароҳам мекунад ва дар ихтиёраш мегузорад ва Муҳаммад ибни Абубакр-бародарашро ба ҳамроҳии чиҳни нафар аз бонувони ашрофи Басра ҳамсафараш қарор медиҳад. Алӣ афроди лашкари Маккаро, ки аз ин ҷанг солим монданд амон дод ва иҷоза фармуд, то ҳар касе аз онҳо, ки майл дорад ҳамроҳи ҳазрати Оиша (р) биравад ва ҳар касе, ки меҳоҳад дар Басра бимонад, ҳеч монъе надорад ва аз ҳар бобат дар амон аст.

Субҳи рӯзе, ки ҳазрати Оиша (р) меҳост аз Басра хориҷ шавад, Имом ва ҳар ду фарзандонаш Муҳаммад ибни Ҳанафия бо иддае аз ашроф барои худоҳофизӣ

меоянд. Ҳазрати Оиша (р) аз хона хориҷ мешавад ва хитоб ба мардум мефармояд:

- «*Фарзандонам! Ҳеч кас аз мо дигареро (дар ин мочаро) маломат накунад. Ба Ҳудо қасам он чи, ки байни ман ва Алӣ гузашт, чизе набуд ҷуз он чи ки одатан байни як зан ва хешовандони шавҳараши ба миён меояд ва Алӣ аз накӯкорон аст.*

Алӣ дар ҷавоби ҳазрати Оиша (р) мефармояд:

- *Ба Ҳудо қасам ҳазрати Оиша (р) рост мегӯяд. Байни ман ва ў ҳамин буд, ки мегӯяд. Бидонед, ки Оиша (р) ҳам дар дунё ва ҳам дар охират, ҳамсари паёмбаратон (с) аст».*

Ҳазрати Оиша (р) сафарашро оғоз меқунад ва аз шаҳр хориҷ мешавад. Ҷунонки таърихномаҳо менависанд, ҳазрати Алӣ ҳамроҳи ў аз шаҳр хориҷ мешавад ва ўро чандин мил⁵⁷, гусел меқунад ва сипас бо ў худоҳофизӣ мефармояд ва ба ҳар ду фарзандаш Ҳасан ва Ҳусайн амр мефармояд, ки то охири он рӯз ҳамроҳи ҳазрати Оиша (р) бошанд⁵⁸.

Оиша (р) субҳи рӯзи шанбе, аввали моҳи раҷаби соли 36-уми ҳичрӣ аз Басра ба Макка сафар меқунад, дар он

⁵⁷ Мил иборат аз миқдори дарозӣ, ки андозаи он гуногун аст, мили англisis 1609 метр, мили дарёи 1852 метр ва дар арабӣ баъзе ба як ҷашмандози руии замин баъзе ҷаҳор ҳазор гази даст, яъне ду ҳазор метр (2км) гуфтаанд.

⁵⁸ «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**» ч.7, саҳ.246 ва 367, ва 750.

что то айёми ҳач мемонад ва пас аз анҷоми маносики ҳач ба Мадина меравад ва дар он что барои ҳамеша иқомат меқунад.

Ногуфта намонад, ки Ибни Асир дар «**Ал-комил**» (ч.3, с.132) ва Ибни Касир дар «**Ал-бидоя ван-нихоя**» (ч.7, с.246.) навиштаанд: «*Алӣ, Мұхаммад ибни Абубакр бародари Оиша (р)-ро бо чихил нафар аз бонувони хонаводаҳои аширофи Басра (барои эҳтиром) ҳамсафари ҳазрати Оиша (р) фармуд*».

Таърихномаҳои сахех навиштаанд: «*Дар ин ҷанг даҳ ҳазор нафар аз ду тараф күшта шуданд*». Гарчи Ибни Касир менависад: «*Панҷ ҳазор аз лашкари Талҳа ва Зубайр будаанд*», vale набояд дуруст бошад. Ба назари ман күшташудагони лашкари Талҳа ва Зубайр бештар аз мақтулони лашкари Алӣ будаанд, зоро онҳо дар ин ҷанг шикаст хўрданд. Пушида нест, ки талафоти лашкари шикастхўрда беш аз талафоти лашкари пирӯзманд аст.

Талҳа ва Зубайр низ дар ин ҷанг ҷони худро аз даст доданд, аммо Талҳа тири шадиде ба соқи пояш расид, ки онро ба шиками аспаш дўхт ва ба ҳадде хун аз пояш рехт, ки заъиф шуд ва аз кор афтод ва ғуломаш ўро аз майдон берун кашид ва ба яке аз хонаҳои Басра расонид. Дар асари хунрезии зиёд дар он что даргузашт.

Ривояти дигаре мегўяд, ки Талҳа дар асари ҷароҳати шадид дар майдони ҷанг вафот меёбад ва ҳазрати Алӣ ўро пас аз хотимаи ҷанг дар байни қуштагон мебинад, хеле ғамгин мешавад, руҳсорашро аз хок пок мекунад ва мегўяд:

- «*Раҳмати Ҳудо бар ту ё Абумуҳаммад! Бар ман хеле душвор ва ногувор аст, ки туро зери ситорагони осмон дар хоку хун хуфта бинам*».

Баъзе аз муаррихон навиштаанд, ки маълум нест тирандози тире, ки ба Талҳа расид чӣ касе буда ва оё касе ўро мустақиман ҳадаф гирифта ё бе ҳадаф ва тасодуфанд тир хӯрдааст. Баъзе дигар гуфтаанд, ки Марвон ибни Ҳакам, ки дар лашкари худи Талҳа буд ўро ҳадафи тир қарор дода аст, зоро ў мұнтақид буд, ки Талҳа бо қотилони Усмон дар Мадина ҳамдаст буда ва онҳоро пинҳонӣ дар ин кор таҳрик мекард. Ба ҳар ҳол Талҳа дар наздикии майдони ҷанг дар канори мазраъае, рӯзи панҷшанбе, даҳуми моҳи ҷимодиус-сонӣ дар синни 60 солагӣ ба хок супурда шуд. **Раҳматуллоҳу алайка ё Абумуҳаммад!**

Чун дар ин ҷо хеле номи Талҳаро ба қалам овардем, чи беҳтар, ки муҳтасаре аз саргузашти ўро зикр кунем:

Ў Талҳа ибни Убайдуллоҳ ибни Усмон ибни Умар ва аз Қурайш буд. Чун Талҳа ҷуду қарам ва саховат дошт,

дар байни мардум бо номи Талҳаи накӯкор, Талҳаи саховатманд шӯҳрат дошт.

Талҳа аз он мардуме буд, ки дар оғози таблиғи Паёмбар (с) ба даъвати Абубакр мусалмон шуд. Пас аз ин, ки Паёмбар (с) ба мусалмонон иҷоза дод, то ба Мадина ҳичрат кунанд, ў низ ба он ҷо ҳичрат кард. Чун Паёмбар (с) мувофиқи русум ва одатҳои дерини араб байни муҳочирон ва анзориҳо бародарӣ барқарор фармуд, ўро бо Абуаюби Анзорӣ бародар соҳт.

Талҳа дар тамоми ҷангҳо ва ғазавот ҳамроҳи Паёмбар (с) буд ва дар канори Паёмбар (с) меистод, ҷуз ғазваи Бадр, ки ў ба Шом рафта буд ва ҷанг дар ғоибиаш анҷомид.

Талҳа дар ҷанги Уҳуд хеле аз худ гузашта мечангид ва то он ҷо барои ҳифзи Паёмбар (с) қӯшид ва аз худ гузашт, ки чун он Ҳазрат дар хатари шамшери яке аз мушрикин афтод, дasti худро пеши шамшери душман сипар кард, то шамшер ба бадани муқаддаси Паёмбар (с) нарасад. Дастан дар ин ҳодиса шал шуд ва барои ҳамеша то охири умр аз кор монд.

Паёмбар (с) дар гирудори ҳамин ҷанги Уҳуд, ки чехраи муборакаш ҷароҳат дид, меҳост болои харсанге дар доманаи қӯҳи Уҳуд биравад ва чун дар асари вазнинии ду зирех, ки ба тан дошт, натавонист боло

барояд, Талҳа худро дар канори харсанг ҳам кард, то ки паёмбар (с) по ба пушташ гузошт ва болои харсанг баромад. Паёмбар (с) дар ин ҷо ва ба ин муносибат фармуд:

- «*Талҳа биҳииштро барои ҳуд мухаққақ соҳт, Талҳа яке аз даҳ саҳобаи ба биҳиишт аз ҷониби Паёмбар (с) мӯждадодашида низ мебошад.*».

ЗУБАЙР (Р)

Таърихнависон иттифоқ доранд, ки ҳазрати Алий дар гармогармии ҷангӣ Ҷамал Зубайрро ба назди ҳуд хост ва ин ду нафар он қадар ба ҳам наздик шуданд, ки гардани аспҳояшон дар баробари ҳам қарор гирифт. Дар ин ҷо Алий ба Зубайр мегӯяд:

«Ту бо Алий мечангӣ, дар ҳоле, ки ту ситамкорӣ»

Зубайр мегӯяд:

«Бале, бале фаромуш карда будам, то ҳоле, ки ба ёдам овардӣ, ба Ҳудо қасам инак, бо ту намечангам».

Зубайр аз ҳамин ҷо аспашро бармегардонад ва аз байнни сафҳои лашкари ҳуд мегузарад ва аз майдон ҳориҷ мешавад. Писараш Абдуллоҳ пеш меояд ва мегӯяд:

- Ҷӣ шуда? Ба кучо меравӣ?

- Зубайр мегүяд:

- Алӣ дар гуфтугӯяш бо ман ҳадисе аз паёмбарро ба ёдам овард, ки фаромӯш карда будам. Акнун қасд кардам ва қасам ёд кардам, ки бо ў начангам.

Пас аз ин ки Зубайр аз майдони ҷанг хориҷ мешавад ба тарафи Мадина ҳаракат мекунад, марде бо номи Амр ибни Ҷурмуз, аз гурӯҳи Аҳнаф ибни Қайс пушти сараш ҳаракат мекунад. Дар ҷое ба номи водии Сибоъ ба ў мерасад ва ўро дар ҳоле, ки ба намоз истода буд аз пушти сараш бо шамшер ба қатл мерасонад ва сараашро аз тан ҷудо мекунад, аслихаашро мебардорад ва бо сараш назди Аҳнаф боз мегардад.

Аҳнаф мегүяд:

- Ба Ҳудо намедонам кори хуб кардӣ ё бад.

Ибни Ҷурмуз сари буридаи Зубайр ва шамшерашро ба даст мегирад ва назди ҳазрати Алӣ меояд, то ба гумони худ ба Алӣ мужда бидиҳад ва ҷоиза бигирад, вале Алӣ аз ин воқеъа хеле ғамгин мешавад ва ба ҷойи ин, ки тибқи гумони Ибни Ҷурмуз ба ў ҷоиза бидиҳад, фармуд: «*Ба Ибни Ҷурмуз оташи ҷаҳаннамро башиорат бидиҳед*». Сипас шамшери Зубайрро ба даст мегирад, нигоҳе бар он меандозад ва мефармояд:

«Ин шамшер дар муддати зиёде чи бисёр андӯҳ, ва мушиқилоти ҷангиро аз Паёмбар (с) дафъ ва рафъ мекард».

Амр ибни Чурмуз бо шунидани ин фармоиши ҳазрати Алий ба ҳадде аз кори норавояш пушаймон ва ғамгин шуд, ки ҳамон ҷо даст ба худқушӣ зад.

Инак, муҳтасаре аз саргузашти Зубайр. Зубайр ибни Авом ибни Холид аз Қурайш буд. Модараш Сафия-дұхтари Абдулмутталиб, аммаи Паёмбар ва аммаи Алий ибни Абутолиб буд, яъне Зубайр писари-аммаи Паёмбар ва писари аммаи Алий буд. Авом падари Зубайр бародари Ҳадича бинти Ҳувайлид-ҳамсари гиромии Паёмбар (с) буд. Яъне Зубайр ибни Авом писари тағоии Фотима- дұхтари Паёмбар (с) мебошад.

Зубайр дар ибтидои таблиғи Паёмбар (с) дар синни понздаҳсолагӣ бар асари даъвати Абубакр (р) мусалмон шуд. Як бор ба Ҳабаша ҳамроҳи гурӯҳе аз мусалмонон ҳичрат кард ва бори дигар ба Мадина. Паёмбар ўро дар Мадина бо Салмо ибни Саламаи Анзорӣ бародар соҳт. Дар тамоми саҳнаҳо ва ғазавот бидуни истисно ҳамроҳи Паёмбар буд ва даст ба сина амри он ҳазратро бандавор итоъат мекард. Чун дар шаби торик ва тӯфонии ҷанги Ҳандақ дар байни лашкари душман ҳамҳама ва ғалоғула афтода буд ва касе намедонист ҷаро ҷунин аст, Паёмбар (с) фармуд:

- Кист, ки ҳамин дам миёни онҳо биравад, то фаҳмад он ҷо чӣ мегузарарад ва ҳабарашро ба мо биёварад?

Ҳазрати Расул се бор ин пешниҳодро тақрор фармуд ва ҳар бор Зубайр арз мекард:

«Ана ё *Rasulullõx*» (яъне ман, эй расули Худо). Он ҳазрат аз ҷавоби мусбати Зубайр басе хушнуд шуд ва фармуд:

- «*Ҳар наёмбаре ёридиҳандагони бовафое дошта аст.*
Ёридиҳандай мухлиси ман Зубайр аст».

Зубайр рӯзи панҷшанбе, даҳуми моҳи чимоди-ус-сонии соли 36-уми ҳичрӣ, ба ривояте дар синни 66 солагӣ ва ба қавле 68 солагӣ ба шаҳодат расид ва дар ҳамон маҳалли шаҳодаташ, яъне водии Сибӯъ ба хок супурда шуд.

Акнун қабри Зубайр дар Ирок дар шаҳри (Зубайр) қарор гирифта аст, яъне дар ҳамон чое, ки Зубайр ба хок супурда шуда шаҳре бино шуда, ки ба муносибати қабри Зубайр (Зубайр) номида шуда ва оромгоҳи Зубайр дар он ҷо зиёратгоҳи мардум мебошад. Қабри Ҳасани Басрӣ низ дар шаҳри Зубайр аст. Зубайр (р) яке аз даҳгонаи мубашшара ба биҳишт мебошад. Ҳазрати Алӣ пас аз ин ки қуштагони ҳар ду лашкар ба хок супурда шуданд, субҳи рӯзи душанбеи чаҳордаҳуми чимоди-ус-сонӣ ба шаҳри Басра ворид мешавад ва тамоми қабилаҳо, табақаҳо мардуми шаҳр, ҳатто бақимондаҳои лашкари Талҳа ва Зубайр ва ҳатто маҷруҳони онҳо ба ҳузури

ҳазрати Алӣ шитофтанд ва бо эшон байъат карданд ва Алӣ бидуни ҳеч гуна итоб ва маломате онҳоро бо оғӯши боз ва рӯйи хуш пазируфт ва дасти байъати онҳоро дар даст гирифт ва бо меҳрубонӣ фишурд.

Ҳазрати Алӣ бо ин бузургворӣ ва ҳусни муъомилае, ки бо мардум, маҳсусан бо боқимондагони лашкари шикастхӯрда кард, онҳоро он қадар дӯсти самимӣ ва тарафдори чиддӣ ва маҷзуби худ соҳт, ки онҳо дар ҷангӣ Сиффин дар канори эшон истоданд.

Ин барҳурди хуби Алӣ (к.в.) бо мардум, ки ҷуз аз ашхоси азим ва рӯҳонӣ барнамехезад, мувофиқи таълими Қуръони карим буд, ки мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Бадии мардумро бо накӯй бо онҳо баргардон, агар чунин кунӣ, ногаҳон хоҳӣ дид, он касе, ки байни ту ва ў душманий буд, дӯсти самимии ту шуда аст».

(Сураи Фусилат, ояи 34)

Ин буд оғоз ва баёни ҷангӣ Ҷамал, ки аз китобҳои мӯътамади таърихӣ гирифтаем ва пешкаши хонандагони азиз гардонидем.

Мумкин аст баъзе аз хонандагон аз мо бипурсанд, ки оё қиёми ҳазрати Оиша (р) ва Талҳа (р) ва Зубайр (р) ҳақ буд ё ботил?

Хонандаи азиз! Андаке сабр кун. Ҳеч гоҳ дар қазоват шитоб магир. Ҳар қазоват ва ҳар ҳукме бояд пас аз фурӯ рафтан ва тадқиқ дар асли мавзӯй бошад, на бо як назари шахсӣ ва содда, вагарна ба хато меравӣ. Сиҳат ва ҳақ ё ботил будани ҳар коре, ки дар ҷаҳон сурат гирифта ё бигирад, бар асоси қасд ва нияте аст, ки анҷомдиҳанда дар дил дошта ва дорад. Чунонки ҳазрати Паёмбар (с) дар ин бора фармуда аст:

«Сиҳат ва ҳақоният ё ботил ва ноҳақ будани ҳар коре вобаста бар нияти анҷомдиҳанда он кор мебошад на ҳуди кор».

Оре, чи бисёр аз корхо, ҳатто кори фардии инсон, ки бо нияти хайр ва қасди савоб ва барои расидан ба хайр ва салоҳи умумӣ ё фардӣ шурӯъ мешавад, вале баъдан ба сабабе аз сабабҳои ноҳоста ва беирода, ки пеш меояд, аз иҳтиёри инсон хориҷ ва мунтаҳӣ ба шарре мешавад, ки дар асли ният набуд.

Инчунин, баръакс, чӣ басо дида ва шунида шуда, ки касе бо ироди ва нияти бад даст ба коре зада, ки сирфан шар будааст, вале ба ҷиҳате, ки ў намехоста ва хориҷ аз

нияти ў буда оқибат ба хайр ва салоҳ анҷом мепазирад.
Ин масали машхур, ки мегўянд:

«Аду шавад сабаби хайр, агар Ҳудо хоҳад», аз ҳамин
қоидай қуллӣ бархоста аст.

Бе ҳеч шубҳае, ният ва иродай уммулмӯъминин
Оиша (р) ва Талҳа ва Зубайр (р) дар оғози ин қиём чуз
хайр ва салоҳи уммат набуд ва чунонки таърихномаҳои
мӯътамад иттифоқ доранд ва мо ҳам дар ин китоб
маҳсусан барои қашфи ҳақиқати ҳодиса муфассал зикр
кардем, модари мӯъминон Оиша (р) дар оғози кор дар
канори Каъба, дар паҳлуи ҳаҷаруласвад зимни хутбаи
худ ошкоро ба мардум фармуд: *«Барои ҳунҳоҳӣ ва*
гирифтани қасос аз бадкороне, ки ҳалифаи мусалмонон
Усмон ибни Аффонро ба ноҳақ қуштанд, қиём ва ҳаракат
менамоям».

Саранҷом ба Басра расиданд. Ҳазрати Оиша (р) дар
канори шаҳри Басра дар урдugoҳи лашкари Макка ба
лашкари Усмон ибни Ҳунайф-ҳокими Басра, ки рӯ ба
рӯйи лашкари Макка қарор гирифтанд, бо зикри
муқаддимаи кӯтоҳе мақсадашро ошкор кард. Баъзе аз
лашкариёни Усмон ибни Ҳунайф, то он ҷо таҳти таъсири
хутбаи Оиша (р) қарор гирифтанд, ки аз лашкари худ
чудо шуданд ва ба лашкари Макка пайвастанд. Чаро?
Барои ин ки ин хутба баёнгари ҳусни нияти Оиша аз ин

қиём ва намоёнгари воқеъият ва ҳақиқате буд, ки барои нафаре ҷойи шак боқӣ намегузошт.

Инчунин Оиша (р) ва Талҳа ва Зубайр дар ҷавоби пурсиши Қаъқоъ ибни Амр фиристодаи ҳазрати Алӣ изҳор доштанд барои салоҳ ва хайри уммат қиём намудаанд ва ба ин ҷо омадаанд. Ё гуфтутгӯи муҳтасаре дар ин ҷо, қарор бар ин шуд, ки бо Алӣ музокира кунанд ва кори ҳудро бо эшон ба сулҳ ва иттиҳод хотима диҳанд.

Вақте ки ҳазрати Алӣ барои сулҳ бо онҳо аз Зийқор ба канори Басра расид ва Ҳакам ибни Салама ва Молик ибни Ҳубайбро назди онҳо фиристод, то тасмими онҳоро аз нав дар бораи сулҳ бидонад, ҷавоби мусбат доданд ва омодагии ҳудро барои амалӣ кардани сулҳе, ки қаблан мувоғиқати ҳудро ба василаи Қаъқоъ эълон карда буданд, иброз карданд, то бо ҳам ба музокира нишинанд.

Ҳазрати Алӣ низ дар иқдоми ҳуд ҷуз хайр ва салоҳи уммат нияте дар дил надошт. Ин буд ки ба Аъвари Мунқарӣ фармуд; «*Барои ислоҳ ва хайри мусалмонон ба Басра омадаам, то инишоаллоҳ низоъ ва ихтилоғи мусалмононро ба ҳамбастагӣ ва иттиҳоқ мубаддал гардонем*».

Бо ин гуфтутгүх кори тарафайн ба сулҳ наздик шуд ва ба иборати саҳеҳтаре корашон ба ҳадде ба сулҳ расид, ки Алӣ писари амаки худ Абдуллоҳ ибни Аббосро на барои музокираи сулҳ, балки ба унвони аломати таҳқиқ ва эълонияи сулҳ назди Талҳа ва Зубайр фиристод. Онҳо низ ба ҳамин назар Муҳаммад ибни Талҳаи Саҷҷодро⁵⁹ ба ҳузури Имом фиристоданд. Мардуми ҳар ду лашкар дар он шаб аз ин тавғиқ ҳушҳол шуданд ва шаби ҳушеро дар интизори сулҳи субҳи фардо гузаронданд.

Вале, мутаассифона, бар хилофи ният ва иродаи ду ҷониби хайрҳоҳ ва сулҳчӯй, оқибати кори онҳо чунон ки онҳо меҳостанд сурат нагирифт. Зоро душманони Ислом дар он шабе, ки барои мусалмонон навиддиҳандай хайр буд ва барои душманон паёмовари шар, нақша кашиданд ва ин нақшаро тавре моҳирона пиёда карданд, ки ду ҷонибро ноҳудогоҳ ба ҷанге кашиданд, ки шарҳ додем.

Пас бо таваҷҷӯҳ ва дикқат дар он чи гуфтем, возех аст, ки ирода ва нияти ҳар ду тарафи мусалмонон дар қиём ва таҳрикашон хайр ва салоҳ буд. Ҷангӣ Ҷамал на дар аندешаи онҳо буд ва на ҳосили фикри онҳо, балки хоста

⁵⁹ Муҳаммад писари Талҳа аз обидон ва зоҳидони саҳоба буд. Ба ҳамин муносибат дар байнӣ мардум бо лақаби «Саҷҷод, яъне бисёр саҷдакунанда» машҳур буд.

ва дастоварди ҷангафрӯзони бадҳоҳе буд, ки ботинан душмани қинатузи ҳар ду тараф буданд. Масъулияти ин ҷанг ба гардани ин душманон аст. Инҳо дар қиёмат ба сазои сангини ин кори нангини худ ҳоҳанд расид.

Дар хотимаи баҳси ҷанг ногуфта намонад, ки яқин аст, ки Оиша (р), Талҳа ва Зубайр на душмани Алӣ буданд ва на дар ин қиём қасди ҷанг бо он бузургворро доштанд. Агар фаразан нияти ҷанг бо Алиро медоштанд, возех аст, ки онҳо пас аз таҷхизи лашкари Макка аз он ҷо ба Мадина мерафтанд, ки Алӣ (к.в.) дар он ҷо буд, на ба Басра, ки Алӣ дар он ҷо набуд.

Махсусан ин матлаб замоне беҳтар фаҳмида мешавад, ки бидонем баъзе аз мардуми лашкари Макка пешниҳод карданд, ки бо лашкарашон аз Макка ба Мадина бираванд ва аз ҳазрати Алӣ тақозо намоянд, то қотилони Усмонро ба онҳо супорад, vale сарони қавм (ки Оиша (р) ва Талҳа ва Зубайр буданд) зери бори ин ҷасорат нарафтанд ва як забон онро рад карданд, зоро онҳо низоъе бо Алӣ надоштанд, то ба Мадина раванд. Қасди онҳо ҷунонки борҳо гуфта буданд, фақат дастгирий ва мӯҷозоти қотилони Усмон (р) буд ва қотилон дар Басра беш аз Мадина буданд.

Ҳарфи онҳо дар Зийқор бо фиристодаи Алӣ ва дар урдugoҳи канори Басра бо ҳуди Алӣ ҳамин матлаб буд.

Аз ин лихоз буд, ки Алӣ розӣ шуд бо онҳо сулҳ фармояд, то калимаи онҳо ягона ва дасташон яке шавад, ва баъдан якҷоя ба ҳисоби қотилони Усмон бирасанд. Ҳазрати Оиша (р) баъди воқеъ шудани ҷанги Ҷамал вакте, ки ахиран ба Мадина омад, доир ба ин ҳодиса ошкоро фармуданд:

«Ба ман гуфтанд, барои ислоҳи умури мусалмонон ба Басра меравем. Ман бо ҳамин манзур ҳамроҳи онҳо рафтам, vale бар хилоғи майл ва иродай мо он чи набояд бишавад, шуд».

Ҳазрати Алӣ лашкарашро ба тавре ки баён кардем, дар ҷанги Ҷамал ба пирӯзии ниҳоӣ расонид. Бо ин пирӯзӣ сар то сари ноҳияи Ироқ таҳти тасаллuti комили Алӣ даромад ва хотири муборакашро аз ин ноҳия осуда гардид.

Алӣ (к.в.) аз ҷаҳордаҳуми моҳи чимоди-ус-сонӣ ки ба шаҳри Басра ворид шуд, то аввалҳои моҳи раҷаб дар ин ҷо монд. Барои ислоҳи авзоъи умумии шаҳр ва расидан ба ҳусни ҷараёни умури низомӣ ва интизомӣ ба Абдуллоҳ ибни Аббос, ки аморати Басрапо ба ўсупурда буд, таълимоти лозимиро дод. Дар ин муддат раисони қабилаҳои атрофи Басра ва сарони хонаводаҳои саршиноси Басра барои итоъат ва байъат ба ҳузураш

мерасидаңд. Ҳазрати Алӣ низ онхоро бо меҳрубонии ба худ хос мепазирифт.

Сипас аз Басра ба қасди Куфа хориҷ ва шаби душанбеи дувоздаҳуми моҳи раҷаби соли 36-уми ҳичрӣ вориди Куфа мешавад. Аҳли Куфа, ки қаблан ва ҳам акнун тарафдори ҷиддии ҳазрати Алӣ буданд, мақдами муборакашро гиромӣ доштанд ва пешниҳод карданд, то дар коҳи давлатии машҳур ба Қасри Абъаз манзил фармояд, вале Алӣ қабул накард ва фармуд: «*Умар ибни Ҳаттоб (р) намеписандид, ки дар ин қаср манзил бигирад. Ман ҳам намеписандам*»⁶⁰.

Сипас дар хонаи содdae дар маҳаллаи Раҳба манзил фармуд⁶¹.

Сипас Алӣ (к.в.) ба масциди ҷомеъи Куфа омада ва барои мардуме, ки дар он ҷо дар интизораш нишаста буданд, муҳтасар хутбае хонд ва дар зимни хутбаи худ аҳли Куфаро, ки дар ҷангӣ Ҷамал ба ёриаш шитофтанд, ба ҳубӣ ёд кард ва умуми мардумро ба корҳои хайр дâъват ва аз корҳои бад барҳазар фармуд.

⁶⁰ Ибни Касир. «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**», ч. 7, с.254.

⁶¹ Ҳазрати Алӣ шаҳри Куфаро маркази хилофат ва маҳали сукунати хеш қарор дод ва дигар пас аз ин ба Мадина бар нагашт.

ЧАНГИ СИФФИН⁶²

Қаблан нигоштем, ки Муъовия аз байъат бо Алӣ, ки бо байъати умумии мусалмонон иборат аз муҳочирон ва ансор ва ғайра ба хилофат расид ва баргузида шуд, саркашӣ варзид ва дар муқобили Алӣ, ки ўро бо меҳрубонӣ ба байъат хост, сарсаҳтӣ нишон дод. Он ҳазрат барои ба таслим қашондани ўлашкаре муҷаҳҳаз фармуд ва чизе намонда буд, ки ба сӯи Шом бошишгоҳи Муъовия ҳаракат фармояд, вале мочарое, ки ба ҷанги Ҷамал анҷом шуд, эшонро аз ин кор боз дошт.

Акнун ҷанги Ҷамал хотима ёфт ва мардуми сар то сари Ироқ иборат аз Басра ва Куфа ва ҷойҳои дигар сарсупурда ва мутеъу муҳлиси ҳазрати Алӣ шудаанд. Аҳли Мадина, Миср, Яман, Наҷд ва низ Ирон, ки дар тақсимоти мамлакат аз давраи Умар ибни Хаттоб, то кунун тобеъи аморати Куфа буданд, ҳамаи онҳо мисли гузашта ҳавоҳоҳ ва тарафдори Алӣ ва қалбан ва содикона дар канораш истода буданд ва бо он муруvvat ва ҳусни рафтore, ки ҳазрат пас аз шикасти лашкари Макка дар ҷанги Ҷамал бо онҳо кард, на фақат онҳоро ба

⁶² Сиффин ба қасри ҳарфи сод ва қаср ва ташдиди ҳарфи фо хонда мешавад. Номи маҳалле буд дар марзи шарқии Шом (Сурия).

сўйи худ ҷазб ва ба сафи худ кашид, балки қалбҳои аҳли Маккаро низ ба даст овард.

Чунонки мuloҳиза мешавад, акнун тамоми минтақаҳои мамлакати васеъи Ислом таҳти амри амиралмӯъминин қарор дорад. Хотираш аз ин навоҳӣ комилан осуда ва қалбаш ором аст. Фақат ноҳияи Шом монда аст, ки он ҳазрат барои берун кашида гирифтани он аз дasti Муъовия иқдом мефармояд.

Гарчи барои Алӣ хеле осон буд, ки мардуми бешумори ин навоҳиро, ки гуфтем мутеъ ва гӯш ба фармонаш буданд, сафарбар қунад ва аз чанд сўй бар Шом ҳамла қунад ва онро дар андак муддате аз дasti Муъовия (р) бигирад, vale ин корро накард, зоро маълум мешавад мехост, то он ҷо, ки мумкин бошад аз сар задани ҷанг дар байни мусалмонон ҳазар қунад ва Муъовияро бо насиҳат ба мувофиқа биоварад. Зоро пайдар дар ҷанги Ҳайбар ҳангоме ки парчами набардро ба дасташ дод, фармуд:

«Ҳар гоҳ Ҳудованд ҳатто як нафарро ба василаи ту ҳидоят фармояд барои ту беҳтар хоҳад буд аз шутурҳои сурхранг».

Ба ин назар буд, ки Алӣ ба Ҷарир ибни Абдуллоҳи Баҷалий-раиси қабилаи бузурги Баҷалий маъмурият дод ва ўро бо номае назди Муъовия (р) фиристод, то дар ин

бора бо ў ба хубӣ музокира қунад ва ўро ба байъат ва таслим даъват намояд, вале он чиро, ки Алӣ аз ин иқдом меҳост, нашуд. Зеро Муъовия раисони лашкар ва мардуми саршиноси Шомро ҷамъ намуд ва мазмuni номаи Алиро, ки Ҷарир ибни Абдуллоҳ ба ў таслим ва гуфтугӯero, ки Ҷарир ҳузуран бо ў карда буд, бо онҳо дар миён мегузорад ва бо онҳо ба машварат мепардозад, аммо онҳо, мутаассифона қабул намекунанд ва мегӯянд:

- Байъат наҳоҳем кард, магар ин, ки Алӣ бар қотилони Усмон ҳадди шаръири ҷорӣ қунад ва онҳоро ба қатл бирасонад ё онҳоро таслим намояд, то аз онҳо қасос бигирем, агар Алӣ бо ҳеч як аз ин ду кор мувофиқат накунад, бо ў мечангем, то қотилони Усмонро дар ҷанг бикушем.

Муъовия номае ба ҳамин мазмун дар ҷавоби номаи сулҳангез ва ҳидоятомези Алӣ менависад ва ба дasti Ҷарир месупорад, то ба эшон бирасонад.

Аз номаи Муъовия барои Алӣ равshan мешавад, ки ў насиҳат намепазирад. Аз ин хотир, Абумасъуд Уқба ибни Омири Ансориро, ки аз асҳоби бузурги паёмбар (с) ва аз аҳли Бадр буд, ба аморати Басра бар мегузинад ва дар ҷое ба номи Нухайла дар хориҷи Куфа урду мезанад ва ба мардум эълом мефармояд, то муҷаҳҳаз ва мусаллаҳ дар урдugoҳ ҷамъ шаванд, то ба сӯи Шом ҳаракат қунанд.

Мардум хеле зуд мусаллаҳ мешаванд ва ба урдugoхи ҳазрати Алий шитофтанд. Ҳамин ки шумораи онҳо ба 90 ҳазор расид бо фармон ва таҳти роҳбарии худи Алий (к.в.) аз урдugoхи Нухайла ба тарафи Шом ҳаракат фармуд ва дар Сиффин ҷойгир шуд. Аз он тараф Муъовия низ бо лашкари ҳаштодупанҷ ҳазор нафарии худ аз Шом ба сўйи Сиффин ҳаракат кард ва дар таърихи аввали моҳи сафари соли 36-уми ҳичрӣ дар ин ҷо рӯ ба рӯйи лашкари Алий мавзеъ гирифт.

Бо он ки Алий барои ҷанг бо Муъовия ба ин ҷо омада буд, vale боз ҳам дар ин ҷо розӣ набуд байнин ин ду гурӯҳи азими мусалмонон ҷанг ба миён ояд, зеро маҷмӯъи шумораи нерӯҳои ду тараф як саду ҳафтодупанҷ ҳазор нафар буд. Маълум аст, ки ҷангни ин ду ҷамъи касир талафоти зиёде ба бор ҳоҳад овард ва аз ҳар тараф, ки кушта шавад ба зиёни Ислом ва суди куффор аст.

Аз ин хотир, ба лашкараш дастури муаккад мефармояд, то даст аз лашкари Шом нигаҳ доранд, магар он ки онҳо даст ба ҷанг зананд. Се нафар аз мардони лашкарашро, ба номҳои Башир ибни Амри Ансорӣ, Сайид ибни Қайси Ҳамадонӣ ва Шабис ибни Рабеъи Тамимӣ назди Муъовия мефиристад, то ўро ба байъат бо ў даъват ва аз сар задани ҷанге, ки сояи сурҳи

хунангезашро бар ин ду гурӯҳи калони мусалмонон густурдааст, барҳазар доранд. Онҳо назди Муъовия меоянд ва ба ин тарз бо ўгуфтугӯ мекунанд.

Башир:

- Алӣ ба ту амр бар итоъати Ҳудо мекунад. Аз ту меҳоҳад то дарҳости ҳаққеро, ки ба он меҳонад иҷобат кунӣ, то дар дунё солим бимонӣ ва дар қиёмат ба оқибати хайр бирасӣ.

Муъовия:

- Оё дарҳосташро иҷобат кунам ва аз хуни Ӯсмон бигузарам, то ба ҳадар биравад? На, ба Ҳудо, абадан ин корро наҳоҳам кард.

Ин музокираи бебарор, дарвозаи ҷангро бар рӯйи ду ҷониб боз кард. Аз ин пас, то охири моҳи муҳаррами соли 36-и ҳичрии қамарӣ гурӯҳҳои хурде аз ҳар ду лашкар ҷудо шуданд ва ба қавли таъриҳномаҳои арабӣ даргириҳҳои кам ва кӯтоҳе бо ҳам доштанд. Ҳамин ки моҳи муҳаррам расид, мувоғиқат карданд то дар тӯли ин моҳ ба дастури Ислом коре бо ҳам надошта бошанд ва даст ба силоҳ назананд.

Пас аз гузаштани моҳи муҳаррам ҷанг шурӯъ шуд ва аз субҳи рӯзи ҷаҳоршанбеи аввали моҳи сафари соли 36-и ҳичрӣ то сешанбеи ҳафтуми сафар ҷанговарони варзидаи ду лашкар, яқдигарро ба мубориза

металабиданд ва тибқи русуми дерин ва одати бостонии араб, тан ба тан бо ҳам мечангиданд. Гоҳе ин бар он ва мавриде он бар ин ғолиб мегардид.

Чун ҹанги тан ба тан ҳар чанд шадид ва ҳар қадар тўлонӣ бошад, сарнавишти ҳеч як аз тарафайни ҹангро маълум намекунад ва ҷуз вақтгузаронӣ ё ҳадди аксар омодасозии лашкар чизи дигаре нест, ҳазрати Алӣ субҳи рӯзи чаҳоршанбе, ҳаштуми моҳи сафар лашкарашро ба ин тарз орост:

- Аштари Нахаиро бар саворагони аҳли Куфа, Аммор ибни Ёсиэрро бар пиёдааскарони онҳо, Саҳл ибни Ҳунайфро бар саворагони аҳли Басра, бар пиёдагонашон Қайс ибни Саъд ва Ҳошим ибни Утба, бар Қориёни Қуръони лашкараш Саъд ибни Фадаки Тамимиро ба унвони фармондех ва роҳбар таъйин намуд ва сипас ба онҳо дастур дод:

- Мабодо ба мачрӯҳони аз корафтодаи онҳо осеб бирасонед ё ба таъқиби фирориёни онҳо бишитобед. Ба занонашон ҳеч гуна дастандозӣ нақунед, гарчи ба шумоҳо бадзабонӣ кунанд.

Аз он тараф Муъовия низ лашкарашро ба ин тартиб меорояд: Зилкалоъ Ҳумайрои Тамимӣ ба фармондехии майманаи лашкар, Ҳубайб ибни Масламаи Фаҳрӣ бар майсара, Абулаъвари Салмо пештози лашкар ва бар

тамоми саворагони аҳли Шом Амр ибни Ос ва бар пиёдагонашон Захҳок ибни Қайсро таъйин менамояд. Шумораи лашкари тарафайн дар ин ҳангом беш аз шумораи қаблӣ будааст.

Ин ду лашкар пас аз сафорой ба сӯйи ҳам метозанд. Дар ин рӯз ҳар ду ҷониб талафоти зиёди ҷонӣ мебинанд. Инчунин рӯзи дуввум то ҳафтум (сешанбе, чаҳордаҳуми моҳи сафар) пай дар пай ба сӯйи ҳам метохтанд ва талафоти зиёде тақрибан баробар бар яқдигар ворид мекарданд. Асаре аз бартарии яке бар дигаре ба ҷашм намехӯрд.

Чунонки ибни Касир дар «**Ал-бидоя ван-ниҳоя**» (ҷ.7, с.264) менависад: «Лашкари Муъовия рӯзи ҳаштуми ҷанг (чаҳоршанбе, понздаҳуми моҳи сафар) амалиёти низомии худро беш аз рӯзҳои гузашта ташдид ва зиёдтар аз ҳар рӯз бар лашкари Алӣ талафот ворид мекунад, то ҷое ки Ҳубайб ибни Маслама-фармондехи гурӯҳи қисмати майсараи қаноти рости лашкари Муъовия бо кӯмаки ҷанде аз ҷангварони варзидаи гурӯҳаш бар гурӯҳи майманаи қаноти чапи лашкари Алӣ, ки таъриҳ мегӯяд ироқӣ буданд, ҳамлавар мешаванд ва онҳоро ақиб мезананд ва ҷуз Абдуллоҳ ибни Будайл-фармондехи маймана бо ҳудуди сесад нафар аз ин гурӯҳ, ки дар ҷои ҳуд собит монда буданд ва

муқовимат мекарданд, бақияи гурӯҳаш фирор мекунанд ва чуз қабилаи Рабиъа ва аҳли Макка, ки дар канори Алӣ истоданд, боқимонда низ майдонро холӣ мекунанд ва ақиб менишинанд. Вазъ ба ҳадде ба хатар наздик мешавад, ки лашкари Шом пеш меояд ва ба Алӣ наздик мешавад. Ғуломи Абусуфён ба номи Ҳамрон ба сўйи Алӣ пеш метозад. Ғуломи Алӣ ба номи Кайсон низ пеши роҳашро мегирад ва ҳар ду ба ҳам дар меомезанд. Чун Кайсон ғуломи Алӣ мағлуб мешавад, Ҳамрон ба ҳазрати Алӣ наздик мешавад, vale ҳамин ки дар дастраси Алӣ (к.в.) қарор мегирад, Алӣ (к.в.) аз гиребони зиреҳаш гирифта ба замин мекӯбад. Имом Ҳусайн ва бародараи Мухаммад ибни Ҳанафия корашро бо шамшер яксара мекунанд ва ўро ба чое мефиристанд, ки бояд биравад⁶³.

Чунон ки гуфтем лакшари Шом дар ин гирудор маҷол ёфта буданд ва ба сўйи Алӣ пеш меомаданд, vale Алӣ бидуни он ки аз онҳо тарсе ба дил роҳ дихад, оҳиста ва ором бармегардад, то ба гурӯҳи Рабеъа бирасад. Имом Ҳасан, ки меҳост падараи шитоб биравад, то зудтар аз хатар хориҷ шавад, мегўяд:

- Падарам чи беҳтар, ки ба шитоб биравӣ.

⁶³ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч. 7, с. 264.

Ҳазрати Алӣ (к.в.) мефармояд:

- Писарам! Падарат рӯзе (барои марг) дар пеш дорад, ки наметавонад аз он бигузараდ, на суръати рафтанам онро аз ман таъхир меандозад ва на оҳиста рафтанам онро ба ман наздик меқунад. Ба Ҳудо қасам, падарат ҳеч тарсе надорад, ки худаш бар рӯйи марг афтад, ё марг бар рӯйи ў.

Алӣ (к.в.) ва фарзандонаш Ҳасану Ҳусайн ва Муҳаммад ибни Ҳанафия ба гурӯҳи Рабеъа мерасанд ва Алӣ онҳоро, ки дар ҷойи худ монда буданд ва фирор накарда буданд, меситояд:

- Ин парчамҳои побарҷои гурӯҳе аст, ки Ҳудо ба онҳо сабр ва субот дода, қадамҳои онҳоро бар замин мустаҳкам фармуда аст.

Қавми Рабеъа аз ин, ки ҳазрати Алиро бидуни он, ки аз душман осеб бубинад солим дар байни худ диданд, хушҳол шуданд ва гуфтанд:

- Мардона ба по хезед. Мабодо Алӣ нафаронеро аз миёни мо дар тарафи муқобил бубинад, дар ёд дошта бошед, ки нанг ва зиштии ин амр то абад барои мо боқӣ ҳоҳад монд.

Чун қавми Рабеъа дар асари вучуди Алӣ дар миёнашон ба ваҷд ва нишот омаданд ва пеши роҳи майсараи лашкари Муъовияро ба хубӣ гирифтанд.

Аштар ба дастури Алӣ ба сўйи фирориёни майманаи лашкар мешитобад ва фирорашибонро маломат меқунад ва ба майдон боз мегардонад.

Чун ин фирмариён аз як тараф аз кори норавои худ пушаймон ва пеши рӯйи Алӣ шарманда буданд ва меҳостанд ин шармандагии худро аз байн бибараанд ва аз тарафи дигар фармондехони гурӯҳҳои лашкар, хутбаҳои ҳаммосаофарин дар байнин онҳо эрод мекарданд ва он боис мешуд, ки мардона муқовимат намоянд. Мо акнун хутбаи Аммор ибни Ёсиро тарҷума мекунем ва дар назари хонандагони азиз мегузорем.

Ў мегўяд:

- «Эй мардум! Кист, ки толиби ризои Худо бошаад ва ҳеч дар фикр ва хаёли мол ва фарзандаш набошаад, биёёд, мардона ҳамла кунем бар ин қавме, ки ба зоҳир талаби хуни Усмонро доранд ва мегўянд ў мазлум кушта шуда аст. Ба Худо, асли қасди онҳо на хуни Усмон аст ва на гирифтани қасос аз қотилони Усмон.

Инҳоро дунё ба назараишон ширин омада ва охират талх. Яқин доранд, ки агар ҳақ ба миён ояд (ва хилофати Алӣ қуввати гирад), пеши ин лаззатҳо ва шаҳваторо, ки онҳо ба он огушта шудаанд ва дар он мегалтанд, мегирад.

Инҳо мардумро фиреб медиҳанд ва мегўянд, ки Имоми мо ба ноҳақ кушта шудааст, то ба ин васила ҷабборона бар

маснади мулк нишинаңд. Агар ин баҳонаро ба даст намедохтанд, касе тобеъи онҳо намешуд, vale гуфтори фиребанда ба гӯши мардуми ғофил ва нодон ширин аст.

- Эй мардум! Худоро зиёд ба ёд оваред ва бар шиддат бар инҳо битозед. Ман бо ин парчаме, ки дар даст дорам, се бор ҳамроҳи паймбар (с) ҷангидаам ва ин чаҳорумин бор аст, ки ин парчамро ба даст мегирам ва дар ин ҷо мечангам. Қасам ба касе, ки ҷонам дар дасти ўст, агар ин қавм фаразан бар мото он ҷо голиб шаванд, ки моро то шаҳри Ҳичр ақиб ронанд, дар ин боварам, ки роҳбари мо ба ҳақ ва онҳо гумроҳанд, халале роҳ намеёбад»⁶⁴.

Оре, он ҳаммоса ва таҳрике, ки дар фирориёни бозгашта ба майдон ба вучуд омада буд, то ҳатоиашонро ҷуброн намоянд ва ин хутбаи Аммор ибни Ёсир ва амсоли ин хутба, ки фармондехони дигар баён карданд, афроди лашкарро ба ҳадде ба ҳаяҷон овард, ки вучуди хешро фаромуш карданд ва маргро дар роҳи ҳадаф ноҷиз шумурданд ва ба иштиёқи (пирӯзӣ ё бихишт) ҳамаҷониба ҳамоҳанг бар сафҳои муназзами лашкари Муъовия ҳамла бурданд. Қабл аз ғуруби хуршед он рӯз осори бартарӣ дар сафҳои лашкари Алӣ ва аҷз ва нотавонӣ дар лашкари Муъовия хуб ба ҷашм меҳӯрд.

⁶⁴ Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч. 7, сх. 267.

Дар баъзе аз ривоёти таърихӣ омада, ки осиёби ҷанг бар хилофи айёми гузашта дар аввали шаб баста нашуд ва дар тӯли шаб ба шиддат мечархид. Ривояти дигар мегӯяд, ки ҷанг дар аввали шаб тамом шуд ва лашкари Алӣ (к.в.), ки акнун тавфиқ пайдо карда буд ва ба пирӯзӣ наздик мешуд, дар субҳи рӯзи баъдӣ аз нав бар лашкари Муъовия ҳамлавар мешаванд ва онҳоро аз урдugoҳашон ақиб мезананд ва сафҳояшонро дарҳам мекӯбанд. Аштар бо гурӯҳи савораи худ то ҷое ба сӯйи ҷойгоҳи маҳсуси Муъовия пеш меравад, ки чаҳор саф аз панҷ сафи лашкарашро, ки аз ў муҳофизат мекарданд, ба қуллӣ нобуд мекунад. Фақат як саф боқӣ монда буд, ки муқовимат мекард. Ҷизе намонда буд, ки ин саф низ аз байн биравад ва Муъовия дар хатари қатл ё асорат афтад.

Аз Муъовия нақл шуда, ки гуфтааст:

- Чун дар хатар афтодам, хостам фирор кунам, вале ногаҳон ба ёдам мисраъи шоире омад, ки мегӯяд:
 - Дар ҷоят бимон ё пирӯз ва сутуда мешавӣ, ё қушта мешавӣ ва аз нангӣ шикаст ва ори фирор осуда мешавӣ. Аз ин хотир дар ҷои худ мондам, то бубинам чӣ мешавад.

Оё Муъовия дар ин ҳол ба мушкиле афтода, ки аз ҳар даре маъюс мешавад? Ҳаргиз! Муъовия яке аз он доҳиён

ва сиёсатмадорони ҷаҳони Ислом буд, ки ҳар тоҳ даре бар рӯяш баста шавад, дари дигаре ба рӯяш худ мекушояд. Ҳоло ки дар остонаи шикасти қатъӣ қарор гирифта аст ва наметавонад худро бо амалиёти низомӣ аз қатл ё асорат бираҳонад ва бақияи лашкарашро аз фано ва нобудӣ бадар қашад, роҳи дигар дар пеш мегирад ва он роҳ ҳила ва найранги ҷангӣ аст, ки ба қавли арабҳо «асоси ҷанг найранг аст». Ба ин маънӣ, ки беҳтарин силоҳи барандა дар ҷанг, ҳила ва найранги ҷангӣ аст, на амалиёти низомӣ. Зоро ҳила дар ҷанг ҳам осонтар аст ва ҳам зудтар натиҷаи мусбат медиҳад.

Муъовия на фирор кард ва на худро боҳт. Ин доҳии сиёсӣ ба доҳӣ ва нобигаи ҷангии дигар, яъне Амр ибни Ос мегӯяд:

- Биё ва ҳар коре, ки аз дастат бармеояд фурӯмагузор, варна ҳама ҳалок мешавем. Амр ибни Ос мегӯяд:

- Роҳе дар назар дорам, ки дар байнин онҳо тафриқа меандозад ва моро начот медиҳад ва ҷамътар мекунад. Он ин аст, ки Қуръонро баланд қунем ва ба онҳо нишон дижем ва онҳоро ба ҳукми Қуръон бихонем, агар ҳамаи онҳо бо ин пешниҳод мувофиқат қунанд, ҷанг ҳомӯш мешавад ва агар баъзе мувофиқат ва гурӯҳе муҳолифат

намоянд, ҳамин ихтилоф ва ду дастагии онҳо коғӣ аст, ки онҳоро ба дудилий ва сустӣ бикашад⁶⁵.

Дастур дод то ҳар касе, ки Қуръон дар даст дорад онро бар сари найза баандад ва баланд кунад. Мунодие аз лашкари Муъовия хитобан ба лашкари Алӣ мегӯяд: Ин китоби Худоро байни худ ва шумо «Ҳакам қарор медиҳем» ин кор самараи худро дод ва он чиро, ки Амр ибни Ос гуфт ва меҳост ба дасташ дод.

Таърихномаҳои исломӣ ва ғайриисломӣ иттифоқ доранд, ки лашкари Алӣ ин пешниҳодро қабул мекунанд ва мегӯянд:

- Мо ба сўйи китоби Худо бозмегардем ва ҳукми Худоро, ки дар китоби Худо мебошад, қабул мекунем, ин аст, ки даст аз ҷанг мекашанд ва мутаваққиф мешаванд, ба ҷуз Аштар, ки бо гурӯҳи посдорони маҳсуси Муъовия мечангид.

Ҳазрати Алӣ, ки аз ин кор огоҳ мешавад, назди онҳо меояд ва мефармояд:

- Аз барои Худо, раҳм кунед! Бидонед, ки инҳо Қуръон меконанд, вале ба он амал намекунанд. Қуръонро баланд кардаанд, то шуморо ба василаи он бифиребанд ва ваҳдати шуморо барҳам зананд ва

⁶⁵ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч.7, с.273.

шуморо ба ихтилоф кашанд. Ба коратон бипардозед, то ба ҳаққи худ бирасед.

Вале ин гуфтори ҳақ ва савоб ба гӯши онҳо фурӯ нарафт ва дар дилҳои заъифашон нанишаст.

Гуфтанд:

- Эй Али, даъватро, ки ба сўйи китоби Худост, ичобат кун. Мо наметавонем даъвате, ки моро ба китоби Худо меҳонад, напазирем. Ҳам акнун Аштарро аз ҷанг боз дор.

Али, ки мебинад вазъи баде пеш омадааст, Язид ибни Ҳониро назди Аштар мефиристад ва ўро назди худ меҳонад.

Аштар мегӯяд:

- Ман дар вазъе ҳастам, ки набояд маро аз мавзеам бечо кунӣ, зеро умединорам хеле зуд ба пирӯзӣ бирасам.

Чун Язид ибни Ҳонӣ аз назди Аштар боз мегардад ва он чиро, ки гуфта буд ба арзи Али мерасонад. Аштар низ дар ҳамин ҳангом барои он, ки қабл аз ҳар пешомаде ба пирӯзии қатъӣ бирасад, ба кораш шиддат мебахшад ва ғавғоero барпо медорад, Масъар ибни Фудуки Тамимӣ, Зайд ибни Ҳусайнӣ Тойӣ ва чанд тан аз мардони лашкар мегӯянд:

- Маълум мешавад, ки ба Аштар амр фармудай, то ба кораш идома дихад ва бичангад.

Ҳазрати Алӣ мефармояд:

- Ман он чи гуфтам, баланд гуфтам. Шумо низ шунидед.

Мегүянд:

- Пас бифармо, то биёяд, вагарна мо ҷабҳаро раҳо мекунем ва меравем. Он ҳазрат бори дигар Язиdro мефиристад ва бо таъкид ба Аштар пайғом медиҳад, то даст аз ҷанг бикашад ва биёяд. Зоро фитна сар даровардааст. Аштар ин бор қабули амр мекунад. Ҷангро хотима медиҳад ва меояд ва ба лашкари саркаш хитоб мекунад:

- Эй аҳли Ирок, эй аҳли зиллат ва сустӣ, оё акнун, ки шумо бар душман дастболо шудед ва бар онҳо маълум шуд, ки пирӯз мешавед, ба Қуръон даст мезананд. Ҳол он ки онҳо дар ҳамин корашон (ҷанг) бар хилофи Қуръон ва суннат ва равиши Паёмбар (с) амал мекунанд? Ба ман андаке мӯҳлат бидиҳед, то ба пирӯзӣ расам. Ҷавоб медиҳанд:

- Агар ба ту мӯҳлат диҳем, ки биҷангӣ, мо ҳам дар ин гуноҳ бо ту шарик хоҳем шуд.

Аштар барои ин ки собит қунад онҳо ба хато мераванд, бо онҳо ба ин тартиб мунозира мекунад:

Аштар:

- Агар ибтидиои ҷанги шумо бо онҳо то қунун ҳақ буд, пас бояд ба ҷангатон идома дихед, то ҳақ бар ботил пирӯз гардад ва агар ба ноҳақ ҷангидед, пас бояд гувоҳӣ бидиҳед, ки қуштагони шумо дар ин ҷанг ҳама ҷаҳаннамӣ ҳастанд.

Ироқиҳо: Бигузар аз ин ҳарфҳо. Мо на тобеъи ту мешавем ва на мутеъи соҳибат (Алӣ), мо ин ҷангро дар роҳи Ҳудо шурӯъ кардем, акнун низ барои ризои Ҳудо даст аз ҷанг мекашем.

Аштар: Ба Ҳудо қасам, ки онҳо шуморо барои ин кор фиреб доданд ва шумо бовар кардед. Аз шумо хостанд то ҷангро хомӯш кунед. Шумо ҳам иҷобат кардед. Эй бадкорон, мо гумон мекардем ин намозҳои зиёдатон ба хотири зуҳд ва иштиёқ ба лиқои Ҳудост, vale акнун мебинам, ки ҳирси зиндагии дунявӣ доред ва барои ин зиндагӣ аз марг фирор мекунед. Пас дур аз мо бишавед, ҷунонки ситамкорон бояд аз мо дурӣ гиранд.

Ироқиҳо, ки ҷавоб намеёбанд, Аштарро ба бадӣ бадгӯй ва носазо мегиранд, ҳамеша ҳол ба ин маъно аст. Агар қасе дар мунозира бо қасе дар бимонад ва ҷавоби маъқул ва саҳехе надошта бошад, то ба тарафи муқобили ҳуд бидиҳад, ҳашмгин мешавад ва ўро ба бадӣ фаҳш ва носазо мегӯяд.

Чун насиҳати Алий ва мунозираи Аштар дар онҳо ҳеч асаре намекунад, Ашъас ибни Қайс бо иҷозаи Алий назди Муъовия меравад, то бидонад чӣ мегӯяд ва чӣ меҳоҳад.

Муъовия мегӯяд:

- Меҳоҳем шумо як нафар аз тарафи худатон ва як нафар аз худамон ба унвони ҳакам интихоб кунем. Аз онҳо аҳд ва паймон бигирем, ки (дар бораи қазияи мо) ба китоби Ҳудо амал намоянд ва аз ҳукми Қуръон нагузаранд. Мо ҳарду ҷониби даргир ба ҳукме, ки ин ду нафар ҳакам бар он иттифоқ намоянд, розӣ ва тобеъ шавем.

Ашъас бозмегардад ва изҳороти Муъовияро бозгӯ мекунад. Лашкари Алий, ки Ашъас низ бо онҳо мувоғиқ буд, пешниҳоди Муъовияро меписандад ва ҳама яқдилона мепазираанд. Лашкари Шом, Амр ибни Осро ба ҳакамият қабул ва таъин мекунанд. Ашъас ва бақияи лашкари Алий, Абумӯсои Ашъариро интихоб менамоянд. Чун Алий (к.в.) ба ҳакамияти Абумӯсо розӣ набуд, фармуд:

- Дар оғози ин қазия бо назари ман мухолифат кардед (пешниҳоди онҳоро қабул кардед), акнун дар бораи таъйни ҳакам бо назари ман мувоғиқат кунед. Ман салоҳ намебинам, ки Абумӯсо аз тарафи мо ҳакам бошад. Ман Абдуллоҳ ибни Аббосро бар мегузинам. Чун

боз ҳам мухолифат карданد. Алӣ Аштарро ба онҳо пешниҳод меқунад, то ўро ба ҳакамият бипазиранд. Ин пешниҳодро низ рад меқунанд ва мегӯянд:

- Ин мард афрӯзандай оташи ҷанг аст, на хомӯшкунандаи он. Аз ин хотир, салоҳияти ин корро надорад. Мо ҷуз Абумӯсо каси дигарро барои ин кор салоҳ намедонем. Ҷунки ўбуд, ки моро дар ҳамон оғоз аз ин ҷанг барҳазар медошт.. Алӣ, ки аз кори онҳо маъюс мешавад, мефармояд:

- Пас ҳар чӣ меҳоҳед биқунед.

Суҳан қўтоҳ, лашкари Шом, Амр ибни Осро ва лашкари Ироқ, Абумӯсоро интихоб карданд. Амр ибни Ос шахсан ҳузури Алӣ меояд ва қарордоде менависад бар ин мазмун, ки Алӣ аз тарафи лашкараш ва Муъовия аз ҷониби лашкараш мувофиқат кардаанд, ки таслими ҳукми Қуръон бошанд, он чи, ки амр карда, бипазиранд ва аз он чи, ки наҳӣ кардааст, аз он дурӣ қунанд. Он чи, ки ин ду нафар ҳакам (Абумӯсо ва Амр ибни Ос) барои ҳалли қазия дар Қуръон бубинанд, бар он иттифоқ қунанд ва онро бигиранд ва ба он амал қунанд. Агар барои ҳалли ин қазия чизе дар Қуръон наёбанд, ба суннати Паёмбар (с) муроҷиъат намоянд. Амр ибни Ос ва Абумӯсо аз Алӣ ва Муъовия ва аз ҳар ду лашкар аҳднома мегиранд, ки ҷонашон (ҳарду ҳакам) ва ҷони

аҳлашон аз тарафи онҳо дар амон бошад, уммати Ислом низ ба он чи онҳо бар он мувофиқат кунанд, розӣ ва тарафдори онҳо бишаванд, яъне қазовати ҳар ду ҳакам нисбат ба бақияи мусалмонон дар ҳар чо низ қобили қабул аст.

Ин қарордод рӯзи чаҳоршанбе, сенздаҳуми моҳи сафари соли 38-и ҳиҷрии қамарӣ навишта ва қарор бар ин мешавад, ки ин ду ҳакам дар моҳи рамазони ҳамин сол дар шаҳри Давматулҷонд, воқеъ дар шимоли ғарбии Начд, назари мавриди иттифоқи худро ба мусалмонон эълон намоянд. Дар он рӯз Алӣ ва Муъовия ҳар як бо чаҳорсад нафар аз тарафдоро-нашон дар ин чо ҳозир шаванд.

Ин ду лашкар бо ин қарордод аз яқдигар чудо ва аз барҳурд бо ҳам дар амон ва бо ҳам машғул ба дафни қушташудагони майдон мешаванд. Ибни Касир мегӯяд: «*Қушташудагони тарафайн ба ҳадде зиёд буд, ки noctor мешаванд, барои ҳар панҷоҳ нафар як қабри васеъ кобанд. Маҷмӯъи қушташудагон аз аввал то охирин ин ҷанг ба қавле чиҳилутанҷ ҳазор нафар аз лашкари Муъовия ва биступанҷ ҳазор нафар аз лашкари Алӣ, ҷамъан ҳафтод ҳазор нафар будааст ва ба*

ривояти дигар маңмұи күштагон ҳарду қониб навад ҳазор нафар будааст»⁶⁶.

Бо ин тарз, ҹанги Сиффин мұваққатан мутаваққиф шуд ва бо ин қарордод, ки навишиша шуд, ҹанги Сиффин ба куллій ва барои ҳамеша хотима ёфт.

ХАВОРИЧ

Пас аз хотимаи ҹанги Сиффин, Муьевия бо лашкарап ба сўйи Шом ва ҳазрати Алий бо лашкарап ба тарафи Ироқ ҳаракат мекунанд. Аммо мутаассифона, рўхия ва равияи ин ду лашкари ба ҳам душман басо бо ҳам тафовут дошт, зеро лашкари Муьевия ҳама бо ҳам як дил ва мутеъи Муьевия буданд ва лашкари Алий муҳталиф шуда буданд. Баъзе ҳакамиятро сахех ва баъзе онро ботил медонистанд ва дар тўли роҳ бо ҳам баҳс ва ҳатто бо асо ва тозиёна ба қони ҳам меафтоданд. Ҳамин ки ҳазрати Алий бо лашкарап ба Куфа наздик мешавад, ҹамоъате аз онҳо, ки ба қавле дувоздаҳ ҳазор ва ба ривояти дигар шонздаҳ ҳазор нафар будаанд, аз лашкар чудо мешаванд ва бар ҳазрати Алий хуруч мекунанд ва

⁶⁶ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч 7, с.275.

дар шаҳре ба номи Ҳуруро, дар наздикии Куфа манзил мегиранд.

Эроди инҳо бар Алӣ ин буд, ки дар ҳаллу фасли қазияи ду лашкар ба ҳукми ду ҳакам, ки одамизодаанд розӣ шуда ва мувофиқат фармудааст, ҳоло он ки бояд ба Қуръон ва ҳукми Ҳудо ручӯй шавад. Дар шиъорашон мегуфтанд: «*Ло ҳакама иллаллоҳ*», (яъне ҷуз Ҳудо ҳакаме нест). Ибни Касир дар «*Ал-бидоя ван-ниҳоя*» (с. 282, ч.7) аз ривояти ибни Ҷарир мегӯяд: «*Рӯзе яке аз инҳо дар Куфა ба Алӣ, ки дар ҳоли гуфтани хутба буд хитоб кард ва гуфт:*

- *Шумо дар дини Ҳудо инсонро ширкат додед, ҳоло он, ки ҷуз Ҳудо касе ҳаққи ҳукм кардан надорад. Бақияи онҳо низ бо ў ҳамнидо шуда шиори «Ло ҳукма иллаллоҳ»-ро сар доданд».*

Алӣ (к.в.) фармуд:

- *«Зоҳири ин шиъор ҳақ аст, аммо онҳо аз ин шиъор иродай ботил доранд».* Ба ин тариқ, ҳазрати Алӣ онҳоро ба ҳисоб намевард ва мефармояд:

- Коре ба корашон надорем, магар он ки бар рӯйи мо силоҳ бикашанд. Он вақт ба ҳисобашон хоҳем расид. Онҳо пас аз чанде аз Ҳуруро низ хориҷ шуданд ва дар шаҳри Наҳравон, байни шаҳри Бағдод ва Восит ҷамъ шуданд ва иқомат карданд.

ИЧТИМОИ ҲАКАМАЙН

Дар муддати шаш моҳу ҳабдаҳ рӯз аз қарордоди ду ҳакам то аввали моҳи рамазон, Амр ибни Ос ва Абумӯсо чанде бо ҳам иҷтимоъ мекунанд ва дар бораи амре, ки ба онҳо фармуда шуда буд музокира ва мушовира мекунанд ва ба иттифоқ мерасанд, ки ҳам Алӣ ва ҳам Муъовия аз мансабашон бекор шаванд. Яъне Алӣ аз хилофат ва Муъовия аз аморат барканор шаванд, vale дар бораи таъйни ҳалифаи нав бо ҳам ихтилоф пайдо мекунанд. Абумӯсо, Абдуллоҳ ибни Умар ибни Ҳаттобро ва Амр ибни Ос писари худ Абдуллоҳро, ки аз солеҳон ва обидони саҳоба буд, пешниҳод мекунанд. Чун дар бораи ҳеч як аз онҳо ба иттифоқ намерасанд, аз таъйни ҳалифа даст мекашанд ва амри хилофатро ба ихтиёри уммат voguzor менамоянд, то аз тариқи Шўро ва байъати умумӣ ҳар касеро, ки салоҳ бидонанд, чи Алӣ ва чи каси дигарро барои худ интихоб намоянд.

Чун рӯзи ваъдагии иҷтимои ду ҳакам наздик мешавад, ҳазрати Алӣ Абумӯсоро чунон, ки муқаррар буд, бо чаҳорсад нафар савора аз лашкари Ироқ ҳамроҳи Абдуллоҳ ибни Аббос ва Шурайҳ ибни Ҳонӣ, яке аз фармондехони лашкари Ироқ ба шаҳри Давматулҷандали ваъдагоҳ мефиристад. Аз он тараф

Муъовия низ Амр ибни Осро бо чаҳорсад савора аз лашкари Шом ба ҳамроҳии чанд тан аз ашхоси барҷастаи худ, аз қабили Абдуллоҳ ибни Умар ибни Хаттоб, Абдуллоҳ ибни Зубайр, Муғийра ибни Шўъба, Абдурраҳмон ибни Ҳорис ибни Ҳишоми Махзумӣ, Абдурраҳмон ибни Абдуяғус ва Ибни Ҳузайфа ба он ҷо равона менамоянდ. Ин ду гурӯҳ ба таври мусолиматомез бо ҳам мулоқот мекунанд ва яқдигарро мепазираанд.

Дар ҳар ду гурӯҳ табъан мардуме, ки аз гӯшаву канори мамлакат барои иттилоъ аз қарори ин ду ҳакам, ки сарнавишти ин ду ҷамоъати азимро таъйин мекунанд ба он ҷо омада буданд, ҷамъ мешаванд. Дар таъриҳ омада, ки Амр ибни Ос риъояти адаб мекунад ва Абумӯсоро барои эълони қарори мавриди иттифоқашон муқаддам медорад. Абумӯсо ба пой меҳезад ва мегӯяд:

- Эй мардум! Мо дар бораи кори уммат бо ҳам фикр ва табодули назар кардем, беҳтарин роҳро, ки манфиъати уммат аст ва ихтилоғи онҳоро аз миён мебараад наёфтем, ҷуз ин роҳ, ки ҳар ду бар он муттағиқ шудаем ва он ин аст, ки Алӣ ва Муъовияро аз корашон ҳолӣ қунем, то мардум амри хилоғатро ба ҳар касе, ки дӯст медоранд, voguzorand. Ман акнун Алӣ ва Муъовияро озод мекунам. Пас шумо худатон ояндаи

худро пеш кунед ва ҳар касеро, ки медонед аҳлият дорад, ба майли худ интихоб кунед.

Пас аз ин Амр ибни Ос дар ҷои Абумӯсо меистад ва хитоб ба мардум мегӯяд:

- Он чи Абумӯсо гуфт истимоъ гардида ва шунидед, ки соҳибаш (Алӣ)-ро аз хилофат озод кард. Ман низ ўро (Алӣ) озод мекунам ва соҳибам (Муъовия)-ро дар ҷои худаш боқӣ мегузорам. Ба ин сон гӯё Амр ибни Ос ба Абумӯсо пирӯз ва ғолиб мегардад.

Агар андаке дар моҳияти ин ривоят андеша кунем, барои мо равшан мешавад, ки дурӯғи маҳз аст. Магар на ин аст, ки дар қарордоди танзим дар бораи ҳакамон ошкоро зикр шуда буд, ки он чи мавриди мувофиқати ҳар ду бошад, мӯътабар ва мавриди қабули Алӣ ва Муъовия ва лашкари онҳо ва дигар мусалмонон хоҳад буд, на он чи ки бо яқдигар ихтилоф кунанд.

Бинобар ин, он чи дар ин ривоят ба Амр ибни Ос тӯҳмат зада шуда, чун муҳолиф бо назари Абумӯсо ва бар хилофи матни қарордод аст, ҳеч эътибор ва арзиш надорад ва имкон надорад, ки ин назари муҳолиф ва беарзиш аз Амр ибни Ос, ин нобигаи сиёsat, содир шавад.

Мардони сиёsat ҳарфе намезананд, ки дар ҳамон лаҳзаи аввал хатои онҳо кашф ва барои ҳама кас равшан

шавад, ки бе арзиш аст, зеро дар афкори умумӣ онҳо эътибор ва беэътиром мешаванд.

Чун ин ривояти носаҳеҳ ва ботил дар аксари таъриҳҳо зикр шуда ва ҳар ҷо, ки ёде аз ҷанги Сиффин мешавад ё зикр аз достони ҳакамон ба миён меояд, ҳамин ривоят нақл мешавад, ин ривоят беш аз ривоятҳои дигар ба забон ё қалам омада ва байни мардум паҳн шудааст.

Мардум табъян ҳамеша ба гуфтани ё шунидани қиссаҳо ва достонҳои шуниданӣ ва ачибу ғарӣ монанди достони мавриди баҳси мо беҳтар ва бештар рағбат мекунанд, нисбат ба ривоёт ва воқеъаҳои ҳақиқӣ.

Аз ин чост, ки мебинем аксари мардуми замони мо ба китобҳои роман ва афсонаҳои хаёлӣ бо он, ки яқин доранд, соҳтагӣ ва беҳақиқат аст, хеле беш аз китобҳои ҳақ ва ҳақиқӣ, аз қабили Қуръон, аҳодиси набавӣ ва тафсири онҳо таваҷҷӯҳ мекунанд.

Анвоъ ва ашколи ин китобҳои бепоя ва бемоя дар китобфурӯшиҳо ва дар канори хиёбонҳо дар мавриди фурӯш қарор мегиранд ва ҳаридор ва хонандай зиёд доранд, вале мутассифона ба Қуръон ва аҳодиси ҳидоятбахш ва шарҳҳои онҳо камтар иноят мешавад. Бисёр вақтҳо аз ин қабил китобҳои ҳақ дар хонае аслан набошад ё агар бошад, чун муқаддасаи табаррук

нигахдорй мешавад, на барои қироъат ва гирифтани дастури амал.

Бо ин баҳс каме аз мавзӯи аслий хориҷ шудем. Ҳоло боз мегардем, то бигўем ривояти мазкур ба далеле, ки гуфтем, саҳех нест ва ба сабабҳое, ки баён кардам ба ноҳақ дар байни мардуми шӯҳрат пайдо кардааст. Ривояти саҳех дар ин бора чунон ки Масъудӣ таърихшиноси машҳур дар китобаш ба номи «**Муруҷ-уз-заҳаб**» нақл карда, ин аст, ки ҳеч яке аз ҳакамон фикри худро дар Давматулҷандал зимни хутба ба мардум эълон накарданд, балки фикри худро мувоғиқ бар ин ки (ҳар ду нафар бо иттилоғи яқдигар Алӣ ва Муъовияро аз корашон озод кардаанд ва мусалмонон бояд ба майл ва рағбати худашон ҳар касеро салоҳ бидонанд ба хилоғат баргузинанд), дар саҳифае навишта буданд ва онро дар Давматалҷандал ба мардум иброз доданд ва тасвиби худро ба онҳо эълом карданд (ва ҳеч ихтилоғе бо ҳам надоштанд). Ва ин гуфтаҳо дар ҳаққи Амр ибни Ос-саҳобаи бузурги Расули акрам (с) тӯҳмате беш нест.

Ҳамин тавр, ки дидгоҳи ҳакамон дар саҳифае навишта шуд ва ашхосе, аз қабилии Ашъяс ибни Қайс, Сайид ибни Қайси Ҳамадонӣ, Варқо ибни Сумои Ҷамалий, Абдуллоҳ ибни Маҷли Баҷалӣ, Ҳаҷар ибни

Адии Киндӣ, Абдуллоҳ ибни Туфайли Омирий, Ҳубайб ибни Маслама, Абдурраҳмон ибни Ҳолиди Махзумӣ ва чанд тани дигар бар он гувоҳӣ (шоҳидӣ) навиштанд, табиъист, ки мусалламан ду ҳакам низ натиҷаи иқдом ва назари худро бояд дар саҳифае бинависанд, ки то чун ҳучҷат бимонад, на ин ки зимни хутба ба мардум бигӯянд, то барбод биравад ва асаре аз он намонад, бадехӣ аст, ки он чи дар саҳифа навишта шуда мавриди иттифоқи ҳакамон будааст, вагарна анҷом намегирифт. Бино бар ин, ҳеч як аз ин ду ҳакам на чизе бар хилофи дигаре навишта ва на ҳарфи муҳолифе бо назари дигарӣ задааст. Аксар муаррихон ва голиби мардум бардорӯғ ва беҳуда Абумӯсои Ашъариро ба аҷз ва шикаст дар муқобили Амр ибни Ос муттаҳам мекунанд.

Абумӯсои Ашъарӣ бар хилофи он чи, ки машҳур шудааст, марди содае набуд. Балки яке аз мардони муҳимми сиёsat буд ва дар даврони Умар ибни Ҳаттоб ҳокими вилояти Басра буд. Ӯсмон низ ўро ба аморати Куфа, ки маҳалли муҳимми душманони ошӯбгар буд мансуб кард. Пас аз Ӯсмон (р) Алий (к.в.) низ ўро лоик донист ва дар ҷояш боқӣ гузошт. Маълум аст, ки чунин марде, ки паси ҳам ду минтақа аз минтақаҳои мамлакатеро бо сиёsatи дуруст идора карда ва хуб аз ўҳдаи он баромадааст, варзида, заковатманд ва

сиёсатмадор мебошад ва маҳол аст, ки дар саҳнаи сиёсат ғалат кунад.

Аз таърих маълум мешавад, ки фикри ҳар ду ҳакам: Амр ибни Ос ва Абумўсо мақбули тарафайн нашуд ва чи хуб, ки нашуд. Чунки дар ин аёми хунин, ки мардум дар азои куштагони ҷанги Сиффин буданд ва ҳанӯз асари хуни онҳо аз замини майдони Сиффин ба ҳубӣ аз байн нарафта ва аз ин рӯ, буғз ва кина дар қалбҳои аксари мусалмонон нисбат ба ҳам мечӯшид ва илова бар ин дар ин замон, уммати Ислом ба гурӯҳҳои гуногун ва мутахосим тақсим ва дар муқобили ҳам қарор гирифта буданд, гурӯҳе тарафдори Алӣ ва гурӯҳе тарафдори Муъовия ва гурӯҳе ба номи ҳавориҷ дар орзуи истиқлол буданд ва мухолиф ва душмани он ду гурӯҳ буданд, бинобар ин, агар кори интихоби ҳалифа дар ин вақти ҳатарнок пеш меомад, ҳатман бар сари ин кор ба ҷанҷол ва қашмақаш меафтоданд. Чунки ҳар як аз гурӯҳҳо талош мекард, то як нафар аз худи онҳо ба хилофат бирасад. Дар ин сурат бе ҳеч шубҳае мусаллаҳона ба ҷони ҳам меафтоданд ва кори хилофат сару сомон намегирифт. Ё ҳар як аз гурӯҳҳои сегона як нафарро аз байни ҳудашон мустақилан ба хилофат интихоб мекарданд. Дар ин сурат мамлакати муттаҳиди Ислом пора-пора мегардиid.

Холо, ки амри ду ҳакам рад шудааст Алий тасмим мегирад мучаддадан ба тарафи Муъовия лашкар бикашад, ба ин манзур рӯзи ҷумъа дар масҷиди Куфа суханронӣ меқунад:

- Дар муқобили ин пешомади бас азим ва дар баробари ин ҳодисаи ногувор, Худоро сипосгузорам ва гувоҳӣ медиҳам, ки ҷуз Худои воҳиди ҳақ, Худое нест ва Муҳаммад расули Худост. Бидонед, ки саркашӣ аз фармони Худо ҳам зишт аст ва ҳам рӯзе афӯс ва пушаймонӣ ба бор меоварад, (ки суде надорад) ман ба шумо дар бораи ин ду мард (Абумӯсои Ашъарӣ ва Амир ибни Ос) ва ҳукми онҳо фикрамро ошкоро баён кардам, vale шумо ҷизе қабул накардед ва напазируфтед, ҷуз он чи ки худатон меҳостед. Сипас дар хутбаи худ он чиро, ки ҳакамон анҷом доданд, рад кард ва онҳоро дар корашон маломат фармуд ва мардумро даъват кард, то муҳайё шаванд ва аз нав барои ҷанг бо аҳли Шом ҳаракат кунанд. Рӯзи душанберо барои ҳаракат таъйин фармуд. Номае низ ба ҳавориҷ навишта ба онҳо эълон медорад, ки ҳукми ҳакамон мардуд аст ва азм дорад, ки лашкар бикашад ва ба Шом ҳамла кунад ва онҳоро ба ширкат ва ҳамкорӣ дар ин ҳамла даъват мефармояд, vale онҳо иҷобат намекунанд ва менависанд:

- Ту дар ин кор барои ризои Ҳудо ҳашмгин нашудай, балки ҳашмат барои хештан аст. Ҳаворич дар номаи худ то ҷое беадабӣ ва ҷасорат карда буданд, ки имонашонро дар ҳатар андохта буданд.

Мо аз рӯйи адаб дар ҳаққи ҳазрати Алӣ ва ҷиҳати пок нигоҳ доштани китоб аз зикри он номаи ҳаворич имтиноъ меварзем.

Ҳазрати Алӣ бо огоҳ шудан аз мазмуни ин нома аз ҳамкории онҳо маъюс ва муҳайё мешавад, то бо бақияи лашкари худ ба Шом биравад. Аз Куфа бо иддаи азиме, ки Ибни Касир мегӯяд шаступанҷ ҳазор нафар буданд, ҳориҷ ва дар маҳалле ба номи Нухайла урду мезананд, то мардум аз ҷойҳои дигари мамалакат дар он ҷо ҷамъ шаванд.

Абдуллоҳ ибни Аббос аз Басра бо се ҳазору дусад савораи низомӣ таҳти фармондехии яке аз фармондехони машҳури араб, ба номи Ҷория ибни Қуддома ва низ як ҳазору ҳафтсад пиёдаи низомӣ таҳти фармони Абуласвади Дувалиӣ, ҷамъян ҷаҳор ҳазору нуҳсад нафар ба урдugoҳи Нухайла мефиристанд. Алӣ барои онҳо суханронӣ мекунад ва онҳоро ба мубориза дар роҳи Ҳудо тарғиб ва ба савоби шаҳодат умедвор мефармояд. Лашкар низ иҷобат мекунанд. Яке аз

амирони лашкар ба номи Сайфӣ ибни Фасл ба по мөхезад ва арз мекунад:

- Ё амирулмӯъминин! Мо ҳама ҳизби ту ва ёридиҳандаи ту ҳастем. Бо душманонат ҳар касе бошад ва ҳар ҷо бошанд, душманем ва бо онҳо мечангем. Бо ҳар касе аз онҳо, ки сар фурӯд оварда ва итоъат кунад ба хубӣ рафтор мекунем. Иншоаллоҳ, аз ҷиҳати андак будани шумораи нерӯҳо ҳавфе бар ту нест (*зоро ният ва рӯҳияи лашкар некӯ ва қавӣ аст*). Ҳазрати Алӣ аз қуввати рӯҳия ва шиддати имони лашкараш ба ояндаи нек умединор шуда, мунтазир намешавад, то мардум аз ҷойҳои дигар аз қабилии Яман, Миср ва Мадоин бирасанд. Муҳайё мешавад, то бо ҳамин лашкари мавҷуд ҳаркат фармояд, вале дар ҳамин ҳангом ҳабар мерасад, ки ҳаворич дар ҳудуди Нахравон то Мадоин даст ба фасоду роҳзани, ғорат ва қатли мардуми бегуноҳ задаанд. Яке аз мардуме, ки дар роҳи сафар ба дasti онҳо кушта шуда Абдуллоҳ ибни Ҳаббоб-саҳобаи бузурги Паёмбар (с) ва завҷаи ў будааст. Ҳулоса, дар он ҳудуд вазъе ба бор овардаанд, ки мардуми он диёр дар ҳавфу ҳарос ба сар мебаранд ва роҳҳо ноамн шудааст.

Аз ин хотир, раисони қабилаҳо ва амирони лашкари Алӣ метарсанд, ки агар дар ин ҳангом, ки авзӯй чунин аст ба Шом бириванд ва дар он ҷо ба ҷанг бо лашкари

Мульовия бипардозанд, ин муфсидон (хаворич) бешак фурсатро ғанимат медонанд ва бар сари аҳлу аёли онҳо низ ҳамон балоеро меоранд, ки дар он ҳудуд бар сари мусалмонон оварданд. Ин матлабро бо ҳазрати Алий ба миён мегузоранд ва пешниҳод мекунанд, то қабл аз ҳаракат ба Шом кори онҳоро яксара созанд, чи ба сулҳ ва чи ба ҷанг, пас аз ин ки аз шар ва хатари онҳо дар амон шаванд, рӯ ба Шом биниҳанд.

Ҳазрати Алий ин пешниҳоди маъқулро қабул мефармояд. Барои огоҳии кофӣ аз вазъи хаворич, марди кордон ва бохирадеро ба номи Ҳарб ибни Муррат-ул-абдӣ назди онҳо мефиристад, то бифаҳмад, ки авзоъи онҳо чӣ гунааст ва дар он ҷо чӣ мегузараад. Ҳамин ки қосиди Алий пояш ба он ҷо мерасад, ўро низ ба қатл мерасонанд.

Ба маҳзи ин ки ҳабари қатли Ҳарб ба ҳазрати Алий мерасад, дар қандани решай вучуди онҳо таъхир карданро раво намедонад, мунодие мефиристад ва ба лашкар эълон мекунад, то ба тарафи ин дастаи фитна ва фасод ҳаракат кунанд. Ҳудаш ҳамроҳи онҳо ҳаракат ва аз пули Фурӯт убур мекунад, дар канори шимоли Фурӯт ду ракъат намоз меҳонад ва сипас бо Ҳудои азза ва ҷалла ба муноҷот мепардозад ва фатҳ ва зафарро дар кораш аз Ҳудо меҳоҳад. Аз ин ҷо яке аз мардони лашкар ба номи

Қайс ибни Саъдро пеш мефиристад, то ба Мадоин биравад ва ба Саъд ибни Масъуд (*бародари Абдуллоҳ ибни Масъуди Сақафӣ*)- волии Мадоин супориш дихад, ки бо лашкари он чо омода ва мунтазири вуруди Алӣ шаванд. Ҳамин ки Алӣ ба он чо мерасад ва мардуми омодаи он чо ба лашкари Алӣ мепайванданд, ҳазрат ба хавориҷ супориш медиҳад, ки қотилони бародарони мусалмонеро, ки дар ин айём ба ноҳақ ба дасти онҳо куштаанд, таслим диханд, то бар онҳо ҳадди шаръиро ҷорӣ қунад ва гунаҳгорон кушта шаванд. Хавориҷ ҷавоб медиҳанд:

- «Ҳамаи мо ҷамъан қотилони бародарони шумо ҳастем. Мо хуни онҳоро ҳадар ва резонидани хуни шуморо ҳам мубоҳ ва раво медонем».

Аммо ҳазрати Алӣ тибқи иршоди Қуръон, ки мефармояд:

Сухани Худо:

Даъват кун (яъне мардумро) ба сўйи роҳи Парвардигори хеш ба дониш ва панди нек ва мунозира кун бо эшон ба тарице, ки вай нек аст. Ҳар ойина Парвардигори ту донотар аст ба касе, ки гумроҳ шуд аз роҳи ў ва ў донотар аст ба ҳоли роҳёбон.

(Сураи Наҳъл, ояи 125.)

Мехост ба ҷойи бархӯрди мусаллаҳона бо онҳо, ки чанд рӯз қабл тарафдораш буданд, онҳоро бо мавъизаи ҳасана ҳидоят қунад ва ба роҳи ҳақ бозгардонад. Ба ин ҷиҳат, Қайс ибни Саъд ибни Ибодаи Ансорӣ ба дастури имом назди онҳо меравад ва онҳоро насиҳат мекунад, то аз ин ақидаи ботиле, ки доранд ва аз ин равияи бефоидае, ки дар пеш гирифтаанд бозгарданд. Аммо суде намедиҳад. Сипас Абуаюби Ансорӣ-саҳобаи бузурги Паёмбар (с), ки ҳамаи онҳо ўро мешинохтанд, бо онҳо мулоқот мекунад ва хеле ором бо онҳо музокира мекунад, вале чӣ суд?

Ин бор ҳуди ҳазрати Алӣ шахсан ба миёни онҳо меравад ва онҳоро бо он баён ва мантиқи қонеъ қунандай ҳуд андарз медиҳад аз шарри сарангоми ин ақидаи нодуруст ва аз оқибати бадӣ ин равиши норавое, ки доранд, барҳазар мекунад ва мефармояд:

- Эй қавми хирасар ва худҳо! Шумо дар бораи амре (қабули ҳакамият) бар ман эътиroz доред, ки худатон қабул ва исрор доштед ва маро водор кардед, то қабул қунам. Ин ман будам, ки шуморо аз он наҳӣ кардам ва ин шумо будед, ки худсарона пазируфтед. Ҳоло ин манам ва ин шумо, то фурсат аз даст нарафта аст ба ҳоли

аввал ва ба сўйи мо баргардед. Аз иртикооби муҳаррамоти Худо бипарҳезед. Ин нафс (амркунанда ба бади)-и шумост, ки шуморо то он чо фирефта ва мағрур сохта, ки қатли мусалмонанро раво ва молашонро барои худ ҳалол медонед. Ба Худо қасам, агар шумо чўчаи паррандаеро бе сабаб бикушед, гуноҳаш назди Худо бузург аст, то чи расад ба қатли нафси инсон, ки Худо онро ошкоро дар Қуръон ҳаром фармудааст⁶⁷.

Чун хавориҷ дар радди фармоишоти он ҳазрат ҷавобе надоштанд, дар байни худ садо баланд мекунанд ва мегўянд:

-«Сұхан кўтмоҳ. Бо онҳо ҳарф назанед (амал ниишон дижед) ва омодаи ҷанг бошед, то ба лиқои Парвардигори азза ва ҷалла бирасед. Бишитобед ба сўйи биҳшишт, бишитобед ба сўйи биҳшишт».

Ҳазрати Алӣ аз бозгашти онҳо ба роҳи ҳақ ноумед мешавад ва ба урдугоҳи лашкараш бозмегардад, то дар андешаи амри онҳо бошад, ки бо онҳо чӣ кунад.

Дар ҳамин ҳангом хабар мерасад, ки хавориҷ аз ин чо кўч мекунанд ва ба тарафи ҷануб ҳаракат доранд. Эҳтимол дорад онҳо фурсати ғайбати ҳазрати Алӣ ва лашкарашро аз Куфа ғанимат шумурданд ва меҳоҳанд

⁶⁷ Ибни Асир. Ал-комил, ч 3, сах. 174.

ба Куфа ҳамла ва онро тасарруф кунанд. Агар дар корашон мұваффақ шаванд, ҳатман даст ба қүштори мардуми бегуноқ мезананд ва мушкиле ба бор меоваранд, ки ҳалли он осон нест. Аз ин хотир, гурӯхе дар пай онҳо мераванд, то равиш ва мақсадашонро қашф кунанд. Гурӯх боз мегарданд ва ин матлабро тасдиқ мекунанд ва мегүянд, ки онҳо акнун аз пули нахри Фурот гузаштанд.

Вале ҳазрати Алӣ мефармояд:

- Ба Ҳудо қасам, онҳо аз пул убур накарда ва нахоҳанд кард. Ба Ҳудо қасам, қатлгоҳи онҳо дар ин тарафи пул мебошад. дар ҷанг, ки байнин мо ва онҳо (дар ин тарафи пул) дармегирад, аз лашкари мо даҳ нафар ба шаҳодат намерасанд ва аз онҳо дар ин ҷанг даҳ нафар боқӣ намемонад. Фавран фармон медиҳад, то лашкар дарҳол ба сўйи онҳо битозад.

ФАРМОИШИ АЛӢ (К.В) ТАҲАҚҚУҚ ПАЙДО МЕКУНАД

Аллоҳу акбар! Имом бо лашкараш ҳамин тавр ки пешгӯи фармуда буд, қабл аз ин ки хавориҷ мұваффақ

шаванд аз пул ба тарафи ҹануби нахри Фурот гузаранд,
ба онҳо мерасанд.

Гӯё бা�ъзе аз лашкари Алӣ дар бораи пешгӯии Алӣ
дар шак ва шубҳа буданд.

Чун акнун он чиро, ки шак доштанд, бо ҹашми худ
мебинанд, садои такбирашон дар фазои лашкар
мепечад. Чигунагии ин амрро ба арзи Алӣ мерасонанд.
Имом мефармояд:

- «*Ба Худо, ҳеҷ гоҳ дурӯг нагуфтаам ва ҳеҷ вақт қасе маро
дурӯггӯ натиндоштааст*»⁶⁸.

Ҳамин ки хавориҷ лашкари Алиро аз дур мебинанд,
рӯ ба рӯйи онҳо меистанд ва ба ин тарз барои ҹанг
сафороӣ мекунанд. Зайд ибни Ҳусни Тойӣ ба
фармондехии маймана, Шурайҳ ибни Авғӣ ба
фармондехии майсара ва бар саворагони қалби лашкар
Ҳамза ибни Синон ва бар пиёдагонашон Ҳуркус ибни
Захирро мегуморанд. Ҳамаи ин фармондехон аз
паҳлавонон ва ҹангварони варзидаи араб буданд.

Ҳазрати Алӣ низ лашкарашро ба ин тарз омода
менамояд: фармондехии майманаи лашкарро ба Ҳаҷар
ибни Адӣ-саҳобии бузурги Паёмбар ва майсароро ба
Муъаққил ибни Қайс ва саворагонро ба Абуаюби

⁶⁸ Ибни Асир. Ал-комил, ч 3, с. 174.

Ансорӣ-саҳобии бузурги Паёмбар ва пиёдагонашро ба Абуқатодаи Ансорӣ аз бузургони саҳобаи Паёмбар мегуморад. Бар ҷамоъати аҳли Мадина, ки гурӯҳи мустақил ва ҳафтсад нафар буданд, Қайс ибни Убодаи Анзории Хазрациро таъйин мекунад. Парчаме ба унвони парчами амон ба дasti Абуаюби Ансорӣ, фармондехи сипоҳи савора медиҳад ва мефармояд, то онро баланд кунад ва ба ҳавориҷ эълон намояд ва бигӯяд:

- Ҳар кас аз шумо, ки зери ин парчам биёяд, дар амон ҳоҳад буд ва низ ҳар касе аз шумо, ки аз майдон хориҷ ва раҳсипори Мадоин ё Куфа шавад, дар амон ҳоҳад буд.

Яке аз мардони бообрӯйи ҳавориҷ, ки нидои Абуаюби Анзориро мешунавад мегӯяд:

- Ба Ҳудо, намедонам чаро ва бар сари чӣ коре бо Алӣ мечангем? Чунин салоҳ медонам, ки аз ин ҷо биравам, то барои мо равшан шавад, ки бичангем ё начангем. Бо як гурӯҳи панҷсаднафарӣ аз лашкари ҳавориҷ чудо мешавад ва ба шаҳри Дасткара мераванд. Тавоифи дигаре низ аз ҷамъи ҳавориҷ чудо ва оромором раҳсипори Куфа мешаванд. Гурӯҳе ба тарафи лашкари Алӣ зери парчами амон мераванд ва бақияи онҳо, ки як ҳазору ҳаштсад нафар буданд, дар канори раисашон ба номи Абдуллоҳ ибни Ваҳб меистанд.

Бо он ки ин шумораи кам дар баробари лашкари азими ҳазрати Алӣ хеле ночиз буданд ва сад дар сад яқин доштанд, ки ҷанг бо лашкари Алӣ, яъне ҳудкушӣ ва нобудии дастаҷамъии ҳуди онҳост. Бо вучуди ин ба гумони ҳудашон ба шавқи шаҳодат дар роҳи Ҳудо ва иштиёқ ба лиқои Аллоҳ ҳамоҳанг мешаванд ва бо шиъори (ба сўйи биҳишт) ба лашкари Алӣ ҳамла мекунанд.

Лашкари ҳазрати Алӣ ба муқобила бо онҳо мепардозанд, саворагон аз ду ҷиҳати чапу рост ва пиёданизом аз пеш бар онҳо юриш мебаранд ва аз се тараф бар онҳо ҳамла мекунанд ва онҳоро бо Абдуллоҳ ибни Вахб, раис ва роҳбар ва бо тамоми фармондехонашон дар муддати камтар аз як соат чунон қушта ва нобуд мекунанд, ки ба гуфтаи муаррихи «**Алкомил**»: «чунин мемонд, ки ба онҳо гуфта шуд бимиред ва онҳо фавран мурданд».

Дар ин ҷанг ҳамон тавре ки Алӣ (к.в.) пешгӯй фармуда буд, фақат ҳафт нафар аз лашкараш ба шаҳодат расиданд ва фақат нӯҳ нафар аз ҳавориҷ зинда монданд. Ин ҷо боз пешгӯии ҳазрати Алӣ тасдиқ мешавад, ки фармуд:

- «Az мо камтар аз даҳ нафар қушига мешавад ва аз онҳо камтар аз даҳ нафар зинда мемонанд».

Ё АСАФО

Албатта, ҳеч шак нест, ки ақидаи хавориҷ дар назари мусалмонон ботил ва роҳи амале, ки дар пеш гирифтанд, ноҳақ ва хатарнок буд, вале хеле таъаҷҷубовар аст, ки инҳо барои ақида ва ғояи ботили худ то он ҷо событқадам ва пойдор буданд, ки дар ин ҷанг бо он ки сад дар сад яқин доштанд муқобилаи онҳо бо лашкари ҳазрати Алӣ ба ҷуз нобудии яқини худи онҳо ҷизе наҳоҳад буд, бо вуҷуди ин барои дифоъ аз ақидаи ботил ва барои ҳифзи мароми ноҳақи худ, дар канори раиси худ Абдуллоҳ ибни Ваҳб истоданд ва бо шиори «ба сӯйи биҳшишт» ҷангиданд ва ҷуз нӯҳ нафари онҳо ҳама қушта шуданд ва ҷонҳои худро, ки ҷизе азизтар аз он нест, нисори ақидаи ботили худ карданд.

Ба қавли арабҳо:

«Бахшидани рӯҷ болотарин ҷуд ва қарам мебошиад».

Аммо, мутаассифона, намедонем ҷаро аҳзоби тарафдори Алӣ, ки дар ҷониби ҳақ қарор доштанд, ҳамон аҳзобе, ки дар ҷангҳои Ҷамал ва Сиффин ва Нахрвон дар канори ҳазрати Алӣ истоданд ва муҳлисона ва сирфан ба хотири ризоияти Ҳудо бо муҳолифини он ҳазрат ҷангиданд, акнун мебинем, ки пас аз ин пирӯзӣ бар хавориҷ аксари онҳо таҳаввули ҳол пайдо мекунанд ва дар роҳи ақида ва

мароми худ ба ҳадде суст мешаванд, ки гүё ҳиммат дар нусрати ҳақ аз вучуди онҳо берун шуда, мисли ин ки ҳувияти вучуди онҳо ба қуллӣ иваз шуда, бо ин сифати худ ҳазрати Алиро ранҷонданд.

Пас акнун барои баррасии ин матлаб бо ҳам пушти сари муаррихони мӯътамади араб ба роҳ меафтем, то онҳо вазъи хаворичро ба мо нишон диханд.

Ҳазрати Алӣ пас аз пирӯзӣ бар хаворич, аз лашкари пирӯzmanдаш меҳоҳад, то чунонки қабл аз сар задани ин ҷанг омодаи ҳаракат ба Шом буданд, акнун аз ҳамин ҷо ба он ҷо бираванд, vale ҷавоб медиҳанд, ки тирҳои мо тамом шуда, сари найзаҳои мо шикаста ва шамшерҳои мо кунд шуда ва буриш надорад.

Иҷозат бидех ба шаҳрҳои худ баргардем, то ин камбудиҳоро бартараф кунем ва омода бишавем. Шумо ҳам фурсат пайдо кунед ва битавонед иддаи дигаре бар иддаи мо биафзоед, то қудрати бештаре ба даст оваред ва ба ин сон бар душмани худ пирӯз шавем⁶⁹.

Ҳазрати Алӣ мефармояд:

- Пас биравед ба урдugoҳи Нухайла, он ҷо ҷойгир шавед ва мутафарриқ нашавед, то пеш аз рафъи ин

⁶⁹ Ал-комил, ч.3, с.176. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч.7, 308.

камбудихо, аз он чо ба Шом биравед. Дар ин муддат, камтар назди зан ва фарзандонатон биравед (то дил аз мубориза наканед ва дил ба онҳо набандед). Онҳо ҳамроҳи Алӣ ба урдugoҳи Нухайла мераванд. Мутаассифона, пас аз иқомати чандруза дар он чо, баъдан як-як ва гурӯҳ-гурӯҳ махфиёна он қадар аз урдugoҳ хориҷ мешаванд ва ба шаҳрои худ Куфа ва Басра ва ғайра мераванд, ки ҷуз раисони онҳо касе боқӣ намемонад.

Аз ин хотир, ҳазрати Алӣ аз он чо ба Куфа меояд ва барои таҳрик ва тарғиби мардум ба мубориза, суханронӣ меқунад:

- Эй мардум! Муҳайё шавед, то биравед ба сўйи душманатон, ба сўйи душмане, ки мубориза бо ў, яъне наздикӣ ба сўйи Худои азза ва ҷал аст. Мубориза бо душмане, ки қавме назди ў ҷамъанд ва дар корашон ҳайрон ва аз китоби Худо бадару саргардонанд, барои мубориза бо онҳо, то он чо, ки битавонед асбоб ва васоили қудрат фароҳам бисозед. Дар коратон бар Худо тавакkal кунед ва ҳамин бас, ки ёридиҳандай шумо Худост.

Вале ин даъвати ҳақ дар онҳо асаре намекунад.

Пас аз ҷанде ҳазрати Алӣ мебинад онҳо на муҳайёи ҳаракат мешаванд ва на дар паи ин коранд, раисони

онҳоро назди худ меҳоҳад ва аз онҳо бозҷӯй мекунад ва мефармояд:

- Чаро ин мардум сустӣ мекунанд ва фикр ва назари худи онҳо дар бораи ҳаракат ба Шом чист? Баъзе аз онҳо узр метарошанд, баъзе дигар ҷавоби дурусте намедиҳанд. Иддаи каме аз инҳо омодагии худро эълон медоранд (ки албатта, барои ҳаракат коғӣ набуд).

Аммо бори дигар онҳоро дар масҷиди Куфа ба мубориза даъват мекунад ва мефармояд:

- Эй бандагони Худо! Чаро он гоҳ, ки ба шумо амре мекунам, то ба мубориза биравед, саҳт ва сангин бар замин менишинед? Оё шумо аз байнни ҳаёти фонии дунявий ва ҳаёти боқии ухравӣ, ҳаёти дунявиро барои худ бар мегузинед ва ба ин ҳаёти муваққатӣ розӣ мешавед? Оё шумо ба ҷои иззат ва сарфарозӣ (ки дар мубориза аст), ба зиллат ва хорӣ тан дармедиҳед? Ҳар бор ки шуморо ба мубориза меҳонам, ҷашмонатон мечарҳад, ҷунонки гӯё дар сакароти марг афтодаед. Ҷунин аст, ки ақлатон бо ҷаҳолат омехта шуда, вале худатон намедонед. Ҷунин аст, ки ҷашматон (дар дидани ҳақ) нобино шуда аст, вале худатон аз ин амр бехабаред.

Шумо дар ҳангоми осоиш ва оромиш шери жаёнед, вале он гоҳ ки ба мубориза даъват мешавед, мубаддал мешавед ба рӯбоҳи фирорӣ (ки бе мақсад ба ин сӯ ва он

сў медавад). Сипас ҳазрати Алӣ амри худро ба Ҳудои азза ва ҷалла равон мекунад ва мефармояд:

- Агар Ҳудо бихоҳад шуморо ба хайр бирасонад, он чи ки ман онро бад медонам, тарк ҳоҳед кард, ба он чи ки онро дўст медорам, бозмегардед⁷⁰.

Доктор Абдулхусайнни Зарринқўб дар китоби худ ба номи «**Бомдоди Ислом**» (саҳ.108-109) дар ин бора мегўяд: «*Вақте кори ҳавориҷ тамом шуд, Алӣ, ки тадриҷан ёрон ва ҳавоҳоҳони худро аз даст медод, боз дар садади ҷанг бо Муъовия баромад. Аммо ёрон ба баҳонае аз ҳамроҳӣ бо вай иҷтииноб варзиданд ва ҳаводис низ ба ў маҷоли тадоруки лашкар надод*».

Ин ихтилоф ва тафриқи лашкари Алӣ, табъан ба суди Муъовия буд. Чунки Муъовия (ба василаи ҷосусҳои худ) хабар меёбад, ки он лашкари фидокори Алӣ дар корашон, то он ҷо суст шудаанд, ки мутафарриқ шудаанд ва ба иқоматгоҳи худ рафтаанд ва ором гирифтаанд. Омилҳои зоҳирӣ нишон медиҳад, ки онҳо бори дигар ба зудӣ зери парчами мубориза ҷамъ наҳоҳанд гашт. Бинобар ин, дар соли 38-и ҳичрӣ ба Амр ибни Ос, ҳамон доҳии сиёsat ва нобигаи ҷанг маъмурият медиҳад, то бар Миср ворид шавад ва онро аз дасти

⁷⁰ Ибни Асир. Ал-комил. ч. 3, саҳ 176-177.

Мұхаммад ибни Абубакр, ки аз тарафи Алай ҳоким ва амири Миср буд, бигирад.

Чун даҳ ҳазор нафар аз тарафдорон аз хүнхоҳони Усмон дар Миср ва дар шаҳри Харбато сукунат доштанд, Муъовия ба ду нафар аз бузургони онҳо ба номи Маслама ибни Мухлиди Ансорӣ ва Муъовия ибни Ҳадиҷ нома менависад ва ҳабар медиҳад, ки Амр ибни Ос бароитасарруфи Миср ҳаракат мекунад. Аз онҳо меҳоҳад то бо ў ҳамкорӣ намоянд. Онҳо ҳамроҳи ҳамон қосиди номарасон ба номи Сабиъ ҷавоби мусбат медиҳанд ва изҳори хушнудӣ менамоянд⁷¹.

Амр ибни Ос бо лашкаре ба төъоди шаш ҳазор нафар аз Шом ҳаракат менамояд ва ҳаминки ба авоили хоки Миср мерасад, Маслама ибни Мухлид ва Муъовия ибни Ҳадиҷ, ки ба Муъовия ваъдаи ҳамкорӣ бо Амр дода буданд, бо ду ҳазор нафар ба ў мепайванданд ва ў ба ҳадде ба пирӯзии худ бар Мұхаммад ибни Абубакр дилпур мешавад, ки номае ба ин мазмун ба ў менависад:

*«Барои начоти ҷонат аз ман дур шав, эй писари Абубакр!
Чунки ман дўст надорам, ҳатто зарбаи нохуне аз ман бар ту бирасад, то чи расад ба шамшер. Мардуми ин сарзamin аз ин ки таслим ва тобеъи ту шудаанд, сахт пушаймон*

⁷¹ Ибни Касир. Ал-бидоя ван-ниҳоя, ч.7, с.315.

гааштаанд ва ба мухолифат бархостаанд. Агар корам бо ту ба چанг бикашад, онҳо туро ба ман таслим хоҳанд кард. Пас аз Миср хориҷ шав. Ман хайрҳоҳат ҳастам. Насиҳатамро бишунав»⁷².

Ҳаминки номаи Амр ибни Ос ба Муҳаммад ибни Абубакр мерасад, фавран ҷараёни корро ба ҳазрати Алӣ дар Куфа иттилоъ медиҳад ва кӯмак металабад, дар зимн меафзояд:

Дар мардуми Миср эҳсоси сустӣ мекунам.

- Алӣ дар ҷавоб дастур мефармояд, то ҳавоҳоҳонашро барои ҷанг ва ҷилавгирӣ аз Амр даъват ва онҳоро ҷамъ намояд ва ваъдаи ирсоли қӯмак медиҳад. Фармон медиҳад, то сабр ва субот аз худ нишон дихад ва пеши роҳи Амрро бигирад.

Муҳаммад ибни Абубакр (р) тибқи фармони Алӣ (к.в.) аз мардум меҳоҳад, то омода гарданд ва таҳти фармондехии марде аз ҷангварони машҳури араб, ба номи Кинона ибни Бишр, ки тарафдори ҷиддӣ ва муҳиббу муҳлиси ҳазрати Алӣ буд, барои ҷилавгирӣ аз Амр ба по хезанд. Ду ҳазор нафар аз онҳо, ки дар муқоиса бо шумораи аҳолии Миср хеле ноҷиз буданд,

⁷² Ибни Асир . Ал-комил , ч.3,с.179.

даъвати Муҳаммад ибни Абубакрро иҷобат ва омодагии худро эълон менамоянд.

Ҳазрати Алӣ мазмуни номаи Муҳаммад ибни Абубакрро ба аҳли Куфа иттилоъ медиҳад ва аз онҳо меҳоҳад, то муҳайё шаванд ва ба қўмаки ў бишитобанд ва дар маҳалле ба номи Ҷариња, миёни Куфа ва Ҳайра зуд ҷамъ шаванд, то аз он ҷо раҳсипори Миср шаванд. Ҳуди Алӣ ба он ҷо меравад, то ба таҷхизи онҳо назорат фармояд, вале чунон ки «**Ал-комил**» дар (с.180,ч.3) менависад: «Касе ба он ҷо намеравад».

Ҳазрати Алӣ ба Куфа мурочиъат мефармояд ва сарон ва ашрофи қавмро назди худ меҳоҳад ва ба онҳо матолиберо мефармояд, ки мо қисмате аз онро тарчума ва ба назари хонандагони азиз мерасонем. Мефармояд:

«Худоро сипос мегузорем бар он чи, ки қазо ва муқаддар фармуда ва ўро шукр мекунам бар ин амр, ки маро ба шумо мубтало фармудааст. Маро ба мардуме мубтало фармуда, ки агар онҳоро ба коре амр кунам, иҷобат намекунанд. Оё таъаҷӯбовар нест, ки Муъовия мардуми нодони бодиянишини Шомро соле чанд бор ба ҳар коре, ки дилаш бихоҳад даъват мекунад ва онҳо дар ҳар бор иҷобаташ мекунанд. Ман шуморо, ки фахмида ва доно ҳастед, ба қўмак меҳоҳам, вале саркаш ва мутафарриқ мешавед».

Ин баёnotи воќеъии Алӣ дар онҳо асар мекунад. Яке аз раисони қавм ба номи Молик ибни Каъби Авсӣ даљвати ҳазрати Алиро қабул мекунад ва мардумро ба итоъати амри ҳазрати Алӣ меҳонад ва муваффақ мешавад, ду ҳазор нафар омода кунад ва ҳаракат кунад, вале чун каме пас аз ҳаракати Молик ибни Каъб хабар мерасад, ки Миср ба дасти Амр ибни Ос даромадааст ва Муҳаммад ибни Абубакр ба шаҳодат расидааст, Алӣ фавран саворае мефиристад, то Каъбро қабл аз расидан ба Миср баргардонад ва аз хатари бархӯрд бо Амр боздорад.

Ин чо, ё Муҳаммад ибни Абубакр мунтазири қўмаки ҳазрати Алӣ намешавад ва ба сўйи Амр ибни Ос ҳаракат мекунад ё Амр ибни Ос хабари омадани қўмак ба Муҳаммад ибни Абубакрро шунида, фурсати интизорро аз дасташ мегирад ва ба сўйи ў ҳаракат мекунад. Тахқиқи яке аз ин ду кор аз таърих фаҳмида намешавад.

Чун Муъовия аз иқдоми худ дар бораи Миср натича гирифт ва Миср дар дасти Амр ибни Ос даромад, ба ишғоли дигар ноҳияҳои мамлакати Ислом меафтаад. Дар соли 39-и ҳичрӣ Нўъмон ибни Бишр ҳамон касеро, ки пероҳани оғӯшта ба хуни Усмон ибни Аффонро аз Мадина ба Димишқ бурд бо ду ҳазор нафар савора ба сўйи шаҳре аз шаҳрҳои Ироқ ба номи Айнуттамр

ҳаракат медиҳад, vale аз дасти Молик ибни Каъб - амири он чо шикаст меҳӯрад.

Дар соли 40-и ҳичрӣ яке аз сардорони лашкари Шомба номи Буср ибни Артот бо се ҳазор савораи низомӣ бо амри Муъовия ба сўйи Ҳичоз ҳаракат меқунад ва ба Мадина меояд. Абуайюби Ансорӣ-саҳобаи бузурги Паёмбар (с), ки аз тарафи Алӣ аморати он чоро дар даст дошт, чун қувваи кофӣ надошт, ки дар муқобили лашкари Буср муқовимат кунад, аз Мадина хориҷ мешавад ва ба Куфа назди Алӣ меравад. Буср ибни Артот бидуни ҳеч гуна бархӯрде вориди Мадина мешавад. Дар Масқиди Набавӣ бар рӯйи минбар меистад ва хитоб ба қабилаҳои сокини Мадина мегӯяд:

- Эй қабилаи Динор! Эй қабилаи Наҷҷор! Эй қабилаи Зариқ! Ман чанде қабл ўро дар ин чо дидам пас акнун кучост? (мақсадаш Усмон ибни Аффон буд). Эй аҳли Мадина! Ба Ҳудо қасам, агар Муъовия ба ман таъкид намекард, ки бо шумо коре надошта бошам, ҳаматонро ҳатто навҷавонони болигро қатли ом мекардам. Сипас аз мардуми Мадина, барои Муъовия байъат мегирад, он тоҳуҷ ба қабилаи Ибни Салма хитоб карда, мегӯяд:

- Шумо дар амон нестед, магар он ки Ҷобир ибни Абдуллоҳро назди ман оваред (то байъат кунад).

Чобир ибни Абдуллоҳ, ки сахобаи бузурги Паёмбар буд, назди Умми Салама-ҳамсари Паёмбар (с) меравад ва мегӯяд:

- Чӣ қунам? Чӣ салоҳ мебинед? Байъате, ки ў меҳоҳад, байъате бар гумроҳӣ аст. Агар имтиноъ варзам, метарсам маро бар сари ин амр ба қатл бирасонанд. Умми Салама мегӯяд:

- Салоҳ дар ин аст, ки байъат қунӣ (ва ҳудро аз қатл наҷот дихӣ) ва ў барои ин, ки ҳуд ва афроди қабилаи ҳудро (Бани Салама), ки мавриди таҳдид ба сар бурданд, аз қатл наҷот дихад, бо икроҳ ва бар хилофи майли қалбӣ бо ў байъат меқунад⁷³.

Пас аз ин, ки Буср аз кори Мадина фориғ мешавад ба Макка меравад. Аз аҳли Макка низ барои Муъовия байъат мегирад. Аз он ҷо раҳсипори Яман мегардад. Чун Абдуллоҳ ибни Аббос амири он ҷо тоби муқовимат дар ҳуд намебинад, Абдуллоҳ ибни Абдулмадон Алҳорисиро ба ҷои ҳуд мегузорад ва аз Яман хорич мешавад ва ба Куфа назди Алӣ меравад.

Буср дар ин ҷо низ бидуни муқовимат аз касе вориди Яман мешавад.

⁷³ Ибни Асир. «Ал-комил», ч 3, с.192.

- Ҳазрати Алӣ (к.в.) барои таҳрики мардум бар зидди Муъовия хутбаҳо мегуфт, ки намунаашро дар ин ҷо меорем:

- Эй қавме, ки баданатон ҳозир ва ақлатон аз саратон парида ва ҳаво ва майлҳоятон муҳталиф ва амиронатон мубтало ба шумо ҳастанд! Соҳиби шумо (Алӣ) фармонбардори Ҳудост ва шумо аз амраш рӯй гардонидед. Вале аҳли Шом ўро (Муъовия) итоъат мекунанд. Ба Ҳудо қасам, дўст медорам, ки Муъовия шуморо бо ман монанди динори тилло бо дирҳами нуқра сарроғӣ мекард, ки ман даҳ нафар аз шумо (мардуми суст ва бевафо)-ро ба ў бидиҳам ва ў дар муқобил даҳ нафар аз шумо, як нафар аз аҳли Шомро ба ман бидиҳад.

(Хутбаи 119, саҳ. 141, «Наҳҷулбалога», Бейрут).

Яъне як нафар аз аҳли Шом арзиш ва эътибори даҳ нафари шуморо дорад, тавре ки як динори тилло арзиши даҳ дирҳам нуқраго дорад. Ин хутбаи азимуласари Алӣ дар аҳли Куфа муассир воқеъ шуд ва онҳоро шадидан такон дод. Дар онҳо ҳувият ва ҳамоса меофаринад ва чизе намегузорад, ки чихил ҳазор нафар ба по мехезанд ва омода мешаванд, то ҳамроҳи Алӣ ба сўйи Шом ба ҳаракат дароянд ва агар муваффақ ба

ҳаракат ва ҹанг бо Муъовия мешуданд, табъан ин бор барои он, ки ори гузаштаро ҹуброн қунанд ва муҳаббат ва итминони Алиро ба худ ҹалб қунанд, мардона бо душман мечангиданд, vale қабл аз ҳаракати ин лашкар мусибате ба ҷони Ислом ва мусалмонон расид, ки онҳоро аз ҳаракат боздошт. Мо ин мусибати бузургро таҳти унвони зер зикр мекунем.

ШАҲОДАТИ ҲАЗРАТИ АЛИЙ ИБНИ АБУТОЛИБ

Ибни Ҷарири Табарӣ дар қитобаш ба номи «**Ахбор-ур-русул вал-мулук**» менависад: «Се нафар аз тоифаи ҳавориҷ (ки муҳолифи Алий ва ҳавоҳоҳонаш ва душмани Муъовия ва тарафдоронаш буданд), бо номҳои Абдурраҳмон ибни Амри Муродии Ҳумайрӣ маъруф ба Ибни Мулҷам, Бурак Ибни Абдуллоҳи Тамимӣ ва Амр Ибни Бақри Тамимӣ рӯзе дар Макка бо ҳам ба хилват менишинанд ва қатли бародаронашонро дар Наҳравон ба ёд меоваранд ва бар онҳо раҳм карда мегӯянд:

«Бақо ва зиндагӣ барои мо байд аз ин азизони аз даст рафта ба чӣ кор ояд? Чӣ беҳтар, ки худро фидои онҳо қунем ва ин пешвоёни гумроҳро ба қатл бирасонем, то

қасоси бародарони худро аз онҳо бигирем ва мамлакатро аз вуҷуди онҳо роҳат ва осуда кунем».

Ибни Мулҷам мегӯяд:

- Ман қатли Алий ибни Абутолибро ба ўҳда мегирам.

Бурак мегӯяд:

- Ман Муъовияро мекушам.

Амр ибни Бақр мегӯяд:

- Ман Амр ибни Осро аз миён бармедорам. Ба яқдигар аҳд ва паймон мебанданд, ки ҳар яке аз онҳо то он ҷо дар анҷоми кораш бикӯшад, ки ё шахси мавриди назарашро бикӯшад ё ҷонро дар ин роҳ бибозад ва кушта шавад. Мавъиди корашонро субҳи ҷумъаи ҳафдаҳуми моҳи рамазони соли 40-уми ҳичрӣ муайян мекунанд, ки дар масcid камин бигиранд ва ҳамин, ки онҳо вориди масcid шаванд, кори худро анҷом диханд. Ҳар яки аз онҳо шамшерашро заҳргон мекунад. Абдурраҳмон ба сўйи Куфа ҷои исти ҳазрати Алий, Амр ибни Бақр ба сўйи Фустоти Миср, бошишгоҳи Амр ибни Ос ва Бурак ба Димишқ мақари Муъовия ибни Абусуфён ҳаракат мекунанд.

Ибни Мулҷам дар Куфа бо баъзе аз дўстонаш аз қабилаи бани Рабоб, ки гурӯҳе аз хешони онҳо ба дасти лашкари Алий дар ҷонги Наҳравон ба қатл расида буданд, мулоқот мекунд. Барои он ки онҳоро ба ҳаяҷон оварад,

мусибати ҹанги Наҳравон ва қуштагонашон дар ин ҹангро ба ёдашон меоварад ва яке аз аҳли ин қабила, ки мулоқоташ бо ў даст медиҳад, зане ба номи Қаттом дұхтари Шаңна буд, ки падар ва бародараш дар ин ҹант қушта шуда буданд.

Чун ин зан дар ҹамолу сурат саромади занони қабила ва дар ҳайкал ва қомат гўйи сабқат аз занони қабила мерабуд, Ибни Мулчам дар ҳамон нигоҳи аввал дил ба ў мебозад ва хостгораш мешавад ва чун ибни Мулчам низ гандумгун ва хушкиёфа буд, Қаттом қабул мекунад, ки бо ў издивоҷ кунад бо маҳри се ҳазор дирҳам пул ва як ғулом ва як каниз ва қатли Алӣ ибни Абутолиб.

Ибни Мулчам ин маҳрияро қабул мекунад ва мегўяд:

- Ба Худо қасам чизе, ки маро ба ин ҷо қашонда аст, қатли Алӣ ибни Абутолиб мебошад.

Чун Ибни Мулчам меҳост барои кораш аз касе кўмак бигирад, бо марде аз ин қабила бо номи Шабиб ибни Наҷдаи Ашҷам ба хилват менишинад ва ба ин тартиб бо ў гуфтутгў мекунад.

Ибни Мулчам: Оё меҳоҳӣ ба шарафи дунё ва охират бирасӣ?

Шабиб:

- Ин, ки мегўӣ чист?

Ибни Мулчам:

- Қатли Алӣ ибни Абутолиб.

Шабиб:

-Модарат ба азоят нишинаң. Кори хатарноке мекунай.
Чыгана метавонай аз ўхдаи ин кор барой?

Ибни Мулчам:-

-Дар масцид камин ва дар интизораш менишинам.
Ҳамин ки барои намози субҳ ба масцид омад, фавран ба
сўйяш метозам ва ўро мекушам. Пас аз он агар начот
ёфтам, қасоси азизони худро гирифтаам ва қалби худро
аз ғаму ғуссаи онҳо шифо додаам ва агар дастгир ва
кушта шавам, ачр ва савобе, ки назди Ҳудо хоҳам дошт
аз дунё беҳтар аст.

Шабиб:

- Ҳудо раҳмат кунад, эй ибни Мулчам! Агар касе ғайр
аз Алиро пешниҳод мекардӣ, кораш бар ман осон буд,
аммо Алӣ, ман медонам чи собиқаи азиме дар Ислом
дорад. Медонам Алӣ чыг қаробат ва хешовандӣ бо
Расуллӯллоҳ (с) дорад. Қалbam розӣ ба қатлаш
намешавад.

Ибни Мулчам:

- Оё ту намедонай, ки Алӣ чи гуна аҳли Наҳравонро
кушт?

Шабиб:

- Бале (вале ҳар чи бошад, Алӣ аст)

Ибни Мулчам:

- Пас ўро ба қасоси бародарони худ меқушем. Шабиб пас аз шубҳа ва икроҳ таслими далели ибни Мулчам мешавад ва вაъдаи ҳамкорӣ медиҳад.

Қаттом барои қўмак ба ибни Мулчам, марде аз ақвоми худ бо номи Вирдонро мегуморад.

Шаби ваъдагӣ фаро мерасад. Мутаахҳидони қатли Муъовия ва Амр ибни Ос ва Алӣ ибни Абутолиб дар ваъдагоҳи муқарраршудаашон яъне масцидҳои Димишқ ва Фустоти Миср ва Куфа ҳозир мешаванд ва дар камин менишинанд, то ба кори худ бипардозанд.

Ҳамин ки Муъовия барои намози субҳ ба масцид меояд, Бурак ибни Абдуллоҳ ба сўйяш метозад, вале зарбааш ба хато меравад ва шамшер ба қуфли Муъовия мерасад ва ўро маҷрӯҳ меқунад. Бурак, ки дастгири шуда буд, ба Муъовия мегўяд, ки агар башорате ба ту бидиҳам аз гуноҳам дар мегузарӣ? Муъовия мегўяд:

- Чӣ башорате?

Мегўяд:

- Яке аз бародаронам дар ҳамин вақт Алӣ ибни Абутолибро ба қатл расондааст. Вале Муъовия мегўяд:

- Аз кучо медонӣ?

Сипас фармони қатлашро содир мекунад. Табибе, ки Муъовия ўро барои муъолиҷаи захмаш хоста буд мегӯяд:

- Ин захм аз шамшере ба ту расидааст, ки заҳрогин буда ва муъолиҷаи ин захм ду роҳ дорад ё маҳалли захмро дοғ қунам (то асари заҳр бо ҳарорати оташ аз байн биравад) ё шарбате бидиҳам, ки биёшомӣ, вале бо ин шарбат мунқатеъи насл мешавӣ.

Муъовия розӣ ба нӯшидани шарбат мешавад.

Амр ибни Бакр дар масҷид ба интизори Амр ибни Ос менишинад, вале чун ў дар он шаб мариз шуда буд, раиси шуртаи худ (раиси шаҳрбонӣ) ба номи Ҳорича ибни Ҳубайбаро ба ҷои худ ба масҷид мефиристад, то барои мардум намоз бихонад. Амр ибни Бакр ўро ба тасаввури ин, ки Амр ибни Ос аст, бо як зарбаи шамшер мекушад.

Чун мардум ўро дастгир мекунанд ва назди Амр ибни Ос мебаранд ва бо хитоби, эй амир, бар ў салом мекунанд, Амр ибни Бакр ба иштибоҳи худ пай мебарад ва мепурсад:

- Ин кист?

Мегӯянд:

- Амр ибни Ос аст.

Мегӯяд:

- Пас он ки ман ўро куштам, кист?

Яъне ман хостам Амр ибни Осро бикушам, vale Худо хост Хориҷа күшта шавад.

Сипас ин кори ў дар байни арабҳо зарбулмасал дар бораи иштибоҳ гардид.

Амр ибни Ос фармон дод, то Амр ибни Бакрро ба чурми қатли Хориҷа эъдом намоянд ва дар маҳзари ом ба қатл расонида шуд.

Ибни Мулчам, Вирдон ва Шабиб дар охири шаби ваъдагӣ шамшерҳои худро бармедоранд ва дар масциди Куфа ба интизори ҳазрати Али менишинанд. Ҳамин, ки он ҳазрат ба масcid меояд ва монанди шабҳои гузашта мардумро бо гуфтани ассалот, барои намоз аз хоб бедор мефармояд, ҳар се нафар ба он ҳазрат ҳамла мекунанд. Шабиб зарбае мезанад, ки ба хато меравад ва шамшераш ба тоқи дари масcid меҳӯрад, vale зарбае, ки Ибни Мулчами шақӣ мезанад, ба миёнаи сари шарифи он ҳазрат исобат мекунад ва хун бар рухсораҳои муборакаш чорӣ мешавад. Ҳазрати Али, ки мебинад дари шаҳодат бар рӯяш боз шудааст, мефармояд:

Қасам ба соҳиби Каъба (Худо), ки растагор шудам.

Сипас мефармояд:

- Ин мардро бигиред, ки аз дастатон берун наравад.
Чун ў мардумро бо шамшер таҳдид мекард, марде бо номи Муғийра ибни Навфал ридое бар рӯяш

меандозад ва ўро бар замин меафканад ва рўйи синааш менишинад. Мардум бар сараш мерезанд ва шамшерро аз дасташ мегиранд ва дастгираш мекунанд.

Вирдон аз ҳаёхи мардум ва торикии охири шаб истифода мекунад, аз масцид фирор ва ба хонаи худ меравад. Чун қазияи худро бо марде аз ҳамқавмҳои худ зикр мекунад, он мард аз ин кори қабеҳаш хашмгин мешавад ва ўро дар ҳамон ҷо бо шамшер мекушад. Аммо Шабиб, ки дар торикий ношинохта буд муваффақ ба фирор мешавад ва солим аз маърака берун меравад.

Ибни Касир ва Ибни Асир навиштаанд, ки ҳамин, ки ҳазрати Алӣ ба василаи мардум аз масцид ба хона бурда мешавад, Ибни Мулчам ба дарҳости худи ў ба наздаш бурда мешавад ва дар ҳоле, ки дастбаста буд, назди ҳазрат меистад. Ҳазрати Алӣ(нигоҳи таъаҷҷубомезе ба ў карда) мефармояд:

- Оё ба ту некӣ накарда будам?

Мегӯяд:

- Бале.

Мефармояд:

- Пас чӣ туро ба ин кор водор кард?

Мегӯяд:

- Ман он шамшерро чихил рўз ҳар субҳ тез мекардам ва аз Ҳудо меҳостам, то бадтарин ҳалқи Ҳудо бо он кушта шавад. Алӣ (к.в.) мефармояд:

- Дуъоят мустаҷоб шудааст чунин мебинам, ки ту бо он шамшер, ки дуъо кардай кушта мешавй ва чунин мебинам, ки ту бадтарин ва шақитарин ҳалқи Ҳудо ҳастай. Ҳамчунин мефармояд:

- Ўро дар зиндан нигоҳ доред, то баъдан дар бораи ў тасмим гирифта шавад. Сипас мефармояд:

- Қасоси қатли як инсон, куштани як нафар мебошад. Агар ман мурдам, пас шумо ўро чунонки маро куштааст, биқушед ва агар зинда монам, худам дар бораи ў ҳар тасмиме, ки хостам, мегирам.

Эй фарзандони Абдулмутталиб! Мабодо аз ин рў, ки амирулмўъминин кушта шудааст ба куштани мусалмонон даст бизанед. Огоҳ бошед. Ҷуз қотилам ҳеч каси дигареро накушед! Фарзандам Ҳасан! Агар аз ин зарбае, ки ба ман расида аст, мурдам, пас ту ўро (Ибни Мулчамро) бо як зарба қатл кун, мабодо ўро мусла кунӣ, яъне мабодо қабл аз он, ки ўро бо як зарба бикушӣ, аъзояшро аз баданаш қатъ кунӣ.

Зеро Расуллуллоҳ (с) фармудааст:

«Шуморо барҳазар медорам аз мусла кардан, ҳатто ба саги газанда». «**Ал-комил**» дар (с.196, ҷ.3) менависад: «Ҳама

ин фармоишоти Алӣ ҳангоме буд, ки Ибни Мулҷам дастbasta назди ўистода буд ва сипас ба дастури Алӣ ба зинdon фиристода шуд».

Чӣ азамате! Рӯҳонияти азими ҳазрати Алӣ дар ин ҳолати дарднок низ монанди ҳамеша таҷаллӣ мекунад ва дастур мефармояд, то бо қотилаш дар зинdon бо хубӣ рафтор намоянд ва дар об ва таъомаш кӯтоҳӣ накунанд. Имом Муҳаммад ибни Идриси Шофеъӣ- муассиси мазҳаби шофеъия дар китобаш ба номи «**Ал-Умма**» дар (с. 216, ч4.) ривоят мекунад:

«Ривоят шудааст ба мо аз Иброҳим ибни Ҷаъбар ибни Муҳаммад, ба ривояти падараи он, ки Алӣ (р) пас аз ин, ки аз Ибни Мулҷам зарба хӯрда буд, дар бораи ў фармуд:

- Об ва таъомашро ба хубӣ фароҳам кунед. Дар муддати асораташ дар зинdon ба некӣ бо ў рафтор кунед. Агар зинда мондам, пас худам соҳиби хуни худам ҳастам ё авғ мекунам ва аз гуноҳаш дар мегузарам ё аз ў қасоси ин зарбаро мегирам ва узвҳои баданаширо низ набуред».

Имом ба ду фарзанди азизи худ Ҳасан ва Ҳусайн васияте мекунад, ки «**Ал-комил**» (ч.3, с.196) ривоят карда ва мо тарҷумаи онро барои хонандагони азиз зикр мекунем, ки мефармояд:

- Тавсия мекунам шуморо ба тақво. Толиби дунё нашавед, гарчи ў шуморо бихоҳад. Ҳаргиз бар чизе, ки аз

шумо фавт шавад, пушаймон нашавед. Ба ятимон раҳм ва ба заъифон кўмак кунед. Дар пайи коре бошед, ки ба нафъи ҳаёти охират бошад. Ба он чи дар китоби Худо ҳаст, амал кунед ва дар роҳи Худо аз маломат ва сарзаниши маломаткорон боке надошта бошед.

- Сипас нигоҳе ба писарашибни Ҳанафия карда мефармояд:

- Туро ҳам ба он чи, ки ба онҳо гуфтам васият мекунам, ки амал кунӣ ва тавсия мекунам, ки ба ин ду бародарат, ки ҳаққи азиме бар ту доранд, эҳтиром ва таъзим кунӣ ва ҳеч кореро бидуни мувофиқати онҳо анҷом надиҳӣ. Пас аз он, рӯ ба Ҳасан ва Ҳусайн мефармояд:

- Ман шуморо тавсия мекунам нисбат ба ў (Муҳамад ибни Ҳанафия) меҳрубон бошед, чунки ў бародари шумо ва писари падари шумост. Шумо медонед, ки падаратон ўро дўст медорад. Имом дар охирин нафасҳои ҳаёти тайбаи худ, бо касе ҳарф намезад, балки калимаи «*Ло илоҳа иллаллоҳ*» ро ба такрор бар забон дошт, то он, ки дар ин ҳол, ки забони покаш машғул ба зикри Худои ҷалла ҷалолуҳу ва қалбаш саршор аз муҳаббати Худои азза ва ҷал буд, рӯҳаш шаби якшанбе ба малаи арвоҳи олия суъуд кард.

Фарзандонаш Ҳасан ва Ҳусайн ва Абдуллоҳ ибни Ҷаъфари Тайёр он ҳазратро ғусл доданд. Намози чаноза бо имомати имом Ҳасан ба он ҳазрат иқома шуд ва дар маҳалае аз Куфа ба хок супорида шуд. Имом шасту се сол умр ва чаҳор солу нўҳ моҳ хилофат кард.

Имом Ҳасан пас аз дафни ҳазрати Алӣ, ба кори Ибни Мулҷами шақӣ пардохт, ўро аз зиндан хост ва чунонки ҳазрати Алӣ фармуда буд, бо як зарбаи шамшер қатлаш кард.

Воасаф! Ба ин тарз, ки зикр шуд, ба ҳаёти пурарзиши халифаи мусалмонон-ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб (р) хотима дода шуд. Ба ҳаёти касе хотима дода шуд, ки меҳост уммати Муҳаммадро дар атрофи таълими Қуръон ва сунати Расуллulloҳ (с) гирд оварад. Ба ҳаёти касе хотима дода шуд, ки меҳост мардумро аз бозгашт ба худсариҳои қабилаҳои собиқ боздорад.

Ҳазрати Алӣ (р) бозгашт ба сирати аҳди Расуллulloҳро барои уммати Ислом вочиб медонист. Дар ин роҳ заррае сустӣ аз худ нишон намедод, вале пазириши ин амр барои мардуме, ки бо авзоъ ва муқтазиёти роичи ин замон (замони Алӣ) одат карда буданд, то ҷое мушкил ва душвор буд, ки на танҳо аксари ёрон ва тарафдоронаш ба ин ҷиҳат аз он ҳазрат дурӣ гирифтанд, балки бародари таниаш Ақил ибни

Абутолиб, ки чизе зиёдтар аз ҳочати аслӣ хоста буд ва ҳазрат манъаш фармуд, саҳт ранцид ва ба тарафи Муъовия рафт. Абдуллоҳ ибни Аббос-писари амакаш, ки ҳокими Басра буд, дар асари саҳтирии Алӣ дар муҳосиба бо ў аз Алӣ ранцид ва аморати Басраро тарк кард ва аз он ҷо ба Макка рафт.

Алӣ(р) байни ашроф, ҳатто ашрофи Қурайш ва дигарон дар ҳеч ҷиз, на дар тақсими ато ва на дар атои аморат ва на дар таваҷҷӯҳ ва иноят фарқе намегузошт. Ҳамин мусовотҷӯии ў бузургони арабро аз ў меранҷонд. Вақте ки аз ин бобат аз касе Ҷътироze мешунид ё гуфта мешуд ин кор бар хилоғи маслиҳат ва муқтазиёти вақт аст, мефармуд:

- «*Аз ман меҳоҳед бартарӣ ва пирӯзӣ дар корамро бо ҷабр ва ситам ба даст оварам».*

Алӣ (р) меҳост қадами аввалаш дар иқдом ба ҳар коре, ҳақ ва адл бошад, на он ки фақат ҳадаф ва мақсадаш ҳақ бошад ва дигар фарқе нагузорад, ки бо қадамҳои ҳақ ба ҳадафи ҳаққаш бирасад ё бо қадамҳои ботил. Аз ин ҷиҳат буд, ки маддоҳӣ ва риёкориро дар кораш ҷоиз намедонист. Гарчи ба зоҳир маслиҳат ва муқтазои вақт бошад. Аз ин рӯ буд, ки пешниҳоди Абдуллоҳ ибни Аббос-писари амакаш ва Муғиӣра ибни Шӯъба-сиёsatмадори араб, ки дар оғози хилоғат

маслиҳат диданд, то он ҳазрат ҳокимон ва омилони Усмон-махсусан Муъовияро чанде бар сари корашон нигоҳдорад, напазируфт. Зоҳиран бисёре аз мушкилоте, ки баъдан барои он ҳазрат пеш омад, пеш намеомад.

Вале чунонки гуфтем, ҳазрати Алӣ (р) аҳли риё набуд, то зулм ва ҷабри яқинеро, ки дар ибқои маслиҳати омилони ҳазрати Усмон (р) буд, таҳаммул кунад, то шояд ва эҳтимолан дар оянда нофеъ бошад, яъне ҳазрати Алӣ (р) зулм ва зиёни яқинеро бо адл ва суди эҳтимолӣ иваз намекард.

Барои он, ки бидонем ҳазрати Алӣ аз ҳайси эҳтиёт дар умури умматдорӣ дар чӣ сатҳе басе олий буд, ба ин ривояти таъриҳӣ, ки мавриди қабули қулли муаррихон мебошад таваҷҷӯҳ фармоед, ки менависанд:

«Каме қабл аз ин, ки ҳазрати Алӣ (р) дори фониро видоъ кунад, анзор ва ҳаводоронаш аз он ҳазрат меҳоҳанд, то фарзанди бузургаш ҳазрати Ҳасани Муҷтаборо ба ҷои худ ба хилофат таъиин фармояд, вале напазируфт ва фармуд:

- *На ба шумо дар ин бора амр мекунам ва на манъ, худатон (пас аз ман) дар ин кор доностаред».*

Оре, ҳазрати Алӣ қабул намекунад, ки ба мардум бигўяд Ҳасан баъд аз ман халифа аст. Ҳол он ки худи онҳо орзу ва умед доштанд ва худи мардум дархост карданд. Ҳасан ҳам гули хушбӯйи шаҷараи тайибаи

нубувват ва сайиди ҷавонони биҳишт буд. Дар илм ва фикҳ ва дар истиқомат дар сироти мустақими илоҳӣ дар манзалате буд, ки дар дунё ягона буд ва дар ҷаҳон назир надошт.

Зирор ибни Ҳамзаи Судоӣ аз дӯстони бовафои Алий(р) буд ва дар ҷангҳои айёми хилофаташ содиқона бар зидди муҳолифон силоҳ қашид. Ў пас аз реҳлати Алий ва сулҳи Ҳасан бо Муъовия гӯшанишин гардид ва машғули ибодати Ҳудо шуд. Пас аз муддате ночор шуд, то монанди бақияи мусалмонон ҳаққашро аз байтулмоли мусалмонон бигирад. Ин буд, ки раҳсипори Димишқ мешавад ва назди Муъовия меояд. Муъовия аз ў меҳоҳад, то сифатҳои писандидаи Алиро барои ў баён қунад, вале ў мегӯяд, ки аз ман аз ин бобат дар гузар. Муъовия мегӯяд, ки ба Ҳудо қасам, бояд бигӯй ва ў мегӯяд:

- «*Дараҷоти рӯҳонияши бас олӣ ва қуввату қӯдрати ҷисмонияши хеле шадид буд. Қавлаш қотеъ ва дар ҳукмаш одил буд. Аз ҷавонибаши илм мечӯшид ва дар қаломаш ҳикмат нуҳӯфта буд. Аз дунё ва зару зевари дунё ваҳшат дошт. Бо шаб ва ваҳшати шаб унс дошт. Зиёд дар фикри охират буд ва хеле аз ин бобат ашк мерехт. Либос ва таъоми сода менӯшид. Дар миёни мо монанди яке аз мо буд. Ҳудро боло намегирифт ва намепиндошт. Ҳарчи аз ў менурсидем,*

бо хүшрүйи چавоб медод. Ва ҳар гох ўро ба хона даьват мекардем, қабул мекард ва меомад. Бо он ки ўнчунин ба мо наздик буд ва мо ба ў наздик будем, ба вүчүди он ба Худо қасам, дар асари азамати рүхоние, ки дошт камтар џуръат доштем бо ў ҳарф бизанем. Ба аҳли дин эҳтиром мегузошт ва онхоро навозиши мекард. Фуқаро ва мискинонро ба худ наздик мебармуд.

Хеч ситамгаре ҳаргиз тамаъ намекард, ки Алӣ тарафдораш бошад ва ҳеч ситамдиде абадан ноумед намешүд, ки Алӣ ба додаши бирасад. Дар батъе айёми ҷангҳо, ҳамин, ки шаб фаро мерасид ва торикий худро бар замин фуру мерехт, ба Худо қасам медидам, ки Алӣ (нас аз намози шаб) гиребони муборакашро ба даст гирифта монанди марди моргазида ба худ мепечид ва ба гиря уфтода мегуфт:

- Эй дунё, касе гайр аз манро бифиреб. Оё дар баробари ман худнамой мекунй? Оё ба сүйи ман меой? Ҳайҳот, ҳайҳот! Дур шав, дур шав! Дер шудааст. Ман туро се талоқ, кардаам ва дигар ҳаргиз рохи ручүй ба ту нест. Умри ту кам аст ва баҳра аз ту ноциз. Афсус, афсус, аз кам будани түша ва дурии сафар ва ноамнии роҳ.

Зирор мегүяд:

- Муъовия аз шунидани сифатҳои ҳазрати Алӣ (р) ба гиря афтод ва гүфт:

- *Рахмати Худо бод, бар падари Ҳасан, ба Худо ў чунон буд, ки баён кардӣ ва он гоҳ мепурсад:*

- *Ғаму андуҳат бар шаҳодати Алӣ чӣ ғуна буд?*

Мегӯяд:

- *Монанди зане, ки фарзандаш дар доманаши забҳ шуда бошад.*

- *Муъовия дастур медиҳад, то он чи Зирор ниёз дорад, ба ў бидиҳанд».*

Ҳазрати Алӣ (р) то он чо тобеъи аҳком ва муқаррароти дин буд, ки зирехи гумшудаи худро наздики марди насронӣ дар Куфа мебинад ва бо он, ки метавонист зирехи худро бо қудрат аз дасташ бигирад, аммо нагирифт. Чунки ин кор мухолиф бо муқаррароти ҳуқуқи Ислом буд. Аз ин рӯ, даъвои худро ба муқобили насронӣ назди Шарих-қозии вақт бурд ва изҳор дошт:

- Ин зирех моли ман аст, ки онро гум карда будам. Инак, онро назди ин шаҳс мебинам. Насронӣ адабро риъоят мекунад ва бидуни он, ки Алиро ошкор ба дурӯғ тӯҳмат намояд, мегӯяд:

- Ин зирех моли худам мебошад. Қози Шарих аз Алӣ (р) мепурсад:

- Оё шумо барои даъвои худ гувоҳдоред? Алӣ (р) дар ҳоле, ки аз адолати қози Шарих хушхол шуда буд ва табассум бар лаб дошт мефармояд:

- На шоҳид надорам. Қозӣ мувофиқи муқаррароти қазоии дини Ислом ҳукмашро ба нафъи насронӣ содир меқунад ва ў зиреҳро гирифта аз маҷлиси қозӣ хориҷ мегардад, вале ҳамин насронӣ, ки каме дур мешавад, баргашта мегӯяд:

- Ба Ҳудо шоҳидӣ медиҳам, ки ин қабил аҳком, аҳкоми дини рости анбиёи Ҳудованд аст. Мебинам, ки амири мӯъминон маро назди қозии худаш ба қазоват мебарафта ва қозии ў ба нафъи ман ва зиёни амираш ҳукм медиҳад. Дар ҳамон ҷо қалимаи шаҳодатро бар забон меоварафта ва мусалмон мешавад ва эътироф меқунад, ки ин зиреҳ дар ҳамон рӯзе, ки Алӣ азми сафари Сиффин дошт аз аспаш уфтод ва ман бардоштам. Алӣ аз ин, ки боис шуд, ки насронӣ мусалмон шуд масрур мешавад ва зиреҳашро ба ў мебахшад. Ин ривоят дар китоби «**Ал-комил**» (ҷ.3,с.201) ва дигар таърихҳо нақл шуда ва «**Ал-комил**» изофа кардааст:

«Ин марди навмусалмон дар ҷанги Наҳравон ҳамроҳи Алӣ бо ҳавориҷ мечангид».

Дар замони хилофаташ дар ин ҷо на хиште рӯйи хишт ва на хишти хоме рӯйи хишт гузошта, то хона барои худ бино кунад. (Манзилаш дар Куфа доруламораи давлатӣ буд ва таъомаш аз маҳсули заминаш буд, ки аз Мадина ба Куфа меоварданд).

ҲАМСАРОНИ АЛӢ (К.В.)

Ҳазрати Алӣ монанди Паёмбар (с) дар тӯли ҳаёташ нӯҳ зан гирифт, ба ин номҳо:

1. Фотимаи Захро – духтари гиромии Паёмбар (с) ва то даме, ки Фотима дар ҳаёт буд, зане нагирифт. Фотима пас аз шаш моҳ аз фавти Паёмбар (с) вафот ёфт.
2. Имома – духтари Ос ибни Рабеъ, ки модарааш Зайнаб- духтари Расуллулоҳ (с) буд, Имома ҳамон духтарзодай Паёмбар (с), ки дар китоби аҳодис омада, ки Паёмбар (с) ўро хеле дўст медошт. Гоҳе мешуд, ки Паёмбар (с) дар хона намоз меҳонд ва он тифлро дар ҳоли намоз дар оғӯш мегирифт. Ҳаминки меҳост ба саҷда биравад, ўро рӯйи замин мегузошт. Чун барои ракъати дигар бар пой меҳост, аз нав ўро дар бағал мегирифт ва боз ўро барои сучуд рӯйи замин мегузошт ва ҳоказо, то намозашро (мурод намози нафл аст) хатм мекард. Бинобар ин, чунонки мебинем, Алӣ (р) бо як духтари ҳазрати Паёмбар (с), яъне Фотима ва бо як набераи он ҳазрат бо номи Имома издивоҷ карда аст.
3. Умулбанин-духтари Ҳаром ибни Ҳолид ибни Валид.
4. Лайлo - духтари Масъуд ибни Ҳолид ибни Молик.
5. Асмоъ - духтари Умайси Ҳайсамӣ.

6. Умулҳабиба дұхтари Замъа ибни Баҳр. (*Баъзе мегүянд, Умулҳабиба Умулвалад буд, аз асирони Бани Тағлиб, ки Холид ибни Валид онҳоро дар Айнұлтамри Ироқ асир кард. Ин зан ба Алӣ ибни Абутолиб ҳамсар шуд*).

7. Умусайид - дұхтари Urva ибни Масъуди Сақавӣ.

8. Маҳбаъа - дұхтари Имрулқайс ибни Адӣ.

9. Ҳавла-духтари Аёс ибни Ҷаъфар ибни Қайси Ҳанафия. Ин зан ҳам аз асироне буд, ки Холид ибни Валид онҳоро дар айёми мубориза бо муртадон аз қабилаи Бани Ҳанифа ба асорат гирифт ва ў дар саҳми Алӣ ибни Абутолиб қарор гирифт.

ПИСАРОНИ АЛӢ (К.В.)

Ҳазрати Алӣ 14 писар дошт ба ин номҳо:

1.Имом Ҳасан аз Фотимаи Заҳро, дұхтари Расуллұллоҳ (с).

2.Имом Ҳусайн аз Фотимаи Заҳро - дұхтари Расуллұллоҳ (с).

3.Мұхаммади Ақбар аз Ҳавла-духтари Аёс, ки машхур ба Мұхаммад ибни Ҳанафия ва мансуб ба яке аз ачдодаш буд ба номи Ҳанифа ибни Лачим ибни Саъб ибни Алӣ ибни Абубакр ибни Воил.

4 ва 5-Абдуллоҳи Ақбар ва Абубакр: ҳарду аз Лайлодухтари Масъуд ва ҳарду дар воқеъаи Карбало ҳамроҳи имом Ҳусайн буданд ва ба шаҳодат расиданд.

6,7,8 ва 9-Аббоси Ақбар, Усмон, Абдуллоҳ Асғар, Ҷаъфар. Ин чаҳор писар ҳама аз Умулбанин бинти Ҳаром буданд ва ҳамаи онҳо дар Карбало ҳамроҳи бародарашон Имом Ҳусайн ба шаҳодат расиданд.

10. Муҳаммади Асғар модараш Умулвалад буд ва ўҳам дар Карбало ба шаҳодат расид.

11 ва 12 – Яхё, Авн ҳар ду аз Асмоъ-духтари Амис.

13. Умар аз Уммул Ҳабибаи Тағлибӣ (Умулвалад).

14. Муҳаммади васат аз Имома-духтари Зайнаб духтари Расуллуллоҳ(с).

Дар баъзе аз ривоёти таъриҳӣ омада, ки Алӣ (р) аз Фотима писаре дошт ба номи Мӯҳсин, ки дар қӯдакӣ дар Мадина дар гузашт, вале ин ривоят ба сурати ривояти заъиф зикр шудааст.

Бо он ки дар китоби муаррихони мусалмон (ҳамаи мазҳабҳо) ғайри қобили рад ошкоро зикр шуда, ки ҳазрати Алӣ духтараш Умми Кулсум-духтари Фотима, хоҳари Ҳасанро ба издивоҷи ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб (р) дода, яъне Умар домоди Алӣ ва шавҳари хоҳари таниИмом Ҳасан ва Имом Ҳусайн будааст. Баъзе аз ин ҳақиқат то он ҷо бехабаранд, ки вақти зикри ин матлаб

ба миён меояд, аслан бовар намекунанд ва мункири ин қазия мешаванд. Ҳол он ки ин ҳақиқат раднопазир аст. Дар хотимаи ин матлаб бояд фахмид, ки Умми Кулсум-духтари Али (к.в.) як писар аз Умар ибни Хаттоб (р) дошт бо номи Зайди Акбар ва як духтар бо номи Руқайя⁷⁴.

ДУХТАРОНИ ҲАЗРАТИ АЛИ (К.В.)

Имом 18 духтар дошт бо номҳои:

- 1 – Умми Кулсуми Кубро аз Фотимаи Захро, ки гуфтем завҷаи Умар ибни Хаттоб (р) буд .
- 2 – Зайнаби Кубро аз Фотимаи Захро.
- 3 – Руқия аз Умми Ҳабибаи Саҳбо.
- 4 – Умулҳасан аз Умул Сайид-духтари Урва.
- 5 – Зумлати Кубро аз Умул Сайид-духтари Урва.
- 6 – Умми Ҳонӣ аз Умулвалад.
- 7 – Маймуна аз Умулвалад.
- 8 – Рамлати Суғро аз Умулвалад.
- 9 – Зайнаби Суғро аз Умулвалад.
- 10 – Умулкулсуми Суғро аз Умулвалад.
- 11 – Фотима аз Умулвалад.

⁷⁴ Имом Аҳмад ибни Ҳанбал. Салосиёт, ч. 1, с.392.

- 12 – Имома аз Умулвалад.
- 13 – Хадича аз Умулвалад.
- 14 – Умулкарам аз Умулвалад.
- 15 – Умуссалама аз Умулвалад.
- 16 – Умулчаъфар аз Умулвалад.
- 17 – Чамона аз Умулвалад.
- 18 – Тақия аз Умулвалад.

Аз писарони ҳазрати Алӣ (р) фақат ин панҷ нафарашон зуррия ба чой гузоштанд: Имом Ҳасан, Имом Ҳусайн, Мухаммад ибни Ҳанафия, Умар ва Аббос. Духтарони имом бо писарони Ақил ибни Абутолиб ва писарони Аббос ибни Абдулмутталиб издивоҷ карданд ва зуррия доштанд, ки тафсили он дар чойи дигар зикр шудааст.

МЕРОСИ ҲАЗРАТИ АЛӢ (К.В.)

Бисёре аз шуъарои вақт дар марсияи ҳазрати Алӣ ашъоре сурудаанд, ки акнун тарҷумаи маънои ашъори ду нафари онҳоро нақл меқунем.

Яке аз онҳо Абуласвади Даълӣ - шогирди ҳазрати Алӣ дар илми нахв аст, ки мегӯяд:

- «Хон бигү ба Хавориң дар ҳар ҷо, ки бошанд ҹашми шумо, ки ҳасадманد ҳастед ва Алиро аз фарти ҳасад ва шиддати кина қуштед, равшан мабод! Оё шумо ин қадар дар дин ва инсоният паст ва поин будед, ки дар моҳи сиём, моҳи мубораки Рамазон, моҳи ибодати Худо, ба сари мо бо қатли касе фоҷеъя ва мусибате фурӯ овардед, ки беҳтарини халқи замон буд, беҳтарин саворагони размӣ ва бартарини тозандагони савора буд, беҳтарин касе буд, ки пиёда роҳ мерафт, беҳтарин қориёни Қуръон буд. Касеро қуштед, ки тамоми маноқиб ва фазоили нек дар вуҷудаи буд. Касеро қуштед, ки ҳабиби Расули Рабулоламин буд. Вақте ки рӯ ба рӯ бо ҷеҳраи нуронии Абулҳусайн (Алӣ) мешудӣ ҷунон менамуд, ки қурси комили моҳи шаби ҷаҳордаҳ болои сари нозирин таҷаллӣ карда ва муҳити мавҷудро мунаввар кардааст. Мо қабл аз қатлаши дар ҳайр ва баракат будем. Зоро дӯст ва маҳбуби Расуллулоҳро дар миёни худ медидем. Касеро дар миёни худ медидем, ки бидуни шак ва риё, ҳақро иҷро мекард ва ба ҳадде одил буд, ки дар иҷрои адолати байни душман ва хешовандони наздикаш фарқ намегузошт. Адолатро дар назар мегирифт, на ашхосро».

Яке дигар Бакр ибни Ҳисон буд, ки дар марсияаш, ки мазмунашро ин ҷо зикр ҳоҳем кард, метӯяд:

- «Бигү, ба Ибни Мулҷам, гарчи ҳар чизе, ки имтифоқ меафтаад дар асари тақдир аст, аммо вой бар ту, ки бо ин

кори мункират сутунҳои дини Худоро бар ҳам задӣ ва фурӯҳ рехтӣ. Касеро куштӣ, ки аз ҳайси Ислом ва имон беҳтарин ва бартарини халқи замон буд, касеро куштӣ, ки олимтарини мардум ба шариъати Қуръон ва ба таълими суннатаи Расуллуллоҳ (с) буд. Одатҳои ҳамида ва фазоили писандидае дошт, ки монанди нури намоёни ва барои исботи камолот ва дараҷоти баланди инсонии ў бурҷони мусаллам буд. Ўдомод ва маҳбуб ва ёридиҳандаи Паёмбар (с) буд. Ўкase буд, ки барагми ҳасудонаши макон ва манзалаташ нисбат ба Паёмбар (с) дар макон ва манзалати Ҳорун набиүллоҳ нисбат ба Мӯсои Расул ва қалимуллоҳ буд. Дар ҳоле, ки ашк аз ҷашмонам ба шиддат ҷорӣ буд, ба ёди қотилаши афтордам ва рӯ ба Худо гуфтам: Муназзаҳат мепиндорам, мӯқаддасат медонам, эй парвардигори олам. Ман қотилашро башаре намедонам, ки аз қиёмат битарсад (ва ило чунин фоҷеъа ба бор намеовард), балки ўро шайтон медонам. Худоё ўро дар ин кораш маёмуруз. Худоё раҳмататро бар қабри Имрон ибни Ҳаттон маборон, ки Ибни Мулҷами шақии мӯҷримро сутуда ва зарбаашро таҳсин мекунад.

На, на, Имрон ибни Ҳаттон дар ин бора ба ҳато рафтааст. Ин зарба аз марди бадандеши ситамгаре содир шуд. Ин зарбааш ўро дар оташи ҷаҳаннам меафканад. Ин шақӣ хеле зуд мавриди газаби Худо қарор мегирад. Чунин

мемонад, ки ў аз зарбааши чизе намехост, ҹуз ин, ки дар оташи ҹажаннам мухлид ва ҷовидон бисӯзад»!

Хонандаи азиз! Матолибе, ки дар назар буд дар ин китоб, ки ҹилди дуввуми таърихи хулафои рошидин мебошад, зикр шавад, дар ин ҷо хотима меёбад. Худоро шукр мекунам, ки иноят фармуд ва тавфиқ дод, то корамро чунонки орзу доштам ба охир бирасонам. Вале вочиб медонам, ки қабл аз он ки қалам аз китоб бардорам матлаби муҳимеро, ки фаҳми он лозим аст, ба қалам оварам ва бигӯям:

Сухани Худо:

«Ҳар кас кори нек кунад, ба нафъи худаш мебошад ва ҳар кас бад кунад, зиёни худи ў хоҳад буд».

(*Сураи Фусилат, ояи 66*)

Бинобар ин, қазовати мо дар ин ҷаҳон дар бораи гузаштагон чӣ суде дорад? Агар фарзан дар бораи касе аз онҳо қазоват кардем ва ўро маҳкум намудем, ҳукми худро чӣ гуна дар бораи ў иҷро мекунем?

Чун қазоват дар бораи гузаштагон аз заруриёти мо нест, чунки Худованди субҳона ва таъоло дар ду ояти

Қуръон, яъне ояҳои 134-ум ва 141-уми сурои Бақара бандагонашро мутаваҷҷеҳи ин матлаб карда мефармояд:

Сухани Худо:

«Мардуми қарнҳои гузашта муҳаққақан даргузаштаанд ва он чи дар ин чаҳон кардаанд, барои худашон мебошад на аз корҳои некӣ онҳо савобе ба шумо мерасад ва на аз корҳои бади онҳо гуноҳе мутаваҷҷеҳи шумо мешавад. Шумо ҳаргиз масъули аъмоли онҳо наҳоҳед буд, барои шумо низ ҳамон чизе аст, ки худатон анҷом медиҳед. Агар накӯ бошад савоб ва агар бад бошад, азоб хоҳед дошт».

Оре, чун қазоват дар кори гузаштагони асрҳои гузашта бемаъно буда ва намешавад ҳаққи соҳиби ҳақро аз касе, ки онро зоеъ кардааст, гирифт ва ба ў дод ва наметавон касеро, ки маҳкум мекунем, чазо дод, зоро ҳеч кадом аз тарафайн дар ин чаҳон нестанд ва ҳисоби онҳо бо Худо аст. Ба ин чиҳат аст, ки Худо тибқи ояти фавқ, ки дар сурои Бақара ду ҷо зикр фармуда аст, бандагонашро мутаваҷҷеҳи ин амр фармуда, то ба фикри худашон бошанд, на ин ки эътирозе бар дигарон бигиранд.

Ҳамчунин ҳазрати Расул (с) аз фурӯ рафтан дар аъмоли мардуми гузашта манъ кардааст:

«Забон ба бадгүй ва дашиноми мурдагон боз накунед. Зеро онҳо ба сўйи аъмолашон шитофтаанд ва ҳисоби онҳо бо Ҳудои онҳост, на бо шумо».

Ва саллаллоҳу ало Мұхаммад (с) ва соирил мұрсалин ва ала олиҳим ва асҳобиҳим ачмаъин ва тобеъина лаҳум бииҳсон ало явмиддин. Ва охиру даъвоно анилҳамду лиллаҳи раббили оламин.

Дувоздаҳуми моҳи рабеъулаввали соли ҳазору чаҳорсади ҳичрии қамарӣ, мутобик бо бисту нӯҳуми даймоҳи ҳазору сесаду панҷоҳу нӯҳи ҳичрии шамсӣ.

Бандарабbos – Сайид Абдурраҳими Хатиб.

Марчаъи умури шаръии аҳли суннати Бандарабbos.

Феҳрести матолиб

Муқаддимаи баргардонанда	3
Муқаддимаи китоб	7
Усмон ибни Аффон (р)	13
Исломи Усмон (р)	14
Шуғли Усмон (р).....	17
Яке аз ифтихороти азими Усмон (р)	21
Ҳичрати Усмон (р)	23
Фазилатҳои Усмон (р)	25
Хилофати Усмон (р)	27
Назаре ба хилофати Усмон (р)	41
Абдурраҳмон ибни Авфро бишиносем	46
Аввалин хутбаи Усмон (р).....	48
Нигоҳе ба хутбаи Усмон (р)	53
Футухоти Усмон (р).....	55
Ҳодисаи Искандария.....	62
Нооромиҳои Хуросон ва ҷойҳои дигар	67
Футухоти ҷадиди Усмон (р)	68
Фатҳи Андалус (Испониё)	76
Фатҳи Қибрис.....	77
Пирӯзии зотусаворӣ.....	83
Сар задани фитна ва ошӯб.....	97
Фитна ба роҳ меафтад.....	111
Фитна ба Мадина мерасад	124
Нигоҳе ба шаҳодати Усмон (р)	144
Назари муаллифи ин китоб	152
Кордонии Усмон-и Зиннурайн	170

Авзоъи дохилии қаламрави ислом дар даврони усмон (р).....	171
Яксон намудани тиловат ва қироъати қуръони карим.....	175
Васеъ кардани масциди набавӣ	184
Ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб (р).....	186
Таваллуди Алӣ (р).....	187
Исломи Алӣ (к.в.).....	190
Фазилатҳои ҳазрати Алӣ (к.в.)	193
Шучоъати Алӣ (к.в.)	201
Фасоҳат ва балоғати каломи Алӣ (к.в.).....	214
Хилофати Алӣ (к.в.).....	219
Аввалин хутбаи Алӣ (к.в.) ба унвони халифаи мусалмонон	226
Дар хутбаи Алӣ (к.в.) чӣ мебинем?.....	229
Сарогози хилофати Алӣ (к.в.).....	232
Саранҷоми кори амironи фиристодаи Алӣ (к.в.).....	241
Ҷангӣ Чамал	250
Оё ин сулҳ саҳеҳ буд?	264
Ҳазрати Алӣ (к.в.) тасмим мегирад	270
Ҳазрати Алӣ бо ҳазрати Оиша (р) ва боқимонда лашкари	
Макка	289
Зубайр (р).....	294
Ҷанги Сиффин	306
Ҳавориҷ	326
Иҷтимои ҳакамайн	328
Фармоиши Алӣ (к.в) таҳаққуқ пайдо мекунад	342
Ё асафо.....	346
Шаҳодати ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб.....	358
Ҳамсарони Алӣ (к.в.).....	376
Писарони Алӣ (к.в.).....	377
Духтарони ҳазрати Алӣ (к.в.)	379

Мероси ҳазрати Алӣ (қ.в.).....	380
Фехрести матолиб.....	386

КИТОБХОЕ, КИ АЗ БАРГАРДОНАНДАИ ИН
КИТОБ ТО БА ҲОЛ ТАРҔУМА ВА ТАҲИЯ
ШУДААСТ:

- 1. Ҳазор ҳикмат;**
- 2. Лаънатшудагон дар ҳадисҳои набавӣ;**
- 3. Саду як қисса аз ҳаёти Абубакри Сиддик (р);**
- 4. Саду як қисса аз ҳаёти Умар (р);**
- 5. Таърихи хулафои рошидин: Абубакр (р) ва Умар (р);**
- 6. Таърихи хулафои рошидин: Усмон (р) ва Алӣ (р);**
- 7. Аниси занҳои покдоман;**
- 8. Оиша - пешвои бонувони мӯъмин ва дӯстдоштатарин ҳамсари Паёмбари оламин;**
- 9. Одоб ва хусусиятҳои моҳи Рамазон;**
- 10. Моҳи Рамазон, истиқбол ва зиндадошти он;**
- 11. Фазилати шаби Қадр ва даҳаи охири моҳи Рамазон.**

**ТАЪРИХИ ХУЛАФОИ РОШИДИН:
УСМОН (Р) ВА АЛӢ (Р)**

Сайид Абдурраҳими Ҳатиб

Баргардонанда:
Муҳаммадиқболи Садриддин

Муҳаррири масъул:
Қиёмидин Сатторӣ

Муҳаррири матни тоҷикиӣ:
Шараф Атой

Муҳаққиқи сарчашмаҳои таърихӣ:
Озодбаҳт Кабиров

Ҳуруфчин: **Меҳрбонуи Назрӣ**
Тарроҳ: **Диловари Бобоҳон**

Баргардон аз рӯи китоби “Сехрайн”:
интишороти “Эҳсон” сурат гирифтааст.

Ношир: ЧДММ “Суннатулло”
Супориш: № 2
Таърихи чоп: 1. 03. 06
Теъдод: 1000 нусха